

**Ниёзбек Давлатбеков
Мусо Каримов**

**ТАЪРИХИ АФКОРИ ҶАМЬИЯТИ-
СИЁСИИ ХАЛҚИ ТОЧИК
(Маводи таълимӣ)**

Душанбе-2017

ББК – 63.3 (0) 3872
Д – 13

Давлатбеков Н. Каримов Мусо Таърихи афкори
чамъиятӣ-сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълими).-
Душанбе -2017

Бо қарори Шӯрои илмии Донишгоҳи Давлатии
омӯзгории ба номи С.Айни ба чоп тавсия шудааст.

Муҳаррир: Ғуломшоев Сулаймоншо – номзади
илемҳои таърих,
Муқарризон: Тошматов Н. - номзади илемҳои
таърих,
Ғафуров А. - номзади илемҳои таърих, дотсент.

Китоби мазкур ба сифати маводи таълими барои
донишҷӯёни макотиби оли, коллеҷҳо, литеҳӣ,
омӯзишгоҳҳои педагоги, омӯзгорони таҳассуси ва доираи
васеи хонандагон пешбини шудааст. Китоб дар бораи
ҳаёти сиёсии халқи тоҷик дар давраҳои мухталифи
таърихи маълумот медиҳад. Китобчае, ки дар даст доред,
кӯшиши аввалини муаллифон дар ҷодаи масъалаҳои печ
дар печи сиёсии халқи тоҷик мебошад. Бинобар ин он аз
камбудиҳо ва норасогиҳо холи нест.

ISBN 978-99975—960-1--7

© Давлатбеков Н.,

Давлатбеков.Н.
Каримов М.Б.
Таърихи афкори чамъиятӣ - сиёсӣ халқи тоҷик

Душанбе-2017

Муқаддима

Соҳибиистиклолият гардидан Точикистон имкониятдод, ки мо минбаъд дар пояҳои устувори анъанаҳои милли, таърихи гузаштаи худро омузем.

Президенти Ҷумҳурии Точикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамояд: «Танҳо оинаи таъриҳ, басо нозуку комил омӯхтани даврони гуногуни давлатдории аҷдодон ҷашми ҳудшиносии моро ба гузаштагонамон қавӣ месозад, барои беҳбудии ояндаи ҷамъиятӣ ва ободии қишвар роҳ мекушояд.»

Миллати тоҷик ҳамчун як узви мардуми ориёи, яке аз ҳалқҳои қадимтарини ҷаҳон буда, таърихи бисёрҳазорсола дорад, ки он аз саҳифаҳои дурахшони қаҳрамониҳо саршор мебошад.

Миллати мо ба муқобили душман дар раванди дури таъриҳӣ дар баробари сипар, фарҳангӣ худро пеш гузошт. Ҳуд, ки маърифатпарвар буд, ба аҷнабиёни кӯйӣ бартарии илму маърифатро исбот намуд, онҳоро низ ба ҳамин роҳ ҳидоят соҳт.

Аҷдодони тоҷикон дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ аз давраҳои қадим саҳми муайян гузаштаанд. Гузаштагони мо на бо ҷангу ҷидолҳо, балки бо инкишофи қишоварзӣ, бунёди шаҳрҳои бостонӣ, оғаридани яке аз қадимтарин китобҳои муқаддаси ҷаҳон «Авесто» бонамояндагони илму адабиёт, фарҳанг ном баровардааст.

Пешгузаштагони мо ҳалқи тоҷик дар соҳаи давлат ва давлатдорӣ, дар кори ҷамъиятию –сиёсӣ саҳми зиёд доштаанд.

Китобе, ки дар даст доред, кӯшиши аввалини муаллифон оиди таърихи афкори ҷамъиятию –сиёсии ҳалқи тоҷик мебошад. Боби аввали китоб ба таърихи афкори ҷамъиятию сиёсӣ аз замони Зардушт то пайдоиши дини ислом бахшида шудааст. Дар боби минбаъда оиди афкори сиёсии давраи асрҳои миёна маълумоти муҳтасар дода мешавад.

Бояд қайд кард, ки дар рафти тайёр кардани маводҳо қӯшиш карда шуд, ки заминаҳои пешравии афкори чамъиятӣ – сиёсӣ мавриди тадқиқ қарор дода шаванд. Чунин заминаҳо аз охири асри XVIII пайдошууда дар ибтидои асри XIX пурра ба шакли муайян медароянд. Сабаби пайдо шудани ин заминаҳо ба робитаҳои сиёсӣ- иҷтимоӣ ва иқтисодии мамолики Осиёи Миёна бо Русия буд. Дар натиҷаи сафарҳои расмӣ ва ғайрирасмии сафирон, саёҳон, тоҷирони ҳарду тараф афкори сиёсӣ ва чамъиятӣ ташкил меёфт.

Бо баробари ба Русия ҳамрҳо шудани Осиёи Миёна афкори чамъиятӣ- сиёсӣ шакли муайян мегирад. Дар натиҷаи ҳамроҳшавӣ муносибатҳои ҷандин асраи феодалий, ки дохили ғиодализми қишвар, аломатҳои то феодалий (аз қабили ғуломбуруший) ҷой доштаанд, ба муносибатҳои капиталистӣ бархӯрданд. Мехнати якҷояи коргарони маҳалий бо коргарони рус, барои пайдоиши тафаккури нав мусоидат намуд.

Бо ташаббуси аҳолии русзабон дар ибтидои асри XX дар Осиёи Миёна аввалин гурухҳои инқилоби сотсиал-демократии ташкил ёфта буданд. Дар зери таъсири ақидаҳои пешқадами табақаҳои тараққиҳои рус афкори чамъиятию сиёсии ҳалқи тоҷик –ҷараёни маорифпарварӣ ташаккул ёфт.

Бояд хотиррасон кард, ки аз охири XIX асри ба Осиёи Миёна бо баробари омадани русҳо, миқдори зиёди тоторҳо, ки ба сифати тарҷумон ҳизмат мекарданд, омода буданд. Дар ин давра бо қӯшиши зиёди миллатчиёни турк дар қишвар ҷараёни пантуркизм хеле вусъат мебад. Баъдтар пантуркизм ба узбекпарастӣ табдил ёфт, ки дар тақдирӣ ояндаи ҳалқи тоҷик саҳми манғӣ гузошт.

Дар китоб масъалаи барпо шудани соҳти сотсиалистӣ ва тараққиёти Тоҷикистон ҳамчун, Ҷумҳурии Иттифоқи дар ҳайати ҷамоирҳои Иттиҳоди Шӯравӣ то андозае баррасӣ карда мешавад. Бояд қайд кард, ки қисме аз тадқиқотчиён соҳти сотсиалистиро дар Тоҷикистон ҳамчун як давраи фочия ба қалам мегиранд. Ба ин ақида розӣ шудан мумкин

нест. Зеро ба тамоми маъдудиятҳои соҳти Шӯравӣ нигоҳ накарда, давраи зиёда аз 70-солаи соҳти Шуравӣ дар таърихи халқи тоҷик, давраи пешрав ва тараққиёти тамоми соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба ҳисоб меравад.

Баъди пошхӯрдани давлати Шӯравӣ Тоҷикистон соҳибистиклол гардид. Дар китоб ба таври муҳтассар таърихи ҷунбишҳои сиёсӣ, ташкил ёфтани ҷараёнҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ва саҳми онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ сиёсӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Албатта, ин китоб аввалин қӯшиши муаллифон дар масъалаи афкори ҷамъиятӣ мебошад ва аз камбузидҳо холӣ нест. Ҳамаи онҳое, ки барои бартараф намудани камбузидҳо андешаҳои хешро иброз медоранд, миннатдорем.

Афкори ҷамъиятӣ- сиёсии халқи тоҷик дар давраи қадим ва асрҳои миёна.

Халқи тоҷик-халқи соҳибдавлат ва тамадунофар аз давраи қадим дар ҷаҳон маълум ва машҳур мебошад.

Таърих гувоҳ аст, ки гузаштагони мо бо оғаридани яке аз қадимтарин китобҳои муқаддаси ҷаҳонӣ- «Авесто», «Шоҳонамаи Фирдавсӣ», шоҳасарҳои соҳаи тиббӣ Абӯалӣ ибни Сино ва намояндагони соҳаҳои дигари илм маълум ва машҳур мебошанд.

Аз ин ҷиҳат омӯхтани таърихи афкори сиёсии ҳалқ дар тарбияи ватандӯстию ватандорӣ, инсондӯстӣ, ҷаҳоншиносӣ, ифтихори миллӣ, анъанаҳои неки аҷдодон барои баланд бардоштани сатҳи маданияи толибилимон нақши зиёд мебозад.

Яке аз аввалинҳо намунаи афкори ҷамъияти аҷдодони мо китоби муқаддаси дини Зардуштӣ «Авесто» мебошад.

Талаффузи асосии «Авесто» «апастак» буда, маънои «асос»-ро ифода менамояд. Дар бораи макон ва замони эҷод шудани «Авесто» дар байни олимон ақидаҳои муҳталиф ҷой дорад. Ба ақида аксари муҳаққиқон китоб дар асри VI то мелод эҷод шудааст. Муаллифи «Авесто» пайгамбари Иброҳими Зардушт мебошад.

Аз рӯҳи ривоятҳо Зардушт баъди аз худои олӣ Ахура Маздо паём гирифтан ба назди шоҳи Ҷоҳтар Виштосп омада, ӯро ба дини нав даъват мекунад. Виштосп динро

пазирой карда мардумро ба он даъват мекунад.

«Авесто» дар дувоздаҳ ҳазор пӯсти гов бо хати зарин навишта шуда буд. Китоб аз тарафи Искандар сӯзонда шуда буд. Баъдтар дар замони Аршакиён дар асри 1 то мелод аз нав барқарор карда шуд.

Дар замони Сосониён бо супориши Шопури II китоб аз нав навишт шуда, ки номи «Занд - Авесто»-ро гирифт. Дар айни ҳол аз китоб ҳамагӣ 23-ҳазор калима бοқӣ мондааст, ки он аз 5- фасл иборат аст: 1. Ясно-қурбонӣ ва ибодат. 2. Яштичиш ва хушрафторӣ. 3. Видевдат қонуни зидди девҳо. 4. Виспарат ҳукумронии мутлақ. 5. Хурд Авесто - зорию илтиҷо. Мувоғиқи Авесто замин курашакл буда, аз ҳафт иқлими иборат мебошад. Иқлими марказӣ Хиванараса ном дошта, нахуст ватани ориёнҳо Аряне Вайҷаҳ дар он ҷойгир буд. Аксари 16-кишвари дар китоб номбар шуда, дар Осиёи Миёна ва Ҳурӯсон ҷойгир мебошанд.

Асоси таълимоти динии қабилаҳои эронӣ дар он замонҳо дар асоси оинҳо ва асотирҳои қадимӣ ба вучуд омадааст.

Тадқиқотҳои таърихи сабит менамоянд, ки Зардушт дар асрҳои VII-VI пеш аз мелод. ё худ солҳои 628-551 умр ба сар бурдааст.

Номи падараш Порушаспа номи модараш Дуғдова будааст. Вай тахминан дар сини 42-солагиаш ба унвони пайғамбарӣ соҳиб мешавад. Охири ҳаёти ў дар Балҳ мегузарад. Баъди 35-соли пайғамбарӣ аз тарифи душмани ғоявиаш Балатнарсат кушта мешавад.

Асосии таълимоти дини Зардуштро эътиқод ва парастишии худои якка ва ягона оғаридагири одаму олам Ахура Маздо мебошад.

Мазмуни иҷтимоии ислоҳоти дини Зардушт, ҳаёти осоиштаи барзгарон ва ҷорӯдорони муқимнишини талаб мекард.

Барои оини дини Зардушт дуализм хос аст- зиддияти доимии ду қувва-равшаний ва торикий, некӣ ва бадӣ, рост ва дуруғ дар ҳаёти ҷамияти ҷой доранд. Таҷассуми қувваи некӣ Аҳуromzod (Ҳурмуз) ва қувваи бадӣ Анграманю (Аҳриман) буд. Пайравони ин дин дар шахсияти Аҳриман девонро

ҳамчун ҳимоятгари қувваи бадӣ ва душманон мепиндоштанд.

Дар дини зардуштӣ дигар худоҳо: Офтоб-Митра, худои ҳак Ришану, худои Оташ- Аҳурамаздо, худои ҳосилу баракат- Ардвисур, худои ҷанг-Баҳром паастиш карда мешуданд. Зардуштиён фазо ва вактро беҳудуд мепиндоштанд. Тамоми фазо ба ду қисми-некӣ ва равшани Аҳурамаздо ва торикӣ ва бадии Аҳриман чудо мешуд. Замин куррашакл буда, осмон аз се қабат иборат аст: қабати ситораҳо, қабати моҳтоб ва қабати Офтоб. Аз офтоб боло биҳишти Аҳурамаздо ҷой дорад. Дар поёнбошад, ҷаҳони тропики ҷойи девҳо ва дӯзах ҷойгир аст. Зироатчигӣ ва ҷорводорӣ кори ҳайр дониста мешуд.

Пайравони ин оин росқавлиро кори нек мепиндоштанд. Оташ об ва замин тоза нигоҳ дошта шавад.

Дар назди оташкадаҳо ҳар гуна қурбониҳо мекарданد. Ҳар сол шаш маротиба панҷрӯзи ид мекарданд. Соли Зардушт аз 12 моҳ ва ҳар рӯз номҳои худоҳоро доштанд. Оини зардушти қоидай маҳсуси дағнъи часади мурда (маҳрумон) дошт. Ҳеч кас ҳақ надошт, ки часадро дар замин ғуронад. Замине, ки дар он ҷо одам мурдааст, дар муддати як сол истифода карда намешуд. Дар ҳонае, ки мурда буд дар зимиston баъд аз нӯҳ рӯз ва тобистон баъд аз як моҳ оташ ғирондан мумкин буд. Часадро ду мурдакаш ба рӯи санглоҳҳо бурда, аз пой ва муйҳояш мебастанд. Баъди ҷанд муддат устухонҳо ҷамъ карда, дар сандуқҳои сафолӣ мегузоштанд. Мурдакашҳо аз об ва оташ то 30 қадам ва аз одамон 3- қадам бояд дур истанд.

Сохтори сиёсӣ-маъмурии Осиёи Миёна дар давраи ғуломдорӣ.

Соҳти ғуломдорӣ, баъд аз ҷамъияти ибтидойӣ, аввалин ҷамъияти синғӣ буда, асоси сиёсӣ-иҷтимоии онро моликияти ҳусусӣ ба ҳисоб меравад.

Дар Авесто оид ба масъалаи ташкили давлатҳои ибтидоии ғуломдорӣ маълумот дода мешавад. Ин давлатҳо аз ҳисоби муттаҳид шудани қабилаҳо пайдо шуда аз давлатҳое, ки дертар ташкил ёфтанд, фарқ доштанд. Қисми асосии сокинон дар ҳолати соҳти авлоди қарор доштанд.

Чамъияте, ки онро Авесто тасвир мекунад, чамъияти патриархалии чорводорону зироаткорон буда, дар он нобарбари молй ҳукумфамо мебошад. Мувофиқи Авесто зинаи поении чамъият хона ҳамчун истиқоматгоҳи оила ва хочагии вай ба шумор меравад. Сардори оила катхудо иманопатӣ мебошад.

Оилаҳои ба ҳам хешу наздик авлод (вис) ба ҳисоб рафта ба он фақат хешони падарӣ доҳил мешуданд. Фарзандони ҳоҳар ба авлоди падари худ доҳил мешуданд. Сардори авлод «виспати» номида шуда аз қабили муйсафедони обрӯманди авлод интихоб мешуд. Дар як вақт «виспати» қозӣ ва сардори деха ба шумор мерафт.

Иттиҳодияи авлодҳоро дар доҳили қабила «занту» меномиданд. Дар ҳудуди қабилаҳо маҷлиси ҳалқӣ ва шӯрои муйсафедон-«ҳанҷамана» анҷуманҳо гузаронда мешуданд.

Байни қабилаҳо ва вилоятҳо иттиҳодҳо баста мешуд, ки онро даҳю ва сардори онҳоро даҳюпати мегуфтанд. Ҳокимияти даҳюпатиро шӯрои мӯйсафедон назорат мекард.

Дар яке аз қисмҳои Авесто-Мехр яшт доир ба муттаҳидшави вилоятҳо ба дараҷаи ташкилшавии давлат сухан меравад.

Дар баробари Авсето муаллифони юнонӣ оид ба се иттиҳодияи бузург, ҳамчун давлатҳои нахустини Осиёи Миёна-Хоразм, Боҳтар ва Суғд маълумот медиҳанд.

Дар нимаи асри VI п.м. давлати пурқувват таъсис ёфт, ки дар таъриҳ ба номи империяи Ҳахоманишиён (550-331) маълум мебошад. Номи сулола аз номи саравлоди он Ҳоҳман ҳокими вилояти Форс гирифта шудааст.

Дорои I (522-486) барои мустаҳкам намудани пояҳои сиёсии давлат зарур донист, ки дар мамлакат ислоҳот гузароннад. Ислоҳот тамоми соҳаҳои маъмурӣ молиявиро дарбар мегирифт.

Империяи Ҳахоманишиниён ҳокимияти мутлақо мутамарказонида шуда буд. Шоҳ ҳокимони мутлақ буд ва ҳукми ўқонунӣ ва тағиیرназар буд. Дар назди шоҳ Шӯрои дарборӣ, аз 9-нафар иборат амал мекард, ки танҳо ҳуқуқи машваратӣ дошт.

Идораи маъмурӣ аз се девон, девони молия- хазинаи подшоҳ, девони додбарӣ (қозӣ, суд) ва девони артиш иборат буд. Сардори девонҳо аз тарафи шоҳ аз байни ашрофони форс таъин карда мешуданд.

Дар давлати Ҳахоманишиён мамлакат ба 20- сатрапия тақсим карда шуд. Аз болои фаъолияти сатракҳо идораи маъмурӣ-назоратӣ ва ҳадамоти маҳфӣ назорат мекард. Осиёи Миёна ба чор сотратя: Бохтар, Суғд, Хоразм ва Порт саккоиҳо –массагетҳо тақсим мешуд. Ба ҳайати империя Ҳахоманишинҳо ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна раванди тараққиёти муносибатҳои гуломдориро дар ин сарзамин тезонид.

Баъд аз забткориҳои юнону- мақдунӣ, давлати Порт вусъат гирифта, ин давлат аз соли 247 п.м.то соли 224-и милодӣ вучуд дошт, ки он дар барқароркуни истиқлолияти сиёсӣ ва фарҳанги миллии мардумони эронинажод баъди истилои Искандари Мақдунӣ саҳми қалон гузаштааст. Давраи салтанати Порт-инкишофи минбаъдаи муносибатҳои гуломдори мебошад.

Дар дарбори шоҳи Порт ду Шӯро-шӯрои хешовандони наздики шоҳ ва шӯрои ашрофон ва мӯбадон амал мекард. Дар корҳои давлат, сардори сарбозони шоҳ-ҳазорапати мақоми хоса дошт. Дар ин давра дар Осиёи Миёна соҳти табақавӣ ҷой дошт. Ҷамъият ба се табака: озодагон (ашрофон) ҷанговарон, қишоварzon ва ҳунармандон тақсим шуда буд.

Вазъи сиёсӣ-ичтимоии Осиёи Миёна дар асрҳои IV-VIII.

Асрҳои IV-VII давраи ташаккулёбии муносибатҳои феодалӣ маҳсуб меёбад.

Таърихи иҷтимоӣ- сиёсии ин давраи Осиёи Миёна аз Эрони сосонӣ фарқ мекард. Агар дар Эрон феодализм дар шароити марказиятноку муттамарказ ва ташаккули иттиҳодияи сиёсию-миллии ҳалқияти Эрон ташакул ёфта бошанд, дар Осиёи Миёна ин раванд дар ҳолати парокандагии сиёсӣ, тез тез иваз шудани салтанатҳои ҳукумрон (Кушониён, ҳокими турк, эфталитҳо) барҳӯрд ва

омезиш ёфтани ҳалқиятҳои муқимӣ бо қавмҳои кӯчӣ ва дар фазои бисёр андешии динӣ (зардуштӣ ва масеҳӣ) ҷараён гирифтааст. Аз ин сабаб ин вазъият ба ҳолати сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии чомеа таъсир расонида, боиси зуд-зуд дигар шудани авзои сиёсӣ гардида, дар фаҳмиши фарҳангӣ ва раванди таърихӣ таъсири манғӣ мерасонд.

Тадриҷан ташаккул ёфтани муносибатҳои феодалий, суст гардидан иқтидори ҳарбию сиёсии давлати Ҳайтолиён ва хоқони Фарбии турк пароканда шудани Осиёи Миёна гардид. Бесабаб нест, ки дар асрҳои V-VII дар Осиёи Миёна тақрибан 15 мулк давлатҳои хурди феодалий ба вучуд омаданд.

Замони салтанати Сосониён 224-651 дар таърихи мардумони эронитабор давраи ташаккулёбии муносибатҳои феодалий мансуб дониста мешавад.

Дар эрони сосонӣ зинаҳои табақавии идоракунӣ ҷой дошт. Дар ин ҷо аз замони қадим се табақаи иҷтимоӣ вучуд дошт: рӯҳониён, сипоҳиён ва кишоварzon. Бо мурури замон бо баробарии нкишофи муносибатҳои иқтисодӣ табақабандӣ вусъат ёфта, табақаҳои иҷтимоии «дабирон», (котибон, ходимони дарбор) атрофиёну мансабдарони давлатӣ, табибону олимон ва гайраҳо бо ин табақаҳо дохил мешуданд.

Ҳар яке аз ин табақаҳо дар навбати худ ба зертабақаҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ ҷудо мешуданд. Сарвари ташкилоти марказӣ(яъне мақомоти олии иҷроияро вузург (фармондор, сарвазир) ба ӯхуда дошт. Пас аз вузург(фармондор) дар соҳтори ҳокимијат сарвар, рӯҳониён (мубадони маъбад) мақоми сеюмро ишғол мекарданд. Тамоми масъалаҳои динӣ, идораи мазҳабӣ, ҷараёни сиёсӣ-динӣ ва гайраҳо ба сарвари рӯҳониён марбут буданд.

Дар асрҳои IV-VI дар натиҷаи таъсири эътиқодҳо ва мубодилаи фарҳангии ҳалқҳо, афкору ақидаҳои зиёди адабию ахлоқӣ ва фалсафӣ пайдо шуданд. Зардуштия бо динҳои яхудӣ, буддӣ, масеҳӣ бархурд намуда, аз як тараф дар он тағиирот ба амал омада буд, ва аз тарафи дигар шароити худро ба тартибу низоми нави ҷамъиятӣ мутобиқ намуд.

Дар замони салтанати зиёда аз 400 солай Сосониён Авесто чандин маротиба китобат карда шуд. Бо дархости Хусрави Анушервон барои мустаҳкам намудани дини давлатӣ мураттаб намудани китоби мӯқаддаси зардуштӣ оғоз ёфт. Ба ҷои нуқтаҳои ба замони Сосониён мувоғиқ набуда ихтизор карда шуда, ба ҷои он масъалаҳои ба аҳлоқи динӣ вобастабуда ҳамроҳ карда шудаанд.

Масъудӣ қайд мекунад, ки Ардашер ба писарааш Шопур чунин васият дода буд: «Бидон, ки дину имон ва подшоҳӣ ҳарду бародараанд ва бидуни яқдигар вучуд дошта наметавононд. Дин асоси давлат аст ва давлат онро ҳимоя мекунад.

Бо Монавия баробари пойдор гардидан муносибатҳои феодалий нисбати ин соҳт норозигии мардум торафт зиёд мешуд. Эътирози мардум дар асрҳои миёна дар ҷаҳон ва равияҳои гуногуни ҳарактери динӣ дошта ифода мейғтанд. Дар давраи ҳукумронии Сосониён ҳаракатҳои монавия ва маздакия ба вучуд омада буданд.

Монавия, ҷун таълимоти динӣ, ки дар худ унсурҳои зардуштия ва масеҳиятро пайваст мекард, дар давраи салтанати Шопури I пайдо шуда буд. Асосгузори ин ҷаҳон паёмбар Монӣ буд. Монӣ (216-277) баъди шиканҷаи зиёд бо фармони Бахроми II кушта шуд. Мувоғиқи таълимоти ў, дар олам аз азал ду қувваи ба ҳам зид: нурӯ зулмот, ҳайру шар вучуд доранд. Дар олами нур- ҳудою фариштаҳо, дар олами зулмот- деву иблисҳо ҳукумронӣ мекунанд. Рӯҳ- самараи нур, манбаи некӣ, ҷисм (мода)- самараи зулмот, манбаи бадӣ аст, барои ин рӯҳ асири ҷисм мебошад.

Монӣ тақво ва беникоҳиро тарғиб намуда, фиреб, дуздӣ, сарватмандӣ ва моликияти ҳусусиро маҳқум мекард. Таълимоти ў як навъ эътирози иҷтимоӣ буд. Маҳдудияти ин таълимот дар он буд, ки ў ҳалқро на ба муборизаи фаъол, балки ба гӯшанишинӣ даъват мекард.

Они монавия дар инкишофи ҷомеа, муносибатҳои анъанавӣ ва афкори иҷтимоию адабиии Эроншаҳр таъсири қалон гузошт. Гарчанде, ки рӯҳониёни зардуштӣ бо сарварии Картир монавияро нисбат ба зардуштия як равияи

бидъатомез эълон карда бошанд ҳам, пайравони монавия ба тезӣ дар Варазруду (Осиёи Миёна) Хуросон, умуман Шарқи Наздик ба афкори иҷтимоию динӣ ва фарҳангии мардум таъсир расонданд.

МАЗДАКИЯ

Маздакия бузургтарин ҳаракати ичтимоии замони Сосониён буд, ки хусусияти ошкори динй дошт.

Ҳаракати Маздак дар соли 494 дар замони хукумронии Кубодшоҳ сар шуд, ки то соли 529 идома ёфт. Дар аввал Маздакия, ҳамчун фирмәи монавия пайдо шуда, ғояҳои демократии ин таълимотро инкишоф дод. Маздакия ба монанди Зардуштия ва Монавия робитаи ду мабдаи қадим – хайру шарро асоси ғояҳои сиёсии худ қабул кард. Мувофиқи таълимоти Маздак ҳамаи одамон баробар оварида шудаанд, аз ин сабаб тақсимоти нобаробари сарват беадолати мебошад. Маздак дар таълимоти худ дар бораи барҳам додани нобаробарии иқтисодии ҷамъият, умумӣ кардани молу мулк ва бекор кардани имтиёзи табақавии ашрофон талаб гузошт. инчунин ӯ пешниҳод карда буд, ки занон аз ҳарамхонаи бойҳо бароварда шаванд, ба одатҳои бисёрзанӣ хотима дода шавад.

Маздак сабаби муҳолифатро дар кину адovat, нобаробарии одамон дар ҷамъият медонист. Бинобар ин бояд нобаробарӣ ва кину адovat аз байн бардошта шавад баробарии иҷtimoiy барқарор гардад. Барои барқарор кардани баробарӣ дар ҷамъият тамоми сарватҳои моддӣ бояд ҷамъияти бошанд, то ки ҳама аъзоёни ҷамъият имконияти истифодаи баробари онҳоро пайдо кунанд.

Сарватмандон бо роҳи зӯрӣ сарвати ҷамъиятре аз зуд карданд. Барои тантанаи адолати иҷtimoiy моликиятии сарватмандонро қашида гирифта, аз рӯи адолати байнин омма тақсим кардан зарур аст. Моликият мисли обу оташ дастраси умум бошад.

Таълимоти Маздак дар замоне сар шуд, ки давлати Сосониё давраи буҳрони шадидро аз сар мегузаронид. Ҷангҳои пай дар пайе, ки Сосониён бо Ҳайтолиён ва Рум мебурд, иқтисодиёти мамлакатро фалаҷ гардонданд. Ҳазина ҳолӣ шуд. Сосониён дар ҷунин шароит андозҳои давлатиро дучанд зиёд карданд. Зулму истибодди ашрофон ҳаду канор надошт. Илова аз он хушксолии пай дар пай аҳволи оммаро боз ҳам душвор гардонд. Азбаски Маздак дар таълимоти худ

орзую нияти оммаи камбағалонро асос гирифта буд, халқи мазлум гурӯҳ- гурӯҳ ба тарафи Маздак гузашт. Ӯ ба манфиати халқи захматкаш чораҳои зиёд андешид.

Ҳаракати Маздак салтанати ашрофон ва давлатмандони Сосониро ба ларза овард. Бисёре аз бойҳо кушта шуда, қисми дигар фирор карданд.

Дар навбати худ барои мустаҳкам намудани мавқеи ҳукumat Қубодшоҳ ҳуқдро пайрави Маздак эълон кард. Ӯ бо ин мақсад дошт бо ин васила таъсири заминдорон ва ашрофони форсро суст намояд.

Ашрофону заминдорони Сосонӣ барои барҳам додани ҳаракати Маздак чора андешиданд. Азбаскӣ шоҳ Қубод ҳудро тарафдори Маздак эълон кард, аъёну ашроф забон як карда соли 496 Қубодшоҳро аз таҳт дурр карда, бародари ӯ Чамаспро ба таҳти шоҳӣ бароварданд.

Қубод аз ҳабс гурехта назди подшоҳи Ҳайтолиён рафт, ки ба ӯ имдод қунад. Соли 499 Қубод бо ёрии лашкари Ҳайтолиён аз нав ба таҳт соҳиб шуд.

Баъди мустаҳкам намудани мавқеи худ, Қубодшоҳ нисбати Маздак сиёсати дигар пеш гирифт. Ба муқобили Маздак ва тарафдорони ӯ сўйқасди пинҳонӣ оғоз ёфт. Дар зарфи солҳои 528-529 Маздак ва ҳазорон нафар тарафдорони ӯ ба қатл расонда шуда, қисми дигари онҳо ба пинҳонкорӣ гузоштанд.

Ҳаракати Маздак оммаи бенавоёнро ба муборизаи зидди тартиботи феодалий даъват менамуд. Фояҳои (таълимоти) ӯ ба афкори иҷтимоию сиёсии мамлакат таъсири калон расонд. Аз ин ҷиҳат ин ҳаракат ҳарактери прогресивӣ дошт.

Ҷиҳати дигари ҳаракати Маздак дар он аст, ки манфиати оммаро тарафдорӣ мекард, лек даъвати ӯ ба ҷамъияти ибтидой як қадам ба қафо буд.

Тамаддуни аҷдодони тоҷикон дар асрҳои VI-VIII

Афкори ҷамъиятий – сиёсии тоҷикон дар давраи ташакули муносибатҳои феодалий тадриҷан рӯ ба тараққӣ ниҳод. Ин давра замони барҳӯрди тамаддунҳо ба ҳисоб меравад. Агар тамаддуни Эрон дар он давра дар ҳолати

марказиятнокиву пешравӣ, ваҳдати сиёсиву фарҳанги Сосониён густариш ёфта бошад, тамаддуни Варазрӯд (Осиёи Миёна) дар ҳолати барҳӯрди тадриции ҳалқиятҳои бумӣ (боҳтириҳо, сүғдиҳо, хоразмиҳо ва ғайра) бо қавмҳои кӯчӣ (юечжиҳо, ҳайтоллиён туркон) оmezish ёфтани фарҳанги эронӣ бо унсурҳои мадании туркон, ниҳоят дар вазъияти парокандагии сиёсӣ пеш рафтааст, ки ин ҳолат албатта аломатҳои фарқунандай дин, афкори иҷтимоию сиёсӣ ва тамаддунро ба вучуд овардааст.

Дар асрҳои IV-VIII Варазруд маъмулан ба дину ойини зардуштӣ, буддой масеҳӣ ва монавӣ эътимод доштанд. Зардуштия дар Хоразм, Суғд ва Чоч зиёд паҳн шуда буд. Тақрибан дар ҳамаи шаҳрҳои хурду қалони Варазрӯд оташкадаҳои зардуштиён мавҷуд буданд. Отashi муқаддас озархуро номида шуда, дар оташкада шабу рӯз фурӯзон буд.

Аз манбаҳои хаттӣ ва бозёфтҳои бостоншиносӣ маълум мешавад, ки дар асрҳои VI-VIII талқини динӣ буддой на танҳо дар Тахористон (Боҳтар), Суғд, Фарғона ва Туркистони Шарқӣ низ пурзӯр шудааст.

Ба туфайли китобҳои динӣ ақидаҳои буддой дар бораи покизагии рӯҳу ҷисм росткорӣ ва камолоти рӯҳӣ тарғиб гардида, дуздӣ, дуруғӯи, бадаҳлоқӣ сарзаниш карда мешуд.

Ибодатхона- марказҳои таҳвилкунандай афкору ақида ва ойини Буддо дар ҳаробаҳои Ачинатеппа, Кофарқалъа, Қаротеппа ва ҷойҳои дигари Тахористони қадим пайдо шуданд, ки ба дину ойин нақши созгор гузаштаанд. Чанд теъдод осорори сүғдии буддой аз қабили «Вассантра статагки», «Достони мавлуди Буддо» ва «Сутуройи иллат ва маъбул» ёфта шудаанд, ки аз забони санскрит ё чиной ба забони сүғдӣ тарҷумаю тафсир шудаанд.

Инчунин аз манбаҳо маълум мешавад, ки дар Варазрӯд ба ғайр аз зардуштиёну буддоиён, боз пайравони таълимоти мазҳаби несториани динӣ массеҳӣ зиёд буданд. Ноҳияи Ургути Самарқанд на фақат барои Суғд, балки барои тамоми Варазрӯд маркази паҳнкунандай ойини масеҳӣ маҳсуб мешуд.

Тахмин меравад, ки дини насронӣ ба Суғд дар асрҳои V-

VI ворид шуда бошад, дар ибтидои асри VI дар Самарқанд эпиокоп, дар асри VIII бошад, митрополит ва дигар пешвоёни олимақоми динӣ ба ҷамоаҳои насронӣ раҳнамой мекарданд.

Инчунин байни мардум эътиқоди саҷда кардан ба худои антикӣ аз қабилӣ Ҳудои ҳосилу об Аноҳито ва ҳайкалҳои ҳудозанҳо ҷой доштанд. Дар асоси динӣ дар байни мардум маросиму урфу одатҳои гуногун риоя карда мешуданд. Мувофиқи одат дар баъзе музофотҳо устухони мурдаҳоро дар оссуарҳо-сағонаҳо гузашта мегӯронданд. Дар муқлӯҳои дигар часади мурдагонро ба паҳлу рост ҳобонда, дасти чапашро аз болои синааш ба пеш дароз мекарданд. Ҳамроҳи часад ҷизҳои рӯзгорро дар қабр мегузаштанд.

Умуман дар асрҳои VI-VIII, то паҳн шудани ислом мардуми Осиёи Миёна расму русуми зиёди динӣ ва урфу одати зиёд доштанд, ки ба динҳои пеш аз исломӣ иртибот доштанд.

Афкори ҷамъиятӣ ва сиёсии Мовароуннаҳр байд аз истилои араб

Арабҳо Мовароуннаҳрро истило намуда, ба сари ин мардум зулму кулфати зиёд бор карданд. Аз сиёсати ҳалифаҳои Умавӣ, ки ба манфиати ашрофони араб сиёсат мебурданд, на танҳо аҳолии мулкҳои истилошуда, балки аҳолии хилофати араб ҳам норозӣ буд.

Аз ин норозигӣ истифода бурда зидди Умавиён аз солҳои 30 ташвиқот бурда мешуд. Дар муборизаи зидди хилофат ду гурӯҳи калон иштирок карданд: ба гурӯҳи аввал онҳое дохил мешуданд, ки аз баланд шудани мартабаи ашрофи араб норозӣ буданд. Ба гурӯҳи дуюм тарафдорони Алӣ буданд, ки ташкилоти худ-хизби шиаро ташкил доданд. ин гурӯҳ тарафдори меросӣ будани таҳти хилофат буда, танҳо авлодони Алиро ворисони ҳақиқӣ ҳисоб мекарданд.

Гурӯҳи муқобили Умавиён сулолаи Аббосиён (аз номи Аббос амаки Муҳмад) таъсис доданд. Дар солҳои 40-рорҳбарии Аббосиён ба дасти писари Муҳаммад ибни Алӣ Иброҳим ибни Муҳаммад гузашт. Вай ба тамоми ноҳияҳои тобеъи хилофат ташвиқотчиёни худро фиристода, ба мардум

сабуки додан ва ба идоракунӣ ҷалб кардани аҳолии маҳаллӣ ваъда дод.

Маҳз дар ин давра дар Ҳурасон ҳаракатҳои оммавӣ зидди хилофат сар шуд. Дар Ҳурасон барои ҳаракати оммавӣ заминаҳои муайян ҷой доштанд. Гурӯҳи муайяни мардуми Ҳурасон худро аз арабҳо болотар медонистанд. Ба ҳаракати зидди байнӣ – Умавиён марди зирақу доно Абумуслимро роҳбрӣ мекард.

Абумуслим аз Иброҳим дастури роҳбарии Ҳурасонро гирифта дар Марв ба мубориза оғоз кард. Абумуслим парчами худро сиёҳ ва турзро нимсиёҳ кард, зоро ранги сиёҳ нишонаи беадолатӣ бешавқиятии Умавиён маҳсуб мешуд.

Ранги сиёҳ нишонаи ҷабру ситам ва қувваи бадӣ буд. Ин мардуми ситамдидаро аз тамоми гӯшаву канор дар атрофи Абумуслим ҷамъ намуд.

Соли 748 маркази Ҳурасон шаҳри Марв ишғол карда шуд. Соли 749 пайравони Абўмуслим қисмати гарбии хилофати Арабро забт карда, соли 750 пойтахти хилофат шаҳри Димишқро ишғол карда, халифа Марвони 2 аз таҳт сарнагун карда шуд. Намояндаи Аббосиён Абул-Аббос-ас-Сафоҳ ба таҳти хилофат менишинад. Аз байн рафтани як сулолаи араб ва ба таҳт баромадани Аббосиён ба ҳалқ ягон беҳбуди наовард. Абумуслим барои иҷрои ваъдаҳои худ чорае наандешид. Ў асосан фаъолиятҳои худро барои вусъати дини ислом байни мардуми Ҳурасону Мовароуннаҳр равона карда буд. Зиёда аз он Абумуслим дар пахш намудани шуриши Шарик ибни Шайх ал-Муҳрӣ самгузор буд.

Шуубия

Дар афкори сиёсӣ-ҷамъиятий давраи баъди истилои араб ҳаракати Шуубия мақоли хоса дорад.

Кӯшиши истиқлолиятҳои мардуми ғайриараб, пас аз 100 соли пирӯзии арабҳо оғоз гардид. Дар замони Сосониён, ба сабаби истисмор ва зулму ситам руҳияи қавмии мардум қадре коста гардид. Аз ин сабаб мардуми қисми Ғарбии Эрон (нисбати ба аҳолии Мовароуннаҳр ва Ҳурасон) дар давраи

хүчуми бегонагон (арабҳо) чандон муқовимат нишон надоданд. Аммо баъди солҳо дар натиҷаи зулми арабҳо ҳаракати фарҳангии шуубия ҷараён ёфт. Ин ҳаракат бештар дар байни рушанфирон паҳн гардид. Дар натиҷаи сарозер шудани муҳочирони араб ба сарзамини Эрон, Мовароуннаҳр ва Ҳурросон дар байни фарҳанги ғосибон (арабҳо) мардуми таҳҷои муқовимат (ракобат) ба амал омад.

Арабҳо тамоми маваффақиятҳои ҷомеаи исломро ба худ нисбат дода, ҳалқҳои гайри арабро таҳқир мекарданд. Ҳаракати шуубия равиши навъан исломии баёни даъво ва ҳосиятҳои мардуми гайриараб буд. Истилоҳи шуубӣ, барҳоста аз як ояти Қуръон аст, ки дар он бартаричӯйи қавмиву нажоди маҳкум гашта, порсоиву илму маърифат чун меъёри наздик будан ба Ҳудо эътироф шудааст. Ҳанӯз дар замони Уммавиён даъвоҳои шуубӣ сар зада, ки дар аввал дар ҳолати пинҳонкорӣ дошт.

Дастгоҳи хилофати Аббосӣ ҳам, ки нисбат ба арабҳо дид, маволӣ (мардуми гайриараб) бештар тавакқӯъ дошт, барои густариши ин ҳаракат мусоидат намуд. Дар ашъори баъзе аз намояндагони шуубия дар ибтидо баробарии Арабу Аҷам баён меёфт. Дар марҳилаҳои баъдӣ бошад арабҳо ва фарҳанги онҳо танқид карда шуда, барьакс забону фарҳанги мардуми Эронинажод ва таъриху тамаддуни он ситоиш карда мешуд.

Намояндаи барҷастаи ин ҳаракат Ибни Муқаффаъ, Ҳамиди Бахтакон, Саҳл ибни Мишпой, Аълони Шуубӣ, Абӯубайда, Башшор ибни Бурд, Мутаваккилӣ ва дигарон бо сурудани ашъор ва тарҷумаи осори тоисломӣ ба забони арабӣ афкори шуубияро дар миёни мардум паҳн мекарданд. Ин ҳаракат то асри XI давои карда, Фирдавсӣ ва Асадии Тӯсӣ низ намояндагони ин ҷараён мегарданд.

Ҳаракати Шуубия аломати худогоҳӣ ва ҳамbastagии мардумони эронинажод дар баробари арабҳо буд, ки минбаъд барои даъвоҳои сиёсиву қудратҳоҳии сулолаҳои маҳаллӣ низ мусоидат кард.

Афкори чамъиятии даврони Сомониён.

Даврони ссалтанати Сомониён дар таърихи халқи точик дараҷаи баланди ҳаёти сиёсӣ, пешрафти иқтисодӣ ва комёбихои намоёни фарҳанг буд.

Сомониён тавонистанд, зулми бегонагонро бартараф намоянд, тамоми қаламрави аҷдодиро дар як марказ муттаҳид намоянд, дастгохи пурқудрати идоракунии давлатиро сомон диҳанд, ба тохтузози аҷнабиёни кӯч хотима диҳанд, барои пешрафти илму фарҳанг заминаҳои моддӣ фароҳам оваранд. Хизмати шоёни ин хонадон аз он иборат буд, ки забони дарӣ – тоҷикиро забони давлатӣ эълон карданд.

Хидмати бузурги Сомониён ин буд, ки сулола ба раванди бедориву эҳёи фарҳангии мардуми тоҷик ҳамовоз гашта, нагузоштанд, ки забону суннатҳои ин мардуми кӯханбунёд аз байн равад. Наҳустин қадам дар ин кор аҳамият додан ба забони (тоҷикӣ) форсӣ буд. Дар даргоҳ забони форсӣ тоҷикӣ мақоми забони давлатиро гирифт.

Дар замони Сомониён баробари дигар соҳаҳои хоҷагӣ, инчунин ба пешрафти илм ва маърифат роҳ кушода шуд. Шаҳрҳои калони давлат ба марказҳои фарҳангии ҷаҳонӣ табдил ёфтанд. Сомониён чунон пояи мустаҳками маданияти хешро асос гузоштанд, ки онро аҷнабиён аз байн набурда, забону урғу одати хешро ба он мутобиқ соҳтанд. Ин маданият ба мардуми кӯчӣ ҳаёти муқимнишиниро омӯзонида, онҳоро соҳиби маърифату шаҳрҳо гардонданд.

Дар таърихи давлатдории халқи тоҷик ва дигар халқҳои Осиёи Миёна нақши Сомониён ниҳоят бузург аст. Сомониён бо зиракӣ ва равшанандешӣ суннатҳои тоисломии аҷдодони моро бо фарҳангии исломӣ оmezish дода, фарҳангии ҷаҳоншумули тоҷику форсро барои ҳазорсолаҳои баъдӣ ба мерос гузоштанд.

Баъзе фарҳангу забон ва тамаддунҳои ғанӣ зери таъсири фарҳангии исломӣ аз миён рафт. Сомониён забону фарҳанг ва истиқлоли сиёсии мардуми эронинажодро пас аз дусад сол дубора эҳё карданд.

Афкори ҷамъиятӣ – сиёсии асрҳои IX – XII Ҷараёнҳои динӣ

Паҳн шудани дини ислом дар Осиёи Миёна сабабгори дар асрҳои VIII – IX паҳн гаштани маслакҳои мусулмонӣ мебошад. Муборизаи байни ашрофони баланпояи араб (хонадони аббосиёну умиягихо) барои ба таҳт соҳиб шудан дар хилофат дар ҳаёти сиёсӣ – иҷтимоӣ таъсири манғӣ расонид.

Дар муборизаи байни аббосиён ва уммавиён имомати шиъа фаъолона ширкат дошт. Дар ин айём дар доҳили ислом равияҳо ва ҷараёнҳои гуногун ташкил ёфтанд. Яке аз чунин равияҳо доҳили имомати шиъа ҷараёни Исмоилия буд.

Имом Ҷаъфари Содик вориси таҳтро писари хурдии худ Мусо Қозим эълон кард. Як гуруҳ аз ин норозӣ шуда, писари калонии Ҷаъфари Содик Исмоилро ҳамчун имом эътироф карданд. Онҳо аз шиъаҳо чудо шуда, соли 765 бо номи «Исмоилия» мазҳаби алоҳидаро ташкил доданд. Ин ҷараён тарафдорони зиёд пайдо намуд, дар мамлакатҳои Араб Осиёи Миёна ва Эрон пайравони зиёд дошт.

Мувофиқи нишондоди Исмоилия оламро «Ақли кулл» якҷоя бо нағси Кулл оғаридааст. Исмоилиён шариатро вобаста ба маънои ботинии «Қуръон» маънидод мекарданд. Дар аввал тарафдорони ин фирқа фаъолияти пинҳонӣ мебурданд, баъдтар ба ташвиқоти ошкоро гузаштанд.

Аввалин роҳбари Исмоилиён Маймун ибни Дайсони Аҳвозӣ ба шумор меравад. Пайравони он дар мулки Арабу шимоли Африқо тарафдорони зиёд пайдо карда, давлати Исмоилиён ба номи фотимиҳ таъсис доданд. Онҳо зидди Абоссиён баромад карда, дар Осиёи Миёна ва Эрон пайравони зиёд пайдо карданд.

Мувофиқи таълимоти Исмоилиён ҳафт зинаи ҳастӣ вуҷуд дорад. Одам ба қувваи худ ба ҳақиқат расида наметавонад, вай ба таълими ақли кулл эҳтиёҷманд аст, аз ин ҷиҳат дар ҳар вақт дар шакли нотиқ (Донандаи шариат-пешво) пайдо шуда, ба одамон ҳақиқати рӯҳиро мефаҳмонанд.

Исмоилия таълим медод, ки ба ҳақиқат расидан бо роҳи

худомӯзӣ гайри имкон аст. Барои ба ин мақсад расидан ба шахс донандай ақли кулл (пир) таълим медиҳад.

Исмоилиён ҳар гуна догмаҳои диниро рад карда, тасдиқ мекарданд, ки ҳар кас бояд чунин нуқтаи назареро интихоб намояд, ки ба ақли ӯ мувофиқат кунад.

Мазҳаби Исмоилӣ дар Ироқ зухур карда, баъдтар ба равияҳои қарматӣ ва исмоилӣ чудо гардид. Карматиён ба тундгарой машҳур буда пас аз ҳучум ба Макка дар олами ислом бадном гардианд.

Исмоилиён дар соли 909 дар шимоли Африқо хилофати Фотимиён (мансуб ба духтари пайғамбар Фотима)-ро таъсис дода, ба таблиғи мазҳабӣ оғоз намуданд. Ташвиқотгарони ин мазҳаб тавонистанд, амирону вазиронро ба байъати (тарафдори) халифаи фотими даъват намоянд. Аз ҷумла дар асри X дар Мовароуннаҳр ва Хурросон дар ин ҷода ба муваффақият ноил гаштанд.

Дар Мовароуннаҳр яке аз пешвоёни ин фирмӯза Ҳусайн ибни Алии Марврудӣ ба аъёну ашрофи дафлати Сомонӣ ҳамнишаст буд ва ба дарбор роҳ ёфт.

Шогирди ӯ Насафӣ ҷанде аз атрофиёни амир Наср ба мазҳаби Исмоилӣ қашид ва ҳатто аз амир барои бегуноҳ ҳабс ва қатл кардани Марврудӣ хунбаҳо ситонда, ба халифаи Фотимӣ ирсол намуд. Ҳатто ҳуди амир Наср ҳам ба мазҳаби исмоилӣ гаравиш пайдо кард, ин амали ӯ боиси эътирози рӯҳониён ва лашкариёни турк гардид. Гуруҳҳои манфиатдор асосан сарплашкарони турк қушиши табадулотро ба роҳ монданд. Амир аз ин огоҳ ёфта бо ҳоҳиши ҳуд аз таҳт даст қашид.

Баъд аз Наср, писарашиб Нӯҳи II ба сари таҳт нишаст ва бо ҳидояти рӯҳониёни иртиҷои ва саркардагони лашкар (турк) ба ҷазо додани Исмоилиён оғоз кард. Нӯҳ нисбат ба гузаштагон ба умури лашкар ва рӯҳониёни иртиҷоӣ боло бардошт, ки ин ду үнсур сабабгори заволи давлат гардид.

Яке аз саркардагони исмоилиён Ҳасан Сабоҳ дар шаҳри Қазвин шӯриш бардошта, қалъайи дастнораси Аламутро забт намуд. Ин давлат аз соли 1090 то соли 1256 фаъолият намуд.

Ба тамоми таъқиботи зидди исмоилиён нигоҳ накарда

ин равия дар бисёр мамлакатҳои дунё пайравони худро дорад.

Чараёни Қарматия.

Ҳаракати Қарматия дар ибтиди пайдоиши худ аз сабаби ҳимоя кардани манфиатҳои мазлумон: тарфдорони зиёдро пайдо намуд. Дар баробари дехқонон, косибон, зиёйёни тараққипарвар аз қабили Рӯдакӣ, Балъамӣ, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Носири Ҳусрав ба ин чараён пайравӣ намуданд.

Асосгузори ҷараёни қарматия Ҳамдони Кармат ба шумор меравад. Мувоғиқи ахбори Низомулмулк яке аз аввалин таблиғотгарони ин таълимот Муборак бо хати нағиси «муқармат» менавишт ва ўлақаби «Карматиуё»-ро соҳиб гардид. Эҳтимол номи «Карматия» аз ҳамин ҷо пайдо шудааст. Аз ҷиҳати гоявӣ қарматия ба ҷараёни исмоилия пайваст, бо шиъа алоқаманд ва бо маздакия муштарак буд. Қарматиён моликияти ҳусусии заминро инкор мекарданд. Бозгашт ба ҷамои дехаро тарғиб мекарданд, лекин нигоҳ доштани ғуломро тарафдор буданд.

Мақсади ниҳоии онҳо ҷорӣ намудани тақсимоти баробари воситаҳои истеҳсолӣ ҳисоб меёфт. Оммаи ҳалқ ба қарматия барои эътиroz бар зидди тартиботи нави феодалий ҳамроҳ мешуд.

Ашрофи феодалий бошад, дар навбати худ мақсад гузошт, ки ин ҳаракатро зидди ҳокимиюти марказӣ истифода барад.

Дар аввал қарматиён амалиёти пинҳонӣ мебурданд. Баъди шӯриши ғуломон дар Ҳурросон соли 873 тарафдорони ҷараён ба амалиёти рӯи рост гузоштанд. Ба шӯриши Ироқ Ҳамдон Кармат роҳбарӣ мекард. Гарчи шӯриш соли 883 аз тарафи хилофат пахш шуда бошад, аммо мубориза пурра хотима наёфт.

Дар Ҳурросон неҳзати Қарматиён дар вилоятҳои Ҳирот, Ғурҷистон дар охири давраи Исмоили Сомонӣ рӯй дод. Дар ин шӯриш 10 ҳазор нафар одамони меҳнаткаш бо сарварии Абӯ Билол ширкат доштанд. Соли 907 шӯришгарон муҳосира карда шуда, нобуд карда шуданд. Баъдтар шӯриш бо сарварии воли Ҳурросони Ҷанубӣ Ҳусайн ибни Алии

Марвазӣ сар шуд, ва ин ба мубориза ба зидди ҳокимиияти марказӣ табдил ёфт. Соли 919 лашкари Сомониён ба шӯриш шикаст доданд.

Дар Мовароуннаҳр қарматиён бо сарварии Муҳамад Нахшабӣ тавонистанд, ҳатто байни ашрофи баландмақоми давлат, мисли ҳочиби бузурги даргоҳ, раиси девони муставфӣ, раиси Бухоро, ҳокими Илок ва дигарон тарафдор пайдо кунанд. Худи подшоҳ Насри-11 таълимоти онҳоро қабул кард.

Аммо Нӯҳи- 1 дар байни дохили Карматиён Нахшабӣ ва рӯҳониёни мазҳаби суннӣ мунозира ташкил кард, ки рӯҳониён ғолиб омаданд, Нахшабӣ дар майдони Бухоро бв дор кашида шуд.

Муҳолифони карматия бар зидди тарафдорони ин равия чораҳои амалий диданд. Дар натиҷа одамони маъруф, ки ба ин ҳаракат майл доштанд, бечазо намонданд.

Ба ин аз таҳт фуроварда шудани Насри – 11, кӯр карда шудани Рӯдакӣ, аз дарбор ронда шудани вай, мусодира гаштани молу мулкаш, ба бало гирифтор шудани Балъамӣ, дертар қатл гардиданӣ Дақиқӣ, оворагардии Фирдавсӣ, Абуали ибни Сино, Носири Ҳусрав ва дигарон мисол шуда метавонад.

Неҳзати карматиён дар Ҳурисон дар натиҷаи заифии воқеии он ва заминаи устувори иҷтимоӣ надоштанаш, аз доираҳои хукмрони хукумати Сомониён, рӯҳониёни бонуфузи мӯътакид ва гвардияи турки дарбор шикаст ҳӯрд. Ин таълимот инқироз ёфт ва ҷояшро таълимоти исмоилиён иваз намуд.

Чараёни тасаввуф (Суфия)

Тасаввуф таърихи қуҳан дорад. Ибтидои пайдоиши он ба асрҳои VII – IX мансуб мебошад. Ин ҷараён дар ибтидо ҳамчун ҷараёни зиддифеодалий буд. Аз ин ҷиҳат ба ҳаракат оммаи бенавоён ва равшанфикрон шомил шуданд. Дар як вақт ҳаракат ҳарактери зидди мустамликавӣ низ дошт. Аз ин ҷиҳат хилофати Араб ва рӯҳониёни ислом аз он ҳавф бурда, кӯшиш менамуданд пеши роҳи онро гиранд. Ба ин мақсадро роҳбарони фаъоли ҳаракат Абоязиди Бастомӣ, Мансури

Ҳаллоч, Шиҳобиддини Сұхравардӣ, Иброҳим Машраби Наманғонӣ ва дигарон ба қатл расонда шуданд. Хилофат бо ҷазодихӣ пеши роҳи ҳаракатро гирифта натавониста, мақсад гузошт ҳаракатро аз дарун боз дорад. Дар ин бобат файласуф Муҳаммад Ғазолӣ хизмати калон дорад. Ў дар асара什 «Киёми саодат» ҷавҳари назариявии тасаввуфро асоснок намуда, онро бо ислом омехта маънидод намуд.

Тасаввуф дар Осиёи Миёна дар асри X1 расмӣ гашт, ки асосгузори он Юсуфи Ҳамадонӣ мебошад. Мувофиқи таълимоти ў шахсе, ки тасаввуфро мепараастад, бояд ҳалолкор, покиза бошад.

Суфиёни машҳури Осиёи Миёна шоир Саноӣ, Аҳмади Ясовӣ, Ҳоча Абулҳолики Фиждуонӣ буданд. Ҷиҳатҳои манғии ҷарайён дар он буд, ки роҳи тараққиётiro боз медошт. Минбаъд бо пешравӣ ҳаракат равияи худро тағиир дод.

Дар асри X11 бо ҳаракати тасаввуф ҷараёнҳои «Хуфия» ва «Ҷаҳрия» пайвастанд.

Асосгузорони ҷаҳрия Ҳочи Абдуҳолики Фиждуонӣ ва Ҳочи Баҳоваддини Нақшбандӣ буданд. Тарафдорони «Хувия» одамонро ба гушанишинӣ ва дунёбезорӣ даъват менамуданд. «Ҷаҳрия» ё Нақшбандия тарки дунё кардан ва гӯшанишиниро рад мекарданд.

Ҷараёнҳои тасаввуф дар асрҳои минбаъда боз ба шоҳаҳо тақсим шуданд.

Умуман ҷарайённи тасаввуф ба ду равия – тарафдорони аристократия ва ҳалқ. Тарафдорони ҳалқ аз хисоби табақаҳои поёнии аҳолии шаҳру деҳот баромада буданд, барои рӯзи нек мубориза мебурданд. Гурӯҳи иртиҷоии тасаввуф мардумро ба зери азобу шиканча гирифта ба гӯшанишинӣ, дунёбезорӣ даъват менамуданд. Ин ҷарайён дар дasti амалдорон ва рӯҳониён ҳамчун аслиҳаи истисмор хизмат мекард.

Масалан, бузургтарин шайхи тасаввуфи нақшбандия Ҳоча Аҳрори Валий буд. Ў соҳиби сарвати зиёд гашта буд. Гарчанде, ки худро тарафдори ҳалқ меҳисобид, дар асл оммаро беражонағорат менамуд. Илова аз ин Ҳоча Аҳрор

ба корҳои дохили давлати Темуриён даҳолат мекард. Бо амри ӯ сиёсатмадор ва олими намоён Мирзо Улугбек дар соли 1449 дар сини 55 – солагӣ ба қатл расонда шуд. Шоир Ҳилолӣ соли 1529 бо хидояти пайравони тасаввуф кушта шуд.

Аз асри X1 сар карда тасаввуф ба адабиёт роҳ ёфт. Ин буд, ки наммояндагони барҷастаи адабиёт: Саноӣ, Аттор, Ҷалолиддини Румӣ, Низомии Ганҷавӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ба тасаввуф рӯ оварда буданд.

Афкори чамъиятӣ- сиёсӣ дар асрҳои X1 – XVIII.

Дар охири асри X аз байн рафтани давлати Сомониён ва ба дasti сулолаҳои турк гузаштани Мовароуннаҳр ва Ҳурросон дар таърихи сиёсӣ ва маданияти ҳалқи тоҷик дар асрҳои минбаъда нақши манғии хешро гузошт. Ба ҷои давлати мутамарказонидашудаи тоҷик ҳокимијатҳои хурди туркӣ ба арсаи қудрат омада, як дараҷа монеъяни пешрафти илму фарҳанг гардианд. Ба ҷои Бухоро, ки пойтахту маркази асосии илму фарҳангии тоҷик ба шумор мерафт – марказҳои нав, ба монандӣ: Фазна, Балосагун, Марв, Нишопур, Урганҷ, ва ғайра пайдо шуданд

Сар задани парокандагии феодалий баробари пастравии илму фарҳанг, инчунин таъқиби озодфикрон низ нақши худро гузошт. Ба вуҷуди ҳамаи ин бедодихо, тағиیر ёфтани марказҳои фарҳангӣ ба илму адабиёт таъсири худро нарасонд.

Дар пешрафти афкори сиёсии ин давра Абурайхон Аҳмади Берунӣ (973 – 1053), Носири Ҳусрав, Умарӣ Ҳайём, Муҳаммад Ғазолӣ, Абулғазли Байҳақӣ ва дигарон саҳми қалон гузоштанд.

Берунӣ дар ҳалли бисёр масъалаҳои илмӣ нисбат ба замонаш хеле пеш рафта буд. Асарҳои нодири ӯ «Осор – ул – боқия», «Тасвири Ҳиндустон» дар соҳаи ҷуғрофия, астрономия шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо карданд.

Вай Ҳудоро оғаридгори ақли Кулл дониста, чунин меҳисобид, ки ақли умумӣ нафси кулро ба вуҷуд меоварад. Рӯҳи умумӣ бошад, материали нахустинро, ки асоси ҳама

мавҷудот мебошад, меофарад. Ин асос замин, об, ҳаво ва оташ аст.

Берунӣ тасдиқ меекунад, ки материя мустақилона ҷисмҳоро ба вучуд меоварад, шакли онҳоро тағиیر медиҳад. Вай материяро оғаридағор ва қобилиятҳои рӯҳӣ (ҷон таффакур ва гайра)- ро хосияти ҷисмҳо медонист.

Дар қатори Берунӣ намоёнтарини файласуфи аспи X1 – Носири Ҳусрав буд. Вай Ҳудоро оғаридағори ақли Қулл дониста, ҷунин мегуфт, ки ақли қулл нафси қуллро ба вучуд меоварад. Рӯҳи умумӣ бошад, материяи нахустинро, ки асоси ҳама мавҷудот мебошад, меофарад.

Дар масъалаи муносибати рӯҳу тан Носири Ҳусрав, ҷонро сабаб ва ибтидои ҷисми зинда медонист. Ў мегуфт, ки ҷон дар чор шакл: минералӣ, растаниӣ, ҳайвон ва одамӣ пайдо мешавад. Рӯҳи одамшаакли олии рӯҳҳост, ки инсонро аз ҷаҳони ҳайвону растаниҳо ҷудо мекунад.

Бузургтарин намояндаи аҳли тасаввуф ва соҳаҳои мухталифи усули исломии ин давра Муҳаммад Ғазолӣ буд. Соли 1081 Низомулмулк ўро ҳамчун донишманди илмҳои исломӣ дар Бағдод сардори Академияи «Низомия» таъин карда буд. Дар ибтидо Ғазолӣ ақлро асоси донисани ҳақиқат мешуморид. Аммо баъдтар ба аҳли тасаввуф гузашт ва онро ба қоидаҳои дини Ислом мутобиқ гардидонд. Вай асоси дин донишро медонист, ки бо роҳи ваҷд ба даст дароварда шудааст. Дар ҳаёт ҷизи аз ҳама муҳим барои ў муҳабbat ба илоҳӣ ва наздиқон буд.

Яке аз муарирҳони машҳури ин давра Абулғазли Байҳақӣ буд. Баъди күшта шудани Султон Масъуд аз вазифаи дабирӣ ронда шуд, вазифаи сафоратро ба зимма мегирад.

Байҳақӣ дар айёми пириаш ба навиштани асари 30 ҷилдаи «Таъри Масъудӣ» шурӯъ намудааст. Арзиши ин асар дар он аст, ки муаллиф шоҳиди воқеъаҳо буд.

Муаллифи дигари замони Ғазнавиён Абӯсаиди Гардезӣ буд. Ў китобе бо номи «Зайн – ул – ахбор»- ро навиштааст. Асар дар бораи шоҳони қадимаи Эрон ҳалифаҳои Араб, музофоти Ҳурисон, дину ойин маросимҳои мусулмонон,

насрониён, яхудиён, хиндуҳо ва туркҳо маълумоти зиёд медиҳад.

Дар асри X111 дар натиҷаи горатгарии зиёд марказҳои фарҳангии Осиёи Миёна ҳароб гаштанд.

Замони ҳукмронии муғулҳо яке аз давраҳои вазнинтарини таърихи ҳалқи тоҷик мебошад. Истилои ваҳшиёнаи муғулҳо ва зулми феодалону рӯҳониёни маҳалӣ, бехуқуқии меҳнаткашон ҳама ин саҳифаҳои тираю тор ҳусусиятҳои пешрафти фикрҳои ҷамъиятию – сиёсӣ ва афкори ҷамъиятии ҳалқҳои Осиёи Миёнаро муайян мекарданд.

Яке аз ҳусусиятҳои ҷамъиятий – сиёсии Осиёи Миёна дар асрҳои X111 ва минбаъда аз он иборат буд, ки мавзеъҳои зироаткору муқимнишин бо саҳронишинони кучманчии молдор мутобиқ карда, дар байни ҳуд муносибатҳои наздики иқтисодӣ ва сиёсӣ доштанд. Қабилаҳои кӯчӣ ба навоҳии барзгарони муқимнишин ҳамлаҳои горатгарона карда, маданият, урғу одаташонро аз бар менамуданд, ба ҳайати онҳо ҳамчун ҷузъи нави этникӣ дохил шуда, ба ҳаёти муқимӣ мегузаштанд ва нуфузи ҳалқиятҳои турку муғул зиёд мешуд.

Дар Ҳафтруӯд, Ҳоразм, Фарғона қабилаҳои зиёди турку муғул ҷойгир шуда, ба ҷои дехаҳои тоҷикнишин, қишлоқҳои туркӣ ташкил медоданд. Дар ин давра рафти турккунони аҳолии муқимро тезониданд. Дар Ҳафтруӯд шаҳру навоҳии муқимнишинон вайрон шуда, ҷои онҳоро ҳаймаҳои кӯчиёни ҷорводори муғул ишғол карданд.

Аз тарафи Енесей ба ин мавзеъ аҳолии қирғиз муҳоҷир карда шуданд, ки соҳти қабила аз сар мегузаронданд.

Муғулҳои ба дашти Қипчоқ омада ба аҳолии бодянишинони туркони ин сарзамин омехта гашта, забон ва урғу одати онҳоро қабул карданд.

Минбаъд қабилаҳои турку муғули нуғай, ки дар асри XV бо номи манғит баромад мекарданд, аз наздикии Баҳри Сиёҳ ба шаҳрҳои Ченд ва Сигнаки соҳили Сирдарё қӯчиданд. Дар асри XV аҳолии кӯчии Шайбону Урда бо номи (узбек) маъруфӣ карда мешуд.

Узбекони дашти Қипчақ аз рӯи пайдоиши хеш асоси

умумии авлодӣ надоранд. Итиҳоди ҷузъиётҳои этникии таърихан дар дашт ташаккулёфта массагету саккӣ чуннӯ туркӣ ва муғулӣ мебошад.

Дар натиҷа як гурӯҳи калони этнике пайдо шуд, ки дар атрофии худ қабила ва авлодҳои турку муғулро муттаҳид соҳта, гоҳҳо бо унвони туркӣ ва гоҳҳо муғулӣ намбурд карда мешуданд.

Қабоили турк ва туркгаштаи дашти Қипчоқро «ӯзбек» меномиданд. Қабоил ва қавмиятҳои номбаршуда, бо туркон кай боз ба Осиёи Миёна муқимгашта омехта шуда ташаккулёбии ҳалқияти ӯзбекро тезонданд. Чунин буд, авзои ҷамъияти сиёсии Осиёи Миёна то нимаи дуюми асри XIX.

Аз асри XIX сар карда дар Осиёи Миёна тафйиротҳои минбаъда ва авзои ҷамъиятӣ – сиёсӣ ба Россия алоқаманд мебошад.

Вазъияти иқтисоди – иҷтимоии ноҳияҳои Ҷануби Шарқи ва Марказии Тоҷикистон то истилои Аморати Бухоро. Таърихи сиёси.

Чойгиршавии ҳалқи тоҷик.

Дар охири асри XVIII ибтидои асри XIX ҳамоно дар таърихи ҳалқи тоҷик парокандагии сиёси давом мекард. Ҳалқи тоҷик дар байни давлатҳои феодалии Осиёи Миёна ва Афғонистон тақсим шуда, дар ҳолати чудои ва парокандагии сиёси ҳаёти даҳшатангез аз сар мегузаронд.

Тоҷикон дар Афғонистон қисми асосии аҳолиро ташкил дода, дар Кобул, Ҷалолобод, Қуҳистон, Панҷшер, Ничру, Қунгра, Ҳост ва дигар шаҳрүвилоятҳо зиндагӣ мекарданд.

Дар давлатҳои феодалии Осиёи Миёна (хонигарихои Бухоро ва Қуқанд) тоҷикон аҳолии асосии шаҳрҳо ва вилоятҳоро ташкил медоданд, дар музофотҳои кӯҳии хонигарихо танҳо тоҷикон истиқомат мекарданд.

Парокандагии сиёси феодали, ки дар таърихи ҳалқи тоҷик аз озири асри X, аз давраи парокада шудани давлати Сомониён сар шуд, дар нимаи дуюми асри XVIII боз ҳам вусъат ёфт. Муҳаммадраҳимби кушиши менамуд, ки Ҳисор, Қубодиён, Панҷакент ва Уротеппаро ба зери тасарруфи худ дарорад. Дар давраи салтани амир Шоҳмурод (ибтидом асри XIX) низ чунин кушиш карда шуд. Вилоятҳои Ҳучанд ва Уротеппа мувақатан ба қаламрави Бухоро дохил шуда, дар давраи минбаъда майдони муборизаи байни Бухоро ва Қуқанд гардианд.

Вақте, ки мангитиён дар талоши ҳокимијат ба муборизаҳои дохили банд буданд, шоҳи афғон Аҳмадшоҳ (1747 - 1773) дар нимаи асри XVIII (1750 - 1752) Балх, Адҳой, Маймана, Ахча, Шибирхон, Қундузро, ки аксарияти аҳолии ин вилоятҳо тоҷикон буданд ба тасарруфи худ даровард. Баъдтар Бадаҳшон ҳам тар таҳти нуфузи сиёсии Афғонистон қарор гирифт. Даро асри XIX қисми зиёди заминҳои соҳилҳои чапи дарёи Аму воқеъ гардида, ки тоҷикон дар ин минтаҳа бартарият доштанд ба ҳайати давлати Афғонистон

дохил гардид.¹

Барои ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистони имруза дар охири асри XVIII ва асри XIX дар байни Қуқанд ва Бухоро ҷангҳои тулони мерафтанд. Дар нимаи асри XIX районҳои Конибодом, Исфара ва Ашт дар тасарруфи Қуқанд муборизаи шадид мебурданд. Танҳо дар муддати 50 – 60 сол Үротеппа зиёда аз 40 дафъа тоҳтузози амирону хонҳоро аз сар гузаронида, 23 маротиба ҳокимонаш иваз шуданд.

Дар нимаи аввали асри XIX ноҳияҳои маркази, ҷанубии ва Шарқии Тоҷикистони ҳозира мулкҳои мустақил буда, аз тарафи ҳокимони ҷудогони феодали идора карда мешуданд. Вилоятҳои саргҳаи дарёи Аму аз ҳокимиюти Бухоро рӯй гардонида, ба ҳокимиғариҳои мустақил Рушон, Шугнон ва Ваҳон тақсим шуда буданд. Бадаҳшон мустақил буда, мулкҳои феодалии Қаротегину Дарвоз дар зери итоати мири Дарвоз мутаҳид шуданд. Ҳисору Кулоб низ мустақил буданд, аммо дар охири нимаи якуми асри XIX муносибатҳои байни онҳо тезу тунд гардид.

Аз солҳои 60 уми асри XIX парокандагии сиёсии ҳалқи тоҷик дар натиҷаи истилои Россияи подшоҳи дар Осиёи Миёна боз ҳам пурӯзваттар гардид.

Дар ноҳияҳои тоҷикнишин дар баробари ҳалқи тоҷик боз бисёр авлоду қабилаҳои туркзабон зиндаги мекарданд. Аз сари XVIII сар карда дар ноҳияҳои маркази ва ҷанубии Тоҷикистон қабилаҳои турк, қунғурот, юз, марка, барлос, карлук, лақай, Қатағони узбек баъди тоҷикон аз ҷиҳати шумораи аҳолии ҷои дуюмро мегирифтанд. Дар Қаротегин, Ҳисор ва Помири Шарқи баъзе аз қабилаҳои қирғиз сукунат доштанд. Дар водии Ваҳт дар нимаи асри XVIII аз Ҷорҷӣ бодиянишинони туркман кучида омаданд. Дар ҳар ду хонигарии забони тоҷики забони давлати буд. Тамоми коргузори ба забони тоҷики иҷро карда мешуд.

Хони охирини Ҷониён Абдулғайзон аз сабаби айшу тараби бепоён машғул шуданаш аз ӯҳдаи идоракунии давлат баромада натавонист. Ин буд, ки кори давлат рӯ ба инкиroz

¹ Гафуров Б.Г. , Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна, к. II, - с.86

ниҳод ҳар касс тамъаи сардори, ҳар фард ғарази роҳбари дошт.

Дар чунин вазъияти бесарусомон тохтузози аҷнабиён ба мулкҳои Мовароуннаҳр сар шуд. Масалан: бодиянишинон дар зарфи солҳои 1723 – 1730 водии Зарафшонро ба ҳаробазор табдил доданд. Шоҳи Эрон Нодиршоҳи Афшор дар соли 1740 аз роҳи Балҳ ва Чорчӯй ба Мовароуннаҳр дохил шуд.

Дар чунин вазъият табақаи ашрофи қабилаи мангит имтиёзи зиёд пайдо карда, ҳокимияти хониро торафт бештар ба эътибор намегирифт. Нодиршоҳ аз ин вазъият моҳирона истифода бурда, барои пурзурии худ шароит муҳайё намуд. Дар ин кор асосгузорони давлати ояндаи мангитиёни Бухоро – Муҳаммадҳаким атолик ва писараш Муҳаммадраҳим ба Нодиршоҳ кумак мерасонданд. Муҳаммадҳаким, ки аз тарафи хони Ҷониён Абдулфайзхон барои гуфтушунид ба назди Нодиршоҳ фиристода шуда буд, пас аз боз гашт бо ёрии у ҳукмрони Бухоро таъин гашт.

Пас аз вафоти Муҳаммадҳакимби атолик писари у Муҳаммадраҳимби ба қушуни пурқувват такя карда, исёни амирони мухолифро бартараф намуд ва дар дарбор мавқеи худро мустаҳкам намуд. Боҳамин барои иваз шудани сулолаи ҳоким шароити мусоид фароҳам расиб.

Мангитиёни Бухоро аз давраи авали салтанати худ запт намудани вилоятҳои Маркази ва Ҷанубу Шарқии Тоҷикистони имрӯзаро мақсади асоси қарор доданд. Ниҳоят бо кумаки Руссияи подшоҳи дар охири асри XIX ба мақсад ноил гаштанд.

Вазъи иқтисоди ва иҷтимоӣ.

Вазъи иқтисоди ва иҷтимоии мардуми Осиёи Миёна дар давоми асри XIX умуман пеш аз ҳамроҳшавии осиёи Миёна ба Руссия хело мураккаб буд. Ҳусусан мушкилоти иқтисоди дар ноҳияҳои дурдасти аморати Бухоро, яъне ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон мушоҳида мешуд. То давраи ба Аморат ҳамроҳшудани ин ноҳияҳо ва ба Руссия ҳамроҳ шудани осиёи Миёна дар ин минтақа ягон давлати

ягонаи мутамарказ вучуд надошт. Дар Осиёи Миёна монанди асрҳои пеш якчанд давлатҳои феодали вучуд дошт, аз қабилаи хонигарии Бухоро, хонигарии Хева ва хонигарии Қуқанд. Ба ғайр аз ин хонигарихо боз якчанд бекигари вучуд дошт, ки дар байни онҳо доимо ҷангҳои байниҳамдигари мерафт.

Дар қисми марказии Тоҷикистон, бекигарии Қулоб, Ҳисор, Дарвоз ва Қаротегин вучуд доштанд, ки гоҳо ба Бухоро ва гоҳо ба Қуқанд тобеъ гардонид мешуданд.² Аз руи ин нишододи муаррихон, «на давлатҳои дуруст, на ҳокимииятҳои мустаҳкам ва на ҳудуду сарҳад доштанд. Онҳо дар ҳар ҳолат тағир меёфтанд. Гоҳо ҳудуди онҳо васеъ мешуд ва онҳо гоҳо доираи онҳо маҳдуд мегардид. Дур будан аз роҳҳои байналхалқи ин ноҳияҳоро аз нестшави нигоҳ медошт.»³

Дар ин минтақа ба монанди дигар ҷамъиятҳои феодали ҳокимијат ба манфиати рӯҳониҳо ва феодалон хизмат мекард. Замин бошад бар ҳуди ҳокиму феодалон ва рӯҳониён таалуқ дошт. Дар ин ҷойҳо дар авали асри XYIII ва то нимаи дуюми асри XIX нишонаҳои ҷамъияти то феодали ва ҳатто нишонаҳои обшинаи ибтидои мушоҳид мешуд.⁴

Дар минтақае, ки тоҷикону узбекон бо ҳам мезистанд муносибатҳои феодали ҳукмрон буд, аммо дар баъзеи дигар минтақаҳо бошад нишонаҳои муносибатҳои авлодии патриарҳали, ҳусусан дар ноҳияҳои қуҳистонии Қулобу Ғарм боқи монда буданд. Қисми зиёди заминҳо дар таҳти назорати рӯҳониёни мусулмонон, ки онҳоро «заминҳои вақфи» меномиданд, буданд.

Қисми зиёди аҳолии бо заминдори, чорводори ва ҳунарманди машғул буд. Дар давоми асри XIX олоти асосии коркарди замин омоч ва кедман буд. Бо ёрии ин олотҳои сода ва кафомондаи дехқонон заминро кишт мекарданд. Дар

² История Таджикского народа, - с. 127 История Таджикского народа – ч. II, кн. 2 - М; 1964- с. 127

³ История Таджикского народа – ч. II, кн. 2 - М; 1964- с. 127

⁴ Мухторов А. «Очерки по истории Таджикистана» - Т. I. – Душанбе, 1976, С. 20

вақти кишту кор ва дигар корҳои хоҷагидории аз аспу барзагов истифода мебурданд. Дар заминҳои кухистон ва заминҳои кӯҳдоман заминро бо даст кор мекарданд. Аз ҳама олоти одди, ҳатто ДОС он қадар маълум набуд. Дар хирманҳо баъд аз он ки ғалларо медаравиданд онро оварда ба воситаи барзаговҳо, ки аз пасашон чапар баста шуда буд, мекуфтанд.

Дар замин асосан дехқонони чоряккор ва мардикор кор мекарданд. Аз чор се ҳиссаи ҳосилро баъзе вақт аз ҳам зиёдашро руҳониён ва феодалон соҳиб мешуданд. Дар ин бекигариҳо заминҳои оби нисбат ба заминҳои лалми хело кам буданд ва ҳамаи заминҳои оби дар дasti заминдорон ва руҳониёни мусулмон буданд.

Дехқононе, ки дар заминҳои айлоқи ва вақфи кор мекарданд аз руи зиндагии худ ба дехқонони крепостной монанд буданд. Барои истифода бурдан аз замин бо тарзҳои гуногун аз онҳо андозҳо ситонида мешуд. Дар ноҳияҳои кухистони Тоҷикистон асосани Қаротегину Ҳисор шакли ба тариқи иҷора коркарди замин паҳн гардида буд. Дар ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон андозҳои гуногун вуҷуд дошт, ки қарӣ шумораи онҳо ба 50 – то мерасид.⁵ Андоз аз аҳолии маҳали, савдогарон ва ҳунармандони рӯёнида мешуд. Аҳоли андозро аз ҳосил, ҳайвони кори, боғ ва ҳавли медод.

Ба гайр аз андоз боз як қатор корҳои бепул вуҷуд доштанд, ки мардум кор карда музд немегирифтанд. Ба ин корҳо асосан соҳтани масҷидҳо, қалъаҳо, роҳҳо, купрукҳо ва соҳтани обанборҳою кандани каналҳо дохил мешуд.

Дар ноҳияҳои марказии Тоҷикистон феодалон вуҷуд доштанд, ки 100 десятин ва аз ин ҳам зиёд замин доштанд.⁶

Гайр аз замин чуйҳо, табакаи ҳукмрон дар зери дasti худ рамаҳои зиёди чорво нигоҳ медошт.

Аз сабаби кам будани замин дехқонон маҷбур буданд, ки заминҳоро ба таври «шарикона» киштукор намоянд ва ҳама

⁵ Маев Н. Очерки Бухарского ханства. Очерки Гиссарского края. – Материалы для статистики Туркестанского края – Вып. 5 – СПб;

⁶ Липский В.И. Горная Бухара. – ч. П. СПб; 1902 – с. 244

супоришоти соҳиби заминро бегуфтугу ичро намоянд. Ба тарзи «шарикона» кор кардан дар замнҳо аз он сабаб буд, ки ҳамаи дехқонон соҳиби ҷуфти гов буданд. Аксарияти дехқонон олоти қишоварзи ҳам надоштанд. Ҳиссаи замини «шарикона» дар байнӣ ширкаткунандагони он аз руи саҳми моли тақсим карда мешуд. Дар натиҷаи узви бенавотари он, ки араки ҷабин рехта кор мекард, кути лоямутеро соҳиб мегардид.

Дар қатори дехқонони безамин мардикорон ҳам буданд, ки мавриди истисмори саҳт қарор гирифта буданд ва музди ноҷизе ба даст меоварданд. Дехқонон бисёр андоҳои иловаги низ мепардоҳтанд. Монанди «миробона» (барои обери замин), «алафпули» (барои юнучқазор), «кушпули» (барои сари чорво, аз қабили асп, ҳар, барзагов) ва гайра вучуд доштанд.⁷ Дар мулкҳои кӯҳистони Бухорои Шарқи аҳолиро маҷбур месоҳтанд, ки барои ҳокимон ва амалдорон ҳезум тайёр намоянд. Дар бораи ҳайати аҳолии Бухорои Шарқи маълумоти аниқ нест. Вале аз руи нишондодҳои сарчашмаҳо аҳолии Бухорои Шарқиро асосан тоҷикон ташкил медоданд. Ба нохияҳое, ки асоси аҳолишонро тоҷикон ташкил медоданд қисмати ҷанубии Ҳисор (дараҳои Ширкент, Қаратоғ, Ҳонако, Лучоб, Варзоб, Семиганҷ), Файзобод,

Дашти Бедона, районҳои Кулоб, Қаротегин ва Дарвоз дохил мешуданд.⁸

Ҷои дуюмро аз ҷиҳати аҳолии узбекон мегирифтанд, ки аз қабилаҳои гуногун иборат буданд. Асосан онҳо дар Ҳисор, Ёвон, Кулоб, Вахш ва бишкент зиндаги мекарданд. Дар Ҳисор юзҳо, маркаҳо, барлосҳо, туркҳо, дар Ёвон ва Кулоб – қалми лақайҳо дар Вахш ва Кофарниҳон узбекҳои қатаганиҳо зиндаги мекарданд.

Ғайр аз ин узбекон ва тоҷикон дар Бухорои Шарқи боз қирғизҳо зиндаги мекарданд. Асосан онҳо дар Ҳисор ва Қаротегин зиндаги мекарданд.

Ҳамин тарик дар як қатор нохияҳои маркази ва ҷанубии

⁷ Гафуров Б. Г. Тоҷикон. – к. II. – С. 214.

⁸ Гафуров Б. Г. Тоҷикон. – к. II. – С. 214.

Тоҷикистони имрӯза тоҷикон бо ҳамроҳии узбекон мезистанд, дар Қаротегин ва Ҳисор бошад бо ҳамроҳии қирғизҳо.

Аз ҷиҳати маъмури бошад Бухорои Шарқи ба вилоятҳо тақсим мешуд. Вилоятҳо дар навбати худ ба туманҳо, яъне ба амлоқдориҳо тақсим мешуданд. Амлоқдориҳо бошад ба мири ҳазора тақсим мешуданд, ки аз якчанд қишлоқҳо иборат буданд. Дар сари амлоқдори арбобҳо меистоданд.⁹

Дар нимаи авали асри XIX сарзамини пахновар аз Шаҳрисабз то Помир ба ҳокимияти марказии хонигарииҳо суст алоқаманд буд. Ҳар яке аз ин ҳокимииятҳои феодали аз ҷумла Ҳисор, Кулоб ва Қаротегину Дарвоз ҳокими худро доштанд, ки онҳо вилоятҳоро мустакилона идора мекарданд. Ин ҳокимони феодали то унвони фахрии атоликро соҳиб мешуданду ҳалос. Албатта бо руҳсатии Ҳонҳо.

Дар сари ҳокимиияти феодалии Ҳисор ҳоким меистод. Дар Қаротегину Дарвоз бошад шоҳ. Дар ҳамаи ин ҳокимииятҳо дафтари молия вучуд дошт, ки онро амалдоре бо унвони девонбеги идора мекард. Боз амали дигар аз қабили Мирзо – котиби шаҳсии ҳоким ё ин ки шоҳ вучуд доштанд.

Дар назди шоҳи Қаротегин маслиҳатчиҳо вучуд доштанд, ки шоҳ онҳоро аз арбобони наздики худ интихоб менамуд. Дар миёнаи асри XIX дар Қаротегин қариб 400 қишлоқ вучуд дошт. Ин қишлоқҳо ба 22 гурӯҳ муттаҳид гардида буданд ва ҳар яке аз ин 22 гурӯҳ беки худро дошт.¹⁰

Амалдороне, ки нисбатан вазифаи пастро доро буданд ба воситаи тобеъони худ, яъне оксаколону арбобони худ андозҳои давлатиро мегузоштанд. Вазифаи мироб ва доруга дар системаи ҳокимиият нисбатан пастар буд.

Дар давраи ҳокимиияти феодали мансаби закотчи ҷамъунандаи андозҳои ҷори аз ҳайвонот низ вучуд дошт. Ҳамаи ин амалдорон аз давлат маош мегирифтанд ва аз ҳисоби аҳолии руз мегузарониданд. Ҳамаи ин ба он оварда расонид, ки дехқонону хунармандон боз ҳам қашоқтару камбағалтар мешуданд.

⁹ Галкин. Краткий очерк Бухарского ханства. Военный сборник. – СПБ; 1890. № 11. – С. 192.

¹⁰ История таджикского народа, - С. 77

Дар давраи ҳокимияти феодали мансаби закотчи ҷамъкунандай андозҳои ҷори аз ҳайвонот низ вучуд дошт. Ҳамаи ин амалдорон аз давлат маош мегирифтанд ва аз ҳисоби ахолии руз мегузарониданд. Ҳамаи ин ба он оварда расонид, ки дехқону ҳунармандон боз ҳам қашоқтару камбағалтар мешуданд.

Дар солҳои ҳукумронии амир Дониёлби (1758 - 1785) ва баъд аз у дар давраи ҳукумронии амири дигари манғити Шоҳмурод (1785 -1800) корҳои обёркуни на танҳо дар ноҳияҳои марказии Аморати

Бухоро, балки дар бухорои Шарҳи низ ривоҷу равнақ ёфтанд. Пеш аз сар кардани корҳои обёри бо фармони амир Шоҳмурод қисмати шарқии Аморати Бухоро ба воситаи намояндагони маҳсус - танобчиҳо (заминченкунҳо) ба округҳо ва округҳоро ба туманҳо тақсим карда шуд.

Чунин корҳои обиёркуниро пешгирифтанд дар ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон аҳамияти хеле қалон дошт. Чунки барои парвариш кардани зироатҳои техники, сабзвоткорию боғдори таъсири мусби мерасонид.

Дар бекигариҳои Ҳисор, Кулоб ва Қаротегину Дарвоз асосан намудҳои гуногун ба монанди: гандум, биринҷ, зағир, нахуд, ҷав, ҷуворимакка, кунҷит ва дигар намуди зироату ғалларо парвариш мекарданд.

Ба ғайр аз корҳои дехқони – заминдори дар ин ноҳияҳо боз ба ҷорводори низ машғул буданд. Дар бекигарии Ҳисору Қаротегин ба парвариши ҷорвои қалони шоҳдор, гусфанд, буз диққат медоданд. Дар ин ноҳияҳо айлоқҳое вучуд доштанд, ки тамоми фасли сол рамаҳои онҳо дар ин ҷойҳо мечарид.

Дар як қатор ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон дар тимиавали қарни XIX ба истеҳсоли оҳан шурӯъ карда буданд. Асосан оҳанро аз қуҳҳои Шаҳрисабз, Байсун ва Қаратоғ мегирифтанд. Оҳан дар ванҷ низ исеҳсол карда мешуд.

Тарзи гудоҳтани оҳан хело одди буд. Арчаро сузонида лаҳчаи онро мегирифтанд. Ҳангоми гудоҳтани оҳан аз ҳамин лаҳча истифода мебурданд.

Онҳоеро, ки ба гудохтани оҳан сару кор доштанд худашон оҳанро ба корхонаҳои оҳангари мебурданд. Масалан: аз Дарвоз оҳанро ба Гарм оварда ба корхонаҳо оҳангари месупориданд. Дар як қатор ноҳияҳои дигари Бухорои Шарқи бошад оҳангароне, ки ба ин ашё эҳтиёч доштан ба он ҷойҳо, ки оҳан истехсол мешуд мерафтанд ва дар ҳамон ҷойҳо аз оҳан маҳсулоти гуногун месохтанд. Аз Ҳисор устоҳои оҳангар дар тобистон ба Қаратоғ мерафтанд. Онҳо дар соҳили рости дарёи Қаратоғ ҷой гирифта аз оҳани дар ин ҷо буда, маҳсулоти оҳангари тайёр мекарданд.

Дар нимаи аввали асри XIX дар бисёр ноҳияҳои Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон метали ранга истехсол карда мешуд. Намаки кӯҳи Хоҷамӯмини назди Кулоб, яке аз конҳое буд, ки тамоми аҳолии Бухорои Шарҳиро метавонист аз намак таъмин намояд.¹¹

Дар охири асри XYIII ва ибтидои асри XIX аҳолии хонигарииҳои Бухоро ва Қуқанд асосан ба ҳунарманди ва савдо машғул буданд. Албаттa ин ба дигар ноҳияҳо таъсири ҳудро мерасонад, яъне ба воситаи алоқаи байніҳамдигарии савдогарону ҳунармандон на танҳо дар шаҳрҳои маркази, балки дар ноҳияҳои дурдасти Аморати Бухоро савдою ҳунарманди ривоҷ мейғфт.

Пеш аз ҳама дар шаҳру дехот ҳунари боғандаги паҳн гардида буд. Ҳусусан ҳунари боғандаги дар бекигарии Ҳисор нисбатан пеш рафта буд. Дар дигар бекигарииҳои Бухорои Шарқи аз чумла дар Дарвозу Қаротегин ҳам ҳунармандони зиёде буданд. Аз паҳта матоҳои зиёде мебароварданд, ки онро пеш аз ҳама барои духтани либосҳои марданаю занона истифода мебурданд. Дастгоҳи дузандаги дар бекигарии Дарваз, умуман дар тамоми Осиёи Миёна ниҳоятдарача соддаю кафомонда буданд. Дар Қаратоғ матоъҳои абрешиими шоҳи ва атласи мебофтанд, ки онҳо нисбатан хушсифат буданд.

«Занону мардон боғандадар буданд, дехқонон дар зимистон

¹¹ Давлатбеков Н., Кабутов Д, Додохонов М. Ҳалки тоҷик дар давраи феодал ива ташаккулёбии муносибатҳои капиталисти (асроҳи XIV ва ибтидои асри XX). – Маводи таълими – Душанбе, 2006, - С. 218.

аз сабаби бекор монданашон дар бекигарихои Ҳисору Қаротегин ва Кулоб ба кори бофандаги даст мезаданд. »¹²

Дар бекигарии Дарвоз матоҳои аз пашм тайёркардашуда ба сифати хуб бофта мешуданд. Дар Ҳисор бештар ба истеҳсоли олча ва бекасаби раҳдор, ки онҳоро аз пахта тайёр мекарданд, равнакёфта буд. Ҳунармандон маҳсулоти худро пеш аз ҳама дар дехаҳою бозорҳои наздик ба фурӯш мебароварданд. Фақат як қисми ками маҳсулоти худро берун аз маҳала ба дигар қишлоқу дехқадаҳо бурда мефурухтанд.

Ба гайр аз бофандажо дар байни аҳолии ноҳияҳои Ҷанбу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон дигар намуди ҳунарҳо мавҷуд буд. Оҳангари яке аз ҳунарҳои қадимаи мардумии ин сарзамин мебошад.

«Оҳангарони Ҳисору Қаротегин бо маҳсулоти истеҳсолкардаи оҳанин худ, аз қабили корду шамшер, ки дар дигар бекигарию ноҳияҳо шуҳрат ёфта буданд фарҳ менамуданд»¹³. Дар байни мардум боз ба дигар ҳунарҳо аз қабили заргари, кулолгари, чубокуни, яроқистеҳсолкуни, ҷарғари, музадузи ва гайра вучуд дошт. На фақат дар қисмати Шарқи, балки дар қисмати Фарбии Бухоро ягон заводу фабрика вучуд надошт.¹⁴

Ба пешравии ҳунарманди тартиботи феодали ва тарзикори цехи ҳунармандон ҳалал мерасонид. Дар ҳама намуди ҳунарманди устоҳо ва шогирдон вучуд доштанд. Усто шогирдону коркунони цехро истисмор менамуд, бе иҷозати усто ягон фармоишро надошт. Фармони усто барои шогирдон қонун ба шумор мерафт. Дар чунин цехҳо усули дуузва (усто шогирд) ва ё худ сеузваи ташкили кор (усто халифа, усто шогирд) мавҷуд буд. Шогирд аввалҳо барои иҷрои кор ба сифати музд танҳо ҳӯрок мегирифт, баъдтар андак музд ҳам мегирифтаги шуд; аслан усули шогирди яке аз тарзҳои истисмор ба шумор мерафт. Пайдоиши усули сеузва (аксаран дар истеҳсолот бештар ривоҷ ёфта бофандаги, қашфдизи) аз вусъати зиёди истеҳсолоти моди шаҳодат

¹² Ершов Н.Н.Ремесла таджиков Дарваза ИООН АН Тадж. ССР. № 15, 1957, - С. 5.

¹³ История таджикского народа, - С. 93.

¹⁴ Китоби номбаршуда, - С. 94.

медод.

Дар бекигарихои Ҳисор ва Қаротегину Дарвоз косиби низ паҳн гардида буд. Таракқиёти косиби ба пешрафти иқтисодии ин минтақаҳо ёри мерасонад. Асоси даромади косибонро маҳсулоти истеҳсолкардаашон ташкил медод. Аз сабаби дағал будани дастгохи ҳунарманди сифати маҳсулоти косибон паст буд. Ба ин нигоҳ накарда аз сабаби камчини маҳсулот дар бозорҳо мефурӯхтанд ва аз ҳисоби даромади ба даст омада рӯз мегузарониданд.

Вазъи ҳунармандон аз вазъи дехқонон кам фарқ мекард. Даромади онҳо на факат барои харидани ашёи хом ва таъминоти оила мерасониду халос. Ҳунармандон ҳунари худро ба меросхурашон ба таври авлоди меомузониданд. «Ҳар як ҳунар оиннамои цехии худро дошт, ки онро «рисола» меномиданд. Дар «рисола» истеҳсоли маҳсулот ва ҳаҷми истеҳсолии он нишон дода мешуд. Ҳунарманд ин қоидаро ҳукуки вайрон кардан надошт. Аз ҳамин сабаб дар корхонаҳо ягон навигариро чори кардан гайри имкон буд. Нишондоди оиннамои асримиёнаги ва муҳобилияти руҳониён сади роҳинавовари мегардиданд.»¹⁵

Дар нимаи аввали асри XIX дар қисмати шарқии Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон ҳунари оҳангарии маҳсусгардонидашуда ба тарққию пешрафт ноил гардида буд. Як қисми оҳангарон занҷирҳо барои дар, наъл, мех ва гайраҳо истеҳсол менамуданд. Қисми дигарашон бошад, асбобҳои гуногун барои масолеҳи оҳангари ва дехқони аз қабили каланд, бел ва гайраҳо месоҳтанд. Қисми сеюм бошад, ба соҳтани сузан, кайчи, тег барои риштароши ва кордҳои гуногун машғул буданд. Як қатор мутахассисоне буданд, ки онҳо ба истеҳсоли яроқи оташфишон сару кор доштанд. Онҳо хеле кам буданд ва факат фармоиши ҳокимону амалдоронро иҷро мекарданд. Дар миёнаҳои асри XY «ҳокими Ҳисор дорои яроқи оташфишон буд. Мумкин, ки чунин ярокро дар худи Ҳисор тайёр мекарданд, чунки дар ин

¹⁵ История таджикского народа – С. 95.

что охангари хуб ривоҷёфта буд».¹⁶ Файр аз яроқ боз онҳо (дар Ҳисор) ба истехсоли корду шамшер аҳамият медоданд. Шамшерхое, ки дар Ҳисор истехсол мешуд, ниҳоят хушсифат буданд. Устоҳои охангар бо чунин маҳсулоташон фарх мекарданд.

Дар бекигарии Дарвоз бошад устоҳои моҳири охангар ба истехсоли асбобҳои гуногуни оҳани сару кор доштанд. Оҳангарони Дарвози оҳанро асосоан аз Ванҷ дастрас менамуданд, чунки дар Ванҷ оҳан истехсол мешуд. Ҳар як устои оҳангар корхонаи худро дошт, дар он что дамгоҳ, ки аз пусти буз тайёр карда мешуд, вучуд дошт. Дар Ғарм маркази бекигарии Қаротегин зиёда аз 100 хочагии ҳунармандон ба коркарди оҳан сару кор доштанд. Дар нимаи авали аспи XIX дар Ғарм, ки аз се гузари қалон бо масҷидҳояш иборат буд, ба файр аз хочагиҳое, ки ба коркарди оҳан сару кор доштанд, боз зиёда аз 100 хочагии ҳунармандон вучуд дошт, ки ба коркарди ҷарм машғул буданд.¹⁷

Дар ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон дар авали аспи XIX умуман пеш аз истило шуданашон аз тарафи аморати Бухоро ҳунари боғандаги, ки мардону занон дар ин кор машғул буданд, ривоҷу равнақ ёфта буд.

Олоти асосии истехсоли дастгоҳ барои коркарди пахта буд. Ҳамаи корҳои боғандаги дасти иҷро мегардиданд.

Кулолгари дар хаёти мардуми Ҳисору Қаротегин нақши бузургери мебозид. Маводе, ки барои истехсоли зарфҳои гуногун истифода мебурданд, гили маҳсус буд. Асосан кулолгарон зарфҳои гуногун аз қабили Кузса, Офтоба ва дигар зарфҳое, ки барои хочаги зарур буд, истехсол мекарданд.

Ҳунари чубкоркуни низ дар ин минтақаҳо ривоҷ ёфта буд. Аз чубҳои саҳт устоҳо асосан маҳсулоти гуногун, аз қабили испор, шоҳин, белҳои чубин, кафш, кулфи дар дастгоҳи боғандаги ва асбобҳои мусики истехсол

¹⁶ Искандаров Б. И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. – с. 164

¹⁷ Кисляков Н. А. Очерки по истории Каротегина. – Сталинабад, 1941, - С. 89.

менамуданд. Асосан ҳунари чубкоркуни дар Дарвозу Қаротегин пахн гардида буд. Масалан ахолии яке аз қишлоқҳои Дарвоз ҳама устои чуб буданд ва маҳсулоти гуногун месоҳтанд. Ҳунари зинтароши мақоми хосро дошт, чунки талабот ба ин зиёд буд.

Дар байни ҳунармандон инчунин устоҳои соҳтмончи, аз қабили деворзанон, андовагарон, наққошон зиёд буданд. Ин қабил мардум, ки аксарияташон дар Қаротегину Дарвоз мезистанд, барои кути лоямут пайдо кардан аксар вакт ба Қуқанду Фарғона барои кор кардан роҳ пеш мегирифтанд.

Дар нимаи аввал ва хусусан дар миёнаҳои аспи XIX дар қимати Маркази ва Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон савдо доҳилию хориҷи вучуд дошт. Савдо инкишофу вусъат меёфт. Маҳсулоти асосие, ки ба савдо бароварда мешуд асосан маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз қабили гандум, биринҷ, пахта буд. Аз сабай он, ки дар ин ноҳияҳо чорвои зиёд парвариш меёфт чорводорон гов, гусфанд, буз, асп ва ғайраро ба савдо мебароварданд. ҳунармандон низ дар савдо фаъолона иштирок мекарданд.

Харидорони асосии галла асосан қабилаҳои куҷи ва куҷиёни чорводор буданд, ки онҳо бо замин сару кор надоштанд. Асосан маҳсулоти галлагиро бекигарии Ҳисор бо дигар минтақаҳо (ба Қарши, Чорсу, Керки) ба фурӯш мебароварданд. Ба ғайр аз маҳсулоти номбаршуда боз маҳсулоти дигар – меваи хушкардашуда бароварда мешуд, ки он ҳатто аз қаламрави кишвар берун бароварда мешуд.¹⁸ Ҳамин тарик дар солҳои 1837 то 1847 ба дигар минтақаҳои осиёи Миёна ба маблағи 171 898 сум меваи хушкардашуда фурӯхта шуд.¹⁹

Дар ҳаёти иқтисоди иҷтимоии ноҳияҳои Бухорои Шарқи роҳҳо аҳамияти муҳим доштанд. Дар минтақаҳое, ки роҳҳои нағз доштанд, барои вусъат ёфтани муносибатҳои савдои ёри мерасониданд. Асосан савдогарон ҳангоми сафар аз уштурҳо истифода мекарданд, чунки нақлиёти ҷарҳдор дар аксари

¹⁸ История таджикского народа – С.100

¹⁹ Аминов А. М. Экономическое развитие Средней Азии – Ташкент, 1959, - С. 45.

ноҳияҳои Бухорои Шарҳи дид намешуд. Дар роҳҳои қуҳии ин ноҳияҳо аз ҳару асп ва уштур истифода мебурданд. Тамоми аҳолии ноҳияҳои Каротегину Дарвоз аз сабаби вучуд надоштани роҳҳо азоб мекашиданд ва баъзе аз қисматҳои аҳолии ин ноҳияҳо тамоми сол аз сабаби набудани роҳҳо аз олам беруна канда мешуд. Аз қисмати Маркази ва Ҷанубу Шарқии Тоҷикистони имруза савдогарон молҳои худро дар бозорҳои Уротеппа, Қуқанд, қарши ва Бухоро бурда мефурухтанд. Дар Ғузор бозори калони чорво вучуд дошт, ки савдогарони Бухорои Шарқи асосан рама – рама гусфандҳоро бурда, дар он ҷо мефурухтанд. Дар навбати худ савдогарони Қуқанду Уротеппа ба ноҳияҳои баландкуҳ аз қабили каротегин рафта, молҳои савдо мекарданд. Асосан савдои онҳо ба таври ивази мол сурат мегирифт. Аввал савдогар нарҳи моли худро ба тангаи нуқраги гардонида, баъд ба ҳамин восита молашонро иваз мекарданд. Дар нимай авали асри XIX дар Ҳисор савдогарон моли худро ба пул иваз карда метавонистанд. Вале савдо ба кучманҷиҳо ва қишлоқҳои дурдасти қуҳистон ба таври ивази мол сурат мегирифт.²⁰

Чи хеле, ки дар боло зикр ёфт, савдогарон аввал арзиши моли худро бо пул муайян мекарданд ва баъд онро бо дигар молҳое, ки арзиши онҳо ҳам бо пул муайян шуд, иваз менамуданд. Пули асоси дар аморати Бухоро ва дигар ноҳияҳои гирду атрофии он, аз ҷумла дар Бухорои Шарқи ҳам тангаи нуқраги ба шумор мерафт, ки арзиши вай 20 тин (20 кп) – ро ташкил медод. Дар Қаротегин 1 пул гандум 9 тин, 1 фут равғани гов аз 3 то 8 сумро ташкил медод.²¹ Дар ин минтақа паҷму пуст ҳам арzon буд. Савдогароне, ки молашонро ба Қаротагину Дарвоз мебароварданд, онро се баробар зиёд аз нарҳаш мефурухтанд. Мисол: матои олачаро аз Ҳисор бурда, дар Қаротегин як порчаашро, ки ҳамаги 60 тин арзиш дошт, бо як гусфанд иваз мекард. Ҳалқи қашшоқу камбағал пул надошт. Фақат табақаи болои аз худи шоҳону

²⁰ История таджикского народа – С.101

²¹ Кисляков Н. А. Очерки по истории Каротегина. – Сталинабад, 1941, - С.

бекон сар карда, то заминдорону наздики онҳо пул, яъне тангаҳои нуқрагиро дастрас карда метавонистанду халос. Дар Ҳисор каму беш савдогарону ҳунармандон пудро дастрас карда метавонистанд., vale дар Қаротегину Дарвоз дастрас кардани пуд хеле мушкил меафтод.

Хулоса вазъи иқтисоди – иҷтимоии ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон дар давраҳои пеш аз истилошуданашон аз тарафи Аморати Бухоро, хело кам ногувор буд. Сабаби ин ҳама зиндагии қишлоқонаю фақиронаи ин мардум, дур будани онҳо аз марказҳои савдою тараққикардаи онвақта, инчунин набудани роҳҳои дурусти алоқа, вазъи нотинчи сиёси дар минтақаи Осиёи Миёна буд.

Истилои ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон аз тарафи Аморати Бухоро

Осиёи Миёна ҳамчун кишвари аз сарватҳои зеризамини бой кайҳо боз диққати мамлакатҳои сармоядориро ба худ ҷалб намуда буд. Дар навбати аввал барои ба мустамликаи худ табдил додани Осиёи Миёна Россияи подшоҳи ва Англия мубориза мебурданд. Ҳатто сultonи Туркия ва шоҳи Эрон тайёр буданд, ки ягон порча замин аз Осиёи Миёна ба даст оранд. Ин давлатҳо аз солҳои 20 – уми асри XIX сар карда ба корҳои дохилии хонигариҳои Осиёи Миёна фаъолона даҳолат мекарданд.

Аз миёнаҳои асри XIX дар бозорҳои Осиёи Миёна молҳои англisisи дохил шудан гирифтанд, ки ин ба танг карда баровардани молҳои Россия аз ин бозорҳо оварда расонид. Ин таҳдиidi Англия Россияро маҷбур соҳт, ки нақшай забти Осиёи Миёнаро қашад. Шикаст ҳурдани Россия дар ҷангӣ Крим солҳои 1853 – 1856 ҳукумати подшоҳиро водор месоҳт, ки забткории Осиёи Миёнаро тезонд. Инчунин дар ин солҳо Россияи подшоҳи ба роҳи тараққиёти сармоядори дохил шуда эҳтиёчи зиёд ба ашёи хом дошт. Ин манбаи ашёи хомро Россия дар бозорҳои Осиёи Миёна медиҳд.

Солҳои 1862 – 1863 қушунҳои рус амалиёт чорсуна гузаронида якчанд истеҳкомро дар Осиёи Миёна забт намуданд. Баъдтар сентябри соли 1864 аз ду самт: Оренбург

ва Авули Ато бо сардории генерал Черняев ба хучуми қатыи гузашта, Чимкентро ишғол намуданд. Баъд аз хучуми қатыи 17 май соли 1865 Тошканд, 25 майи ҳамин сол Хучанд ва 18 – уми октябри соли 1866 Ҷиззахро забт намуданд, ки амири Бухоро Музаффар аз он чо гурехт.²² Соли 1868 бошад байнин Россияю хонигарии Куқанд сулхнома баста шуд, ки мувофиқи он Куқанд худро тобеи Россия донист.²³

Баъдтар қувваҳои рус таҳти фармондеҳии Кауфман ба Самарқанд дохил шуда, 2 – юми майи соли 1868 онро ба даст дароварданд. Кауфман як дастай худро дар ин чо гузашта, хучумашро бар зидди амири Бухоро ба тарафи Зирабуллоқ давом дод. Дар ин лаҳзаҳо дар Самарканда таҳти роҳбарии писари амир Музаффар Абдумалик шуриш сар зад. Кауфман аз сар задани шуриши умуми тарсида ба Самарқанд баргашта шуришро пахш кард. Пас аз ин воқеаҳо қушунҳои рус Қатақургонро Ургутро ишғол намуда. Ба суи Бухоро раҳсипор гардиданд.

23 июля соли 1868 байнин Россияни подшоҳи ва Бухоро сулҳ баста шуд. Мувофиқи шартҳои сулхнома тамоми ноҳияҳои аз тарафи қушуни Россия ишғол шуда – Хучанд, Уротеппа, Панҷакент, Самарқанд, Қатақургон то Зирабуллоқ ба ихтиёри Россия гузаштанд. Акнун вай бо давлатҳои хориҷи мустақилона муносибат карда наметавонистанд. Бухоро ба ҳукумати подшоҳи 500 ҳазор сумм товони ҷанг дод. Савдогарони рус дар Бухоро озодона савдо мекарданд ва соҳтани дуконҳои савдо ҳуқуқ пайдо карданд. Ҳукумати амир вазифадор буд, ки бехатари ва озодона амал кардани намояндагони Россияро таъмин намоянд.

Баъд аз ба даст даровардани Бухоро қушунҳои рус бар зидди хонигарии Ҳева хучум карда, онро маҷбур карданд, ки 12 августи соли 1873 бо Россия сулҳ банданд.

Ҳукумати подшоҳи барои идора кардани қисмати

²² Лагофет Д. Н. Бухарское ханство под русским проректоратом., - СПБ:, 1911. – С. 127.

²³ Лагофет Д. Н. Бухарское ханство под русским проректоратом., - СПБ:, 1911. – С. 129.

ишғолшудаи Осиёи Миёна дар соли 1867 бо фаро гирифтани вилоятҳои Сирдарё ва хафтруд генерал – губернатории Туркистонро тъйсис намуд. Дар сари он генерал – адютант подшоҳи К. П. Кауфман қарор гирифт. Вай ҳақ дошт, ки бо давлатҳои ҳамсоя музокироти дипломатии барпо намояд, ҷанг эълон намояд, сулҳ бандад ва монанди инҳо.

Баъд аз байн бурдани истиқлолияти давлати хонии Куканд 19 февраля соли 1876 ҳоки ба номи вилояти Фаргона ба ҳайати қишвари Туркистон дохил карда шуд.

Амири Бухоро Музаффар имкониятҳои худро аз даст дода буд ва дар ҷустуҷу ба даст овардани манфиатҳои нав буд. Дар ин лаҳза амир амалиётҳои ҷангии худро дар қисмати ҷануби шарқии Осиёи Миёна давом медод. «Амир Музаффар дар ин ноҳияҳо қувваи зиёди худро ҷамъ намуда, дар охири соли 1866 аввали соли 1867 ба бойсун ва Дехнав ҳӯҷум кард. Дар муқобили у дастаҳои ихтиёрии мулкҳои маҳали ниммустақил бо сардории беки Ҳиссор қарор гирифта буданд.»²⁴ То истило шуданашон бекигариҳои Бухорои Шарқи худро мулкҳои мустақил ва ниммустақили феодали медонистанд.²⁵

Ҳукумати подшоҳии Россия ҳост ба амири Бухоро ба тарзи ҷуброн барои қисмати вилоятҳои аз даст додааш дар истило намудани бекигариҳои бухорои Шарқи аз ҷумла ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва марказии Тоҷикистон ёри расонд.²⁶

Аз тирамоҳи соли 1868 сар карда амир лашкари яккачини худро ба ноҳияҳои Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон (Бухорои Шарқи) фиристод. Ҷангҳои аввалин дар атрофии бекигарии Байсун ба вучуд омаданд. Баъд аз задухурди наонқадар калон беки Байсун гурехта, бекигари ба дasti одамони амир афтод. Дар ин вакът феодалони қисмати Ҷанубу шарқии Тоҷикистон бо сардории беки Ҳиссор Шодмон, беки Дехнав Абдулкарим – додҳо ва бо ёрии беки

²⁴ Литвинов В. М. Через Бухару на Памир. – Исторический вестник. Т. 98, 1904. – С. 174.

²⁵ Гаффуров Б. Г. Тоҷикон., - С. 174.

²⁶ Гаффуров Б. Г. Тоҷикон., - С. 169.

Кулобу Балҷувон Сарихон қувваҳои худро дар атрофии Ҳиссор мутаммарказ намуданд. Табакаи ҳукмрони нохияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон хостанд ҳаракати қушуни амири Бухороро ба маркази ҳокимиятиҳои худ роҳ надиҳанд.²⁷

Дар аввал ин бекҳо мақсади ташкил кардани дастаҳои маҳсусе буданд, ки аз писари амир Музaffer Абдул – Малиқ, ки зидди амали падри худ яъне ба асири ифтихории Россия табдил додани аморат буд. Аз сабаби он, ки ҳукумати подшоҳи аз бакои аморат ва дар сари он истодани амир Музaffer манфиатдор буд, ҳоҳиш музaffer дар бораи ба у ёри расонидан бечуну чаро ичро намуд. Бо розигии генерал – губернатории Туркистон сардори округи ҳарбии Зарабшон генерал Абрамов бо қушуни худ ба Бухоро омада ба амир ёрии худро расонд. Ҳамин тариқ Абдул – Малиқ шикаст ҳурда фирор намуд.

Амир писари дуюми худро Абдул – Малиқ тураро беки Қарши таъин намуда тамоми қушунҳои худро ба ин ҷо овард, ки сардори онро Яқуббек – қушубеки ба ӯҳда дошт.²⁸

Задӯхурдҳо дар атрофии бекигарии Ҳиссор сар шуд. Тупхонаҳои ҳурду тараф ҳам заиф буд. Ҳиссориҳо ҳамаги 4 туп доштанд, ки 2 ҷуяни ва 2 миси буданд. Дар онҳо аслиҳаҳои оташфишон ба миқдори лозими набуд. Бинобар ин дастаҳо аксар вақт ба ҷанги тан ба тан мегузаштанд. Қушуни Бухоро дар натиҷаи ҳарбу зарба саҳт, хусусан дар мавзеи Амоксой ҳисориҳоро ақиб нишонда, дар қалъаи Деҳнав ба муҳосира гирифт. Сипас шабохун зада қалъаро ишғол намуданд. Сарбозони амир ба қатли оммаи даҳшатангез шӯруъ карда, ҳар каси ба дастонаш афтодаро нобуд соҳтанд.

Ба ҷанде аз Ҳиссориҳо ва иттилоқчиёни онҳо муюссар гардид, ки ба тарафи Қаротегин, Дарваз ва Кулоб турехта, ҷон ба саломат баранд. Аз он ҷумла беки Ҳиссор

²⁷ Искандаров Б. И. Из истории проникновения капиталистических отношений в экономику дореволюционного Таджикистана. – Душанбе: 1976, - С. 12.

²⁸ История таджикского народа – С.171

Абдулкаримдодхоҳ ба Кулоб паноҳ бурд. Аммо беки он ҷо Сарахони сиёсатмадор ўро бо чанд нафари дигар дастгир намуд, ба амир супорид. Сарахон ният дошт, ки ба ин васила тавваҷуҳи ҳукумати подшоҳиро ба худ ҷалб мекунад ва беки Кулобро дар дасти худ доронад.

Вале ҳаракати сарбозони амир ба тарафи Шарқ ҳамоно давом мекард. Беки нави Дехнав Улуғбек ба кумаки ўшитофт. Онҳо якҷоя дар авали соли 1869 аҳолии маҳалиро барои муқовимат намудан дар муқобили қушунҳои амири Бухоро даъват карданд. Азбаски Сарихон дар байни мардум шиори машҳури мубориза зидди андозҳои ҷори кардаи амир ваҷъ мекард ба зери байрақи у боз сафи ихтиёрони сершумор ҷамъ омаданд.²⁹

Амири Бухоро ва наздикону сипоҳиёнашон ба набардҳои нав дақиқона ва бо тамоми қувва тайёр медиданд, аз ҷумла бо сардории Яқуббек қушуни маҳсус ташкил дода шуд. Яқуббек дастаҳои амалан наозмударо ва силоҳи дуруст надоштани Шерободро, ки Остонакулби сардори мекард ақиб гирифта, аз Сурхандарё гузашт. Тамоми сарзамини Ҳиссорро ба ҳаробазор табдил дода, сипас роҳи Балҷувону Кулобро пеш гирифт. Ҳар як ҳамлаи сарбозони Бухоро ба ғорату шаҳру деҳот ва қатли мардуми бегуноҳ тамом мешуд. Дар як худи Ҳиссор 5 ҳазор касс ба қатл расонида шуд.³⁰

Амалдороне, ки аз тарафи амир Музаффар дар вазифаҳои баланд дар ин минтақаҳо ба сари мансаб меомаданд бо зулму истибодод дар байни мардуми тухми кинаву адованатро мекоштанд. Дар минтақаҳое, ки аморат онҳоро забт карда буд, ки дар байни узбекон сари ҳар чанд вакт норозигиҳо ба вучуд меомаданд. Дар байни мардуми Балҷувон, Кулоб ва Қурғонтеппа Сарихон, ки ба Афғонистон фирор карда буд, шуҳрати қалонеро соҳиб гардида буд. Вай барои ба сари ҳокимијат баргаштанаш ва пеш кардани буҳориён аз Кулобу Балҷувон лаҳзаҳои мусоидро дарёфтани мешуд.

²⁹ Искандаров Б. И. Из истории присоединения., - С. 174.

³⁰ История таджикского народа – С.171

Зиёда аз² ҳазор ошубгарон қалъаи Балчувонро мухосира намуданд. Абдулкарим тарсида ба Ҳиссор гурехту Ошубгарон қалъаи бекро гирифта дохили он гардиданд. Молу мулки бекро ва амалдоронро мусодира намуданд. «Абдулкарим аз беки Кулобу Ҳиссор ба воситаи мактуб ёри пурсид, то ин ки дар пахши ин ошуб ба вай ёри расонд. Беки кулобу Ҳиссор ба вай як гуруҳ фиристоданд ва дар пахши ин шуриш ба Абдулкарим мусоидат намуданд. Баъди задухурдҳо як қисми иштироккунандагони шуриш ба тарафи Дарвоз, ки тобеъи ҳеч хонигарию аморат набуданд, гурехтанд. Қушунҳои Ҳисору Кулоб як қисми шуришгаронро дастгир намуда ба қатл расониданд. Баъд аз ин Абдулкарим ба Балчувон баргашт.³¹

Сарбозони амир касеро амон надода, ҳатто аҳолии шаҳру қишлоқҳои муқобилат накардаро ҳам несту нобуд мекарданд. Аз мулкҳои истило шуда, бо номи “амонпули” хироҷ ҳам меситонданд. маблағи аз ҳад зиёде, ки ба ин роҳ ба даст омада буд, барои афзудани сарвати саркардаҳои феодалии Бухоро сарф гардида, қисми зиёди он ба амир фиристода шуд.

Баъд аз задухурдҳо, баҳори соли 1869 бекигариҳои Ҳисору Кулоб ва води Вахш аз тарафи қушунни амири Бухоро бо сардории Яқуббек қушбеги шикаст хурданд, ки дар ин корсаҳми ҳукумати подшохии рус низ буд. Дар охири соли 1869 аморати Бухоро мавқеъи худро дар қисмати бекигариҳои ҳамвор-Ҳисор, Кулобу Балчувон мустаҳкам намуд.

Хабари забт намудани ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон аз тарафи амири Бухоро ба Хева расид. Дар моҳи январи соли 1870 сафири Бухоро ба Хева омад.

Дар айни ҳол аморати Бухоро амалиёти истилоҳкоронаи худро дар қисмати ҷанубу шарқии Осиёи Миёна идома медод. Акнун навбати зарба задан ба Дарвозу Қаротегин расида буд. Ин мулкҳо дар ин вақт таҳти нуфузи давлати хонии Қуқанд воқеъ гардида буданд.

“Рахимшо аз задухурдҳо дохили истифода бурда,

³¹ Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. – С. 53.

ҳокимиияти Қаротегиро ба даст гирифт ва бо нияти устувор гардонидани мавкеъи худ бо амир чоплуси карда ҳаргоҳ тобеъияти худро ба аморати Бухоро эътироф менамуд”.³²

Ин ҳолат боиси ба вучуд омадани боз як ихтилофи байни Бухорову Қуқанд гардид. Ҳарчанд ҳукумати он вақтаи Қуқанд Ҳудоёрхонро амири Бухоро Музффархон ба таҳт нишонда буд, муносабати ин ду давлати Осиёи Миёна беш аз пеш тезутунд шуда, ошкоро ранги душманонона мегирифт. Дар сарҳади Қаротегин задухурдҳои саҳт ба амал омада дар онҳо қувваҳои аскарии аморати Бухоро ва давлати хонии Қуқанд иштирок намуданд. Бо вучуди ин вазъият назар ба 10-15 солипеш аз ин як андоза дигар гардида буд. Пештар ҷангҳои байни Бухорою Қуқанд солҳои дароз давом мекард. Аммо ҳоло дар солҳои 60-ум ва ибтидои соли 70-уми асри XIX дар Осиёи Миёна Россияи подшоҳии соҳибихтиёр гардида, Бухорову Қуқанд ба валлади он табдил ёфта буданд. Ҳар як ҷангу ҷидолу байни аморат ва давлати хони ба эътибори империяи Россия заарар мерасонид. Илова бар ин, доираҳои ҳукумронии Петербарг ва Тошкент, ки Туркистонро ба таҳти назорат ва тасарруфи худ дароварда буданд, ба инкишофи робитаҳои тиҷоративу иқтисодии байни вилоятҳои хонии ин сарзамин аз руи манғиатдории худ таваҷӯҳ зоҳир менамуданд. Ба ин ваҷӯҳ вақти, ки дар аввали соли 1870 дар Қаротегин миёни сарбозони Бухорову Қуқанд задухурд ба амал омад, генерал-губернатори Туркистон Кауфман маҷбур шуд ба амир муроҷиат намояд ва уро огоҳ кунад, ки аз ҷангӣ зидди давлати хонии Қуқанд даст қашад.

Соли 1875 хони Қуқанд бо фармони генерал-губернатори Туркистон аз Қаротегин даст қашид.

Вазъият як муддат ба ороми ру овард. Ҳокими Қаротегин Сайд Муҳаммаддиншо ҳаракат мекард, ки истиқлолияти мулки худро таъмин намояд, вале ин майли у мавриди писанди маъмурияти Туркистон қарор нагирифт.

Ҳукумати подшоҳи бо мақсади мустаҳкам кардани

³² Хамон чо, - С. 173.

мавқеъи худ дар маҳалҳои роҳи Помир ва аз ҷиҳати маънавию сиёси расонидан ба водии Олай экспедиция фиристод. Дар охири июл ва августи соли 1876 генерал Скобелев, ки нахустин губернатори ҳарби Фарғона таъин шуда буд, дар сари як дастай калон, ки ба ҳайати он ғайр аз ҳарбиён, донишмандони ҷуғрофия, табиатшиносӣ ва нуҷум (Л.Ф.Костенко, В.Ф.Ошанин, А.Р.Бонидоров ва ғайраҳо) доҳил мешуданд ба самти қӯҳдоманҳои Помир раҳсипор гардианд.³³

Ин экспедиция мебоист таъқид мекард, ки ҳукумати подшоҳи идомадиҳандай ҳақи ҳонии Қуқанд ба ноҳияҳои қӯҳистони Помир мебошад. Ғайр аз ин вай ба ҳокими ниммустакили мулки феодали Қаротегин Саид Муҳаммаддиншо бояд хотирнишон менамуд, ки қаламравии у барои аскарони Россия комилан дастрас аст. Дере нагузашта Саид Муҳаммаддиншо барои “гарданкашиаш” аз ҳокимијат маҳрум гардид ва ба ҷои у Раҳимшо, ки то ин вақт дар Бухоро мезист ва ҳукумати подшоҳи ба садоқаташ боварӣ дошт, гузошта шуд.³⁴

Дар нимаи дуввуми солҳои 70-ум амири Бухоро ба тарафи Қаротегин қушунҳои худро фиристод. Баъди муваффақиятҳое, ки дар натиҷаи походҳои Дехнав, Ҳиссор, Кулоб қушуни амир Музаффар ба даст овард мамнун гардида, тирамоҳи соли 1877 таҳти сарварии Ҳудойназар-додҳо ба тарафи Қаротегин ҳуҷум овард. Дар натиҷа ҳуди ҳамин сол (1877) Қаротегиро пурра тобеъи худ гардониданд.³⁵ Раҳимхон бо фиреб дар Бухоро қушта шуд, ба ҷои вай Ҳудоназар атолик беки Қаротегин мешавад.

Ҳамин тарик Қаротегиро ба қатори мулкҳои худ доҳил намуда амир барои ба даст овардани яке аз бекигариҳое, ки то ҳол худро мустақил мешуморид, яъне Дарвоз ҳуҷум кардани шуд. Агар мулкҳои душворраси гарби қӯҳистони Помирро назар нағирем Дарвоз охирин мулки соҳили рости дарёи Панҷ ба шумор мурофӣ.

³³ Гаффуро Б.Г. Точикон ., - С. 175. Дар ҳамон чо. – С. 175

³⁴ Дар ҳамон чо. – С. 175

³⁵ Кисляков Н.А. Очерки по истории Каратегина

Бо супориши генерал-губернатори Туркистон ба қувваҳои ҷарби равона соҳт, вале ҳаёли ба тези забт кардани Дарвоз ҳом баромад.³⁶

Вале ин хиёнат иродай мардуми Дарвазро шикаста натавонист. Онҳо ба муқобили истилогарон мардонавор ҷангига, аввал як дастай начандон қалони буҳоригихоро, баъд қушуни яқунимҳазораро, ки бо туп мусаллаҳ буда, бо сардории Ҳудойназар додҳоҳ ба сиёҳ онҳо ҳаракат мукард, торумор намуданд. Дар ин Ҳудойназар додҳоҳ ва ҷанде аз саркардаҳои у ярадор шуданд. Қисми зиёди аскарони ба ин самт фиристодаи амир нобуд гардиданд.

Муқовимати қаҳрамононаи мардуми ватанпарварии Дарваз ҳамаи ноҳияҳои аз тарафи аморати Бухоро истило шудаи ҷанубу шарқии Осиёи Миёнаро ба ҷунбиш овард. Амир Музаффар бо мақсади пешгири намудани шуришҳои умуми фавран дар ибтидои соли 1878 ба ин маҳалҳо қувваи зиёди аскари фиристод, ҳатто ҳуди амир нияти шахсан ба он сардори карданро дошт. Ин қувваи аскари дар ҳавоҳои Кулоб, Балчувон ва Қаротегин ҷой гирифт, як дастай сершумор ба қалъаи Фарм низ гузошта шуд, то ки бо расидани баҳорон ва аз барф тоза шудани ағбаҳо ба Дарваз ҳамла намояд.

Барои истило намудани Дарваз аз аморат бо сардории Муллодавлатдодҳоҳ қувваи зиёди ҳарби фиристода шуд, ки он ба қувваҳои Ҳудойназар-додҳоҳ муттаҳид карда шуд. Баҳори соли 1879 ҳуҷум ба Дарваз сар шуд.

Ҳудойназар-додҳоҳ аз руи нақша амал намуда, мудофиакунони Дарвазро ба ақибнишини маҷбур соҳт ва қалъаи хеле мустаҳкам Кафтархонаро ба муҳосира гирифт. Буҳориҳо дар ҷангҳои саҳт талафоти зиёде дода, ниҳоят Кафтархонаро ишғол намуданд ва пас аз он ба қарияи асоси Дарваз Қалъаи-хумб ва водии Ванҷ равона шуда, он ҷойҳоро ҳам забт намуданд. Муқобилияти дарвозиҳорро барҳам зада миригарии Дарвазро шикаст дода, муборизаи асоратнописандонаи мардуми ин диёр бо ҳамин қатъ

³⁶ Кисляков Н.А Из истории проникновения капиталистических отношений....., С.13

нагардид. Ба сарлашкарон ва сарбозони амир барои фуру нишондани муқовимати сокинони баъзе маҳаллаҳои Дарвоз боз ба ҳарҷ додани ҷаҳду кушишҳои пур аз заҳмату ранҷ лозим омад.

Ба Ҳудойназар-додҳоҳ мұяссар нагардид, ки роҳбарони муқовимати воқеаҳои Дарвоз-писарон ва бародарони Сироҷиддинро дастгир намояд. Онҳо бо ҳамроҳии наздиқонашон, ки қариб 100 нафарро ташкил медоданд, ба воситаҳои Шуғнон ба водии Фарғона ба Уч-Қурғон гурехтанд.

Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда аҳолии водии Ванҷ ба муқобили истилогарон бебокона мубориза мебурданд. Онҳо дар қалъаи дастнораси Рошорв ба камин нишаста, ба душман зарбаҳои саҳт мерасониданд. Фақат пас аз он, ки озуқа ва муҳимоти қалъанишинон ба охир расид ва ҳамчунин саркардаҳои феодали ба амир фурухта шуда ба таслим қарор доданд, Рошорв дарвозаи худро ба бухориҳо боз кард. Аксари ҷанговарони муҳофизитчиён қуҳистон ба таслим сар нафароварда, бо роҳҳои маҳфи ба соҳили чапи дарёи Панҷ ба Афғонистон гузаштанд. Сарбозони амир ҳам бо нияти дастгир кардани онҳо ба он суи дарё гузашта дар канори ҷанубии он мавқеъ гирифтанд. Ба ин сабаб он маҳалҳое, ки сарбозони амир дар он суи дарё қарор гирифта буданд, "Дарвози паси Панҷ" номида шуд.

Хукумати амири муқовимати Дарвозиҳоро комилан бартараф карда, заминҳои онҳоро ба қаламрави худ даровард ва Раҳмонбекқулро ҳоким таъин кард. Табиати озодиҳои ва истиқлолталаҳи аҳолии маҳалиро ба эътибор гирифта, дар ихтиёри ҳоким дастай сершумори сарбозон, ки шумораи онҳо ба 1300-1500 мерасид гузашта шуд.³⁷

Ин сарзамин ишғолкардаи аморат, ки акнун номи "Бухорои Шарқӣ"-ро гирифт. Дар давоми ҷангҳои истилокорона чунон зарар дид, ки то дер гоҳ ба худ омада натавонист.

Чунин манзараи ҳуснангезро дар бисёр шаҳру деҳаҳо

³⁷ Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. – С. 174

дидан мумкин буд. Шахру дехаҳое, ки баъди ҷангу ҷидолҳои солим мондабуданд ва усули фалокатбори идораи ҳукумати феодалии аморати Бухоро ба таназзули ру оварда, ҳамроҳи сокинонашон қурбони ҳамлаҳои ҳаробкоронаи ҳокимони ҳарису вичдонбуруш ва торочгариҳои амлакдорону ҷамъқунандагони хироҷ гардидаанд.

Баъди истилои ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон тамоми вазнинии соҳти давлатдории қуҳнаи аморат ба души мардуми қашоқу камбағали қуҳистони Қаротегин Дарвоз афтид.

Хулоса, Бухорои Шарқи аз ҷиҳати омодаги ба муқовимат, вахдат ва таҷхизоти модди ҳануз ба дараҷаи лозими қувват пайдо накарда буданд. Феодалону намояндагони табақаи болои бошад, мисли одати ҳамешагии ҳуд, барои нигоҳ доштани мавқуъҳои имтиёзномашион дар айнисаҳтии мубориза ба тарафи истилогарон гузашта, ба кори умум ҳиёнат мекарданд. Гаразҳои синфии онҳо нисбат ба эҳсосоти миллию ватандустииашон қавитар буд. Ҳукуматдорони амир ин заифии бекҳоро истифода бурда, онҳоро ба тарафи ҳуд моил соҳтанд. Ҳамчунин тарафдори ва дастгирие, ки аморати Бухоро аз империяи Россия медид дар барори истилокориҳои он аз аҳамият ҳоли набуд.

Иктисолиёт ва ҳочаги дар охири асри XIX. Заминдори ва ҳочагии қишлоқ.

Асоси иктисолии Бухорои Шарқи дар асри XIX ба тарзи пештара ҳочагии қишлоқ бо тариқи муносибатҳои паириатриалҳари ташкил медод. Асоси заминдориро моликияти ҳусуси ба замин ва системай обёрикуни ташкил мекард.

Амалдорон аз мансабҳои ҳуд истифода бурда, тамоми мушкилоти зиндагиро ба души табақаи камбағал бор мекарданд. Дар тамоми аморати Бухоро, ҳусусан дар ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистони имрӯза заминҳо ба чунин қисмҳо таксим шуда буданд. Заминҳои амлаки-давлати, заминҳои мулки-шахси, танҳо заминҳои вакфи! Дехқононе, ки дар қитъаҳои хурди заминҳои амлоказ

кор мекарданد алакай дар вазъияти крепосной буданд. Ба ивази истифодаи порчаҳои ноҷизи замин аз онҳо дар шаклҳои гунонгун андозаҳои зиёде ситонда мешуд. Заминҳои амлаки асосан ба таври мерос аз даст ба даст мегузаштанд. Дехқонон аксар вакт бо номи ҳашар дар заминҳои амлакдор ва дигар амлакдорони қалон тамоман бе музд кор фармуда мешуданд. Дехқононе, ки дар заминҳои амлаки кор мекарданд аз се як ҳиссаи ҳосилро месупориданд. Масалан дар бекишарии Ҳиссор чунин навъҳои андоз вуҷуд дошт. Дехқонон барои истифода аз заминҳои оби хумс, яъне панҷяки ҳосилотро ва аз заминҳои лалмиурш, яъне даҳяки ҳосилотро медоданд. Файр аз ин амлакдор ҳангоми андоз гундори расман аз ҳар як батман (такрибан 12 пут) ҳосили замини оби як нимхурд (32 қадок) ва аз замини лалми нимчоряқ (8 қадок) ҳақ меситонид. Доруга, ки ба ғундоштани ҳироҷ сару кор дошт, ба тариқи қавсан муҳрони мегирифт. Ҳиссаи мироб баробари ҳиссаи амлакдор буд. Оксакол аз ҳар батман нимчоряки ҳосилро дарёфт мекард. Ниҳоят домуллоимом ҳамаги ду ғалабаи 64 қадока “ҳақи оллоҳ” гуфта мегирифт. Пас аз ҳамаи инҳо дарвешону қаландарон омада, назр талаб мекарданд. Заминҳои мулки бошад, юа таври озод аз насл ба насл мерос гузошта мешуд.³⁸

Заминҳои танҳо бошад дар Бухорои Шарқи ниҳоят дараҷа паҳн гардида буданд. “Шахсоне, ки ба манфияти амир ё бек хизмати сазовор мекарданд ба у ҷамҷун мукофот танҳо медоданд”.³⁹ Заминҳое, ки дар ихтиёри танҳоҳдор буд муввақати буданд. Заминҳои вакғи бошанд асосан дар дастаи рӯҳониён буданд. Рӯҳониён заминҳои ба тари мукофоти ба меоварданд. Дар чунин заминҳои дехқонон меҳнат намуда, ба фоида давлат ё ба шахсони алоҳидаи рӯҳони андоз месупориданд.⁴⁰

³⁸ Юсуфов., Очерки истории Кульбасского бекства в конце XIX и начале XX вв. – Душанбе, 1964, - с. 38-39.

³⁹ Мачлисов А. Аграрные отношения в восточной Бухаре в XIX начало XX века. – Душанбе, Алма – Ата, 1967 с.III.

⁴⁰ Давлатбеков Н., Кабутов Д, Додохонов М. Ҳалки тоҷик дар давраи феодал ива ташаккулёбии муносибатҳои капиталисти (асрҳои XIV ва

Қисми зиёди районҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистонро кӯҳсор ташкил медиҳад. Аз ҷиҳати шароити иқлим ин ноҳияҳо аз якдигар фарқ мекунанд. Дар бекигариҳои Қаротегин ва Дарвоз заминҳои обёршуда зиёдтар буданд. Дехқонон асосан дар ин минтақаҳо пеш аз ҳама ба зироатчиги ва ҷорводори машғул буданд. Дар Ҳиссору Кулоб асосан гандум, ҷав, нахуд, пахта, биринҷ, ҷагир, кучит, пиёз, лаблабу, қаду, шалғам, бодиинг, тарбуз, ҳарбуза ва дар Қаротегин Дарвоз бошад асосан ҷав, гандум, мушунг, арзан, кунок ва ҷагиру нахуд кишт мекарданд. Дехқонони Ҳиссору Кулоб гандуми зиёд кишт карда тамоми аҳолии бекигариҳои худро ба гандум таъмин намуда, қисме аз ҳосили худро ба тарафи Дарвозу Қаротегин мефирристониданд.⁴¹

Аз ҷиҳати заминҳои оби дар ҷои авал Ҳиссор ва байд Қулобу Қаротегин мейстод. Аз сабаби он, ки дар як қатор минтақаҳои Бухорои Шарқи, ҳусусан води Ваҳш корҳои обёри ба таври бояду шояд ба роҳ монда нашуда буд, кори дехқононро боз ҳам мушкилтар мегардонид.

Чарогоҳҳои зиёде, ки дар ин минтақа вучуд доштанд барои ҷорводори ва ривоҷи мусоидат менамуданд. Ҷорводорон асосан ба парвариши зотҳои гуногуни ҷорво машғул буданд. Дар ноҳияҳои кӯҳи-Дарвозу Қаротегин зотҳои гуногуни гусфанд, бузгов парвариш мейфт. Ҷорводори шугли дуввуминдарачаи бекигариҳои Ҳиссору Қаротегин ва Дарвоз буд. Дар ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон Ҷорводороне буданд, ки аз 10 ҳазор сар ҷорво дар ихтиёри худ нигоҳ медоштанд. Дар охирҳои асри XIX танҳо дар бекигарии Қаротегин 150 ҳазор сар ҷорвои қалони шоҳдор ки аз се як ҳиссаш ғовҳои душой буд

ибтидои асри XX). – Маводи таълими – Душанбе, 2006, - С. 210.

⁴¹ Давлатбеков Н., Кабутов Д., Додохонов М. Ҳалки тоҷик дар давраи феодал ива ташаккулӯбии муносибатҳои капиталисти (асрҳои XIV ва ибтидои асри XX). – Маводи таълими – Душанбе, 2006, - С. 210.

⁴⁷ Мачлисов А. Аграрные отношения в восточной Бухаре в XIX начало XX века. – Душанбе, Алма – Ата, 1967 с.111.

парвариш меёфтанд.⁴²

Дар бекигарии Кулоб бошад 250 ҳазор сар гусфанд, 60 ҳазор сар гов, 30 ҳазор сар асп, 25 ҳазор сар, 200 сар уштур дар ихтиёри чорводорон буд.

Ҳамаи ин факту рақамҳо гувоҳи онанд, ки дар нимаи дуввуми асри XIX чорводорон дар ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон инкишов ёфт, ки барои ҳаёти иқтисодии ин ноҳияҳо аҳамияти калон дошт. Муносабатҳои феодали ва истисмори саҳти аҳолии маҳали сади роҳи тарақиёти хоҷагии қишлоқ мегардид.

Истеҳсолот ва ҳунарманди.

Яке аз истеҳсолотҳои тарақи кардаи нимаи дуюми асри XIX истеҳсолоти боғандаги ба шумор мерафт. Боғандаги дар тамоми ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон паҳн гардида буд. Дар марказҳои бекигари нисбат ба дигир маҳалҳо маҳсулоти хушсифати боғандаги истеҳсол мекард. Дар байни шаҳрҳои Бухорои Шарқи дар ин соҳа ҷои маҳсусро шаҳри Қаратоғ ишғол мекард. Алоае, ки дар Қаратоғ истеҳсол мекарданд на танҳо дар бекигарии Ҳиссор, балки дар тамоми аморати Бухоро машҳур гардида буд.⁴³

Ғайр аз матоҳои абрешиими боғандагони Ҳиссор матоҳои пахтагин истеҳсол мекарданд. Марказҳои асосии истеҳсолоти боғандаги Қабодиён, Кулоб, Ғарм, Қальъаи-хумб ба шумор мерафтанд. Дар ноҳияҳои номбар шуда асосан косибону боғандагон матоъҳои дагали пахтагину ниҳоят вазнин умр ба сар мебурданд. Аз саҳар то бегоҳ дар паси дастгоҳи оддии боғандаги кор карда, музди меҳнати начизе ба даст меоварданд. Якруза кори онҳо 10 тинҳо ташкил мекард.⁴⁴

⁴² Давидович Е.А., Мухторов А, Страницы истории Гиссара. Душанбе 1969. С. 64.

⁴³ Гафуров Б.Г. , Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна, к. II, - с.86

Кулолгари, ки яке аз қадимтарин ҳунарҳои ҳалқи тоҷик мебошад, баъди ба аморати Бухоро ҳамроҳ намудани ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон васеъ паҳн гардида буд. Кулолгарон пеш аз ҳама маҳсулоте тайёр мекарданд, ки барои рузгор зарур буд. Ҳунари кулолгари асосан дар Қаротегину Ҳиссор, Дарвоз ва Балҷувон инкишоф ёфта буд.

Кулолгари аксаран ба таври мероси аз насл ба насл мегузашт. Дар бисёр маҳалҳои ин ноҳияҳо касаба ё худ иттиҳодияни ҳунармандон вучуд дошт, ки маҳсулотҳои гуногун истеҳсол менамуданд. Аҳолии маҳали бекигариҳои Ҳиссору Қаротегин ва Қулобу Дарвоз ба ғайр аз истеҳсолоти кулолгари боз ба ҷубкоркуни, заргари, ҷармгари ном бароварда буданд.

Савдо.

Муносибатҳои молию пули дар арафаи аморат ҳамроҳ шудани Бухори Шарқи хело маҳдуд буданд. Фақат Ҳиссор ва Қабодиён марказҳои қалони савдои ба ҳисоб мерафтанд, чунин назар ба дигар бекигариҳои Бухори Шарқи, Ҳиссору Қабодиён роҳҳои хуби алоқаи савдои доштанд. Дар бекигариҳои Қаротегину Дарвоз бошад, савдо нисбати суст ба назар мерасид. Бухори Шарқи аз қадимулайём бо тиллои худ шуҳрат дошт. Дар бозорҳои Фаргона Қаротегиро дидан мумкин буд. Асосан тиллоро дар Қаротегин аз соҳилҳои дарёҳо ба даст меоварданд. Барои ҳаридани тилло аз Ҳиндустони Кобул ба Қаротегин меомаданд.⁴⁵

Дар бекигарии Дарвозниз ба таври ибтидои ба истеҳсоли тило машғул буданд, ки дар натиҷаи меҳнати зиёд миқдори ками тилло ба даст меоварданد.

Пеш аз истилоҳшуданашон дар ин ноҳияҳои муносибатҳои савдои ба таври на он қадар инкишоф ёфта вучуд доштанд, vale баъди аз тарафи аморати Бухоро истило шудани ноҳияҳои Ҷанубии Шарқи ва Марказии Тоҷикистон муносибатҳои пуллию моли каме бошад ҳам пеш рафт. На

⁴⁵ Искандаров Б. и. Востовая бухара и Памир....., ч.3.- Душанбе 1963, с. 221.

танҳо савдои дохили, балки садои хориции Бухорои Шарқи назаррас гардид. Маҳсулоти асосие, ки дар бекигарихои нохияҳои Ҷанубу Шарқии ва Марказии Тоҷикистон ба хориҷ бароварда мешуд, асосан маҳсулоти буд. Дар қатори маҳсулоти кишоварзи чорво низ ба фуруш бароварда мешуд.

Кулоб яке аз марказҳои савдои дар Бухорои Шарқи ба шумор мерафт. Нисбат ба Қурғонтеппа ва Қабодиён саҳми он зиёдтар буд. “Дар худи Кулоб ҳафтае ду маротиба бозор барпо мешуд, ки дар бозор тамоми намуди маҳсулот ба фуруш бароварда мушид. Дар бозор ба гайр аз маҳсулоти устоҳонаҳое, ки дар дохили бозор буданд, боз 50 дукони маҳсулоти мануфактури, 5 дукони савдогарони хинди, 5 дукони маҳсулоти аз чуб тайёр карда шуда, ду се дукони фуруши маҳсулоти кулоли 5-6 дукони фуруши равган, меваҷот, якчанд дукон барои фуруши маҳсулоти галладона аз қабили ҷав, гандум биринҷ ва гайраҳо вучуд дошт.⁴⁶

Дар маркази бекигарии Қаротегин-Фарм бозори серодам вучуд дошт. Назар ба дигар бозорҳо дар бозори Фарм дуконҳо камтар буданд. Дар тамоми бекигарии Қаротегин танҳо як бозор мавҷуд буд, ки нарҳҳои таҳмини бозорро худи бозор таъин менамуд. Аз ҳамин ҷиҳат бозори Фарм аз дигар бозорҳои нохияҳои Бухорои Шарқи фарқ мекард.

Дар бекигарии Дарвоз то охири солҳои 80-уми асари XIX бозор вучуд надошт. Факат дар аввали соли 90-ум дар Қалъаи қум бозрҳои ташкил шуданд. Дар бозорҳои Дарвоз гайр аз маҳсулоти кишоварзи, боз якчанд намуди маҳсулоти истеҳсоли маҳали, маҳсусан маҳсулоти оҳанин ба фуруш бароварда мешуд.

Дар бозорҳои Бухорои Шарқии гайр аз маҳсулоти истеҳсоли маҳали, аз хориҷ аз ҷумла аз Ҳиндустон, Афғонистон ва Эрон молҳои худро ба фуруш меоварданд.

Ба пешрафт ва тараққии нохияҳои Ҷанубу Шарқ ва Марказии Тоҷикистон пеш аз ҳама набудани роҳҳои алоқа сади роҳ мегардиданд. Аз сабаби набудани роҳҳои дуруст савдогарони ин нохияҳо кам ба беруни кишвар аз ҷумла ба

⁴⁶ Иванов П. П. Асари номбурда, - с.56

Туркистон мебаромаданд. Чунин вазъи ногувори роҳҳо, ки пеш аз ҳама дурустии онҳо ба нафъи савдогарон аст, диққати ҳукумати Россия ва помешикону капиталистони Русҳо ба худ ҷалб менамуд. Ҳангоми дуруст будани роҳҳо савдогарони рус имконият пайдо карда метаонистанд, ки ба дарунтари аморати Бухоро аз ҷумла Бухори Шарқи сар дароранд. Охири асри XIX ва ибтидои асри XX давраи мустаҳкам гардидан муносибатҳо ва алоқаҳои тиҷоратии ҳамаи ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон бо Туркистон мебошад. Як қатор маҳсулоти заминдори ва ҷорводори акнун на фақат ба бозорҳои Бухори Фарби, балки ба Туркистон ҳам бурда мешуданд. Ба соҳти идоракуни феодали, ки дар аморат вуҷуд нигоҳ накарда, муносибатҳои капиталисти оҳиста-оҳиста ба ноҳияҳои Бухори Шарқи сар даровардан гирифтанд. Дар ин кор нақши муҳимро соҳтмони роҳҳо аз Фарғона ба Помир, аз Самарқанд ба Термиз ва аз Термиз ба Ҷубеку Кулоб бозиданд.⁴⁷

Ҳамин тарик охири асри XIX ва ибтидои асри XX иқтисодиёти ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон баробар тараққи намекарданд. Амалдорони амири Бухоро намехостанд, ки русҳо берун аз марзи амораи Бухоро бароянд. Фақат шумораи ками русизабонҳо дар ибтидои асри XX ба бекигарихои Курғонтеппа, Кулоб ва Ҳисор омада дар пешбурди ҳочагии қишлоқ ба аҳолии маҳалли ёри расониданд. Ба баробари сар даровардани нишонаҳои капиталисти дар ҳочагии қишлоқ, як дараҷа ба пешрафту инкишофи муборизаи оммаи меҳнаткашон ба муқобили соҳти мавҷудбуда дар ин ноҳияҳо кумак расонид.

Соҳти идораи Маъмури-Сиёси.

То охири солҳои 60-уми асри XIX дар ҳудуди Бухори Шарқи якчанд ҳокимияти феодалии мустақилу ниммустақил вуҷуд дошт, ки бо мурури замон ба табииати аморати Бухоро

⁴⁷ Искандаров Б.И. Из истории....., М., 1958, - С. 84.

ҳамроҳ карда шуданд. Ба онҳо ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон аз чумла Ҳисор, Кулоб, Қабодиён, Қабодиён. Қаротегину Давоз дохил мешуданд. Ҳокимият дар ин мулкҳо ба таври мероси баяқдигар мегузашт. Ҳокимияти идоракуни воситаи асосии истисмор ва пахш намудани муборизаҳои меҳнаткашон ба шумор мерафт. Баъди ҳамроҳ ва ё истило шудани ин ноҳияҳо бо ҳайати идораи маъмурии онҳо дигаргуниҳо дохил карда шуданд, тамоми аморат ба бекигариҳо тақсим шуда буд. Дар минтақаҳои ҳозираи Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон чунин бекигариҳо вучуд дошт: Ҳисор, Қурғонтеппа, Қабодиён, Кулоб, Балҷувон. Қаротегину Дарвоз. Акнун баъди истило намудани ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон аморати Бухоро дар ҷашми мардуми мусулмон Осиёи Миёна давлати ба обру мешуморид, чунки заминҳои зиёде аз ҷумла аз Ҳисор-3000 кв.верст, аз Кулоб-475,0 кв.верст аз Қаротегин-9800 кв.верст аз Дарвоз-16875 кв.верст замин ба даст овард.⁴⁸

Дар солҳои баъд аз истилоҳ намудани қисмати Бухори Шарқи аҳолии Бухоро ба 2 млн.500 ҳазор расида буд. Аз ин миқдор 250 ҳазорашро аҳолии шаҳр ташкил медод.⁴⁹

Бекигариҳои истилошуда аз ҷумла Кулоб бо 25 ҳазор. Қурғонтеппа ба 4 ҳазор, Дарвоз бо 3 ҳазор ва Қабодиёнро бо 1 ҳазор нафар аҳолиашон ба ҳайати аморат дохил шуда буданд. Якчанд маҳаллаҳои алоҳидаи аҳолинишин вучуд доштанд, ки дар ҳайёти иқтисодии Бухори Шарқи нақши муайяниро бозиданд. Ба ин маҳаллаҳо Душанбе бо 28 ҳазор хона ва Регар бо 7 ҳазор хона дохил мешуданд.⁵⁰

Шаҳрҳои Бухори Шарқи на фақат аз шаҳрҳои Осиёи Миёна, балки аз шаҳрҳои қисмати гарбии Бухоро фарқ мекарданд. Онҳо аз марказҳои савдои ва роҳҳои алоқаю савдои хеле дур ҷой гирифта буданд. Бо иқтисодиёти қафомондаи худ ин шаҳру навоҳи дар ҳайёти мардуми ин

⁴⁸ Искандаров Б. и. Востовая бухара и Памир....., ч.3.- С.5.

⁴⁹ Ҳамроев М. Очерки истории Гиссарского бекства конца XIX века начала XX века. Тр. АН Тадж. ССР – т. 114 – Сталинабад. 1959 – с.7.

⁵⁰ Гулишамбаров С.И. Экономический обзор Туркистанского района обслуживаемого Средниазиатской дорогой ч 1 – Ашхабад, 1913. – с. 203.

чойҳо нақши на он қадар бузургро бозиданд. Шаҳрҳои ин ноҳияҳо аз қишлоқу дехаҳо фақат бо он фарқ мекарданд, ки дар шаҳрҳо намояндагони амир бо сардори бек, намояндагони савдо, заминдори калон, руҳониҳо, косибон ва як қисми дехқонон зиндаги мекарданд. Дар як қатор шарҳҳо күшунҳои амир чой гирифта буданд. Намояндагони табақаи болои тамоми Бухори Шарқи аз ҷиҳати иҷтимоӣ ба якдигар монанди доштанд.

Аз ҳама амали баланд дар ин ноҳияҳо бек ба шумор мерафт. Бек намояндаи табақаи калони феодалон ба ҳисоб шуд.

Бек аз болои ҳукумат бекигари назорат мебарад ва дар зери итоати ўазифаҳои бисёр ва амалдорони зиёде буданд. Бек тамоми ҳокимијатро дар дasti худ нигоҳ дошта, шахсоне, ки ба ягон амал соҳиб мешуданд танҳо бо ризогии худ бек ва аз мансаб озод кардани онҳо низ бо ризоиёти бек сурат мегирифт. Баъд аз бек дар ҷои дуюм, ёрдамчии бек, Эсаулбоши ё худ “денанбеги” меистод. Вазифаи асосиидевонбеки пеш аз ҳама мардум ҷамъ овардани закот ва андозҳо буд. Ўакчанд котибу арбоб ва ясаул дар хизмати худ нигоҳ медошт.

Амали дигаре, ки дар бекигари вучуд дошт “мирзои мунши” буд. Одатан ба ин вазифа одамони босавод ва ҳусни ҳати хуб дошта даъват карда мешуданд. Вай дар назди бек корҳои рубардоркуни ва навиштани ҳуччатҳоро иҷро мекард.

Яке аз вазифаҳое, ки дар бекигари барои нигоҳ доштани тартибот вучуд дошт, ин “Миршаб” буд. “Миршаб” ба замми ин аз болои зиндан ва маҳбусони дар вай буда назорат мебурд.

“Мироб”- бошад доимо аз об назорат менамуд. Вай дар ихтиёри худ, якчанд ёрдамчиҳоро дошт. Аз ҷумла “амин”, ки ҳуҳайнин як чуйбор буд, инчунин “арбоб”-назоратчи ва “аксақол”-таксимқунандай об, “чуйбонҳо”-тозакунандагони чуйҳо ва мирзо . ки дар ихтиёри “мироб” буданд. ⁵¹

⁵¹ Давлатбеков Н., Кабутов Д., Додохонов М., Халки тоҷик дар давраи феодали....., - с. 203 - 204

Мансаб “амин” бошад аз руи корҳои соҳтмони назорат мекард, ки дар ихтиёри худ якчанд амин дошт.

“Пайгиричи”-чамъқунандай закот аз савдо ва ҳайвоне, ки онҳоро барои фуруш ба бозор меоварданд ба ҳисоб мерафт.

Дар идора кардани ҳукумати маҳалли ҷои заруриро руҳониён мегирифтанд, ва корҳои маҳкамро дар ихтиёр доштанд. Чунин амалдорон дар бекигариҳои ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон ба З қисм тақсим мешуданд:

1. Қози-ичроиши қонунҳои шариатро назорат бурда, дар ихтиёри худ якчанд мулизим ва мирзо дошт.

2. Муфти – донандаи қонунҳои шариат, ки ба додани ривоят машғул буд.

Барои додани ривоят вай музд мегирифт. Дар ихтиёри муфти якчанд хизматгор ва се муҳаррир буд.

3. Раис-саруқор доштан бо ҷинояткорон ва вайронкунандагони қонунҳои дини ислом, вайронкунандагони савдо, назорат бурдан аз руи мактабҳо, тартиботи оиласи ва ғ.р. Раис якчанд хизматгор дошта, ба воситай онҳо ҷинояткоронро ҷазо медод. Мулизимону дуррадастон дар ихтиёри ў буданд.

Қози дар бекигариҳо аз тарафи амири Бухоро таъйин мегардид. Ў дорои маълумоти дини буда, дар айни замон бояд аз авлоди руҳони бошад.

Аз ин ҷо бар меояд, ки дар Бухорои Шарқи ягон амалдор ба таври интихоби озод ба сари мансаб намеомад. Ҳамаи мақсаду мароми амалдорону худи бек, танҳо бо роҳи истисмори дәҳқонону камбағалон ба даст овардани фоидаи зиёд буд.

Чи хеле ки дар боло қайд намудем, баъд аз шудани аморати Бухоро аз тарафи Россия аморати Бухорои Шарқиро, ки дар ин минтақа якчанд мулкҳои феодалии нимустақил мавҷуд буд ба худ ҳамроҳ намуд. Баъд аз ин минтақа: ҳусусан ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистонро истисло намуд, дар минтақаҳои асосии ин ҷо гарнizonҳои ҳарбии худро ҷой гиронид. Мақсад аз ҷой гирондани гарнizonҳои ҳарбии дар ин ноҳияҳо, мустаҳкам

кардани мавқеъи аморат дар худуди ин минтақа буд. “Соли 1871 дар Регар 400 нафар, дар Ҳисор-4000 нафар сарбоз ва 11 туп, дар Кулоб 3000 нафар сарбозу 4 туп ва дар Каљаи-Хумб соли 1878 қариб 5000 ҳазор сарбози амир ҷой гирифта буданд”.⁵²

Яке аз мулки қалонтарини Бухорои Шарқи ин мулки Ҳисор буд. Баъди истило шуданаш Ҳисор ба 7 бекигари-Бойсун, Шеробод, Дехнав, Юрги, Ҳисор, Қабодиён. Қурғонтеппа тақсим карда шуд. Дар ҳамаи ин бекигарии аз ҷумла дар Ҳисор низ идоракуни дар асоси идораи умунибухороги ташкил ёфта буд.⁵³

Яқуб-бек дар солҳои ҳукумронии худ дар Ҳисор ба дараҷае ба боварии амир Музаффар даромада буд, ки Музаффар барои ҳамин ба ӯ имтиёзҳои беандоза аз қабилӣ барорвардани ҳукми қатлро дода буд.

Остонакул бошад дар замони ҳукумронии худ дар Ҳисор низ ба имтиёзҳои номаҳдуд ноил гардида буд. Вай яке аз шаҳсҳои бойтарини аморати Бухоро ба шумор мерафт. Дорои микдори зиёди тилло, якчанд галлаи асп ва рамаи гусфанд буд. Ҳамаи ин боигарию сарвати табақаи ҳукумрон аз ҳисоби мардуми заҳматкаши ин минтақа ба даст меомад.

Дар дигар бекигарии Бухорои Шарқи аз ҷумла Кулоб, Балҷувон, Қабодиён, Қаротегин ва Дарваз авҳол чунин буд.

Бекигарии Кулоб низ яке аз он нохияҳое мебошад, ки баъди истило шуданаш аз тарафи аморати Бухоро ба якчанд амалдориҳо тақсим карда шуд. Баъд аз истилои Кулоб, ин бекигари ба ду қисми бекигарии Кулоб чунин аммалдориҳо мавҷуд буд: Муъминобод, Кули, Сари Чашма, Гирди-Кургани-боло, Гирди Кургони поён, инчунин шоҳигарииҳои Давлатобод, Тағнов, Кишти дараи поён, ва Кишти дараи боло, Саригар, Роги, Вари ва Дуоб.⁵⁴

Дар байни амлакдорону шоҳигарииҳо обруи зиёдеро шоҳ соҳиб буд. Шоҳ метавонист амлакдорҳоро аз бек ҳаридар гирад. Як қатор мулкҳои дигареро дар қисмати шарқии

⁵² Искандаров Б.И. Из истории Бухарского эмирата, - М., 1958, - 681

⁵³ Мухторов А., Ҳиссор (Очерки таърихи) – Душанбе, 1995, - с. 132 – 135.

⁵⁴ Искандаров Б.И. Восточная Бухара., - С.205.

Кулоб харидорон ва пули зиёд дода баъд соҳиби округ мешуд. Харидорон барои он ки ҳарочоти сарф кардаи худро пушонад, ба гардани ин мардум андозаҳои зиёдеро бор мекарданд ва ягон шахс ин кори уро манъ карда наметавонист.

Файр аз шоҳон харидорон боз иҷоракорон вуҷуд доштанд, ки ягон округро ба мулати муайян иҷора гирифта, он миқдор пule ки бек округро ба муҳлати бояд, ки дар тули муҳлати муайян бар гардонида ба бек месупорид. Иҷоракор метавонист, ки рузи аввали ба иҷора грифтани округ пулашро супорад. Агар иҷоракор ин корро сари вақт мекард, ҳуҷаин ин округ ба шумор мерафт. То ба охир расидани вақти муайяншуда иҷоракор тамоми андозҳои ҷорибударо ба манфиати худ меситонид. Фақат андозҳоро иҷоракорон ду маротиба зиёд менамуданд.

Бекҳо дар бекигари ҷои истиқомати маҳсус надоштанд. Онҳо баъди ба ин мансаб ноил гардидан, дар тамоми ҳудуди бекигари гашту гузор намуда, дар як маҳала муҳлати зиёд истиқомат намекард. Чунин корро бек барои он мекард, ки мабодо байни беку ҳалқ ягон зиддият сар занад. Бе омадани беки нав, амалдорони маҳалли мансабҳои худро аз даст медоданд ва бо илтимосу тухфаҳои аз ҳад зиёд боз ба мансабашон соҳиб мешуданд. Беки нав омада, аз амалдорон барои оро додани хонаи тухфаҳо талаб мекард. Амлакдорон бошанд аз ҳисоби горат намудани аҳоли ба бек тухфаҳо меоварданд. Аз соли 1877 то соли 1905 дар Кулоб 19-то бек иваз шуданд.⁵⁵ Аз тез-тез иваз шудани бекҳо аҳволи ҳалқ беҳ намегардид.

Яке аз марказҳои маъмурии дигар, бекигарии Қурғонтеппа буд. Баъд аз аморат дохил кардани Бухорои Шарқи ҳокимияти Кулоб маҳдудкарда шуда, Қурғонтеппа вилояти мустақил гардид. Аз солҳои 70-уми асри XIX то сарнагун шудани аморати Бухоро қаламрави вай бетагиyr монда буд. Бекигарии Қурғонтеппа аз амлакдории худи

⁵⁵ Давлатбеков Н., Кабутов Д., Додохонов М., Ҳалки тоҷик дар давраи феодали....., - с. 206.

Кургонтеппа, Сарой ва Чиликул иборат буд. Дар сари амлакдориҳо амлакдор меистод. Дар назди амлакдориҳо мирзоҳо, мироб ва дигар амлакдорон хизмат мекарданд. Асосан амлакдорон бо фармони бек таъин мегардид.

Қабодиён бошад баъди ба аморати Бухоро ҳамроҳ намудани Бухоро Шарқи аз Кулоб чудо карда шуд ва дар идораи вай дигаргуниҳо ба вучуд омад. Қабодиён аз қишлоқ ҳеч фарке надошт. Фақат ҳамин ки вай нисбатан васеъ буда, дорои бозор буд. Аз ҷиҳати ҳудуд аҳоли нисбати дигар бекигариҳои Бухорои Шарқи хурд буд. Дар ин бекигари қози дар навбати худ раис ҳам ба шумор мерафт. Бекигарии қабодиён бад амолакдори чудо мешуд. Ин амлакдории Бишкент ва Бешчарбон буданд.⁵⁶

“Аз руи нишондоди руйхате, ки ба амир пешниҳод намуда, буданд, дар бекигарии Қабодиён як миҳор, як қароулбеги, се миҷзобоши ва 15 амалдорони хурд вучуд дошт”.⁵⁷

Чи хеле ки дар боби гузашта зикр шуд, тирамоҳи соли 1877 қушунҳои амир таҳти фармондихии Ҳудойназар-додҳоҳ ба сарҳади ҳокимгарии Қаротегин дохил шуд. Ба шикаст хурдани ҳокимияти меросии Қаротегин дар ин ҷо бекигари таъсис ёфт. Якумин беке, ки дар ин ҷо ба кор сар кард, худи Ҳудойназар-додҳоҳ буд. Ҳудойназар-додҳоҳ бо фармони амир Музаффар дар Қаротегин бек таъин гадида буд.

Бекигарии Қаротегин ба 10 амлакдори тақсим шуда, дар навбати худ ин амлакдориҳо ба 34 мири ҳазора тақсим мешуданд.

Аз соли 1878 Дарвоз бошад ба аморат дохил карда шуда дар ин ҷо бекигари таъсис ёфт. Аз сабаби он ки Ҳудойназар-додҳоҳ беки Қаротегин дар ишғол намудани Дарвозро ҳӯбари қушунҳои амири Бухоро буд, ўро амир беки Дарвоз эълон намуд. вале Ҳудойназар-додҳоҳ дар ин ҷо дер ҳукумрони накард. Чунки тирамоҳи соли 1878 писари Ҳудойназар барои

⁵⁶ Лилиенталь., Гиссарское и Кабадианско бекства. – Сб. мат. По Азии, вып. 57, 1894. – С. 316.

⁵⁷ Лаптинов Н., Экономическое состояние Дарвазского бекства и основные занятия его населения – Душанбе, 1958, - с. 50.

чамъ намудани андози солона ба назди қыргизхо соҳилҳои Амударё фиристоданд. Вай андози зиёде чамъ намуда, бо ин ганимати зиёд ба Афғонистон гурехт. Гурехтани писари Худойназар-додхоҳ боиси аз мансаб дур гардидани падараш гардид ва ба чои у беки Дарвоз Абдураҳмон-Хочабек таъин гардид. Бекигарии Дарвоз ба 4 амлақдори Чилдара, Тавилдара, Вахеи Боло ва Сагирдашт тақсим мешуд. Вале баъдтар як қатор тадқиқотчиён, аз ҷумла Лаптинов Н. ки таърихи пеш аз инқилобии Дарвозро омухта буд ба ҷунин ҳулоса омад. Дар ҳайати бекигарии Дарвоз амлақдориҳои Чилдара, Тавилдара, Далҷир, Сагирдашт, Ванҷ, Майдон, Қалъаи-Хумб, Шикай, Куф, Ҳарангон ба ду қисмат дигар Язгулом ва Тангшив доҳил мешуданд.⁵⁸

Усули идораи аморат, ки пеш аз истилои ҳукумати подшоҳи мавҷуд буд бе ҳеч гуна тагијирот давом карданд гирифт. Он идоракуние, ки дар аморат вучуд дошт акнун дар Бухорои Шарқи ҷорӣ гардида буданд. Аморати Бухоро аз 27 бекигари иборат буда, ба ҳар яке аз онҳо бек, кози раис ва муфтироҳбари мекарданд аз тарафи амир таъйин карда мешуд. Бек мебоист корҳои давлати, маъмури ва зироатиро идора мекард, раис аз тарафи аҳоли иҷро шудани фармоишоти дину шариатро назорат менамудва муфти ҳамчун донандай қонунҳои шариат дурустӣ ё нодурустӣ ин ва ё он ҳодисаро фахмонда медод. Ҳамаи ин касон дар навбати аввал ва асосан манфиати доираҳои ҳукмрон ва фоидаҳои шаҳсии худро таъйин мекарданд. Бекҳо, ки ба воситай амлօқдорҳо ва дигар одамони худ корҳои замин ва молия, чамъ кардидани хироҷ, ва ғайраро идора менамуданд, аз аҳоли чи ситонда ва ба ҳазина чи супоридани онҳоро кассе тафтиш намекард.

Мингбоши, амин, оксакол ва арбобҳо. Ки ба сифати намояндаи аҳоли таъин мешуданд, одатан ба кирдориҳаким ва беку амалдорони амир пайрави мекарданд. Ин ҳол боиси ривоҷи ғоратгари ва пораҳури гардида, ба иқтисодиёт зарбаи саҳт ворид меоварад ва зиндагонии бе ин ҳам саҳти аҳли

⁵⁸ Лаптинов Н., Экономическое состояние Дарвазского бекства и основные занятия его населения – Душанбе, 1958, - с. 50.

мехнатро ба дарацаи токатнопазири мерасонид.

Аморати Бухоро, Бухорои Шарқиро чун мустамликаи худ карор дода. Дар ин ҷо назар ба қисми гарбии аморат тартиботи саҳтеро ҷори намуд. Табақаҳои ашроф, сипоҳ ва нукарҳо, заминдорони калону руҳониён ва бойҳо ба такяғоҳи аморат табдил ёфта буданд. Ба ин гурруҳои болонишини истисмор кунанда аз баҳодур то додҳоҳ ҳаргуна рутба ва мансабҳо дода мешуд. Мансабҳои олитар фақат ба сипоҳиёни дарбори амир баҳшиш мегардид. Амир ба ивази маош ба ин сипоҳиён андози тамоми як дехаро мебахшид. Чунин сипоҳиёне, ки дорои чунин мукофот мегардиданд онҳоро “танҳо”-дор меномиданд. Дехқонони чунин дехаҳо ба фоида танҳо кор мекарданд. Танҳо хур метавонист дуҳтарони ин дехаро фурушад, ба зани гирад, ҳавлиҳои дехқононро қашида гирад ва ҳарчи доҳад мекард, ҳариду фуруши мансабҳо боз ҳам аҳволи ҳалқи камбағалро бад мегардонид, солҳое, ки дар Қаротегин хокимони амир Алмосбек (1886-1892) ва Муҳаммадмурод-парвоначи (1842-1904) ҳукумрони мекарданд, ҳариду фуруши мансабу вазифа ва унвону рутба қариб, ки ба расмият даромада буд. Барои нукари одди шудан 1200-3000 танга ришва додан лозим буд. Агар ин гуна нукар дар шаҳр ё қальяе ба хизмати ҳарбии таъин мешуд, аз ҳар гуна андоз озод карда шуда, ғайр аз ин барои таъмини маош ба ихтиёраш ду “буна”-ҳоҷагии дехқони дода мешуд. Агар нукар ҳудаш замину боғу ҳавли дошта бошад, дар ин сурат ба вай “буна” дода намешуд, вале ягон андоз аз ӯ ситода намешуд”. Мансаби қаравулбеки хеле қиматтар $2=4$ ҳазор танга меистод. Ба ихтиёри қаравулбеки 4 “буна” дода мешуд. Қараулбеки, ки дар хизмати амир бошаду дар айни ҳол молу мулку замин дошта бошад, уҳдадор буд, ки ба фоида ҳазинаи амир ушр (даҳяки ҳосил) ва “амал”, яъне 21 танга хироҷи заминро дихад”⁵⁹.

Ҳамин тавр, тамоми мансабҳо аз ҷумла мансаби мирохур 3-5 ҳазор танга, ба ихтиёраш 4-10 “буна”, туксабо 5-10 ҳазор танга, ба ихтиёраш 100 “буна”, мансаби эшикогоши

⁵⁹ Мачлисов А. Аграрные отношения в восточной Бухаре в XIX начало XX века. – Душанбе, Алма – Ата, 1967 с.71

6-15 ҳазор танга, ба ихтиёраш 150-200 “буна” фурухта мешуд.

Ниҳоят мансаби “бий”, ки онро худи амир медод (дигар мансабҳои аз ин поинро худи беки Қаротегин мефурухт ва азин хариду фуруш ҳатто амирро хабардор намекард) то 300 “буна” мегирифтанд, ки онхоро истисмор карда, кусури харочоташонро мебароварданд.⁶⁰

Мансабу рутбаҳои дини низ дар ҳама ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикитон, ки ба ҳайати Бухорои Шарқи доҳил мешуданд, фурухта мешуданд. “Хуқуқи додани мансабу унвони қозикалон, ду ноиби он ва раис ба амир таалуқ дошт ва дар ин бобат факат амир ёрлик дода метавонист. Мансабҳои поёниро худи бек тақсим мекард. Ҳар касе, ки бештар пора медод, соҳиби ҳуқуку имконияти бештаре мешуду тақдири садҳо дехқонону косибонро ҳал мекард. Ҳангоми додани вазифа сифатҳои шахс, кобилияти вай мутлако ба назар гирифта намешуд. Дар ҳамаи дигар бекигариҳо вазъият чунин буд.⁶¹

Албатта. Ин гуна тартибот ба маъмурони амир маъқул ва мувофиқи табъ буд. Онҳо дар ҳурдтарин мансаб истода, дар зарфи 2-3 сол сарвати зиёде ҷамъ мекарданд.

Ҳокимони вилоятҳо, алалхусус дар ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон дар ғорату таҳқири аҳоли ягон ҳадду канор надоштанд.

МУБОРИЗАИ ҲАЛКИ ТОЧИК БАР ЗИДДИ СИЁСАТИ МУСТАМЛИКАДОРИ.

Сиёсати мустамликавии ҳукумати подшоҳи ва аморати Бухоро зиддияти иҷтимоиро тезу тунд гардонда чун зуҳороти олии норозигии ҳалқи меҳнаткаш аҳолии мустамликаро ба шуриши ошкоро бархезонд.

Ошубҳои ҳалқи баъзан мавчи калони аҳолиро ба ҳуд кашида характери оммави гирифтанд. Қувваҳои

⁶⁰ Давлатбеков Н., Кабутов Д., Додохонов М., Ҳалки тоҷик дар давраи феодали....., - с. 208 - 209.

⁶¹ Юсупов Ш. Т. Очерки истории Кулябского бекства в конце XIX и начало XX вв.- Душанбе, 1964, - С. 38 – 39.

ҳаракатдиҳандаи ин шуришҳо, дехқонони чоряккорон, мардкорон, хунармандон ва қамбағалони шаҳрҳо буданд. Дар баробари меҳнаткашони узбек, киргиз, туркман дар ошубҳои ҳалқи тоҷикон низ иштироки фаъолона доштанд.

Соли 1870 ду ҳазор нафар дехқонон аз ҳудсари ва миқдори зиёди хироҷ ва закот бу шур омада қалъаи Балчувонро муҳосира карданд. Беки Балчувон Абдукаримбек, ки сабабгори шуриш шуда буд, аз газаби ҳалқ тарсида ба Ҳисор гурехт. Ошуб ҳарактери номутташакилона дошт. Дехқонон қалъаро гирифта молу мулки онро байни худ тақсим карда, ҳамоно хона ба хона пароканда шуданд. Аз ин истифода бурда, ошубро дастай аскарони хокими Ҳисор Яъқуб-Қушбеги пахш карданд. Чанд тан аз иштирокчиёни шуриш ба дор кашида шуданд. Қисме аз онҳо ба Дарвоз гурехтанд. Абдукарим ба Балчувон баргашта ба тарики пештара мардумро горат мекард.⁶²

Моҳ декабри соли 1874 аз сабаби ҳудсарии андозчамъқунандагон дар Балчувон ошуби дигари сар зад. Мардумро фиреб доданд, ки ба амир арзу шикоят карда ба ҷавоби он мунтазир шаванд. Дар ин лаҳза сардори дастай қушуни Бухоро 7-нафар сардорони шуришро дастгир карда ба зиндон партофт ва шуришро пахш намуд.

Соли 1872 дар Ҳучанд бар зидди сиёсати андозгирии ҳукумати подшоҳи ва зулми ҳокимони маҳалли шуриши ҳалқи ба амал омад, ки дар он зиёда аз 10 ҳазор кас иштирок дошт. Ҳалқ талаб кард, ки андозҳо кам карда, шароити меҳнат беҳтар карда шавад. Шриш дастай ҳарби пахш карда, бисёр иштирокчиёни он ба Сибир бадарға карда шуданд.

Соли 1873 дар Паши ном дехаи Уротеппа ва соли 1875 аз нав дар Уротеппа ошубҳо ба амал омада буданд.⁶³

Дар солҳои 1885-1886 мавқеъи азими шуришҳои ҳалқи қариб қариб тамоми маҳалҳои тоҷикнишинро фаро гирифт. Дехқонони Муминобод, Шуробод, Кулоб, Балчувон ва Ҳисор ба шуриш бархестанд. Дар Ҳисор муборизаи дехқонон

⁶² Йосупов Ш. Т. Очерки истории Куллябского бекства в конце XIX и начало XX вв.- Душанбе, 1964, - С. 50.

⁶³ История таджикского народа, - С. 135.

барои замин ва об, мубориза ба муқобили маҷбуриятҳои феодали ба муборизаи қосибон барои бехтар кардани шароити меҳнат пайваста буд. Дар натиҷаи муборизаи дуру дароз соҳибони дуконҳо маҷбур шуданд, ки гузашта карда талаботҳои ошубгаронро иҷро кунанд.

Калонтарин баромади ҳалқи дар Бухорои Шарқи ба муқобили зулми амири шуриши соли 1888 буд. Дар бораи санади шуриш дар байни таърихчиён солҳои тулони ақидаи ягона набуд. Аксарияти мардиҳон саршавии шуришро соли 1885 (аз ҷумла ин санадро шарқшиносони машҳур академик Б.Фафуров ва Б.Искандаров) ҳисоб мекарданд. Лекин тақиқотҳои минбаъда нишон дод, ки шуришсоли 1888 рӯҳ дода буд.⁶⁴

Дар бекигарии Кулобу Балҷувон ҷандин сол хушксоли ба амал омад. Соли 1888 (то ин давра соли 1885-нишон дода мешуд) соли серҳосил омад. Амалдорон аз деҳқонон андозҳои барзиёд гирифта меҳостанд, ба ин восита ҷои солҳои камҳосилро пур кунанд. Ин ба шуриш баҳона шуд.

Шуриш дар амлоқдории Ховалинг сар шуда, Балҷувон, Сари Ҳисор, Кулоб ва дигар ноҳияҳоро фаро гирифт.

Пешвои шуриш деҳқонони Ховалинги Абдулвосеъ буд. Шуриш ба муқобили сиёсати амир ва амалдорони маҳалли равона карда шуд.

Деҳқонон талаби амалдоронро дар бораи адои андози ҷандсола рад карданд. Дар натиҷа дар миёни деҳқонона ва андозчамъ қунандагони задухурд ба вучуд омад. Деҳқонон закотчирро қуштанд, хонаи амалдори Ховалингро ҳароб карда ба қалъаи беки Балҷувон ҳаракат карданд. Онҳо қушиш карданд. Ки масъаларо бо тарзи гуфтгу гӯҳ ҳал қунанд. Бек ба назди ҷамъомадагон муллоҳоро фиристонда мақсад дошт, ки деҳқононро пароканда намояд. Дар ин муддат бек аскаронашро бар зиди деҳқонон омода кард. Шуришгарон ба аскарони бек шикаст дода қалъаи Балҷувонро ба даст дароварданд. Бек ба Қангург гурехт.

Шуришгарон барои пахш кардани шуриш ҷоре надида,

⁶⁴ Пирамшоев X. Таърихи омузиши шуриши Восеъ. – Душанбе, 1992, - С. 52 – 68.

баъди ба даст даровардани ин қалъа ин муваффакияти худро вусъат надоданд. Дар натиҷа баъзе аз шуришгарон лагери шуришро тарк карданд.

Бекҳои Кулоб, Ҳисор ва Қаротегин ба ёрии беки Балчувон омада бо қувваҳои ҳарбии худ қалъаи Балчувонро аз дasti Восеъ гирифтанд. Восеъ ба тарафи Қангург ақиб нишаста, ба қувваи нав ба си Балчувон ҳаракат карда, қалъаро аз нав ба даст даровард. Вале ёрии навбати бекҳои ҳамсоя тақдири шуришро ҳал намуд.

Восеъ шикаст хурда хост, ки ба тарафи Ховалинг ақиб нишаста қувваҳои худро муттаҳид намояд. Аммо ин чиз мұяссар нашуд. Шуриш аз тарафи қувваҳои якачини амир шикаст хурд. Восеъ ва ёрдамчиёнаш асир афтоданд. Дар як руз 40-нафар шуришчиён ба дор кашида шуданд. Восеъро чанд руз дар маҳбасхона нигоҳ дошта, соли 1888 дар Шаҳрисабз ба қатл расонда шуд.

Аз сабаби номутташакил ва бе нақшай мұайян амал кардани шуришгарон онҳо муваффакият пайдо карда натавонистанд. Ба шикасти шуриш нигоҳ накарда, таҳкурсии зулмат ва асосҳои феодалии аморат торафт суст гаштанд. Мәжнаткашон дар муборзаҳои бо душман обу тоб ёфта торафт муттаҳид мегардиданд.⁶⁵

Дар нимаи дуюми аспи XIX қатори шуришу баромадҳои стихиявии дехқонон ва мардикорони плантасияҳои хочагии қишлоқ аввалин баромадҳои коргарон, ки баробари соҳтмони корхонаҳои нахустин ташаккул ёфтабуд. Ба амал омада буд. Аввалин баромадҳои коргарон ҳануз дар давраи соҳтмони роҳи оҳан мушоҳида карда шуданд.

Коргарон дар соҳтмони роҳҳои оҳан, конҳо ва корхонаҳои саноати дар шароити ниҳоят бад мәжнат мекарданд. Ба ивази меҳнати 16-18 соата ба коргарон музди ночиз дода мешуд. Аз коргарон ҷаримаҳои зиёд ситонда мешуд. Яке аз корбардории қалонтарину аввалини коргарон соли 1885 дар кони ангишт заврак Қишигул волости Панҷакент ба амал омада буд. Корпартофтагон сардор ва

⁶⁵ История таджикского народа, - С. 135 - 137.

назоратчиёро куфта, ба назди ҳокими Панҷакент раҳсипор гардианд. Дар роҳ отряди аскарон онҳоро пароканда карданд. Се нафар коргарон хабс карда шудандва арзу шикояти онҳо бенатиҷа монд.

Корпартой ва баромадҳои коргарон ба монанди шуру ошуబҳои дехқонон ҳануз стихияви ва пароканда буданд. Бо вучуди ин баромадҳо ба муқобили сиёсати мустамликови ҳукумати подшоҳи ва лагандбардорони онҳо равона карда шуда буданд, ки дар мутташаккилии ояндаи меҳнаткашон аҳамияти калон доштанд.

Хулоса

Қарни XIX дар таърихи халқи точик аз он чихат характернок буд, ки дар натиҷаи сиёсати мустамликавии давлатҳои нисбатан тараққикарда, дар байни ин давлатҳо пароканда шуд. Яъне парокандагии сиёсии халқи точик дар асри XIX ба авчи боло расид.

Дар натиҷаи сиёсати мустамликави як қисми сарзамини точикон ба генерал губернатории Туркистон (қисми Шимолии имрӯзаи Тоҷикистон) ва қисми ноҳияҳои маркази ва Ҷануби Шарқии Тоҷикистони имрӯза бо ёрии лашкари рус ба аморати Бухоро ҳамроҳ шуда минбаъд ин сарзамин Бухори Шарқи номида мешуд.

Аморати Бухоро давлати феодали аз чихати сиёси ва иқтисоди кафомонда буд. Аз ин чихат дар натиҷаи истило шудани вилоятҳои тоҷикнишин аз тарафи аморати Бухоро дар ҳаёти иқтисоди - иҷтимоии ин минтақа ягон пешрави ва тағирот ба амал наомад. Баръакс аморати Бухоро бо сиёсати мустамликавии худ, сади тараққиёти иқтисодии ин сарзамин гардид. Илова аз он ахволии иқтисодии мардуми заҳматкаш боз ҳам вазнинтар гардид. Агар пеш аз запт шудани ин вилоятҳо, мардум зулми яктарафа мекашид, баъди истило зулми яктарафа мекашид, баъди истило зулми амалдорони амир ба он илова шуд. Дар ин ҳусус норозигии мардум, ки ба шуру ошубҳои ошкоро овардв расонд, гувоҳи медиҳад.

Амири Бухоро баъди запт намудани Бухори Шарқи соҳти идоракуни маъмуриро дар ин ҷо ҷорӣ намуд. Барои нигоҳ доштанитартибот сарбозони худро ҷойгир кард.

Амалдорон аз бек сар карда то мансаби пасттарин аз руи риш ва хушмуомилаги тайин карда мешуданд. Ҳар қадоми онҳо на барои ободонии мулк, балки дар навбати аввал ғамии шаҳсии худро меҳурданд. Ҷунин муносибат боиси боз ҳам ҳароб шудани иқтисодиёт ва хонабурдуш гаштани аҳли меҳнат гардид.

Илова аз он қисми аҳолии вилоятҳои истилошуда дар натиҷаи ҷанг курбон гашта, қисми дигари он аз диёр фирор карданд.

Бухори Шарқи баъди истилои он аз тарафи аморати

Бухоро як гушай дурдасти аз чихати иқтисоди – иҷтимоӣ кафомонда буд. Замин, ки воситаи ягонаи даромад буд, дар ихтиёри заминдорон буд. Аҳли заҳматкаш бо шароитҳои гарон дар замин кор мекарданд. Асбобу анҷоми коркарди замин хеле кафомонда буд. Ҳамаи ин ба он оварда расонд, ки Бухорои Шарқи аз чихати иқтисоди на танҳо аз вилоятҳои марказии Осиёи Миёна, балки аз Бухорои Ғарби низ кафо мемонд.

Хунарманди дар дараҷаи паст буд. Андозҳои зиёд ва системаи сехи инчунин камчинии ашёи хом ва сабабҳои дигар сади роҳи хунарманди гардиданд.

Дараҷаи пасти иқтисоди ба савдо таъсири манфи расонд. Савдо ҳарактери моливазкуни дошт. Дар бисёр ноҳияҳои қуҳистон бозорҳои савдои мавҷуд набуданд. Ҳочаги дар ҳолати патриархалии асри миёнаги карор дошт.

Соҳти идоракуни аморати Бухоро дар асри XIX.

Вазорати корҳои хориҷи	Императори Россия
Агентураи сиёсии Россия ва Бухоро	Амири Бухоро Генерал – губернатори Туркистон

Дастгоҳи ҳокимиюти Маркази

Эшони раис	Қозикалон	Күшбеги	Девонбеги	Закотчи	Тупчибоши
------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Раис Кози Бек (ҳоким) Амалдор Закотчи

Маъмурияти маҳаллии деҳа

Мироб	Оксақол	Доруга
-------	---------	--------

ТАЪРИХИ СИЁСИ, АФКОРИ ҶАМЬЯТИ ХАЛҚИ ТОЧИК дар охири асри XVIII-ибтидио асри XIX

Дар охири асри XVIII ибтидио асри XIX ҳамоно дар таърихи халқи тоҷик парокандагии сиёси давом мекард. Халқи тоҷик дар байни давлатҳои феодалии Осиёи Миёна ва Афғонистон тақсим шуда, дар ҳолати чудои ва парокандагии сиёси ҳаёти даҳшатангез аз сар мегузаронад.

Тоҷикон қисми асосии аҳолии Афғонистонро ташкил дода, дар Кобул, Ҷалолобод, Қӯҳистон, Панҷшер, Никру, Қунгра, Ҳост ва дигар шаҳру вилоятҳо зиндаги мекарданд.

Дар давлатҳои феодалии Осиёи Миёна (хонигариҳои Бухоро ва Қўқанд) тоҷикон аҳолии асосии шаҳрҳо ва вилоятҳоро ташкил медоданд. Дар музофотҳои кӯҳии хонигариҳо низ танҳо тоҷикон истиқомат мекарданд.

Парокандагии сиёсии феодали, ки дар таърихи халқи тоҷик аз охири асри X, аз давраи пароканда шудани давлати Сомониён сар шуда буд дар нимаи дуюми асри XVIII боз ҳам вусъат ёфт. Муҳаммадраҳимби кӯшиш менамуд, ки Ҳисор, Қубодиён, Панҷакент ва Ӯротеппаро ба зери тасарруфи худ дарорад. Дар давраи салтанати амир Шоҳмурод (ибтидио асри XIX) низ чунин кӯшиш карда шуд. Вилоятҳои Ҳисор ва Ӯротеппа муваққатан ба қаламрави Бухоро доҳил шуда, дар давраҳои минбаъда майдони муборизаи байни Бухоро ва Қўқанд гардиданд.

Вакте ки манғитиён дар талоши ҳокимиёт ба муборизаҳои доҳили банд буданд, шоҳи афғон Аҳмадшоҳ (1747-1773) дар аввали нимаи асри XVIII (1750-1752) Балх, Адҳой, Маймана, Ахча, Шибирғон, Қундузро, ки аксарияти аҳолии ин вилоятҳо тоҷикон буданд, ба тасарруфи худ даровард. Баъдтар (1873-1895) Бадаҳшон ҳам дар таҳти нуғузи сиёсии Афғонистон қарор гирифт.

Дар асри XIX қисми зиёди заминҳои соҳили чапи Аму, ки тоҷикон дар ин мінтақа бартарият доштанд, ба ҳайати давлати Афғонистон доҳил гардид.

Барои ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистони имрӯза дар охири асри XVIII ва аввали асри XIX байни Қўқанд ва

Бухоро ҹангҳои тӯлони мерафтанд. Дар нимаи якуми асри XIX районҳои Конибодом, Исфара ва Ашт зери тасарруфи Қўқанд буда, барои ба даст даровардани Хуҷанд, Ўротеппа ва Нов ҳонҳои Бухоро ва Қуқанд муборизахои шадид мебурданд. Танҳо дар муддати 50-60 соли охир Ўротеппа зиёда аз 40 дафъа тоҳтутози амирону ҳонҳоро аз сар гузаронид, 23 маротиба ҳокимонаш иваз шуданд.

Дар нимаи аввали асри XIX ноҳияҳои Маркази, Ҷануби ва Шарқии Тоҷикистони ҳозира мулкҳои мустақил буда, аз тарафи ҳокимони чудогонаи феодали идора карда мешуданд. Вилоятҳои саргахи дарёи Аму аз ҳокимияти Бухоро рӯй гардонида ба ҳокимгариҳои мустақили Рушон, Шуғнон ва Ваҳон тақсим шуданд. Бадаҳшон мустақил буда, мулкҳои феодалии Қаротегину Дарвоз дар ихтиёри мири Дарвоз муттаҳид шуданд. Ҳисору Кўлоб низ мустақил буданд, аммо дар охири нимаи якуми асри XIX муносибатҳои байни онҳо тезу тунд гардид.

Аз солҳои 60-уми асри XIX парокандагии сиёсии ҳалқи тоҷик дар натиҷаи истилои Россияи подшоҳи дар Осиёи Миёна боз ҳам пурқувваттар гардид, ки дар бораи он дар боби оянда маълумоти муфассал дода мешавад.

Дар ноҳияҳои тоҷикнишин, дар баробари ҳалқи тоҷик, боз бисёр қавму қабилаҳои туркзабон зиндаги мекарданд. Аз асри XVII сар карда дар ноҳияҳои Маркази ва Ҷанубии Тоҷикистон қабилаҳои қунгурот, юз, марка, барлос, турк, қарлуг, лақай, қатагани ўзбек баъди тоҷикон аз ҷиҳати шумораи аҳоли ҷои дуюмро ишғол менамуданд. Дар Қаротегин, Ҳисор ва Помири Шарқи баъзе аз қабилаҳои кирғиз сукунат доштанд. Дар водии Ваҳш дар нимаи асри XVIII аз Чорчӯй бодиянишинони туркман кӯчида омаданд. Дар ҳар ду ҳонигари забони тоҷики забони давлати буд. Тамоми коргузори ба забони тоҷики ичро карда мешуд.

Ҳони охирини чониён Абдулғайзхон, аз сабаби айшу тараби бепоён машғул шуданаш, аз ўҳдаи идоракунии давлат баромада натавонист. Ин буд, ки кори давлат рӯ ба инқироз ниҳод, ҳар кас тамаъи сардори ва ҳар фард ғарази роҳбари дошт. (Фафуров Б. Тоҷикон.- к. II. – С. 86).

Дар чунин вазъияти бесару сомони тохтутози ачнабиён ба мулкҳои Мовароуннаҳр сар шуд. Масалан: бодиянишинон дар солҳои 1723-1730 водии Зарафшонро ба ҳаробазор табдил доданд. Шоҳи Эрон Нодиршоҳи Афшор дар соли 1740 аз роҳи Балх ва Чорҷӯй ба Мовароуннаҳр доҳил шуд.

Дар чунин вазъият табақаи ашрофи қабилаи мангит имтиёзи зиёд пайдо карда, ҳокимиияти хониро торафт бештар ба эътибор намегирифт. Нодиршоҳ аз ин вазъият моҳирона истифода бурда, барои пирӯзии худ шароит муҳайё намуд. Дар ин кор асосгузорони давлати ояндаи мангитиён Бухоро -Мухаммадҳакими атолик ва писараши Мухаммадраҳим ба Нодиршоҳ кӯмак мерасониданд.

Мухаммадҳаким, ки аз тарафи хони чониён Абдулфайзхон барои гуфтушунид ба назди Нодиршоҳ фиристода шуда буд, пас аз бозгашт бо ёрии ўхукмрони Бухоро таъин гардид.

Пас аз вафоти Мухаммадҳакимбии атолик писари ўхукмрони Мухаммадраҳим ба қушуни пурқувват такя карда, исёни амирони мухолифро бартараф намуд ва дар дарбор мавқеи худро мустаҳкам кард. Бо ҳамин ба иваз шудани сулолаи ҳоким шароити мусоид фароҳам расид.

АФКОРИ ҶАҲМИЯТИИ –СИЁСИИ ҲАЛКИ ТОЧИҚ ДАР ЗАМОНИ САЛТАНАТИ СУЛОЛАИ МАНГИТИЁН

Муаммадраҳим баъд аз тайёр кардани заминаҳои муайян, Абулфайзхонро бо ду писараши ба қатл расонида, соли 1753 ба сулолаи Мангитиён асос гузошт.

Мухаммадраҳимби барои баратараф намудани муқобилияти феодалони исёнгар аз қабили тоифаҳои ўзбеки кенегас, баҳрин, қипчоқ, ётти, уйғур ва дигарон истифода бурда, онҳоро аз ҷиҳати иқтисоди камқувват ва аз ҷиҳати сиёси мутеъи худ гардонид.

Чи тавре ки дар боло нишон дода шуд, Мухаммадраҳимби барои тобеъ кардани ноҳияҳои Маркази ва Ҷанубии Тоҷикистон низ дар ин давра кӯшиш намуда буд. Масалан, ба муқобили Ҳисор ду маротиба (солҳои 1756-1758)

лашкар кашид. Баъди ба даст даровардани Ҳисор, аҳамияти ин вилоятро барои давлати Мангитиён ба назар гирифта, Муҳаммадраҳимби амаки худ Дониёбриро ҳокими Ҳисор ва Вилояти қӯҳистон таъин намуд. Дар Самарқанд, Шаҳрисабз, Тошканд низ тарафдорони худро ба сари ҳокимиият овард.

Баъд аз Муҳаммадраҳимби амаки ў Дониёлби (1758-1785) хукуматро соҳиб шуд. Лекин исман Абдулғози (набера Абдулфайзхон) ба таҳт шинонда шуд. Дар асл Дониёлби тамоми ҳокимиияти сиёсиро дар дасти худ нигоҳ медошт, ў ба сарлашкарони сулолаи Мангит ва қувваҳои ҳарби такя карда, ба манғияти онҳо сиёсат мебурд. Дар натиҷа сарлашкарони сулолаи Мангит заминҳои зиёдеро соҳиб шудаанд. Давраи салтанати Шоҳмурод (1785-1800) дар таърихи сулолаи Мангитиён давраи нисбатан устувор гардиданӣ давлати Бухоро буд. Ўаз мансаби хони даст кашида, худро амир Ҷонкард.

Дониёлби бо мақсади пур кардани ҳарочоти давлати аз лашкарони сулолаи Мангит, ки заминҳои зиёдро соҳиби шуданд, намудҳои нави андоз, ба монанди, аминона, никоҳона, мӯҳрона ва ҳақи тарозуро ҷори намуд. Дар баробари ин, ба тамоми қӯшишҳо Дониёлби худсароҳон феодалонро бартараф карда натавониста, мутеъни қозикалон ва ашрофони феодали гардид.

Баъд аз сари Дониёлби Абдулғозихон ба сари давлат баромад. Аммо ў низ аз ўҳдаи идоракуни давлат баромада натавонист. Феодалони Бухоро соли 1785 атолик Шоҳмуродро ба таҳт нишонданд.

Шоҳмурод дар давраи душвор соҳиби салтанат гардид. Аммо парокандагии феодали торафт қувват мегирифт. Балх истиқлониятро ба даст дарвард. Фарғона аз оҳири асри XVII ниммустақил шуда, дар инҷо хонигарии мустақили Қўқанд ташкил ёфт.

Шоҳмурод барои бартараф кардани душвориҳои сиёси рафтори хосаеро пеш гирифт, ки ба ҳонҳо номуносиб буд. Ўхудро ба тарикати суфия баҳшида муриди шайхе шуда, дар зоҳир аз дарвеши мискин ҳеч тафовуте надошт.

Зиндагии шикастанафсонай шоҳзода, соддаги, хоксори

ва дастраси зохири боиси дар байни халқ эътибори зиёд пайдо кардани ў гардид. Пас аз вафоти падарашиб Шоҳмурод либоси тавба дар тан дар кӯчаҳои Бухоро гашта, бо нолаву зори аз мардум илтиҷо менамуд, ки гуноҳи падарашиб бубахшанд. Чунин рафтор, ки ба мақсади сиёси бурда мешуд, дар роҳи соҳиб шудан ба салтанат ва ба тарафи худ кашидана дикқати мардум саҳми муайян бозид. (ниг. Семёнов А.А. Истории бухарских мангытов. -Бюлл САГУ.- 1924.-№6 .- С.163).

Давраи салтанати Шоҳмурод (1785-1800) дар таърихи сулолаи Мангитиён даврви нисбатан устувор гардидани давлати Бухоро буд. Ўз мансаби хони даст кашида, худро амир эълон кард.

Шоҳмурод баъзе ислоҳотхоро гузаронид, ки ба бартараф намудани норозигии умуми мусоидат намуданд. Вай хироҷ ва закотро боқи гузошта, дигар намудҳои ҷарима ва бочро бекор кард. Аз аҳолии гайримусулмонон андоз - ҷизия ситонида мешуд. Заминҳои вақф, ки амирон мусодира карда буданд, баргардонида аз нав барқарор карда шуданд. Барои сарбозон моҳона муқаррар карда шуд.

Ҳанӯз дар давраи ҷониён ва баъдтар амирони Мангития сиккаи пули нуқрато вайрон карда, дар байни қурби расми ва амалии он тафовут ба амал омада буд. Аз ин ҷиҳат ислоҳоти пулии Шоҳмурод барои ба тартиб даровардани муомилот аҳамияти калон дод. Шакли зоҳирӣ ҳаҷм ва вазни сиккаҳо таъғир дода, онҳоро аз нуқра сикка мезаданд. Ҳар кас метавонист ба сиккаҳона нуқра оварда, ба ивазаш пул бигирад. Ислоҳоти пули ба пешрафти иқтисоди ва равнақи тиҷорат мусоидат намуд.

Шоҳмурод барои мустаҳкам намудани иқтидори ҳокимияти маркази низ ҷораҳои амали андешида, ҳокимони вилоятҳоро аз нав таъин кард. Ба ҳар шаҳр ва деха қози таъин карда мешуданд.

Муқобилияти феодалони марказгурез ҳам шикаста шуд ва саркаштарини онҳо низ ба ў итоат мекарданд.

Ислоҳоти соҳаи судии Шоҳмурод барои ба тартиб овардани кори умумии маҳкама мусоидат намуд. Масъалаи

хукуки ва адлияро қозикалон ва муфти (корҳои чиноятии ҳарбири қозии лашкар ва муфти) дида мебаромаданд. Мувофиқи ислоҳот палатаи олии додгоҳи (суди), ки ба он 40 нафар хукуқшиносон шомил буданд, таъсис дода шуд. Дар бораи муҳофизати моликияти қонуни маҳсус қабул карда шуд. Мувофиқи қонун агар касе нисбат ба моликияти беэҳтинои зоҳир мекард, сарфи назар аз мартабаи ҷамъияти, ба ҷавобгари қашида мешуд. Масалан, барои роҳзани сар аз тан ҷудо мекарданд, барои дузди дасти ростро мебуриданд. Барои муҳофизати расму оин мансаби Раис ҷори карда шуд, ки ў ичрои тамоми фармонҳои шариатро назорат мекард. Чунин тадбирҳо як андоза пеши роҳи горату тороҷҳоро гирифт, ба манғиати табакаҳои васеъи ҷамъияти равона када шуда буданд.

Дар соҳаи сиёсати ҳориҷи Шоҳмурод таассуби диниро моҳирона истифода мебурд. Ў таҳти шиори «ҷиҳоди муқаддас бар зидди шиаҳо» ҷандин маротиба, ба Ҳурӯсон лашкар қашида, ҷавонони қобили меҳнатро аз Ҳурӯсон асир карда ба Бухоро меоварданд. Ба ин васила гуломбуруши хело равнақ ёфт. Вай ду маротиба ба Мавр лашкар қашида, сарбанди дарёи Мурғобро вайрон карда, аҳолии ин вилоятро ба Самарқанд ва Бухоро кӯчонид.

Шоҳмурод барои ташкил кардани давлати пурқувват саъю талош намуда, вилоятҳои Ҳисор ва Ӯротеппаро ба итоати худ даровард, гарчанде онҳо мустақилияти худро нигоҳ дошта тавонистанд.

Амир Шоҳмурод на фақат ҳокимияти худ, балки салтанати авлоди худро ба расмият даровард. Ў ба Шаҳбону ном духтари Сайд Абдулғайзҳони Аштарҳони хонадор шуда, бо ин восита унвони Амириро гирифт. Авлоди ў насаби худро ба Сайдҳо ва насли Чингизҳон нисбат дода, худро ворисони бевоситаи тоҷу таҳти Бухоро мешумориданд. Аз давраи аҳди салтанати Ҳайдар сар карда, ба номҳои амирони манғит қалимаҳои «саид ва амир» илова гардид.

ВАЗЪИЯТИ СИЁСИ- ИЧТИМОИИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIX

Баъд аз сари Шоҳмурод писараш Ҳайдар (1800-1826) ба тахти салтанати Бухоро нишасти. Мувофики маълумоти сарчашмаҳо, Ҳайдар аксарияти вақти худро ба мутолиаи асарҳои фикҳ ва муноқишаҳо сарф мекард. Ў худро «уламои замон» пиндошт, дар мадрасаи арк ба дарсгӯи машғул шуд. Албатта муллобачаҳоро ба дарси «амири донишманд» бо зарбаи чуб ҷамъ менамуданд. (Семёнов А.А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шайбонихана - Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии «Сб. статей.» вып. 1.-Стилиабад, 1954.- С.3).

Амир Ҳайдар Қуръонро сар то по аз ёд карда бошад ҳам, ҳеч гоҳ, зоҳиди риёзаткаш набуд. Аз сад канизи ҳарамсарои худ якеро интихоб намуда, ҳар моҳ ҳамсарашро иваз мекард. Аз ҷумла пиразанҳои кордида ба ҳар гӯшаву канори мамлакат фиристода мешуданд, то ки духтарони соҳибчамолро пайдо карда, ба хидмати амир оваранд. (Фафуров Б. Тоҷикон.-Ч.II. -С. 94).

Дар ҷодаи сиёсати хориҷи амир Ҳайдар дар солҳои аввали салтанати худ ба баъзе комёбихо ноил гардид. Ба Ҳева зарба зада, аз ин ҷониб ҳавфи ҳучум бартараф карда шуд. Мубориза бо хони Қуқанд ва ҳокими Шаҳрисабз хеле тулони буд. Дар мубориза барои Ўротеппа ғалаба карда, Ҷиззах ва саргҳаи Зарафшон ба қаламрави Бухоро ҳамроҳ карда шуданд. Ба тарафи Ҳисор лашкар кашида, дар ин ҷо падараруси худро ҳоким таъин кард.

Бо ҳамаи ин қӯшишҳо амир Ҳайдар натавонист, ки ҳокимияти худро мустаҳкам намояд. Уламо ва ашроф нисбат ба амир муносибати душманона доштанд. Ў сиёсати падарашро дар роҳи марказонидани давлат идома дода натавонист. Лашкаркашиҳои зиёд ба муқобили феодалони исёнкор ва ҳамсаҳои хусуматпарвар ҳарочоти давлатиро зиёд карданд. Ҳарочоти ҳазина нисбат ба даромади давлат ду баробар зиёдтар шуд. Норозигии табақаҳои гуногуни ҷамъият торафт меафзуд. Шӯриши Ҳитой - Қипчоқҳо

(солхой 1821-1825) дар водии Мингол аломати зиёд шудани норозигий чамъяти буд.

Баъд аз вафоти амир Ҳайдар писарааш Насрулло (1826-1860) ба тахти аморати Бухоро сохиб гардид. Насрулло бародари худро ба қатл расонида ба тахт нишааст. Дар як мохи салтанаташ рӯзе аз 50 то 100 нафаро ба қатл мерасонид. (Семенов А. А. К вопросу происхождение и составе узбеков.-С. 3).

Дар давраи амир Насарулло бо мақсади мустаҳкам кардани ҳокими�ти давлати як қатор ислоҳотҳо гузаронида шуданд. Шахсоне, ки андаке норозигни мекарданд онҳоро ё мекуштанд ва ё бадарга мекарданд. Дар ин бора Н. К. Хаников менависад: Раҳмонберди маҳсуми туркман аз тарафи амир ба мансаби Раис (муофии расму одат ва ба тартиб дароварандай низоми тарозу) таъин шуда буд, ки дар решакан кардани феодализми Бухоро ёвари амир буд. Ў авомро бо зарби чубу ҷазо ва дувову ибодат маҷбур мекард, ки сипоҳиён ё тобеъ шаванд ё гурехта ҷон ба саломат баранд. (Хаников Н.В. Описание Бухарского ханства.- СПб.-С.231).

Ислоҳоти соҳаи ҳарби дар мустаҳкам намудани ҳокими�ти давлати ва баланд гаштани қобилияти мудофиавии мамлакат саҳми босазо бозид.

Ислоҳот соли 1837 гузаронида шуд. То ислоҳот қушун аз ду қисм: нуқарҳо, ки бидуни мӯҳлат хизмат мекарданд ва қарачириқҳо-фавчи гайри мунтазам иборат буд.

Навкарон аз ҳисоби худ яроқнок шуда, барои хизматашон аз давлат музди пули ва моли мегирифтанд. Шумораи онҳо кам буд. қарачириқҳо дар вақти зарури аз байни аҳоли даъват карда мешуданд.

Баъд аз ислоҳот лашкари доими ташкил дода шуд ва қисмҳои пиёдагард ба вучуд омаданд. Қисмҳои ҳарбии аморат пуркувват гаштанд. Либоси маҳсуси низоми ҷори карда шуд. Сарбозони амир куртаи сурх, шимми сафед ва телпаки эрони мепӯшиданд. Ҳар як сарбоз милтиқи найзадор, шамшер ва тапонча дошт. Ба сифати мушовирон дар қушуни амир, асирони рус хизмат мекарданд. Дар баробари ин қисмҳои тӯпчиён низ дар аморат ташкил карда

шуданд.

Сарбозон бо оилаҳояшон дар хонаҳои маҳсус (казармаҳо) зиндаги мекарданд. Моҳе се суми нуқра аз ҳазина маош мегирифтанд. Саворагон дар хонаҳои худ мезистанд ва дар вақти зарури ба ихтиёри лашкарбоши ҳозир мешуданд. Соли 1856 амир Бухоро 13 ҳазор сарбоз дошт. (Шукуров С., Раҳматуллоев А. Таърихи ҳалқи тоҷик.- С.192-193); Тухтаметов Т.Т. История таджикского народа в первой половине в XVIII (Учебное пособие).- Душанбе, 1991.- С.17-20).

Амир Насрулло қисмҳои калони ҳарбии мунтазам амалқунандаро ташкил дод. Асоси қушуно асирони рус, форсҳо ва ғайра ташкил медоданд. Миқдори сарбозон ба 800 нафар, қисмҳои тӯпчийн ба 150 нафар расонида шуд. Либоси маҳсуси низоми ҷори карда шуд. Сарбозон бо туғангҳо ва тӯпчиён бошанд бо тапончаҳо ва шамшери руси мусаллаҳ буданд. Сарбозон дар хонаҳои маҳсус зиндаги карда, ҳамеша омодаи ҷанг буданд. Сарбозон ва афсанон аз давлат моҳона мегирифтанд.

ВАЗИ ҶАМЬИЯТИИ СИЁСИИ ТО҆ЦИКОН ДАР ХОНИГАРИИ ҚУҚАНД

Фаргона дар охири асри XVII мулки нимустакил буд. Шаҳри Қуқанд, ки дар нимаи якуми асри XVIII ба давлати мустакил табдил ёфт, дар соли 1732 аз тарафи Абдулраҳимби бино шудааст.

Меросхури ў Абдулраҳимби соли 1740 ба васеъ намудани Қуқанд шурӯъ кард. Дар сари давлат намояндагони қабилаи ўзбек минг меистоданд. Ташаккули давлат дар нимаи дуюми асри XVIII ба давраи ҳукмронии Эрдонаби ва Норбута рост меояд. Аз баски, хонигарии Қуқанд дар охири асри XVIII аз бисёр ҳодисаҳои ҳаробиовар дар канор монд ин барои пешрафти иқтисодии он мусоидат намуд. Дар роҳи ташаккули давлати мустакили Қуқанд қадами нахустинро Олимхон (1800-1810) гузоштааст. Барои аз тобеияти феодалони ашроф баромадан дар аҳди салтанати ў дастаи

махсуси низоми ташкил карда шуд. Асоси ин дастаро точикони кӯҳистони дарвоз, қаротегин, шуғнон ва аҳолии маҳали ӯзбек ташкил медоданд. Дастан мазкур имтиёзи комил дошт. Гарчанде ки Олимхон муқобилияти ашрофи феодали ва рӯҳониёнро пурра бартараф карда натавониста бошад ҳам, худуди давлатро васеъ намуд. Солҳои охири ҳукмронии худ Олимхон Тошканд ва қабилаҳои қазоқи гирду атрофии онро ба Қуқанд ҳамроҳ кард.

Дар нимаи якуми асри XIX ноҳияҳои Конибодом, Исфара ва Ашти имрӯзаи Тоҷикистон дар тасарруфи Қуқанд буданд. Барои ба даст даровардани Ҳучанд, Ӯротеппа ва Нов дар байни ҳонигариҳои Бухоро ва Қуқанд мубориза мерафт, ки то истилои Россия дар Осиёи Миёна давом карда буд. Ҷангҳои байни ҳамдигарии Қуқанд ва Бухоро то замони Умархон (1810-1822) ва вориси ў Муҳаммадали (1822-1842) давом доштанд. Муҳаммадали чандин маротиба ба самти Ҷануби шарқи лашкар кашида, мулкҳои Дарвоз ва Қаротегиро зери даст даровард. Чанд муддат ҳокими Кӯлоб низ дар итоати ў буд.

Муҳаммадалиҳон дар хунхори ва золими аз амири Бухоро Насрулло монанди надошт. Вай умри худро дар айшу нуш ва кайфу сафо, шуғли доими ба фосиқи гузаронида буд. Аз ҷангҳои доими мардум ба дод омада буд. Ашрофу аъёни феодали аз ў рӯ гардониданд. Амири Бухоро Насрулло аз ин вазъият истифода бурда, соли 1842 Қуқандро забт кард ва Муҳаммадалиҳонро бо аҳли ҳонаводааш ба қатл расонд. Лекин дере нагузашта Қуқанд боз истиқлолияти худро соҳиб шуд ва Ҳучанду Тошкентро дубора ба даст даровард.

Ҳамин тарик, дар чоряки дуюми асри XIX дар натиҷаи низоъҳои байни қувваҳои муқими ва бодиянишин байни феодалону аъёну ашроф аз падидаҳои кризиси (бӯҳрони) сиёси дар доҳили давлати Қуқанд шаҳодат медоданд. Дар чунин шароити таърихи истилои Осиёи Миёна аз тарафи Россия оғоз шуд.

СОХТИ МАЪМУРИ ДАР ОСИЁИ МИЁНА (ОХИРИ АСРИ XVIII АВВАЛИ АСРИ XIX)

Чи тавре ки қайд карда шуд, охири асри XVIII ва аввали асри XIX дар Осиёи Миёна З давлати феодали - Бухоро, Қуқанд ва Хева мавчуд буданд. Аҳволи сиёсии ин хонигариҳо якхел буд. Дар ин хонигариҳо ҳокимияти маркази суст ва аҳволи оммаи ҳалқ тоқатфарсо буд.

Дар сари давлат амир (Бухоро ва хони Қуқанд) меистоданд. Ҳокимияти хон ва амирон номаҳдуд буд. Ягон органи интихобе, ки аз болои фаъолияти онҳо назорат барад, вуҷуд надошт. Дар замони амри Шоҳмурод шӯро, ки аз якчанд кас иборат буд, амал мекард ва дар ҳалли масъалаҳо ширкат меварзид. Аммо ин шӯро ҳарактери маслиҳати дошта, қарор аз тарафи амир бароварда мешуд. (История Таджикского народа.- Ч. II.- С.68).

Дар аморати Бухоро баъд аз амир – Атолик меистод, ки тамоми корҳои иқтисодию сиёси ва маъмуриро дида мебаромад. Корҳои ҳочаги, маъмури ва хироҷ ҷамъқуни дар ихтиёри Қӯшбеги буд. Корҳои молиявиро закотчии калон мебурд. Девонбегиҳо дар ихтиёри ў буданд. Масъалаҳои ҳадядихи ва инъонбахши дар ихтиёри парвоначи буданд. Ба корҳои ҷосуси қукалтош замон роҳбари мекард. То замони Шоҳмурод идораҳои қабули арзу шикоят мавчуд надошт, бинобар ин, ҳукми қози қатъи ва раднашаванда буд.

Яке аз вазифаҳои хосро Раис ё ҳуд мӯҳтасиб иҷро мекард. Вай ба риоя расму оини дини ислом, хондани намоз ва гирифтани рӯза назорат мекард. Аз солҳои 30-юми асри XIX баъзе вазифаҳои Қӯшбеги ба ихтиёри Раис гузоштанд. Нуфузи Раис дар идоракунии давлат баланд гардид. Ўсиёсати ҳориҷии давлатро муайн мекард. Барқарор кардани муносибат бо давлатҳои ҳориҷи ва таъин кардани сафирон ба ихтиёри Раис гузошта шуд.

Масъалаи тартиботи ҷамъияти (вазифаи полисияро) дар ихтиёри Қурбоши ё муҳтасиб (баъзан миршаб) гузошта шуда буданд. Масъалаи тақсимоти об дар дасти мироб буд, ки дар шароити Осиёи Миёна дар зироаткори саҳми асоси бозӣ

мекард.

Дар аморати Бухоро ва хонигарии Қуқанд руҳониён дар ҳаёти сиёси саҳми калон доштанд. Ғайр аз ин, дар давлатҳои феодали Осиёи Миёна закотчии калон, қозикалон, сардорони вилоятҳо (ҳоким, бек, ноқиб, саркор, амин, даҳа, сада, мироб ва гайраҳо) мансабдорони асоси дар зинаи давлатдори ба ҳисоб мерафтанд.

Аз ҷиҳати маъмури давлат ба бекигариҳо (аз ҷумла Бухори Шарқи - қисми маркази ва ҷанубии имрӯзai Тоҷикисон) ба вилоятҳо ва туманҳо тақсим мешуданд.

ЧУНБИШХОИ ҲАЛҚИ (ОХИРИ АСРИ XVIII ВА ИБТИДОИ АСРИ XIX).

Зулму истибдод, ҳудсарии амалдорон ва феодалон ҳалқи меҳнаткашро ба дод оварда, сабаби эътиrozи синфи гардид. Аҳолии шаҳри Бухоро ва ноҳияҳои гирду атрофии он борҳо ба муқобили амирони мангит шўриш бардоштанд. Чунин шўришҳо дар солҳои 1758- 1785 сар зада бошад ҳам, шўриши қалонтарин соли 1810 ба амал омад. Зимиstonи соли 1810 сард омада, тухмиро сармо зад. Бар замми ин, аз 1-уми апрел то 16-уми май шамоли саҳт вазида, киштзори атрофи Бухорро рег зер кард ва сокинони он ба ҷойҳои дигар кӯчиданд. Дар шаҳр гурӯснаги ва дузди ҳукмфармо гардид. Форатгарон аҳолиро тороҷ мекарданд. Амир барои баромадан аз ин вазъияти душвор чорае надид. Ҳалқи ба ҷон расида дар майдони Регистон ҷамъ омада, аз амир ёри металабиданд, vale амир Ҳайдар бо наздиконаш аз шаҳр фирор намуд. Амир ба мақсади пахш кардани шўриш аҳолиро ба мазори шайх Баҳоваддин ба намози 3 – рӯза даъват намуд. Амир ба ҷои дастгирии ҳалқ баракс фармон дод, ки сарбозони ў хонаҳои аҳолиро мусодира карда, тамоми ғалладонаи ба даст даровардаашонро ба бозор оварда, бо нарҳи қиммат фурӯшанд. Қувваи ҳарбии амир шўришро пахш кард.

Шўру ошубҳои ҳалқи дар солҳои 1819-1820 дар Ӯротеппа, Ҷиззах, Миёнкөл ва дигар маҳалҳо сар заданд.

Махсусан, шўриши соли 1821 дар маҳаллаи Миёнкол (байни Бухоро ва Самарқанд) чунбиши калонтарин буд. Дар ин ҷо қабилаҳои нимкучии ўзбек Хитой - Қипчоқҳо зиндаги мекарданд. Зиёд шудани бочу хироҷ ва ба хизмати ҳарби сафарбар кардани миқдори зиёди қабилаҳо сабабҳои асосии шўриш буданд. Ба шўриш қабилаҳои қарақалпокиҳои сокинони ин маҳал ҳамроҳ шуданд. Дере нагузашта тоифаҳои дигари байни Самарқанду Қаттакурғон шўришгаронро тарафдори карданд. Шўришчиён баъди рондани маъмурони амир, Қаттакурғон, Ҳалак, Янгикурғон ва дигар шаҳру дехоти гирду атрофро ба даст дароварданд. Иштирокчиёни шўриш ба тарафи Самарқанд ҳаракат карда, аз Шахрисабз ва Куқанд ёри пурсиданд. Гарчанде ки дар ин ҷойҳо қувваҳои зиёди муқобили амир Ҳайдар вучуд дошта бошанд ҳам, онҳо номуташаккилона, ба таври пароканда амал мекарданд. Ҳуҷуми Хитой-Қипчоқҳо ба Бухоро низ муваффақият пайдо карда натавонистанд. Аъёну ашроф барои қўмак ба амир муроҷиат карданд. Амир Қаттакурғонро ишғол карда, аҳолиро аз дами тег гузаронд. Дар натиҷаи пароканда шудани қувваҳои шўришгарон амир Ҳайдар муваффақ шуд, ки соли 1825 муҳимтарин нуқтаҳои муқовимати шўришро ишғол намояд.

Соли 1842 амири Бухоро бар зидди хонигарии Қуқанд лашкар кашид. Дар шаҳр сарбозони амир ба бетартиби ва бедодгариҳои зиёде даст заданд. Ин кирдор газаби аҳолиро ба вучуд оварда, боиси ба амал омадани шўриши ҳалқи гардид. Шўришгарон ҳокимони амирро аз Қуқанд пеш карданд.

Дар аввали асри XIX муборизаи синфи дар ноҳияҳои қўҳистони Тоҷикистони имрӯза тезу тунд гардид. Дар ибтидои солҳои 60-ум дехқонони Шуғнон, Рӯшон ва Вахон ба шўриш хестанд. Ба ин шўриш Шайхзодаи Рушон роҳбари мекард. Шўришгарон маркази беки қалъаи Вомарро ба даст дароварда, ба сўи коргоҳи ҳокими Шуғнон қалъаи Барпанча ҳаракат карданд. Шўришгарон күшуни бекиро шикаст дода, боигарии ҳокимонро дар байни худ таксим карданд. Шўриш бо ёрии қувваҳои ҳарбии Бадаҳшон пахш карда шуд.

АЗ ТАРАФИ РОССИЯИ ПОДШОҲИ МУСТАМЛИКА ШУДАНИ ОСИЁИ МИЁНА ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҲАЁТИ ЧАМЬИЯТИ-СИЕСИ.

Вазъияти иҷтимои - иқтисодии давлатҳо ва бекигарихои Осиёи Миёна дар арафаи истилои Россия дар боби гузашта шарҳ дода шуд. Ҳукумати Россия қӯшиш менамуд, ки бо роҳи дипломати ва муносабатҳои иқтисоди мавқеи худро дар Осиёи Миёна мустаҳкам намоянд.

Қӯшишҳои Британия дар роҳи вусъат додани тиҷорат ва мустаҳкам намудани мавқеи сиёсию ҳарбии худ дар Осиёи Миёна, Россияи подшоҳиро ба ташвиш оваранд.

Бинобар ин, ҳукумати подшоҳи, дар баробари инкишофи муносабатҳои иқтисоди - тиҷорати бо Осиёи Миёна, иқдоми ҳарбиро пеш гирифт.

Соли 1847 қушуни ҳукумати Россияи подшоҳи ба соҳилҳои баҳри Арал расид. Дар ин ҳо истеҳқоми Раим (қалъаи Арал) бино карда шуд. Соҳтмони истеҳқомҳо ҳаракати бемонеаи корвонҳои тиҷоратиро ба доҳили Осиёи Миёна таъмин карда метавонист. Дар як вақт дастаи дигари ҳарбии ҳукумати подшоҳи аз ҷониби Сибир ба Осиёи Миёна ҳаракат карда, ба Ҳафтруд расид. Бо ин Россияи подшоҳи аз ду тараф аз Оренбург ва Омск ба давлати хонии Қуқанд рӯ ба рӯ шуд.

Соли 1853 қувваҳои ҳарбии рус таҳти фамондехии генерал -губернатори Оренбург В. А. Петровски қалъаи Оқмачит (Қизил Урда) - ро ишғол карданд. Ин дар сиёсати забткории Россия, марҳилаи навро кушод.

Аз ин давра роҳи обии Россия ба Осиёи Миёна кушода шуд. Қишиҳои рус аз баҳри Арал ба саргаҳи дарёҳои Аму ва Сир шино мекарданд.

Россияи подшоҳи, дар баробари бо роҳи ҳарби ба тасарруфи худ даровардани Осиёи Миёна, воситаҳои дипломатиро низ васеъ истифода мебурд. Бо ин васила ба Бухоро ва Қуқанд ворид гаштани молҳои рус истифода бурда мешуд. Соли 1858 ба Бухоро ва Хева бо сардории полковник

Н.П. Игнатьев намояндагии дипломатии рус фиристода шуд. Гуфтушунид ба хони Хева ягон натица надод. Дар Бухоро дипломатҳои рус ба баъзе мувваффакиятҳо ноил гаштанд. Амири Бухоро Насрулло намояндагии русро хуш истиқбол гирифта, ба савдогарони рус додани баъзе имтиёзҳоро ваъда дод. Бо ин мақсад меҳост, ки дар мубориза ба муқобили хони Куқанд Россия аз ўпуштибони кунад. Аммо амали гаштани ин созишнома бо баъзе сабабҳо душвор гардид. Россия ба хулоса омад, ки барои амали гаштани мақсадҳои сиёси ва иқтисодии худ дар Осиёи Миёна воситай ҳарбиро пеш гирад.

Барои аз тарафи Россия истило шудани Осиёи Миёна якчанд сабаб мавҷуд буданд. Осиёи Миёна кайҳо боз диққати мамлакатҳои хориҷиро ба худ кашида буд. Дар навбати аввал Россия ва Англия барои Осиёи Миёна байнини худ мубориза мебурданд. Барои ишғол кардани Осиёи Миёна сultonи Туркия ва шоҳи Эрон низ кӯшишҳои зиёд мекарданд. Онҳо ба Осиёи Миёна ҷосусони худро фиристода ба манфиати Англия ва зарари Россия ташвиқот мебурданд. Ҳамзамон Туркия ва Эрон дар Осиёи Миёна сиёсати пантурки ва панисломи мебурданд. Таҳди迪 аз тарафи Англия мустамлика кардани Осиёи Миёна Россияро мачбур кард, ки истилои хонигарихои Осиёи Миёнаро тезонад. Дар бораи сиёсати мустамликавиро пеш гирифтани Англия дар Осиёи Миёна сафири Россия Игнатев дар Константинопол борҳо бо империяи рус ҳабар дода буд. (История таджикского народа.- Т.П.- кн. 2.- С.132).

Амалиёти фаъолонаи давлати рус (бо роҳи ҳарби) дар Осиёи Миёна на факат ҳавфи аз тарафи Англия истило шудани Осиёи Миёнаро бартараф мекард, балки баръакс Россияро ба ҳудуди мулкҳои Шарқии Британия наздиктар менамуд. Аз инчо чунин хулоса мебарояд, ки сабаби аввали аз тарафи Россия истило шудани Осиёи Миёна омили беруна буд.

Сабаби дигаре, ки ба омили беруна вобаста буд, шикаст ҳӯрдани Россия дар ҷангӣ Қrim (1853-1856) ба хисоб меравад. Россия дар ҷангӣ Қrim шикаст хурда, мавқеи пештараи байналхалқии худро аз даст дод. Барои барқарор

кардани мавқеи пештара ба Россия лозим буд, ки чанги ғалабаоварро сар кунад. Лекин барои чанги калон Россияни подшоҳи на маблағ дошту на қувваи коғии ҳарби. Давлатҳои Осиёи Миёна аз ҷиҳати сиёси суст буданд ва доираҳои хукмрони Россия бовари доштанд, ки хонигарихои Осиёи Миёнаро ба осони тасарруф карда метавонанд.

Соли 1861 дар Россия ҳуқуқи крепоснои бекор карда шуд. Ин ислоҳот барои тараққи капитализмроҳӣ васеъ қушод. Муносибатҳои капиталисти бе бозори савдои ва манбаи ашёи хом тараққи карда наметавонист. Осиёи Миёна ба ин талаботҳои Россия баъд аз ислоҳот пурра ҷавоб дода метавонист. Дар як вақт мутлақият умед дошт, ки ба ҷойҳои нав дехқононеро, ки аз сиёсати давлат норози буданд, муҳочир намуда, зиддияти дохилиро бартараф намоянд. Чунин буданд омилҳои сиёси ва иқтисодии истилои Россия дар Осиёи Миёна. Бояд қайд намуд, ки дар сиёсати мустамликовии Россия дар Осиёи Миёна омилҳои иқтисоди бартари доштанд. Зоро ин сиёсат манфиатҳои помешикон, капиталистон ва доираҳои мансабдорони калони ҳарбиро дар назар дошт.

АМАЛИЁТИ ҚУШУНИ ПОДШОҲИ ДАР ОСИЁИ МИЁНА

Солҳои 1862-1863 қушунҳои рус якчанд амалиёти ҷосуси гузаронида, як қатор истеҳкомҳои стратегиро ишғол карданд. Моҳи сентябрь соли 1864 Россияни подшоҳи бо ду самт аз тарафи Оренбург ва Абули Аттор ба ҳуҷум гузашт, Чимкентро ишғол карданд. Қушуни рус бо роҳбарии Черняев ба Тошкент ҳаракат карданд. Лекин ҳуҷуми онҳо барор ногирифта, ба Чимкент ақиб нишастанд. Охирҳои моҳи апрели соли 1865 баъди муборизаи саҳт қушуни подшоҳии рус қалъаи Ниёзбек, ки дар соҳили дарёи Чирчик воқеъ гурдида, шаҳрро ба об таъмин мекард ва дар мудофиаи шаҳр мавкеи калон дошт, ишғол карданд. Шаҳри Тошканд 15 июни соли 1865 аз тарафи қушуни подшоҳи тасарруф карда шуд.

Давлатҳои феодалии Осиёи Миёна байни ҳамдигар зиддият доштанд. Ҷангҳои байниҳамдигари ба вазъияти сиёси ва иқтисодии онҳо таъсири манфи мерасонд. Дар нимаи аввали соли 1865 амири Бухоро ба води Фаргона лашкар кашид. Лашкари хонигарии Қуқанд муковимат нишон дода натавонист ва амир Музффар Қуқандро ба зуди забт намуд. Ҳукмрони собиқи Қуқанд Ҳудоёрхон дубора ба тахти салтанат шинонда шуд.

Дар моҳҳои январ - феврали соли 1866 губернатори ҳарбии Туркистон М.Черняев ба Ҷиззах лашкар кашид, лекин ин ҳучум барор нагирифт. Ба чои ўД.Ш.Романовский таъин шуд. Қушуни рус бо роҳбарии сарфармондех Романовский 8-уми майи соли 1866 дар роҳи Ҷиззах ва Ҳучанд қушуни амири Бухороро шикаст дод. Қушуни подшоҳи бо мақсади аз ҳамдигар чудо карданӣ Бухоро ва Қуқанд, ҳучуми худро ба Бухоро ва Ўротеппа вусъат дод.

Қушунҳои ҳукумати подшоҳи қад-қади дарёи сир харакат карда, 19-уми май қальъаи навро забт карда, Ҳучандро ба муҳосира гирифт.

Баъди муҳосираи дурӯза дар байни ҳимоягарони шаҳр ҷудои ба амал омад. Гурӯҳе таклиф карданӣ, ки дар муборизаи зидди Россия бояд ба амири Бухоро тақя карда шавад. Гурӯҳи дуввум тарафдори иттифоқ бо хони Қуқанд буд.

Иддае аз савдогарон бо роҳбарии Азаматҳоча тарафдори бе ҷанг таслим шудан буданд.

24-уми май Романовский Д.И. ба истилои шаҳр фармон дод. Дар ин вақт Азаматҳоча бо тарафдорони худ дарвозаҳои шаҳрро ба аскарони рус кушоданд. Гарчанде ки сокинони Ҳучанд барои ҳар як кӯча муқобилият нишон медоданд, 25(24) - май Ҳучанд аз тарафи аскарони рус ишғол карда шуд. Охирҳои моҳи сентяброри соли 1866 қушунҳои подшоҳи ба Ўротеппа ҳаракат карданӣ. Баъд аз тирпаронии дурӯза 2 - юми октябр қалъаро фатҳ карданӣ. Дар Ўротеппа як отрядро монда, Романовский ба Ҷиззах ҳамла кард. 18- октябри соли 1866 ба қувваҳои амир Музффар зарба расонида шуд. Ҷиззах ба русҳо таслим гашт. Барои давом додани сиёсати

минбаъдаи истилогарона дар Осиёи Миёна Россияи подшоҳи хони Қуқандро ба бастани шартнома маҷбур кард. Соли 1868 байни Ҳукумати Россия ва хонигарии Қуқанд сулҳнома баста шуд. Мувофиқи он хонигарии Қуқанд васалай Россия гардид.

Баҳори соли 1868 қушуни рус таҳти фармондехии Кауфман ба муқобили амири Бухоро амалиёти ҷангиро идома дод. 2 майи соли 1868 Самарқандро ишғол намуда, Кауфман ба тарафи Зирабулоқ ҳучум овард. Аз вазъияти кулай истифода бурда, писари амир Музaffer бо ёрии беки Шаҳрисабз дар Самарқанд шўриш бардошт. Отряди дар он чо будаи русҳо дар вазъияти ногувор монданд. Кауфман амалиёти ҳарбиро қатъ карда, ба Самарқанд баргашт ва шўришро пахш намуд. Баъд аз ин қушунҳои рус Катақурғон ва Ургутро забт карда, ба тарафи Бухоро ҳаракат карданд.

23- июня соли 1868 байни Россия ва амири Бухоро шартнома имзо карда шуд. Мувофиқи шартнома заминаҳои аз тарафи Россия ишғол карда шуда: Ҳуҷанд, Ӯротеппа, Панҷакент, Самарқанд, Қатақурғон то Зерубулоқ ба тасарруфи Россия гузаштанд. Бухоро васали Россия гардид. Амир бо давлатҳои хориҷи мустақилона муносибат карда наметавонист. Бухоро мебоист ба Россия ба маблағи 500 ҳазор сум товони ҷанг дихад.

Савдогарони рус ҳуқук гирифтанд, ки дар тамоми қаламрави Бухоро озодона савдо кунанд ва дӯконҳои савдои қушоянд. Ҳукумати Бухоро ҳимоя кардани бехатарии савдогаронро ба зима гирифт.

Бухороро ба даст дароварда, қушуни рус ба муқобили хонигарии Хива ҳучум карда, 12-августи соли 1873 бо ин хонигари шартнома баста шуд. Мувофиқи ин сулҳнома Хева ҳам васали Россия шуд.

Соли 1876 пас аз пахш намудани шўриши Қуқанд, қаламрави ин хонигари ба ҳайати генерал - губернатори Туркистон ҳамроҳ карда шуд.

Дар солҳои минбаъда ба муқобилияти Англия нигоҳ накарда, Россия забткории худро дар Осиёи Миёна давом дод. Дар солҳои 80-ум қушунҳои рус соҳилҳои баҳри Каспий, соли 1881 Ашхободро забт карданд. Соли 1884 қушунҳои

подшоҳи води Марв, соҳилҳои дарёи Тенчен ва Мурғобро то Кушка ишғол карданд.

Дар солҳои минбаъда дар вазъияти тезу тунди сиёси байни Россия ва Англия оид ба масъалаи Помир қушунҳои рус дар ин миңтақа низ мавқеъи худро мустаҳкам намуд. Ҷамъбасти сиёсати мустамликовии Россия дар Осиёи Миёна ин шартномаи байни Россия ва Англия аз 25- феврали соли 1895 буд.

ШАРТНОМАИ СОЛИ 1895 ЧАМЪБАСТИ СИЁСАТИ МУСТАМЛИКАДОРИ РОССИЯ

Дар асри XIX ва аввали асри XX ду давлати бузург Англия ва Россия дар холати зиддияти душманона буданд.

Дар баробари ба роҳи капиталисти дохил шудан, Россия ба Осиёи Миёна бештар диққат медодаги шуд, чунки капитализм бе забт кардани мамлакатҳои бегона тараққи карда наметавонист.

Сиёсати мустамликазабткуни аз нав авҷ гирифт. Инро ба назар гирифта, мутлақияти рус бо суръати тез ба забт кардани Осиёи Миёна сар карданд. То тирамоҳи соли 1873 қарib тамоми Осиёи Миёна аз тарафи Россия забт карда шуд.

Дар баробари Россия, рақиби вай Англия низ ба дарунтари Осиёи Миёна даромадан меҳост. (Барои ин мақсад, сиёсати гуногуни забткуниро мегузаронид). Борҳо кӯшиш намудааст, ки хонигарихои Осиёи Миёнаро бар зидди Россия барҳезонад ва аз байни онҳо барои худ тарафдор пайдо кунад. Ҳамин тарик, ҳар ду давлат сиёсати забткуниро пеш гирифта буданд.

Аммо дар историографияи буржуази, маҳсусан, историографияи англisisи сиёсати забткоронаи Англияро рупӯш кардани шуда, чунин ақидаero бофта бароварданд, ки гӯё Россия ба империяи Британия дар Ҳиндустон таҳдид мекарда бошад.

То солҳои 70-уми асри XIX тамоми Осиёи Миёна аз

тарафи Россия забт карда шуд. Баъди ин охирин нуқтаи стратегие, ки диққати Россия ва Англияро ба худ ҷалб карда буд, ноҳияҳои Помир ба шумор мерафт.

Хукумати подшоҳи барои забт намудани Помир, аз он ҷиҳат қӯшиш мекард, ки он нисбат ба давлатҳои ҳамсоя дар мавкеи хуби стратеги ҷойгир буд. «Платсдарми Помир паноҳгоҳи табии барои муҳофизат намудани Фарғона бо мебошад», навишта буд, полковник Муханов (Муханов. Памирский район. -С.14).

Файр аз он, ба воситаи Ваҳону Бадаҳшон роҳи калони савдо мегузашт, ки ба зери назорат гирифтани он бартарии Россияро дар рақобати савдо аз болои Англия таъмин мекард.

Мустамлиқадорони англisis Помирро, ҳамчун платсдарми муҳими стратеги барои забт карданӣ тамоми Осиёи Миёна истифода карданӣ буданд.

Боигаридои Помиру Бадаҳшон ҳам барои Англия ва ҳам барои Россия аҳамияти калон доштанд. Бадаҳшон макони лоҷувар ва лаъл буд.

Чунин ҷиҳатҳои муҳими ноҳияҳои Помирро ба назар гирифта, ду даррандаи капиталисти қӯшиш мекарданӣ, ки пештар ин «лукмаи тайёр»-ро соҳиби кунанд. Барои тақсими он дар байни Россия ва Англия дар солҳои 1869-1873 як қатор гуфтушунидҳо ба миён омаданд, ки дар таърих номи «Созишиномаи 1873»-ро гирифтанд.

Созишиномаи соли 1873 натиҷаи хуб надод. Мувоғики он Ваҳон ба ҳудуди Афғонистон ҳамроҳ карда шуда, тамоми Помир «Зонаи бетараф» шуморида шавад. Россия ўҳдадор мешавад, ки аз болои фаъолияти амири Бухоро назорат мекунад, Англия бошад, амири Кобулро назорат мекунад. Ду давлат мебоист шартҳои созишиномаро қатъиян риоя мекарданӣ ва ба низои байни амири Кобул ва амири Бухоро роҳ намедоданд. Аммо ин суханон факат дар рӯи қофаз буданду ҳалос. Аввалин шуда Англия дағалона созишиномаи 1873-ро вайрон кардан гирифт. Дар натиҷаи тарғибу ташвиқоти Англия дар соли 1883 Абдураҳмонхон як қисми заминҳои Помирро забт намуд. Баҳона барои забткунӣ аз

тарафи ҳокими Шугнон Юсуф Алишо нағз пазирои карда шудани ботаники рус Регел Э буд. Ӯро дар он айбдор мекунанд, ки гӯё манфиати Афғонистонро ба назар нагирифта бошад. Барои ҳамин Юсуф Алишо дар Кобул ба ҷазо расонда мешавад. Абдураҳмонхон сабаби қушташавии ҳокимро ҷунин шарҳ додаст: «Бетартибҳои Юсуф Алишо дар ҳудуди афғон ба ҷонам расонданд, бинобар ин, дер ё зуд Ӯро бояд ҷазо медодам» (Элчибеков К. Новый материалы по истории Шугнана // Изв. АН. Отд. общ.наук.-вып.2.-1973.-С.10).

Аммо амири Кобул дар ин ҷо даъвои нодурустро ба миён гузаштааст, зоро ки Помир то соли 1883 қисми таркибии Афғонистон ба шумор нарафтааст. Ҳукмронии афғонҳо дар Помир давраи тиратарини таърихи мардуми ин ҷо ба шумор мерафт.

Аҳолии зулму истисмори даҳшатнокро аз сар мегузаронд. Қисми зиёди аҳолии ба ҷунин азобу уқубат тоб наоварда ба Фарғона гурехтанд. Ҳалқи Помир борҳо бар зидди истисморгарон ба мубориза бар хестанд, вале ҳар дафъа шикаст меҳӯрданд.

"Афғонҳо - сунниҳо" андозро инчунин, барои он зиёд мекарданд, ки шиаҳоро бехудо меномиданд. Ҳама чизро қашида мегирифтанд... Баъзе сокинон ба ин тоб наоварда, ба Фарғонаву Сарикул мерафтанд (Серебренников Г. Очерки Памира. Военный сборник.- 1898.-№10.-С. 465).

Аҳоли ба афғонҳо бо назари бадбини нигоҳ мекарданд. Тирамоҳи соли 1883 Вахон ва Шугнонро шӯриш фаро гирифт. Ҳокими Бадаҳшон Абдуллоҳон ба ёрии ҳокими Шугнон 500 аскарро мефиристад. Шӯришгарон бошанд 2 нафар, Муҳаммад Носир ва Назарбекро ба пеши русҳо мефиристанд, то ки аз онҳо мададе ҷӯянд, вале русҳо талаби онҳоро рад мекунанд. Дар натиҷа шӯриш шикаст меҳӯрад.

Кирдори ғоратгаронаи Англия мутлақияти Россияро низ маҷбур соҳт, ки дар бораи масъалаи Помир фикр кунад. "12-январи соли 1892 дар Петербург маҷлиси машваратии вазорати корҳои хориҷи бо иштироки сардори штаби генерали шуда мегузарад. Мувофиқи қарори гурӯҳи

разветкачиён бо сардории поручик Буржиский З-юми феврал ба Помир фиристонида шуданд. 15-ум ва 29-уми апрели соли 1892 доир ба масъалаи Помир боз маҷлиси машварати даъват карда шуд. Ба Помир ин дафъа як баталион иборат аз 3000 казак ва 4 туп фиристонида мешавад". (Искандаров Б. Восточная Бухара и Памира во второй половине XIX в.-Ч.1.- С. 260). Аз 2-юми июня соли 1892 походи Ионов ба Помир сар мешавад. Дар давоми походи дусолаи полковник Ионов қисми зиёди Помири гарби аз афғонҳо озод карда шуд.

Бо омадани русҳо харакати озодиҳоҳонаи тоҷикони Помир низ авҷ мегирад. Ҳалқи маҳалли аз ҳар ҷиҳат русҳо ёрдам мерасониданд. Сабабҳои наздишавии ҳалқи Помир ба русҳо аз инҳо иборат аст:

1. Дар ҳудуди Помир аз давраҳои қадим хонигарихои майда вуҷуд доштанд, ки дар байнашон низоҳои доими мавҷуд буданд. Ҳабари ба Россия ҳамроҳ шудани Фарғона ва барҳам ҳӯрдани зиддиятҳои байни феодалиро шунида, ҳалқи Помир ба ҳулосае омад, ки дар зери ҳукумати русҳо истодан беҳтар аст.

2. Ҳалқи Помир боварии комил дошт, ки русҳо хонигарии пур аз азобу уқубатро барҳам медиҳад.

3. Давраи ҳукмронии афғонҳо барои ҳалқи Помир хеле вазнин буд. Онҳо азобу уқубатҳо зиёдеро дар ҳаққи ҳалқи "кофир" раво медиданд.

4. Муассисаҳои идоракунии русҳо нисбат ба тарзи идоракунии афғонҳо беҳтар буданд. Инро ҳалқ аз аввал ҳискарда буд.

5. Ҳалқи Помир аз давраҳои қадим бо Фарғона ва Бадаҳшон алоқаҳои иқтисодӣ дошт. Афғонҳо инро вайрон карданд. То андозае авҷ гирифтани алоқаҳои савдо дар Фарғона ба ҳалқи Помир бетаъсир намонд. Махсусан, манъкарда шудани ғуломфурӯши, қатъ гардидани ҷангҳои байни феодали, озодии дин, ба тартиб даровардани системаи андозва ғайра ба Помир таъсири қалон расонидаанд.

Аз ин ҷоист, ки отряди русҳо дар мубориза бар зидди афғонҳо танҳо набуд. Ба фикри мо яке аз сабабҳои асосии

галабай Россия амалёти якчояи отряди русҳо ва аҳолии маҳалли ба шумор меравад.

Муваффакияти русҳо дар Помир Англияро мачбур кард, ки роҳи гуфтушунидро пеш гирад. То соли 1893 аз тарафи Россия масъалаҳои принсиалии тақсимоти сарҳади муайян гардида буд.

Аз он чумла, дар маҷлисҳои машваратии солҳои 1892-1893 аксарияти иштироккунандагон дарёи Панҷро хати сарҳад шуморидаанд.

Масъалаи дигаре, ки дипломатияи Россияро ба ташвиш меандоҳт, бо роҳи зури чудо кардани ҳалқи Помир буд. Дар сурати дарёи Панҷро ҳамчун хати сарҳад қабул кардан, ҳалқи маҳалли бе гуфтугӯ мӯқобилият нишон медод. Барои рӯй надодани "воқеаҳои нохуш" Россия таклиф намуд, ки барои оромии пурраи ду давлати бузурғро таъмин намудан, қушунҳои Европаро дар назди хати сарҳад мондан лозим аст. Англия ин таклифро қабул намуд.

Барои муайян намудани хати сарҳад комиссия иборат аз намояндагони чор давлат: Россия, Англия, Ҳиндустон ва Афғонистон ташкил карда мешавад. "25-уми феврали соли 1895 шартномаи Англия ва Руссия баста мешавад. Мувофиқи он ба Афғонистон мулкҳои соҳили чапи дарёи Панҷ ва қисми ҷанубии Дарвоз дода, ба ивази онҳо Рӯшон, Шуғнон ва як қисми Ваҳон ба амири Бухоро дода шуданд. Қисми дигар Ваҳон, ки аз резишгоҳҳои дарёи Панҷ болотар ҷойгир буд, ба Афғонистон гузашт. Бо ҳамин Англия Россияро ба воситаҳои мулкҳои борики Афғон аз Ҳиндукӯш чудо кард" (Искандаров Б. Асари номбурда.-С. 30).

Шартномаи соли 1895 ҳам мисли созишномаи 1872-1873 аз сиёсати мустамликадорони мутлақият сар зад. Шартномаи соли 1895 зиддияти пуршиддати байни ду давлати бузурғро як қадар суст кард. Масъалаи заду хурди ду давлати бузурги капиталисти дар кимкуҷои нимраҳаи байни Сибир ва Ҳиндустон ҳал гардид. (К.Маркс ва Ф.Энгельс. Асарҳо.-Ч.2.-С.363).

Ҳамин тарик, муборизаи байни Англия ва Россия барои забт кардани Помир бо ҳамроҳшавии он ба Россия анҷом

ёфт. Халқи Помир ихтиёран ба Россия ҳамроҳ гардид. Англия шикаст хўрд.

Мутлақияти рус дар Помир низ усулҳо ва методҳои гуногун мустамлиқадориро ба кор мебурд. Аммо бо сиёсати мустамлиқадории мутлақият нигоҳ накарда, бар хилофи иродай вай дар ин чо низ муносибатҳои моли - пули, муносибатҳои нави капиталисти тавлид ёфта, инкишоф меёбад. Муҳимтарани натиҷаи ҳамроҳшавии Помир ба Россия якшавии тақдири ду халқ мебошад. Ҳамроҳшавии Помир ба Россия ҷангҳои байни ҳонҳои алоҳидаро барҳам дод.

Ҳамроҳшавии Помир ба Россия дар чунин шароите мегузашт, ки Россия ба маркази ҳаракати революсиони табдил ёфта буд. Муборизаи якҷояи синфи коргари рус ва меҳнаткашони Помир ба ғалабаи револютсияи Октябр оварда расонд.

ГЕНЕРАЛ - ГУБЕРНАТОРИ ТУРКИСТОН ҲАМЧУН ТАШКИЛОТИ МУСТАМЛИКАВӢ

Хукумати подшоҳи дар Осиёи Миёна заминаҳои зиёдро ба зери тасарруфи худ дароварда барои идора кардани ин сарзамин идораҳои маъмуриро таъсис дод. Соли 1867 дар маркази шаҳри Тошканд барои манфиатҳои гарбии иқтисоди ва стратегии Россия генерал-губернатори Туркистон ташкил карда шуд.

Мувофиқи низомномаи 12-июни соли 1886 идоракуни Туркистон, ғайр аз корҳои адлия-молияви, алоқаю телеграф ба ихтиёри вазири ҳарбии Россия гузашт. Дар сари генерал – губернатори Туркистон генерал адютанти подшоҳи Константин Петрович Фон- Кауфман таъян шуд. Генерал - губернатор ҳуқуки номаҳдуд дошт. Вай ҳуқуқ дошт, ки бо давлатҳои ҳамсоя музокироти дипломатии барад. Ҷанг эълон кунад, сулҳ бандад. Бе суд ва тафтишоти пешаки шахсони «номақбул»-ро бадарга кунад, тамоми масъалаи сарҳади ва сиёсиро мустақилона ҳал кунад ва ғайра.

Дар назди генерал – губернатор шӯро, ки ба он 7-10

нафар губернаторони вилояти, сардори штаби ҳарбии Туркистон ва намояндаи вазорати молия дохил мешуданд, амал мекард.

Шуро хуқуки машварати дошт ва ба муҳокимаи он масъалаҳое, ки генерал – губернатор лозим медонист, пешниҳод карда мешуданд.

Аз чиҳати маъмури кишвари Туркистон ба Панҷ вилоят; Ҳафтруд, Сирдарё, Фарғона, Самарқанд ва Закаспий тақсим шуда буд. Дар сари ҳар як вилоят губернатори вилояти, ки рутбаи ҳарби дошт, меистод. Губернаторон бо ризоияти губернатори Туркистон ва пешниҳоди вазири ҳарби ва вазири корҳои дохили аз тарафи подшоҳ таъин карда мешуданд. Губернатори вилояти имтиёзҳо ва ваколати зиёд дошт.

Вилоятҳо дар навбати худ бо уездҳо тақсим шуданд. Дар дasti ў тамоми ҳокимияти маъмури ва полисияви муттаҳид карда шуда, дар як вақт сардори қисмҳои ҳарбии уездро низ, ба ўҳда дошт. Сардори уезд бо тавсияи губернатори вилояти аз тарафи генерал-губернатор ба мансаб таъин мешуд. Ҳокимияти сардори Уезд ба шаҳр низ тасарруф дошт.

Уезд ба участкаҳо ва волостҳо, волостҳо ба дехаҳо тақсим мешуданд. Ба участкаҳо сардорони (приставҳо) участкаҳо сардори мекарданд, ки тамоми роҳбарии маъмури ва ҳарби дар ихтиёри онҳо буд. Ба волостҳо сардори волост ва ба ҷамоаҳои деха оқсакол, аз ҷумла, феодалони маҳали роҳбари мекарданд.

Хукумати мутлақияти подшоҳи намояндагони феодалони маҳаллиро ба идоракунии давлат дар зинаҳои пасти маъмури ҷалб намуда, дар шаҳсияти онҳо тақягоҳи боэтиmod пайдо кард. Ба ин мансаб амалдорон дар асоси интихобот, ки ҷандиндарави буд, интихоб мешуданд.

СИЁСАТИ МУСТАМЛИКАВИИ РОССИЯ ДАР ОСИЁИ МИЁНА

Истилои Россия Осиёи Миёнаро ба мустамликаи бехуқуки Хукумати подшоҳи табдил дод. Сиёсати Россия дар

Осиёи Миёна тачовузкорона ва мустамликави буда, муносибати мутлақият нисбат ба халқои ин кишвар душманона буд.

Сиёсати мутлақияти Россия дар Осиёи Миёна ба ду марҳила чудо мешавад. Марҳилаи аввал аз соли 1864 то солҳои 90-ум, марҳилаи дуюм аз солҳои 90-ум то солҳои 1917 давом карда буд.

Дар марҳилаи аввал сармояи давлати соҳибмустамлика ба иқтисодиёти Осиёи Миёна даҳолат намекард ва ба хариду фурӯши маҳсулот машғул буд. Дар давраи дуюм даҳолати фаъолонаи сармояи рус ба иқтисодиёти Осиёи Миёна сар шуд. Дар ин марҳила капитали рус ба тараққиёти соҳаҳои маҳсуси хоҷагии қишлоқ ворид гардида, роли бонкҳо баланд гардид.

Ҳукумати подшоҳи манфиатдор буд, ки муносибатҳои кӯхнаи феодали дар ин кишвар нигоҳ дошта шаванд. Бо ин восита буржуазияи рус имконият пайдо мекард, ки аҳолии Осиёи Миёнаро ҳарчи бисёртар ғорат кунад. Осиёи Миёна ҳамчун манбаи ашёи хом ва бозори савдои барои капитализми Россия хизмат мекард.

Сиёсати Ҳукумати подшоҳи нибат ба халқои Осиёи Миёна ба он равона карда шуда буд, ки тухми хар гуна давлатдори ва истиқололиятҳоро дар байни онҳо нобуд созад, маданияти онҳоро ҳароб кунад, мардумро дар ҷаҳолат нигоҳ дошта забони халқои маҳаллиро маҳдуд гардонад. Ҳукумати подшоҳи дар сиёсати мустамликавии худ ба амалдорони худ, феодалон ва мансабдорони маҳали такя мекард.

Дар натиҷаи мустамлика шудани Осиёи Миёна халқои ин кишвар ба зулми дутарафа - истисмори феодалон ва амалдорони маҳали ва мустамликадорони рус дучор гардиданд. Дар баробари ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба Россия дар кишвар унсурҳои капиталисти пайдо шуданд. Лекин мутлақияти подшоҳи ҳокимиятро дар дасти худ нигоҳ дошта, барои барпо шудани базаи саноати вазнин дар ин ҷо роҳ надод. Корхонаҳои соҳаи саноати сабук, ки ба мақсади мустамликавии ҳукумати подшоҳи хизмат мекард, бунёд

карда мешуданд. Дар натиҷаи пайдо шудани аломатҳои капиталисти синфи коргар ва зиёйёни милли ташаккул ёфтанд.

Ҳукумати подшоҳи ба ашёи хом-пахтаи Осиёи Миёна эҳтиёҷманд буданд. Аз ҳамин сабаб барои тараққи додани пахтакори дар Осиёи Миёна чораҳои амали дида мешуд. Ҳукумати Россия барои зиёд кардани майдони кишти пахта ва беҳтар намудани сифати он чораҷӯи мекард. Дар ин ҷо навъҳои нави пахта (пахтаи навъи американӣ) пахн шуд. Агар соли 1884 майдони кишти пахтаи «Америкои» дар Осиёи Миёна 450 десятинаро ташкил дода бошад, онгоҳ дар соли 1887 майдони кишти ин навъи пахта ба 14500 десятина расонида шуд.

Ҳукумати подшоҳи дар сиёсати аграрии худ ба он мекӯшид, ки тамоми категорияи заминҳоро ба манфиати капитали рус истифода барад. 12 июни соли 1886 доир ба муносибати аграрии Қонуннома қабул карда шуд. Замин моликияти давлати буда, онро ба тарзи обшинаги ва наздиҳавлиги истифода бурдан мумкин буд. Хариду фурӯши замин низ ҷой дошт. Андозаи заминҳои мулки ва вақф кам карда шуда, аз онҳо андоз гирифта мешуд. Ба фоидаи Ҳазина миқдори зиёди заминҳо мусодира карда шудаанд.

Заминҳои бодиянишинон низ давлати эълоншуда, ба худи онҳо барои истифодабарии обшинаги дода мешуд. Ҳамин тарик, қонунномаи 12 июни соли 1886 дар масъалаи истифодабарии замин дар Туркистон ба шаклҳои заминдории баъд аз ислоҳотии соли 1861 Россия наздик карда шуд.

Усули нави истифодабарии замин, бинобар ҳарактери ҷузъи доштанаш, муносибатҳои феодалиро дар Туркистон барҳам надод. Гарчанде, соҳти мустамликави ба ташаккули синфи буржуазияи дехот монеъ шуда бошад ҳам, бо вучуди ин, ба табақаҳо ҷудошавии аҳолии қишлоқ сар шуд. Дар натиҷа аз замин маҳрум гаштани дехқонон сафи мардикорон ва коргарони кироя меафзуд.

Дар сиёсати аграрии ҳукумати подшоҳи ба муҳочир кардани дехқонони рус ба Осиёи Миёна диққати маҳсус дода

мешуд. Ҳукумати подшоҳи сиёсати муҳочиркунни дехқонони русро ба Осиёи Миёна бо ду мақсад пеш гирифт. Аввалан, элементҳое, ки аз сиёсати мутлақият норози буданд, онҳоро ба ноҳияҳои дурдасти Осиёи Миёна муҳочир намуда, ба ин восита норозигии дохилиро бартараф мекарданд. Аз тарафи дигар, ҳукумати подшоҳи дар шахсияти дехқонони муҳочиршудаи рус дар Туркистон такягоҳи боэътиимодро пайдо карда метавонист. Муҳочиршудагон аз ҷиҳати ҳайати худ гуногунтабақа буданд. Дар Туркистон маҳаллаҳои руснишин ташкил карда шуд, ки ин табақаи кулакҳои рус барои ба амал баровардани сиёсати аграрии худ ба мутлақияти подшоҳи такя мекард.

Ба сиёсати иртикоии мустамликавии мутлақияти рус дар масъалаи муҳочиркуни нигоҳ накарда, сиёсати муҳочиркунни дехқонони рус барои Туркистон оқибатҳои мусби низ дошт. Дар натиҷаи омадани дехқонони рус дар ҳоҷагии қишлоқи Осиёи Миёна шаклҳои нисбатан пешқадами зироатчиги аз олотҳои беҳтарини зироаткори ҷори шуданд. Аз солҳои 70-уми асри XIX дар Осиёи Миёна қиши картошқа, қарам ва дигар намуди зироатҳо ба роҳ монда шуданд.

ИҚТИСОДИЁТИ ТУРКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУСТАМЛИКАВИ (1864-1917)

Баъд аз ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба Россия дар ин қишвар муносибатҳои капиталисти рӯ ба инкишоф ниҳода, якчанд муассисаҳои коркарди нахустини ашёи хом, аз қабили заводу фабрикаҳои паҳтатозакуни, равғанкаши, ҷармгари ва майкаши соҳта шуданд. Гарчанде, ки барои тараққи додани саноати боғандаги дар Осиёи Миёна шароити мувоғиқ мавҷуд буд, саноатчиёни рус имконият намедоданд, ки дар ноҳияҳои паҳтакори Осиёи Миёна саноати боғандаги пайдо шавад.

Дар баробари дигар ноҳияҳо соли 1872 дар Уезди Ҳуҷанд фабрикаи пиллакаши соҳта шуд. Дар ин корхона се усто ва 73 нафар коргари пиллакаш кор мекарданд. Дар

корхона мосинаи буғи 73 дастгоҳро ба ҳаракат медаровард.

Моҳи май соли 1880 дар Хучанд фабрикаи дигари пиллакаши соҳта шуд, ки ба капиталисти рус Моголов таалуқ дошт. Капиталисти дигари рус Исаев соли 1873 заводи майкаши ва савдогарони рус Фавийский ва Зуев соли 1880 заводҳои майкаши ва шарбатбарориро соҳтанд. Дар баробари ин корхонаҳо, дар Хучанд капиталистони рус Исаев ва Иванов дар Дехмой заводҳои шишабарори соҳтанд.

Яке аз оқибатҳои прогрессивии ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба Россия дар он буд, ки бойгарии кишвар омӯхта мешуд. Ин ба он оварда расонд, ки истеҳсоли ангиштсанг дар Уезди Хучанд ва Исфара дар ихтиёри сармоядорони рус Фавийский, Петров, Иванов ва Крауз буд. (Каримов Т. Победа Великой Октябрьской Социалистической Революции в Северном Таджикистане.- Сталинабад, 1957.-С.8).

Саноати тараққикарда истодаи Россия ба ашёи хоми Осиёи Миёна эҳтиёҷоти калон дошт. Дар ин чода соҳтмони роҳи оҳан аҳамияти маҳсус пайдо мекард. Дар солҳои 70-уми асри XIX нақшай соҳтмони роҳи оҳан, ки Осиёи Миёнаро ба Россия мепайваст, сар шуд.

Дар масъалаи соҳтмони роҳи оҳан нақшадои зиёде пешбини карда шуда буданд. Барои соҳтмони роҳи калони оҳан хукумати подшоҳи маблаги зарури надошт. Аз ин ҷиҳат, соҳтани роҳи оҳани трансконтинетали барои иқтисодиёти Россия хеле гарон буд. Соли 1885 роҳи оҳан то Ашҳобод, соли 1888 то Самарқанд ва соли 1898 то Тошканд расонида шуд. Аммо ҳати роҳи оҳани мазкур эҳтиёҷоти пурраи кишварро қонеъ карда наметавонист. Зарур буд, ки Осиёи Миёна бевосита ба ноҳияҳои марказии Россия пайваст карда шавад. Аз ин сабаб, дар ибтидои асри XX соҳтмони он аз нав сар шуд. Ин роҳ мебоист Тошкандро бо Оренбург мепайваст. Соҳтмони ин роҳ бо суръат давом карда соли 1905 ҳати роҳи оҳани кишвар бо ҳати роҳи оҳани Оренбург пайваста шуд. Ҳати роҳи оҳан аз саросари шимолии Тоҷикистон гузашта, ба ҳамин маҳсулости косибон ва дехқонони тоҷик ба тамоми бозорҳои генерал-губернатории

Туркистон ва Россия интиқол меёфт.

Бо пайдошавии аввалин корхонаҳои саноати дар қисми ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон, ки ба генерал-губернатори Туркистон доҳил мешуданд, аломатҳои саноати капиталисти ба вучуд омаданд. Аммо дар иқтисодиёти давраи мустамликовии Осиёи Миёна (аз чумла ноҳияҳои Маркази, Ҷануби ва Ғарбии Тоҷикистон, ки дар бораи он дар боби оянда ба таври муфассал маълумот дода мешавад), косиби ва ҳунарманди ҳанӯз бартари дошт.

Ҳунарманди дар солҳои аввали ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна тараққи кард. Азбаски роҳи нақлиёт мавҷуд набуд, маводҳои зарури, аз қабили матоъҳои пахтагин, пашмин, хаймаҳои намадиро аскарони сурҳ аз ҳунармандони маҳали меҳариданд. Дар натиҷа сифати маҳсулоти ҳунарманди беҳтар гардид.

Охирҳои асри XIX дар натиҷаи соҳтмони роҳи оҳан ба Осиёи Миёна торафт молҳои саноатии Россия бисёртар доҳил мешуданд. Маҳсулоти ҳунармандон дар рақобат бо маҳсули саноати тоб оварда натавонист. Ин ба қасод гаштани соҳаи ҳунар ва ҳунарманди оварда расонид.

НАТИҶАҲОИ ИСТИЛОИ ОСИЁИ МИЁНА АЗ ТАРАФИ РОССИЯ

То истило шудани Осиёи Миёна аз тарафи Россияни подшоҳи дар ин ҷо муносибатҳои феодали бо бοқимондаҳои патиархали-хукмфармои мекарданд. Давлатҳои феодалии Осиёи Миёна аз ҷаҳони мутаммадин чудо буданд. Қувваҳои истеҳсолкунандаи мамлакат суст тараққи мекарданд. Муносибатҳои феодали ва дараҷаи пасти қувваҳои истеҳсолкунанда сади роҳи тараққиёти иқтисодии кишвар гаштанд. Тараққиёти сусти иқтисоди ва соҳти пусидаистодай сиёсии феодали пешрафти мадани ва ҳарбии Осиёи Миёнаро боз медошт.

Россия нисбат ба Осиёи Миёна мамлакати аз ҷиҳати иқтисоди пешқадам буд. Дар иқтисодиёти Россия муносибатҳои капиталисти аллакай ҳукмрон гардида буданд.

Тавассути Россия Осиёи Миёна ба бозори ҷаҳони роҳ ёфт. Дар ин сарзамин корхонаҳои саноати соҳта шуда буданд. Синфи коргари милли ташаккул ёфт. Тараққиёти саноат ва ташаккул ёфтани синфи коргари милли дар ҳаёти иқтисоди, иҷтимиои ва мадании кишвар қадами бузург ба пеш буд.

Дар натиҷаи ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба Россия дар шаҳрҳои қалони Туркистон нахустин муассисаҳои мадани, китобхона, театр, музей (дар Тошканд) кушода шуданд. Кори матбуот ба роҳ монда шуд. Зиёйёни рус дар ривоҷу равнақи маданияти ҳалқҳои маҳали кӯмак мерасонанд. Бо ташаббуси мутахassisони рус омӯхтани қувваҳои истеҳсолкунандагӣ ва боигариҳои табии Осиёи Миёна сар шуд. Олимони рус дар омӯхтани таъриҳи ва маданияти ҳалқҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла, ҳалқи тоҷик саҳми босазо гузоштанд.

Бо шарофати ба Россия ҳамроҳ шудан ҳавфи аз тарафи Британия мустамлика гаштани Осиёи Миёна аз байн рафт.

Дар натиҷаи ҳамроҳшави ба ҷангҳои байнифеодалии доҳили дар Осиёи Миёна хотима дода шуд.

Ҳалқҳои Осиёи Миёна ба маданияти ҷаҳони алоқа пайдо карданд.

АМОРАТИ БУХОРО ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX

Дар натиҷаи шартномаҳое, ки солҳои 1868 байни Россия ва Бухоро баста шуд. Бухоро истиқтолияти худро аз даст дода васали Россияни подшоҳи гардид.

Соли 1885 дар аморати Бухоро агентураи сиёсии императории Россия ҳамчун ваколатдори ҳукумати подшоҳи таъсис ёфт. Агентии сиёси аз болои сиёсати амир назорат карда, барои инкишофи муносибатҳои байни Россия ва Бухоро чораҷӯи мекард.

Системаи идоракуни аморати Бухоро то охири солҳои 70-уми асри XIX марказонида нашуда буд. Идоракуни аморат, ки дар боби гузашта дар бораи он таваққуф карда шуд, дар нимаи дуюми асри XIX бетағиyr монда буд.

Аморати Бухоро ба 25 бекигари чудо мешуд. Ҳар як вилоят аз тарафи ҳоким ё мир, ки аз тарафи амир таъян

мешуданд, идора карда мешуд. Амалдорон аз тарафи амир маош намегирифтанд. Ба онхо миқдори муайяни замин ва хоҷагиҳои дэҳқонон ба тарики танҳои инъом дода мешуд. Танҳоҳдор аз дехқонон хироҷ ва намудҳои гуногуни андоз мегирифт.

Ҳар сол ба ҳазинаи амир аз ҳисоби андозҳо 18-миллион сум даромад доҳил мешуд. Дар қатори даромади пули ба тарики натуриали намудҳои гуногуни хироҷ ва андоз аз аҳолии ситонида мешуд. Қушуни аморат низ аз ҳисоби аҳолии нигоҳ дошта мешуд. Сарбозони амир дар як моҳ то 4 сум маош мегирифтанд. Маоши ноҷиз боиси он гардид, ки сарбозони амир ба тороҷ ва дузди машғул мешуданд.

СОХТИ ИДОРАКУНИИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР АСРИ XIX

Вазорати корҳои хориҷи	Императори Россия
------------------------	-------------------

Агентураи сиёсии Россия Дар Бухоро	Амири Бухоро	Генерал- губернатори Туркистон
--	-----------------	-----------------------------------

ДАСТГОХИ ҲОКИМИЯТИ МАРКАЗИ

Эшони раис	Қозикалон	Күшбеги	Девонбеки	Закотчи калон	Тӯпчибоши
---------------	-----------	---------	-----------	------------------	-----------

Раис	Қози	Бек (Ҳоким)	Амалдор	Закотчи
------	------	----------------	---------	---------

МАЪМУРИЯТИ МАҲАЛЛИИ ДЕҲА

Мироб	Оксақол	Доруга
-------	---------	--------

ВАЗЬИ СИЁСИ - ИҚТИСОДИ ВА ИҶТИМОИИ НОҲИЯҲОИ ҶАНУБУ ШАРҚИ ВА МАРКАЗИИ ТОЧИКИСТОН ТО ИСТИЛОИ АМОРАТИ БУХОРО

Вазъи иқтисоди ва иҷтимоии мардуми Осиёи Миёна дар давоми асри XIX, умуман, пеш аз ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россия хеле мураккаб буд. Ҳусусан, мушкилоти

иктисоди дар ноҳияҳои дурдасти аморати Бухоро, яъне ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон мушоҳида мешуд. То давраи ба аморат ҳамроҳ шудани ин ноҳияҳо ва ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна дар ин минтақа ягон давлати муттамарказ вучуд надошт. Дар Осиёи Миёна монанди асрҳои пеш якчанд давлатҳои феодали, аз қабили хонигарии Бухоро, хонигарии Хива ва хонигарии Қуқанд вучуд дошт. Ба гайр аз ин хонигариҳо, боз якчанд бекигари вучуд дошт, ки дар байни онҳо доимо ҷангҳои байни ҳамдигари мерафт. «Дар қисми Марказии Тоҷикистон, бекигариҳои Кӯлоб, Ҳисор, Дарвоз ва Қаротегин вучуд доштанд, ки гоҳо ба Бухоро ва гоҳо ба Қуқанд тобеъ кунонида мешуданд. Аз рӯи нишондоди муаррихон на давлатҳои дуруст, на ҳокимиятҳои мустаҳкам ва на ҳудуду сарҳад доштанд. Онҳо дар ҳар ҳолат тағиیر мейғтанд. Гоҳо ҳудуди онҳо васеъ мешуд ва гоҳо доираи онҳо маҳдуд мегардид. Дур будани онҳо аз роҳҳои байналхалқи ин ноҳияҳоро аз нестшави нигоҳ медошт». (История Таджикского народа.-Ч.2.-М, 1964.-С. 127).

«Дар ин минтақа ба монанди дигар ҷамъиятҳои феодали ҳокимият ба манфиати рӯҳониён ва феодалон хизмат мекард. Замин бошад ба ҳуди ҳокиму феодалон ва рӯҳониён таалук дошт.

Дар ин ҷо то нимаи дуюми асри XIX нишонаҳои ҷамъияти феодали ва ҳатто обшинаи ибтидои мушоҳида мешуд».(Мухторов А. Очерки по истории Таджикистана.-Т.1).

Дар минтақае, ки тоҷикону ўзбекон бо ҳам мезистанд, муносибатҳои феодали ҳукм меронд. Аммо дар баъзе дигар минтақаҳо бошад, нишонаҳои муносибатҳои авлодии патриархали, ҳусусан, дар ноҳияҳои қӯҳистони Кӯлобу Ғарм боқи монда буданд. Қисми зиёди заминҳо дар таҳти назорати рӯҳониёни мусулмон, ки онҳоро «заминҳои вақфи» меномиданд, буданд.

Қисми зиёди аҳолии бо заминдори, чорводори ва ҳунарманди машғул буд. Дар давоми асри XIX олоти асосии коркарди замин омоч ва каланд буд. Бо ёрии ин олотҳои сода

ва қафомонда дехқонон заминро кишт мекарданد. Дар вақти кишту кор ва дигар корҳои хочагидори аз аспу барзагов истифода мебурданд. Дар заминҳои кӯҳистон ва заминҳои қӯҳдоман дехқонон бо даст кор мекарданд. Дар хирманҳо, баъд аз он ки галларо медаравиданд, онро оварда ба воситай барзаговҳо, ки аз пасашон чапар баста шуда буд, мекуфтанд. Галларо дар осиёбҳои дasti орд мекарданд. Дар замин асосан дехқонони чоряккор ва мардикор кор мекарданд. Аз чор се ҳиссаи ҳосилро, баъзе вақт аз ин ҳам зиёдашро руҳониён ва феодалон соҳиб мешуданд. Дар ин бекигариҳо заминҳои оби нисбат ба заминҳои лалми хело кам буданд. Ҳамаи заминҳои оби дар дasti заминдoron ва руҳониён буданд.

Дехқононе, ки дар заминҳои айлоқи ва вақфи кор мекарданд, аз рӯи тарзи зиндагии худ ба дехқонони крепосной монанд буданд. Барои истифода бурдан аз замин бо тарзҳои гуногун аз онҳо андоз ситонида мешуд. Дар ноҳияҳои кӯҳистони Тоҷикистон, асосан Ҳисор, коркарди замин паҳн гардида буд. Дар ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон андозҳои гуногун вучуд дошт, ки қариб шумораи онҳо ба 50 - то мерасид. Андоз аз аҳолии маҳали, савдогарон ва хунармандон рӯёнида мешуд. Аҳоли андозро асосан аз ҳосил, ҳайвони кори, боғ ва ҳавли медод. Ба ғайр аз андозҳо боз як қатор корҳои бепул вучуд доштанд, ки мардум кор карда музд намегирифтанд. Ба ин корҳо асосан соҳтани масҷидҳо, қалъаҳо, роҳҳо, купрукҳо ва обанборҳою кандани каналҳо дохил мешуд.

Дар ноҳияҳои марказии Тоҷикистон феодалон вучуд доштанд, ки 100 десятин ва аз ин ҳам зиёд замин доштанд. (Липский В.В. Горная Бухара. -Ч.2.- СПб.-1902.- С.244). Ғайр аз замину ҷӯйҳо, табақаи ҳукмрон дар зери дasti худ рамаҳои зиёди ҷорво нигоҳ медоштанд.

Аз сабаби кам будани замин дехқонон маҷбур буданд, ки заминҳоро ба таври «шарикона» кишту кор намоянд ва ҳама супоришоти соҳиби заминро бе гуфтугӯ ичро намоянд. Ба тарзи «шарикона» кор кардан дар заминҳо аз он сабаб буд, ки на ҳамаи дехқонон соҳиби ҷуфти ғов буданд. Аксарияти

дехқонон олоти кишоварзи ҳам надоштанд

Ҳиссаи замини шарикона дар байни шарикунандагони он аз рӯи саҳми моли тақсим карда мешуд. Дар натиҷа узви бенавотарин он, ки арақи ҷабин рехта кор мекард, кути лоямутеро соҳиб мегардид.

Дар қатори дехқонони безамин мардикорон ҳам буданд, ки мавриди истисмори саҳт қарор гирифта буданд ва музди ноҷизе ба даст меоварданд. «Дехқонон бисёр андоҳои иловаги низ мепардоштанд. Монанди «миробона» (барои обёрии замин), «алафпули» (барои юнучқазор), «қушпули» (барои ҳарсари чорво, аз қабили асп, ҳар, барзагов) ва ғайра вуҷуд доштанд». (Фафуров Б. Тоҷикон.- Қ.2.- С.214).

Дар мулкҳои кӯҳистони Бухорои Шарқи аҳолиро маҷбур месохтанд, ки барои ҳокимон ва амалдорон ҳезум тайёр намоянд.

Дар бораи ҳайати аҳолии Бухорои Шарқи маълумоти аниқ нест. Вале аз рӯи нишондоди баъзе сарчашмаҳо аҳолии Бухорои Шарқиро асосан тоҷикон ташкил медоданд. Ба ноҳияҳо, ки асоси аҳолияшонро тоҷикон ташкил медоданд, қисмати Ҷанубии Ҳисор (дараҳои Ширкент, Қаротоғ, Ҳонақо, Лучоб, Варзоб), Файзобод, Дашти, Бедона, ноҳияҳои кӯҳистони Кӯлоб, Қаратотегин ва Дарвоз дохил мешуданд. (Галкин. Краткий очерк Бухарского ханства. Военный сборник.- СПб.- 1890.-№11.- С.192).

Чои дуюмро аз ҷиҳати аҳолии ӯзбекон мегирифтанд, ки аз қабилаҳои гуногун иборат буданд. Онҳо асосан дар Ҳисор, Кӯлоб, Вахш ва Бешкент зиндаги мекарданд. Дар Ҳисор юзҳо, маркаҳо, барлосҳо, туркҳо, дар Ёвону Кӯлоб қаллук ва лақайҳо, дар Вахш ва Кофарниҳон ӯзбекҳои қатаган зиндаги мекарданд.

Ғайр аз ӯзбекон ва тоҷикон дар Бухорои Шарқи боз қирғизҳо зиндаги мекарданд. Асосан онҳо дар Ҳисор ва Қаратотегин зиндаги мекарданд.

Ҳамин тарик, дар як қатор ноҳияҳои Маркази ва Ҷануби Тоҷикистони имрӯза тоҷикон бо ҳамроҳии ӯзбекон мезистанд, дар Қаратотегин ва Ҳисор бошад бо ҳамроҳии қирғизҳо.

Аз чиҳати маъмури бошад, Бухорои Шарқи ба вилоятҳо тақсим мешуд. Вилоятҳо дар навбати худ ба туманҳо, яъне амлодориҳо тақсим мешуданд. Амлодориҳо бошад, ба мири ҳазора тақсим мешуданд, ки аз якчанд дехаҳо иборат буданд. Дар сари амлодори арбобҳо меистоданд. (История таджикского народа.-С.75).

Дар нимаи аввали асри XIX аз Шаҳрисабз то Помир ҳокимияти марказии хонигарихо суст алоқаманд буданд. Ҳар яке аз ин ҳокимииятҳои феодали, аз ҷумла Ҳисор, Кӯлоб ва Қаротегину Дарвоз ҳокимони худро доштанд, ки онҳо ҳокимииятшонро мустақилона идора мекарданд. Ин ҳокимони феодали то унвони фахрии атоликро соҳиб мешуданду ҳалос. Албатта бо руҳсати хонҳо.

Дар сари ҳокимиияти феодалии Ҳисор ҳоким меистод. Дар Қаротегину Дарвоз бошад шоҳ. Дар ҳамаи ин ҳокимииятҳо дафтари моли вучуд дошт, ки онро амалдоре бо унвони девонбеги идора мекард. Боз амали дигар аз қабили Мирзо - котиби шаҳсии ҳоким, ё ин ки шоҳ вучуд доштанд. «Дар назди шоҳи Қаротегин маслиҳатчиҳо вучуд ҳдоштанд, ки шоҳ онҳоро аз арбобони наздики худ интихоб менамуд. Дар миёнаи асри XIX дар Қаротегин қариб 400 деха вучуд дошт. Ин дехаҳо ба 2 гурӯҳ муттаҳид гардида буданд ва ҳар яке аз ин 22 гурӯҳ беки худро дошт». (Истории Таджикского народа.- С.77)

Амлодороне, ки нисбатан вазифаи пастро доро буданд, ба воситаи тобеони худ, яъне оқсаколону арбобон андозҳои давлатиро меғундоштанд. Вазифаи мироб ва доруга бошад, боз зинае пасттар меистанд.

Дар давраи ҳокимиияти феодали ба вазифаи закотчи ҷамъқунандай андозҳои ҷори аз ҳайвонот низ вучуд дошт. Ҳамаи ин амалдорони давлат аз ҳисоби аҳолии рӯз мегузарониданд. Ҳамаи ин ба он оварда расонид, ки дехқонону ҳунармандон боз ҳам қашшоқтару камбағалтар мешуданд.

АЗ ТАРАФИ АМОРАТИ БУХОРО ЗАПТ ШУДАНИ БУХОРОИ ШАРҚӢ

Осиёи Миёна ҳамчун кишвари аз сарватҳои зеризамини бой кайҳо боз дикқати мамлакатҳои капиталистиро ба худ ҷалб намуда буд. Дар навбати аввал барои ба мустамликаи худ табдил додани Осиёи Миёна Россияи подшоҳи ва Англия мубориза мебурданд. Ҳатто сultonии Туркия ва шоҳи Эрон тайёр буданд, ки ягон порча замин аз Осиёи Миёна ба даст оранд. Ин давлатҳо аз солҳои 20-уми асри XIX сар карда, ба корҳои дохилии хонигариҳои Осиёи Миёна фаъолона даҳолат мекарданд.

Аз миёнаҳои асри XIX дар бозорҳои Осиёи Миёна молҳои англisisи дохил шудан гирифта, то ба танг карда баровардани молҳои Россия аз бозор оварда расонд. Ин таҳдии Англия Росияро маҷбур соҳт, ки нақшай забти Осиёи Миёнаро кашад. Шикаст ҳӯрдани Россия дар Қrim солҳои 1853-1856 ҳукумати подшоҳиро водор месоҳт, ки забткории Осиёи Миёнаро тезонад. Инчунин, дар ин солҳо Россияи подшоҳи ба роҳи тараққиёти капиталисти дохил шуда, эҳтиёҷоти зиёд ба ашёи ҳом дошт. Ин манбаи ашёи ҳомро Россия дар бозорҳои Осиёи Миёна медид.

Соли 1868 бошад, байни Россияю хонигарии Қуқанд сулҳнома баста шуд, ки мувоғики он Қӯқанд худро тобеи Россия донист.

23 июля соли 1868 байни Россияи подшоҳи ва Бухоро сулҳ баста шуд. Мувоғики шартҳои сулҳнома тамоми ноҳияҳои аз тарафи қушуни Россия ишғол шуда – Ҳуҷанд, Ӯротеппа, Пачакент, Самарқанд, Қаттакурғон то Зирабулоқ дар ихтиёри Россия гузашт.(Литвинов В.М. Через Бухару на Памир. Исторический вестник.- Т.9. -1904.- С. 406). Акнун вай бо давлатҳои хориҷи мустақилона муносибат карда наметавонист. Бухоро ба ҳукумати подшоҳи 500 ҳазор сум товони чанг дод. Савдогарони рус дар Бухоро озодона савдо кардан ва соҳтани дуконҳои савдои ҳуқуқ пайдо карданд. Ҳукумати амир вазифадор буд, ки бехатари ва озодона амал кардани намояндагони Россияро химоя кунад.

Баъд аз ба даст даровардани Бухоро қушунҳои рус бар зидди хонигарии Хива хучум карда, онро мачбур карданд, ки 12 августи соли 1873 бо Россия сулҳ банданд.

Дар натиҷаи шартномаҳое, ки солҳои 1868 ва соли 1873 давлатҳои феодалии Осиёи Миёна – хонигарии Қуқанд, аморати Бухоро ва хонигарии Хива бо Россия подшоҳи баста буданд, мустамликаи ҳукумати подшоҳии Рус гардианд.

Ҳукумати подшоҳи барои идора кардани қисмати ишғолшудғаи Осиёи Миёна дар соли 1867 бо фаро гирифтани вилоятҳои Сирдарё ва Ҳафтруд генерал-губернатории Туркистонро таъсис намуд. Дар сари он генерал-адютант К.П.Кауфман қарор гирифт. Вай ҳақ дошт, ки бо давлатҳои ҳамсоя музокироти дипломати барпо намояд, ҷанг эълон намояд, сулҳ бандад ва монанди инҳо.

Баъд аз байн бурдани истиқлолияти давлати хонии Қуқанд, 19 февраля соли 1876 ҳоки давлати хони ба номи вилояти Фарғона ба ҳайати кишвари Туркистон дохил карда шуд.

Амири Бухоро Музаффар имконияти худро аз даст дода буд ва дар ҷустуҷӯи ба даст овардани манфиатҳои нав буд. Дар ин лаҳза амир амалиётҳои ҷангии худро дар қисмати Ҷануби Шарқии Осиёи Миёна давом медод. «Амир Музаффар дар ин ноҳияҳо қувваи зиёди худро ҷамъ намуда, дар охири соли 1866 – аввали соли 1867 ба Бойсун ва Дехнав ҳучум кард. Дар муқобили ў дастаҳои ихтиёрии мулкҳои маҳали ниммустақил бо сардории беки Ҳисор қарор гирифта буданд». (Фафуров Б. Тоҷикон.- С.174).

То истило шуданашон бекигарихои Бухорои Шарқи худро мулкҳои мустақил ва ниммустақили феодали медонистанд. (Кисляков Н.А. Очерки по истории Каратегина). «Ҳукумати подшоҳии Россия хост ба амири Бухоро ба тарзи ҷуброн барои ҳокимијати аз даст додааш истило намудани бекигарихои Бухорои Шарқи, аз ҷумла, Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон ёри расонад». (Фафуров Б. Тоҷикон.- С. 169).

Аз тирамоҳи соли 1868 сар карда амир лашкари яккачини худро ба ноҳияҳои Ҷанубу Шарқии Тоҷикитон

(Бухори Шарқи) фиристод. Ҷангҳои аввалин дар атрофии бекигарии Бойсун ба вучуд омаданд. Баъди задухӯрд беки Бойсун турехта, бекигари ба дasti одамони амир гузашт. Дар ин вақт феодалони қисмати Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон бо сардории беки Ҳисори Шодмон, беки Дехнав Абдулкаримдодҳо ва бо ёрии беки Кӯлобу Балҷувон Сарихон қувваҳои худро дар атрофии Ҳисор муттамарказ намуданд. «Табақаи ҳукмрони ноҳияҳои Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон хостанд ҳаракати қушуни амири Бухороро ба маркази ҳокимиятҳои худ роҳ надиҳанд» (Искандаров Б. Из истории проникновения капиталистических отношений в экономику дореволюционного Таджикистана. –Душанбе.- 1976.-С.12).

Дар аввал ин бекҳо мақсади ташкил кардани дастаҳои маҳсусе доштанд, ки аз зиддияти писари амир Музаффар Абдулмалик бо падараш истифода баранд. Абдулмалик аз Гузор ва Шаҳрисабзу Қарши қушун гирд оварда, Чироқчи ва Қарширо ба даст овард. Абдулмалик хост ба Бухоро ҳуҷум намуда, амирро сарнагун созад. Вале аз баски ҳуқумати подшоҳи аз бақои аморат ва дар сари он истодани амир Музаффар манфиатдор буд, хоҳиши ўбечуну чаро ичро шуд. Бо розигии генерал-губернатории Туркистон сардори округи ҳарбии Зарафшон генерал Абрамов бо қушуни худ ба Бухоро омада, ба амир ёри расонид. Ҳамин тарик, Абдулмалик шикаст ҳӯрда фирор намуд.

Ҳамин тавр, амир писари дуюми худ Абдулмуминтуаро беки Қарши таъян намуда, тамоми қушуни худро ба ин ҷо овард, ки сардории онро Яқуббек-қушбеги ба ўҳда дошт.

«Аз ҳуҷуми қушунҳои амири Бухоро ба ноҳияҳои Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон (ки то он вақт мулкҳои мустақил буданд), табақаи ҳукмрону бекҳо Абдулмаликро пуштибони намуда, мавқеъи ҳудмуҳофизатиро гирифтанд.

Задухӯрдҳо дар атрофии бекигарии Ҳисор сар шуд. Тупхонаҳои ҳарду тараф ҳам заиф буд. Ҳисориҳо ҳамаги чор туп доштанд, ки 2 тояш чуяни ва 2 тояш миси буд. Дар онҳо аслиҳаҳои оташфишон ба миқдори лозими набуд. Бинобар ин, дастаҳо аксар вақт ба ҷанги тан ба тан мегузаштанд. Қушуни Бухоро дар натиҷаи ҳарбу зарби саҳт, хусусан, дар

мавқеъи Амоксой Ҳисориҳоро ақиб нишонда, онҳоро дар қалъаи Дехнав ба муҳосира гирифт. Сипас, шабохун зада қалъаро ишғол намуд. Сарбозони Амир ба қатли оммавии даҳшатангез шурӯй карда, ҳар каси ба дасташон афтодаро нобуд соҳтанд.

Ба чанде аз ҳисориҳо ва иттифоқчиёни онҳо муюссар гардид, ки ба тарафи Қаротегин, Дарвоз ва Кӯлоб гурехта, ҷон ба саломат баранд. Аз он ҷумла, ҳуди беки Ҳисор Абдукаримдодҳоҳ дар Кӯлоб паноҳ бурд. Аммо беки он ҷо Сарахони сиёсатмадору маккор ўро ҳамроҳи чанд нафар рафиқонаш дастгир намуда, ба амир Музaffer супорид. Сарахон ният дошт, ки бо ин васила таваҷҷӯҳи ҳукумати Бухороро ба ҳуд ҷалб намуда ҳукумати беки Кӯлобро дар даст нигоҳ дорад.

Вале ҳаракати сарбозони амир ба тарафи Шарқ ҳамоно давом мекард. Сарахон, ки мулкҳои зиёдеро дар поёноби дарёҳои Кофарниҳон ва Ваҳш соҳиб буд, барои муттаҳид кардани қабилаҳои ин ноҳияҳо ва бо қувваи онҳо гирифтани пеши роҳи сарбозони амир мекӯшид. Беки нави Дехнав Улуғбек ба қўмаки ў шитофт. Онҳо якчоя дар аввали соли 1869 аҳолии маҳаллиро барои муқовимат намудан ба муқобили қушунҳои амири Бухоро даъват карданд». Азбаски Сарахон дар байни мардум бо шиори муборизаи зидди андозҳои ҷори кардаи амир вазъ мекард, ба зери байраки ў ихтиёрони бешумор ҷамъ омаданд». (Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединение. - С.174)

Амири Бухоро ва наздиқони сипоҳиёнаш ба набардҳои нав ҳаматарафа тайёри медиданд. Аз ҷумла, бо сардории Яқуббекқушбеги қушуни маҳсус ташкил дода шуд. Яқуббек бо дастааш аз Сурхандарё гузашта, тамоми сарзамини Ҳисорро ба ҳаробазор табдил дод ва сипас роҳи Балҷувону Кӯлобро пеш гирифт. «Ҳар як ҳамлаи сарбозони Бухоро ба горати шаҳру деҳот ва қатли мардуми бегуноҳ тамом мешуд. Дар як ҳуди Ҳисор 5 ҳазор кас ба қатл расонида шуд. (История Таджикского народа.- С.171).

Ба мақсади комилан аз байн бурдани истиқтолияти ин

нохияҳо амир Музаффар фармуд, ки ҳоким Абдулкаримро бо тамоми аҳли оилааш нобуд созад. Сарахон бошад, аз ҳукми қатл тарсида, ба воситай дарёи Аму ба ҳоки Афғонистон гузашт.

Сарони қабила ва ашрофи феодалии мулкҳои забткардаи Бухоро бо одамоне, ки нисбат ба амир садоқат доштанд, иваз карда шуданд. Яқуббеккушбеги ҳокими тамоми ин вилоят таъин гардида, мулкҳои Ҳисор ва Кӯлоб таҳти қаламравии ўқарор гирифт. Ба Яқуббек дар ҳокимият ихтиёроти такрибан номаҳдуд дода шуд. Саидниёзи қипчоқ беки Балчувон ва Начмуддинхоча беки Кӯлоб таъин гардиданд. Ин ҳукмронони нав, корро аз зулму ситам ва ситонидани андозу хироҷҳои хонахаробкунанда сар карда, камтарин эътиrozи мардумро бераҳмона фурӯ менишиониданд.

Аҳволи оммаи меҳнаткаш боз ҳам табоҳ гардид. Аз ин рӯ ба қатлу күшторҳои ваҳшиёна нигоҳ накарда, норизогии аҳолии дар шаҳру дехот беш аз беш қувват мегирифт, Ки баъзан ба ошуబҳои зидди истисмори феодали табдил мейфт.

Амалдороне, ки аз тарафи амир Музаффар ба вазифаҳои баланд таъин мегардиданд, дар андак вакт бо зулму истибодд дар байни мардум норозигиҳо ба вучуд меоварданд. Дар байни мардуми Балчувон, Кӯлоб ва Қурғонеппа Сарахони фирори шӯҳрати калонеро соҳиб гардида буд. Вай барои ба сари ҳокимият баргаштан ва пеш кардани Бухориён аз Кӯлобу Балчувон лаҳзai мусоид мекофт. Амир Музаффар Абдукаримро дар Балчувон бек таъин кард. Абдукарим дар Балчувон худсарона ҳаҷми закот ва хироҷро зиёд намуд, ки боиси сар задани ошӯб гардид. Зиёда аз 2000 ошӯбгарон қалъаи Балчувонро муҳосира намуданд. Абдукарим тарсида ба Ҳисор гурехт. Ошӯбгарон қалъаи Бекро ишғол намуда, доҳили он гардиданд. Молу мулки бек ва амалдоронро мусодира намуданд. «Абдукарим аз беки Кӯлобу Ҳисор бо воситай мактуб ёри пурсид, то ки дар пахши ин ошӯб ба вай ёри расонанд. Беки Ҳисору Кӯлоб ба вай як гурӯҳ фиристоданд, ки дар пахши ин шӯриш ба Абдукарим мусоидат намуданд. Баъди задухӯрд як қисми

иштироккунандагони шўриш ба тарафи Дарвоз, ки тобеи ҳеч хонигарию аморат набуд, гурехтанд. Қушунҳои Ҳисору Кўлоб як қисми шўришгаронро дастгир намуда, ба қатл расониданд. Баъд аз ин Абдукарим ба Балҷувон баргашт». (Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России.- С.53).

Сарбозони амир касеро амон надода, ҳатто аҳолии шахру деҳаҳои муқобилат накардаро ҳам несту нобуд мекарданд. Аз мулкҳои истилошуда, бо номи «Амонпули» хироҷ ҳам меситонданд. Маблағи аз ҳад зиёде, ки ба ин роҳ ба даст омада буд, барои афзудани сарвати саркардаҳои феодалии Бухоро сарф гардида, қисми зиёди он ба амир фиристода шуд.

Баъд аз задухӯрд, баҳори соли 1869 бекигариҳои Ҳисору Кўлоб ва водии Вахш аз тарафи күшуни амири Бухоро бо сардории Яқуббек-Күшбеги шикаст хўрданд, ки дар ин кор саҳми ҳукумати подшоҳии рус низ буд. Дар охири соли 1869 аморати Бухоро мавқеи худро дар қисмати бекигариҳои ҳамвор - Ҳисор, Кўлобу Балҷувон мустаҳкам намуд.

Ҳабари забт намудани ноҳияҳои Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон аз тарафи амири Бухоро ба Хива расид. Дар моҳи январи соли 1870 сафири Бухоро ба Хива омад.

Дар айни ҳол аморати Бухоро амалиёти истилокоронаи худро дар қисмати Ҷанубу Шарқии Осиёи Миёна идома медод. Акнун навбати зарба задан ба Дарвозу Қаротегин расида буд. Ин мулкҳо дар ин вақт таҳти нуфузи давлати хонии Қуқанд воқеъ гардида буданд.

«Рахимшо аз задухӯрдҳои доҳили истифода бурда, ҳокимияти Қаротегиро ба даст гирифт ва бо нияти устувор гардонидани мавқеи худ ҳар гоҳ тобеъияти худро ба аморати Бухоро эътироф менамуд». (Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. –С.173).

Ин ҳолат боиси ба вучуд омадани боз як ихтилоғи байни Бухорову Қуқанд гардид. Ҳарчанд ҳукумати он вақтаи Қуқанд Ҳудоёрхонро амири Бухоро Музаффархон ба таҳт шинонда буд, муносибати ин ду давлати Осиёи Миёна беш аз

пеш тезу тунд шуда, ошкоро ранги душманона мегирифт. Дар сарҳади Қаротегин задухӯрдҳои сахт ба амал омад, ки дар он қувваҳои аморати Бухоро ва давлати хонии Қуқанд иштирок намуданд.

Бо вучуди ин, вазъият назар ба 10-15 соли пеш то як андоза дигар гардида буд. Пештар ҷангҳои байни Бухорову Қуқанд солҳои дароз давом мекард. Аммо дар солҳои 60-ум ва ибтидои соли 70-уми асри XIX дар Осиёи Миёна Россия подшоҳи соҳибиҳтиёр гардида, Бухорову Қуқанд, ба валади ўтабдил ёфта буданд. Ҳар як ҷанггу ҷидоли байни аморат ва давлати хони ба эътибори империяи Россия заарар мерасонид. Илова бар ин, доираҳои ҳукмрони Петербург ва Тошкент, ки Туркистонро ба тасарруфи худ дароварда буданд, ба инкишофи робитаҳои тиҷоративу иқтисодии байни вилоятҳои хонии ин сарзамин аз рӯи манфиати худ таваҷҷӯҳ зоҳир менамуд. Ба ин ваҷҳ соли 1870 генерал-губернатори Туркистон Кауфман ба амир муроҷиат намуд, ки аз ҷангги зидди хонии Қуқанд даст кашад.

Соли 1875 хони Қуқанд бо фармони генерал-губернатори Туркистон аз Қаротегин даст кашид. Вазъият як муддат ба ороми рӯ овард. Ҳокими Қаротегин Сайд Муҳаммадиншо ҳаракат мекард, ки истиқлолияти мулки худро таъмин намояд, valee ин майли ўт мавриди писанди маъмурияти Туркистон қарор нагирифт.

Ҳукумати подшоҳи бо мақсади мустаҳкам кардани мавқеъи худ дар маҳалҳои роҳи Помир ва аз ҷиҳати маънавию сиёси таъсир расонидан ба ҳокими Қаротегин ба води Олой экспедитсия фиристод. Дар охири июл ва августи соли 1876 генерал Скобелев, ки нахустин губернатори ҳарбии Фарғона таъян шуда буд, бо як дастай қалон, ки ба ҳайати он ҳарбиён, донишмандони чуғрофия, табиатшиноси ва нучум (Л.Ф.Костенко, В.Ф.Ошанин, А.Р.Банидора ва дигарон) дохил мешуданд, ба самти кӯҳдоманҳои Помир раҳсипор гардиранд. (Ғафуров Б. Тоҷикон.- С. 175).

Ин экспедитсия мебоист таҳқиқ мекард, ки ҳукумати подшоҳи идомадихандай ҳаки хонии Қуқанд ба ноҳияҳои кӯҳистони Помир мебошад. Файр аз ин, вай ба

ҳокими ниммустакили мулки феодалии Қаротегин Саид Мұхаммадиншо бояд хотирнишон менамуд, ки қаламрави ү барои аскарони Россия комилан дастрас аст. «Дере нагузашта Саид Мұхаммадиншо барои «гарданкаши» аз ҳокимият маҳрум гардид ва ба чои ү Раҳимшо, ки то ин вақт дар Бухоро мезист таъин шуд. Дар нимаи дуюми солҳои 70-ум амири Бухоро ба тарафи Қаротегин қушунҳои худро фиристод». (Faуров Б. Тоҷикон.- С.175). Амир Музаффар баъди муваффақиятҳои ҷангӣ дар бекигариҳои Дехнав, Ҳисор, Кӯлоб, тирамоҳи соли 1877 таҳти сарварии Ҳудойназар – додҳоҳ ба тарафи Қаротегин хучум овард. Дар натиҷа Қаротегиро (соли 1877) пурра тобеи худ гардониданд. (Кисляков Н.А. Очерки по истории Каротегина.-1941.- С.151). Раҳимхон бо фиреб дар Бухоро қушта шуд, ба чои вай Ҳудойназар Атолик беки Қаротегин таъин карда мешавад.

Ҳамин тарик Қаротегиро ба қатори мулкҳои худ дохил намуда, барои забт намудани Дарвоз тайёри медид. Агар мулкҳои қўҳистони Помири Фарбиро ба назар нагирем, Дарвоз охирин мулки соҳили рости дарёи Панҷ ба шумор мерафт.

Бо супориши генерал-губернатори Туркистон ба Дарвоз қувваи ҳарби равон карда шуд. Вале ба тези забт кардани Дарвоз ҳом баромад.

«Амир Музаффар бо ҳиллаю найранг шоҳи Дарвоз Сироҷиддинро барои мулоқот ба Шаҳрисабз оварда, ўро фавран ба ҳабс гирифт» (Искандаров Б.И. Из истории проникновения капиталистических отношений...-Душанбе, 1976.- С.13).

Вале ин хиёнат иродай мардуми Дарвозро шикастсан натавонист. Онҳо ба муқобили истилогарон мардонавор ҷангига, аввал як дастай начандон қалон ва баъд қушуни якунимҳазораро бо сардории Ҳудойназар додҳоҳ торумор намуданд. Дар ин ҷанг Ҳудойназар додҳоҳ ва ҷанде аз саркардаҳои ү ярадор шуданд. Қисми зиёди аскарони фиристодаи амир нобуд гардиданд.

Муқовимати қаҳрамононаи мардуми Дарвоз ҳамаи

нохияҳои аз тарафи аморати Бухоро истилошудаи Ҷанубу Шарқии Осиёи Миёнаро ба чунбиш овард. Амир Музффар бо мақсади пешгири намудани шўришҳои умуми фавран дар ибтидои соли 1878 ба ин маҳалҳо аскарони зиёд фиристода, худи амир шахсан ба он сардори мекард. Ин қувваи аскари дар навоиҳои Кўлоб, Балчувон ва Қаротегин чой гирифта, як дастай сершумор ба қалъаи Ғарм фиристода шуд, то ки бо расидани баҳор ва аз барф тоза шудани ағбаҳо ба Дарвоз ҳамла намояд.

Барои истило намудани Дарвоз аз аморат бо сардории Муллодавлатдодҳо қувваи зиёди ҳарби фиристода шуд, ки он ба қувваҳои Худойназар – додҳо муттаҳид карда шуд. Баҳори соли 1879 ҳучум ба Дарвоз сар шуд.

Худойназар – додҳо аз рӯи нақша амал намуда, мудофиакунандагони Дарвазро ба ақибнишини маҷбур соҳт ва қалъай хеле мустаҳками Кафтархонаро ба муҳосира гирифт. Бухориҳо дар ҷангҳои саҳт талафоти зиёде дода, ниҳоят Кафтархонаро ишғол намуданд ва пас аз он ба қарияи асосии Дарваз Қалъаи – ҳумб ва водии Ванҷ равона шуда, он ҷойҳоро ҳам забт намуданд. Муқобилияти дарвозиҳоро барҳам зада, миригари Дарвазро шикаст дода, муборизаи асорат нописандонаи мардуми ин диёр бо ҳамин қатъ нагардид. Ба сарлашкарон ва сарбозони амир барои фурӯ нишондани муқовимати сокинони баъзе маҳаллаҳои Дарваз боз ҷидду ҷаҳд ва заҳмату ранчи зиёде лозим шуд.

Ба Худойназар – додҳо мұяссар нагардид, ки роҳбарони воқеаҳои Дарваз писарон ва бародарони Сироҷиддинро дастгир намоянд. Онҳо бо ҳамроҳии наздиқонашон, ки қарип 100 нафарро ташкил медоданд, ба воситай Шуғнон ба води Фарғона ба Уч-Курғон гурехтанд.

Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, аҳолии води Ванҷ ба муқобили истилогарон бебокона мубориза мебурданд. Онҳо дар қалъаи дастнораси Рошорв ба камин нишаста, ба душман зарбаҳои саҳт мерасониданд. Фақат, пас аз он ки озука ва муҳимоти қалъанишинон ба охир расид ва хиёнати саркардаҳои феодали ба таслимшави қарор доданд. Рошорв дарвозаи худро ба бухориҳо боз кард. Аксари ҷанговарону

муҳофизатчиёни кӯҳистон ба таслим сар нафароварда, бо роҳҳои ба соҳили чапи дарёи Панҷ ба Афғонистон гузаштанд. Сарбозони амир ҳам бо нияти дастгир кардани онҳо ба он сӯи дарё гузашта дар канори ҷанубии он мавқеъ гирифтанд. Ба ин сабаб он маҳалҳое, ки сарбозони амир дар он сӯи дарё қарор гирифта буданд, «Дарвози паси Панҷ» номида шуд.

«Ҳукумати амири муқовимати дарвозиҳоро тамоман бартараф карда, заминҳои онҳоро ба қаламрави худ давровард ва Раҳмонбекқулро ҳоким таъин кард. Табиати озодихоҳи ва истиқлолталаҳи аҳолии маҳаллиро ба эътибор гирифта, дар ихтиёри ҳоким дастаи сершумори сарбозон, ки шумораи онҳо ба 1300-1500 мерасид гузашта мешуд». (Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. - С. 174).

Ин сарзамини ишғолкардаи аморат, ки акнун номи «Бухорои Шарқи»-ро гирифт, дар давоми ҷангҳои истилокорона ҷунон зарап дид, ки то дергоҳ ба худ омада натавонист.

Ҷунин манзараи хузнангезро дар бисёр шаҳру деҳаҳо дидан мумкин буд. Шаҳру деҳаҳое, ки баъди ҷангу ҷидолҳо солим монда буданд ва усули фалокатбори идораи ҳукумати феодалии аморати Бухоро ба таназзул рӯ оварда, ҳамроҳи сокинонаш қурбони ҳамлаҳои ҳаробкоронаи ҳокимони ҳарису вичдонфурӯш ва тороҷгариҳои амалдорону ҷамъқунандагони хироҷ гардиданд.

Баъди истилои ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон тамоми вазнинии соҳти давлатдории кӯҳнаи аморат ба дӯши мардуми қашшоқу камбағали кӯҳистони Қаротегину Дарвоз, умуман Бухорои Шарқи афтид.

Хулоса, Бухорои Шарқи аз ҷиҳати омодаги ба муқовимат, вахдат ва таҷхизоти модди ҳанӯз ба дараҷаи лозима қувват накарда буданд. Феодалону намояндагони табақаи болои бошад, мисли одати ҳамешагии худ, барои нигоҳ доштани мавқеи имтиёznокашон дар айни саҳтии мубориза ба тарафи истилогарон гузашта, ба кори умум хиёнат мекарданд. Faразҳои синфии онҳо нисбат ба эҳсосоти

миллию ватандўстиашон қавитар буд. Ҳукуматдорони амир ин заифии бекҳоро истифода бурда, онхоро ба тарафи худ моил соҳтанд. Ҳамчунин тарафдори ва дастгирие, ки аморати Бухоро аз империяи Россия мединд, дар баробари истилокорихои он, аз аҳамият холи набуд.

СОХТИ ИДОРАИ МАЪМУРИ – СИЁСИ ДАР БУХОРОИ ШАРҚИ ДАР ОХИРИ АСРИ XIX.

То охири солҳои 60-уми асри XIX дар ҳудуди Бухорои Шарқи якчанд ҳокимияти феодалии мустақилу ниммустақил вучуд дошт, ки бо мурури замон ба аморати Бухоро ҳамроҳ карда шуданд. Ба онҳо ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон, аз ҷумла, Ҳисор, Қӯлоб, Қубодиён, Қаротегину Дарваз дохил мешуданд. Ҳокимият дар ин мулкҳо ба таври мероси ба яқдигар мегузашт. Ҳокимияти идоракуни воситаи асосии истисмор ва пахш намудани муборизаҳои меҳнаткашон ба шумор мерафт. Баъди ҳамроҳ ва ё истило шудани ин ноҳияҳо бо ҳайати идораи маъмури, тамоми аморат ба бекигариҳо тақсим мешуд. Дар минтақаҳои ҳозираи Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон бекигариҳои Ҳисор, Қурғонтеппа, Қубодиён, Қулоб, Балҷувон, Қаротегину Дарваз вучуд доштанд. Акнун баъди истило намудани ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон аморати Бухоро ҳудро дар ҷашми мардуми мусулмони Осиёи Миёна давлати баобру мешуморид. Чунки заминҳои зиёд, аз ҷумла, аз Ҳисор – 3000 кв.верст, аз Қӯлоб – 475 кв. верст ва Қаротегин- 9800 кв.верст, аз Дарваз 16875 кв.верст замин ба даст овард. (Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX века. Ч. 2.-С.5).

Дар солҳои баъд аз истило намудани қисмати Бухорои Шарқи аҳолии Бухоро ба 2 млн. 500 ҳазор расида буд. Аз ин миқдор 250 ҳазорашро аҳолии шаҳр ташкил медод. (Хамроев М. Очерки истории Гиссарского бекства конца XIX века начала XX века. - Сталинобод, 1959.-С.7)

Бекигариҳои истилошудаи Кӯлоб бо 25 ҳазор, Қурғонтеппа бо 4 ҳазор, Дарвоз бо 3 ҳазор ва Қубодиён бо 1 ҳазор нафар аҳолиашон ба ҳайати аморат дохил карда шуданд. Якчанд маҳаллаҳои алоҳидай аҳолинишин вучуд доштанд, ки дар ҳаёти иқтисодии Бухорои Шарқи нақши муайяниро бозиданд. «Ба ин маҳаллаҳо Душанбе бо 28 ҳазор хона ва Регар бо 7 ҳазор хона дохил мешуданд». (Гулишамбаров С.И. Экономический обзор Туркистанского района обслуживаемого Среднейазиатской дорогой. Ч. 1.- Ашхабад, 1913.- С.203).

Шаҳрҳои Бухорои Шарқи на фақат аз шаҳрҳои Осиёи Миёна, балки аз шаҳрҳои қисмати Фарбии Бухоро фарқ мекарданд. Онҳо аз марказҳои савдои ва роҳҳои алоқа хеле дур чой гирифта буданд. Бо иқтисодиёти қафомондаи худ ин шаҳру навоҳи дар ҳаёти мардум нақши на он қадар муҳимро бозиданд. Шаҳрҳои ин ноҳияҳо аз дехқадаҳо фақат бо он фарқ мекарданд, ки дар шаҳрҳо намояндагони амир бо сардории бек, намояндагони савдо, заминдорони калон, рӯҳониҳо, қосибон ва як қисми дехқонон зиндаги мекарданд. Дар як қатор шаҳрҳо қушунҳои амир чой гирифта буданд. Намояндагони табақаи болои тамоми Бухорои Шарқи аз ҷиҳати иҷтимиоӣ ба яқдигар монанди доштанд.

Амали аз ҳама баландро дар ин ноҳияҳо бек ишғол мекард. Бек намояндаи табакаи болоии феодалон хисоб мешуд. Бек аз болои ҳукумат - бекигари назорат мебурд, ва дар зери итоати ў амалдорони зиёде буданд. Бек тамоми ҳокимиётро дар дасти худ нигоҳ дошта, шахсони наздики худро соҳиби мансаб мегардонид. Тамоми шахсони амалдорро танҳо бо розигии бек ва аз мансаб озод мекарданд. Баъд аз бек дар ҷои дуюм ёрдамчии бек, ясавулбоши ё худ девонбеги меистод. Вазифаи асосии девонбеги, пеш аз ҳама, аз мардум ҷамъ овардани закот ва андозҳо буд. Ў якчанд котибу арбоб ва ясавулро дар хизмати худ нигоҳ медошт.

Амали дигаре, ки дар бекигари вучуд дошт, «мизрои мунши» буд. Одатан ба ин вазифа одамони босавод ва ҳусни хати хуб дошта ҷалб карда мешуданд. Вай дар назди бек

истода, ба навиштан ва рубардоркуни хуҷҷатҳо машғул мешуд.

Яке аз вазифаҳое, ки дар бекигари барои нигоҳ доштани тартибот вуҷуд дошт, ин «Миршаб» буд. «Миршаб» ба замми ин, аз болои зиндан ва маҳбусони он низ назорат мекард.

«Мироб» бошад, доимо аз болои об назорат менамуд. Вай дар ихтиёри худ, якчанд ёрдамчиҳоро дошт. Аз ҷумла, «амин», ки хӯҷаини як чуйбор буд, инчунин «арбоб» - назоратчи ва «қоксакол» - тақсимкунандаи об, «ҷӯйбонҳо»-тозакунандагони ҷӯйҳо ва мирзо, ки дар ихтиёри «мироб» буданд.

Мансаби «амин» бошад, аз рӯи корҳои соҳтмони назорат мекард, ки дар ихтиёри худ якчанд амин дошт.

«Пайгиричи» - ҷамъқунандаи закот ва савдо ва ҳайвоне, ки онҳоро барои фурӯш ба бозор меоваранд, ба ҳисоб мерафт.

Дар идора кардани ҳукумати маҳали ҷои заруриро рӯҳониён мегирифтанд ва корҳои маҳкамаро дар ихтиёр доштанд. Чунин амалдорон дар бекигарии ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон ба З қисм тақсим мешуданд:

1. Қози - иҷроиши қонунҳои шариатро назорат бурда, дар ихтиёри худ якчанд мулизим ва мирзо дошт.

2. Муфти-донандаи қонунҳои шариат, ки ба додани ривоят машғул буд. Барои ин кор вай музд мегирифт. Дар ихтиёри муфти якчанд хизматгор ва се муҳаррир буданд.

3. Раис - назораткунандаи тартибот аз болои ҷинояткорон ва вайронкунандагони қонунҳои дини ислом, вайронкунандагони савдо, аз рӯи мактабҳо, тартиботи оилави ва гайраҳо назорат мебурд. Раис якчанд хизматгор дошта, ба воситай онҳо ҷинояткоронро ҷазо медод. Мулизимону дуррадастон дар ихтиёри ӯ буданд.

Қози дар бекигарии аз тарафи амири Бухоро таъин мегардид. Ӯ дорои маълумоти дини буда, дар айни замон бояд аз авлоди рӯҳони бошад.

Аз ин ҷо бармеояд, ки дар Бухорои Шарқи ягон амалдор

ба таври интихоби озод ба сари мансаб намеомад. Ҳамаи мақсаду мароми амалдорону худи бек, танҳо бо рохи истисмори дехқонону камбагалон ба даст овардани фоидаи зиёд буд.

Чи хеле ки дар боло қайд намудем, баъди аз тарафи Россия забт шудани аморати Бухоро, мулкҳои феодалии ниммустақили Бухори Шарқи ба аморати Бухоро ҳамроҳ шуданд. Баъди истило намудани ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон, дар минтақаҳои асосии ин чо гарнizonҳои ҳарби чой дода шуданд. Мақсад аз чой додани гарнizonҳои ҳарби мустаҳкам кардани мавқеи аморат дар ҳудуди ин минтақа буд. «Соли 1871 дар Регар 400 нафар, дар Ҳисор – 4000 нафар сарбоз ва 11 тӯп, дар Кӯлоб 3000 нафар сарбозу 4 тӯп ва Қалъаи-Хумб соли 1878 қарib 5000 сарбози амир чой гирифта буданд». (Искандаров Б.И. Из истории Бухарского эмирата.-М., 1958.-С.81).

Яке аз мулкҳои калонтарини Бухори Шарқи, мулки Ҳисор буд. Баъди истило шуданаш Ҳисор ба 7 бекигари - Бойсун, Шеробод, Дехнав, Юрги, Ҳисор, Қубодиён, Қурғонтеппа тақсим карда шуд. Дар ҳамаи ин бекигарихо, аз ҷумла, дар Ҳисор низ идоракуни дар асоси идораи умунибухороги ташкил карда шуд.

Яқуббек дар солҳои ҳукмронии худ дар Ҳисор чунон ба боварии амир Музаффар даромада буд, ки Музаффар ба ў имтиёзҳои беандоза, аз қабили баровардани ҳукми қатлро дода буд.

Остонакул бошад, дар замони ҳукмронии худ дар Ҳисор ба имтиёзҳои номаҳдуд ноил гардид. Вай яке аз шахсҳои бойтарини аморати Бухоро ба шумор мерафт. Дорои миқдори зиёди тилло, якчанд ғалай асп ва рамаи гӯсфанд буд. Ҳамаи ин боигарию сарвати табақаи ҳукмрон аз ҳисоби мардуми заҳматкаши ин минтақа ба даст меомад.

Дар дигар бекигарихои Бухори Шарқи, аз ҷумла, Кӯлоб, Балчувон, Қубодиён, Қаротегин ва Дарвоз низ аҳвол чунин буд. Бекигарии Кӯлоб баъди истило ба ду қисм: бекигарии Кӯлоб ва бекигарии Балчувон тақсим карда шуд. Дар ҳудуди бекигарии Кӯлоб чунин амлокдориҳо мавҷуд буд:

Мӯъминобод, Кул, Сари Чашма, Гирди Қурғони боло, Гирди Қурғони поён, инчунин, шоҳигарихои Давлатобод, Тагнов, Кишти дараи поён ва Кишти дараи боло, Саригор, Роғи, Вари ва Дуоб.

Дар байни амлокдорону шоҳигарихо обрӯи зиёдеро шоҳ соҳиб буд. Шоҳ метавонист амлокдорҳоро аз бек харида гирад. Як қатор мулкҳои дигареро дар қисмати шарқии Кӯлоб харидорон харида мегирифтанд. Харидор ба бек ва амир тӯхфаҳои гаронбаҳо ва пули зиёд дода, баъд соҳиби округ мешуд. Харидорон, барои он ки ҳароҷоти сарф кардаи худро пӯшонад, ба гардани ин мардум андозҳои зиёдеро бор мекарданд ва ягон шахс ин кори ўро манъ карда наметавонист.

Файр аз харидорон, боз иҷоракорон вучуд доштанд, ки ягон округро ба мӯҳлати муайян иҷора гирифта, он миқдор пулро бояд дар мӯҳлати муайян ба бек месупорид. Иҷоракор метавонист, ки рӯзи аввали ба иҷра гирифтани округ пулашро супорад. Агар иҷоракор ин корро сари вакт мекард, ҳуҷаини ин округ ба шумор мерафт. Иҷоракор то ба охир расидани вакти муайяншуда тамоми андозҳои ҷорибуدارо ба манфиати худ меситонид. Фақат андозҳоро иҷоракорон ду маротиба зиёд менамуданд.

Бекҳо дар бекигари ҷои истиқомати маҳсус надоштанд. Онҳо баъди ба ин мансаб ноил гардидан, дар тамоми ҳудуди бекигари гашту гузор намуда, дар як маҳала мӯҳлати зиёд истиқомат намекард. Чунин корро бек барои он мекард, ки мабодо байни беку ҳалқ ягон зиддият сар занад. Бо омадани беки нав, амалдорони маҳали мансабҳои худро аз даст медоданд ва бо илтимосу тӯхфаҳои аз ҳад зиёд боз ба мансабашон соҳиб мешуданд. Беки нав омада, аз амалдорон барои оро додани хонаи нав тӯхфаҳо талаб мекард. Амлокдорон бошанд, аз ҳисоби ғорат намудани аҳолии ба бек тӯхфаҳо меоварданд. Аз соли 1877 то соли 1905 дар Кӯлоб 19-то бек иваз шуданд. Аз тез-тез иваз шудани бекҳо ахволи ҳалқ беҳ намегарди.

Яке аз марказҳои маъмурии дигар бекигари Қурғонтеппа буд. Баъд аз ба аморат дохил кардани Бухорои Шарқӣ

ҳокимияти Қўлоб маҳдуд карда шуда, Қурғонтеппа вилояти мустакил гардид. Аз солҳои 70-уми асри XIX то сарнагун шудани аморати Бухоро қаламрави вай бетагийр монда буд. Бекигарии Қурғонтеппа аз амлокдории худи Қурғонтеппа, Сарой ва Чиликул иборат буд. Дар сари амлокдориҳо амлокдор меистод. Дар назди амлокдорҳо мирзоҳо, мироб ва дигар амлокдорон хизмат мекарданд. Асосан амлокдорон бо фармони бек таъин мегардид.

Кубодиён бошад, баъди ба аморати Бухоро ҳамроҳ намудани Бухорои Шарқи, аз Қўлоб чудо карда шуд ва дар идораи вай дигаргуниҳо ба вучуд омад. Кубодиён аз қишлоқ ҳеч фарқе надошт. Фақат ҳамин, ки вай нисбатан васеъ буда, дорои бозор буд. Аз ҷиҳати худуд, аҳолии нисбати дигар бекигариҳои Бухорои Шарқи хурд буд. Дар ин бекигари қози, дар навбати худ Раис ҳам ба шумор мерафт. Бекигарии Қубодиён ба ду амлокдори чудо мешуд. Ин амлокдории Бешкент ва Беш-Чарбон буданд. «Аз рӯи нишондоди рӯйхате, ки ба амир пешниҳод намуда буданд, дар бекигарии Қубодиён як миҳоҳур, як қаровулбеги, се миrzобoshi ва 15 амалдорони хурд вучуд доштанд».

Чи хеле ки дар боби гузашта зикр шуд, тирамоҳи соли 1877 қушунҳои амир таҳти фармондехии Худойназар - додҳоҳ ба сарҳади ҳокимгарии Қаротегин дохил шуд. Ба шикаст хўрдани ҳокимияти меросии Қаротегин дар ин ҷо бекигари таъсис ёфт. Якумин беке, ки дар ин ҷо ба кор сар кард, худи Худойназар-додҳоҳ буд. Худойназар-додҳоҳ бо фармони амир Музаффар дар Қаротегин бек таъин гардида буд.

Бекигарии Қаротегин ба 10 амлокдори тақсим шуда, дар навбати худ ин амлокдориҳо ба 34 мири ҳазора тақсим мешуданд.

Аз соли 1878 Дарвоз бошад, ба аморат дохил карда шуд, дар ин ҷо бекигари таъсис ёфт. Аз сабаби он ки Худойназар-додҳоҳ беки Қаротегин дар ишғол намудани Дарвоз роҳбари қушунҳои Бухоро буд, ўро амир беки Дарвоз эълон намуд. Вале Худойназар-додҳоҳ дар ин ҷо дер ҳукмрони накард. Чунки тирамоҳи соли 1878 писари Худойназарро барои чамъ

намуддани андози солона ба назди қирғизҳои соҳилҳои Омударё фиристоданд. Вай андози зиёде чамъ намуда, бо ҳамроҳонаш ба Афғонистон гурехт. Гурехтани писари Худойназар-додхоҳ боиси аз мансаб дур гардидани падар гардид ва ба чои ўбеки Дарвоз Абдураҳмон-Хочабек таъин гардид. Бекигарии Дарвоз ба 4 амлоқдори Чилдара, Тавилдара, Вахёи боло ва Сагирдашт тақсим мешуд. Вале байдтар як қатор тадқиқотчиён, аз чумла Лаптинов Н., ки таърихи пеш аз инқилобии Дарвозро омӯхта буд, ба чунин хулоса омад: «Дар ҳайати бекигарии Дарвоз амлоқдориҳои Чилдара, Тавилдара, Далчир, Сагирдашт, Ванҷ, Майдон, Қалъаи Хумб, Шикай, Куф, Хангон ва ду қисмати дигар Язгулом ва Тангшив доҳил мешуданд». (Лаптинов Н. Экономическое состояние Дарвазского бекства и основание занятия его гасилия. – Душанбе, 1958.- С.50).

Усули идораи аморат, ки пеш аз истилои ҳукумати подшоҳи мавҷуд буд, бе ҳеч гуна тағирот давом кардан гирифт. Он соҳти идоракуние, ки дар аморат вучуд дошт, акнун дар Бухорои Шарқи ҷорӣ гардида буданд. Аморати Бухоро аз 27 бекигари иборат буда, ба ҳар яке аз онҳо бек, қози, Раис ва муфти аз тарафи амир таъин карда мешуд. Бек мебоист корҳои давлати, маъмури ва зироатиро идора мекард, қози дар асоси шариат корҳои маҳкамаро ба ҷо меовард, Раис аз тарафи аҳолии иҷро шудани фармоишоти дину шариатро назорат менамуд ва муфти донандай қонунҳои шариат, дурустӣ ва нодурустии ин ва ё он ҳодисаро фаҳмонда медод.

Ҳамаи ин қасон дар навбати аввал ва асосан манфиати доираҳои ҳукмрон ва фоидаҳои шаҳсии ҳудро таъмин мекарданд. Бекҳо, ки ба воситаи амлоқдорҳо ва дигар одамони ҳуд корҳои замин ва молия, чамъ кардани хироҷ ва гайраро идора менамуданд, дар ҳалли ин масъалаҳо комилан ҳудсарона амал мекарданд, аз аҳолии чи ситондан ва ба ҳазина супоридани онҳоро касе тафтиш намекард.

Мингбоши, амин, оқсақол ва арбобҳо, ки ба сифати намояндаи аҳоли таъин мешуданд, одатан ба кирдори ҳоким ва беку амалдорони амир пайрави мекарданд. Ин ҳол боиси

ривочи форатгари ва порахури гардида, ба иқтисодиёт зарбаи саҳт мезад. Зиндагонии бе ин ҳам сангини аҳли меҳнатро ба дараҷаи тоқатфарсо мерасонид.

Аморати Бухоро, Бухори Шарқиро чун мустамликаи худ қарор дода, дар ин ҷо назар ба қисми гарбии аморат тартиботи саҳтаре ҷори намуд. Ашрофону нукарҳо, заминдорони калону рӯхониён ва бойҳо ба такягоҳи аморат табдил ёфта буданд. Ба ин гурӯҳҳо истисморкунанда аз миروҳӯр то додҳоҳ ҳар гуна рутба ва мансабҳо дода мешуд. Мансабҳои олитар фақат ба сипоҳиёни дарбори амир баҳшиш мегардид. Амир ба ивази маош ба ин сипоҳиёни андози тамоми як дехаро мебахшид. Сипоҳиёне, ки дорои ҷунин мукофот мегардиданд, «танҳоҳ» -дор меномиданд. Дехқонони ҷунин дехаҳо ба фоидаи танҳоҳ кор мекарданд. Танҳоҳхур метавонист духтарони ин дехаҳоро фурӯшад, ба зани гирад, ҳавлиҳои дехқононро кашида гирад ва ҳарчи ҳоҳад мекард. Ҳариду фурӯши мансабҳо ба тарзи рӯйрост авҷ гирифта буданд. Ҷунин ҳариду фурӯши мансабҳо боз ҳам аҳволи ҳалқи камбағалро бад мегардонид. Солҳое, ки дар Қаротегин ҳокимони амир Алмосбек (1886-1892) ва Муҳаммадмурод - парвоначи (1842-1904) ҳукмрони мекарданд, ҳариду фурӯши мансабу вазифа ва унвону рутба қариб ки ба расмият даромада буд. Барои нукари одди шудан 1200-3000 танга ришва додан лозим буд. Агар ин гуна нукар дар шаҳр ё қалъае ба хизмати ҳарби таъян мешуд, аз ҳар гуна андоз озод карда шуда, гайр аз ин барои таъмини маош ба ихтиёраш ду «буна» - ҳоҷагии дехқони дода мешуд. Агар нукар ҳудаш замину боғу ҳавли дошта бошад, дар ин сурат ба вай «буна» дода намешуд, вале ягон андоз аз ӯ ситонида намешуд». Мансаби қаровулбеги хеле қиммат 2-4 ҳазор танга меистод. Ба ихтиёри қаровулбеги 4 «буна» дода мешуд. Қаровулбegie, ки дар хизмати амир бошаду дар айни ҳол молу мулку замин дошта бошад, ӯҳдадор буд, ки ба фоидаи ҳазинаи амир ушр (даҳяки ҳосил) ва «камал», яъне 21 танга хироҷи заминро диҳад». (Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX начале XX века.-Душанбе-Алма-Ата, 1967.-С.71).

Ҳамин тавр, тамоми мансабҳо, аз ҷумла, мансаби мирохӯр 3-5 ҳазор танга, ба ихтиёраш 4-10 «буна», туксабо 5-10 ҳазор танга, ба ихтиёраш 100 «буна», мансаби эликбоши 6-15 ҳазор танга, ба ихтиёраш 150-200 «буна» фурӯхта мешуд.

Нихоят, мансаби «бий», ки онро худи амир медод (дигар мансабҳои аз ин поинро худи беки Қаротегин мефурӯхт ва аз ин ҳариду фурӯш ҳатто амирро хабардор намекард) то 300 «буна» мегирифтанд, ки онҳоро истисмор карда, қусури ҳарочоташонро мебароварданд.

Мансабу рутбаҳои дини низ дар ҳама ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва марказии Тоҷикистон, ки ба ҳайати Бухорои Шарқи дохил мешуданд, фурӯхта мешуданд. Ҳуқуки додани мансабу унвони қозикалон, ду ноиби он ва Раис ба амир таалуқ дошт ва дар ин бобат фақат амир ярлик дода метавонист. Мансабҳои поёниро худи бек тақсим мекард. Ҳар кассе, ки бештар пора медод, соҳиби ҳуқуқу имконияти бештаре мешуду тақдири садҳо дехқонону косибонро ҳал мекард. Ҳангоми додани вазифа сифатҳои шахс қобилияти вай мутлақо ба назар гирифта намешуд. Дар ҳамаи дигар бекигариҳо вазъият чунин буд. (Юсуф Ш. Очерки истории Кулъабского бекства в конце XIX и начале XXвв.-Душанбе,1964.- С.38-39).

Албатта ин гуна тартибот ба маъмурони амир маъқул ва мувофиқи табъ буд. Онҳо дар хурдтарин мансаб истода, дар зарфи 2-3 сол сарвати зиёде ҷамъ мекарданд.

Ҳокимони вилоятҳои ноҳияҳои Ҷанубу Шарқи ва Марказии Тоҷикистон дар ғорату таҳқири аҳолии ҳадду канор надоштанд.

МУБОРИЗАИ ҲАЛҚИ ТО҆ЦИК БАР ЗИДДИ МУТЛАҚИЯТИ РОССИЯ ВА АМОРАТИ БУХОРО

Сиёсати мустамликавии ҳукумати подшоҳи ва аморати Бухоро зиддияти иҷтимоиро тезу тунд гардонда, норозигии аҳолии мустамликаро ба шӯриши ошкоро бархезонд. Ошӯбҳои ҳалқи баъзан қисми қалони аҳолиро ба худ кашида, характеристи оммавиро мегирифтанд. Қуваҳои ҳаракатдиҳандай

ин шўришҳо асосан дехқонони чоряккор, мардикорон, хунармандон ва камбағалон буданд. Дар баробари тоҷикон дар ошӯбҳои халқи меҳнаткашони ўзбек, қирғиз ва туркман низ фаъолона иштирок доштанд.

Соли 1870 ду ҳазор нафар дехқонон барои ситондани миқдори зиёди хироҷ ва закот ба шўр омада, қалъай Балчувонро муҳосира карданд. Беки Балчувон Абдукаримбек, ки сабабгори шўриш шуда буд, аз ғазаби халқ тарсида ба Ҳисор гурехт. Ошӯб характери номутташакилона дошт. Дехқонон қалъаро гирифта, молу мулки онро байнини худ тақсим карда, ҳамоно хона ба хона пароканда шуданд. Аз ин истифода бурда, ошубро дастай аскарони ҳокими Ҳисор Якуб - Қушбеги пахш карданд. Чанд тан аз иштирокчиёни шўриш ба дор қашида шуданд.

Қисме аз онҳо ба Дарвоз гурехтанд. Абдукарим ба Балчувон баргашта, ба тариқи пештара мардумро горат мекард.

Моҳи декабри соли 1874 аз сабаби худсарии андозчамъунандагон дар Балчувон ошуби дигар сар зад. Мардумро фиреб доданд, ки ба амир арзу шикоят карда, ба ҷавоби он мунтазир шаванд. Дар ин лаҳза сардори дастай қушуни Бухоро 7-нафар сардорони шўришро дастгир карда, ба зиндан партофт ва шўришро пахш намуд.

Соли 1872 дар Ҳучанд бар зидди сиёсати андозгирии ҳукумати подшоҳи ва зулму ҳокимони маҳали шўриши халқи ба амал омад. 15-уми апрели соли 1873 дар Ҳучанд шўриши дигар ба амал омад, ки андозҳо кам карда, шароити меҳнат беҳтар карда шавад. Шўришро дастай ҳарби пахш карда, бисёр иштирокчиёни он ба Сибир бадарға карда шуданд.

Соли 1873 дар Паши ном дехаи Ӯротеппа ва соли 1875 аз нав дар Ӯротеппа ошӯбҳо ба амал омада буданд.

Дар солҳои 1885-1886 шўришҳои қалони халқи қариб тамоми маҳаллҳои тоҷикнишинро фаро гирифт. Дехқонони Мӯъминобод, Шўробод, Қўлоб, Балчувон ва Ҳисор ба шўриш бархестанд. Дар Ҳисор дехқонон барои замин ва об мубориза мебурданд, ки ба он ҳамроҳ гардиданд. Дар натиҷаи муборизаи дуру дароз соҳибони дуконҳо маҷбур

шуданд, ки талаботҳои ошӯбгаронро ичро қунанд.

Калонтарин баромади халки дар Бухорои Шарқи ба муқобили зулми амири шӯриши соли 1888 буд. Дар бораи санаи шӯриш дар байни таърихиён солҳои тӯлони ақидаи ягона набуд. Аксарияти муаррихон саршавии шӯришро соли 1885 (аз ҷумла ин санаро таърихигорони машҳур Б.Ғафуров ва Б.Искандаров) ҳисоб мекарданд. Лекин тадқиқотҳои минбаъда нишон дод, ки шӯриш соли 1888 рӯх дода буд. (Пирумшоев Ҳ.П. Таърихи омӯзиши шӯриши Восеъ. - Душанбе, 1992.-С.57-68).

Дар бекигарии Кӯлобу Балҷувон чандинсол хушксоли ба амал омад. Соли 1888 (то ин давра соли 1885 – нишон дода мешуд) соли серҳосил омад. Амалдорон меҳостанд, ки аз дехқонон андозҳои барзиёд гирифта, ба ин восита ҷои солҳои камҳосилро пур қунанд. Ин баҳонаи шӯриш гардид.

Шӯриш дар амлодории Ховалинг сар шуда, Балҷувон, Сарихосор, Кӯлоб ва дигар ноҳияҳоро фаро гирифт.

Пешвои шӯриши дехқонони Ховалинги Абдулвосеъ буд. Шӯриш ба муқобили сиёсати амир ва амалдорони маҳали равона карда шуд.

Дехқонон талаби амалдоронро дар бораи адои андози чандсола рад карданд, дар натиҷа дар миёни дехқонон ва андозчамъунандагон задухӯрд ба вучуд омад. Дехқонони башӯромада закотгирро күштанд, хонаи амалдори Ховалингро ҳароб карда, ба сӯи қалъаи Беки Балҷувон ҳаракат карданд. Онҳо кӯшиш мекарданд, ки масъаларо ба тарзи гуфтугӯ ҳал қунанд. Бек ба назди ҷамъомадагон муллоҳоро фиристода, мақсад дошт, ки дехқононро пароқанда намояд.

Дар ин муддат бек аскаронашро бар зидди дехқонон омода мекард. Шӯришгарон ба аскарони бек шикаст дода, қалъаи Балҷувонро ба даст дароварданд. Бек ба Қангурт ғурехт.

Шӯришгарон барои паҳн кардани шӯриш чорае надида, баъди ба даст даровардани ин қалъа муваффакияти худро вусъат надоданд. Дар натиҷа баъзе аз шӯришгарон лагери шӯришро тарқ карданд.

Бекҳои Кӯлоб, Ҳисор ва Қаротегин ба ёрии беки Балчувон омада, бо қувваҳои ҳарбии худ қалъаи Балчувонро аз дasti Восеъ гирифтанд. Восеъ тарафи Кангурт ақиб нишаста ба қувваи нав сӯи Балчувон ҳаракат карда, қалъаро аз нав ба даст даровард. Вале ёрии навбатии бекҳои ҳамсоя тақдири шӯришро ҳал намуд.

Восеъ шикаст хурда, хост, ки ба тарафи Ховалинг ақиб нишаста, қувваҳои худро муттаҳид намояд. Аммо ин ба ўмуяссар нашуд. Шӯриш аз тарафи қувваҳои якачини амир шикаст дода шуд. Восеъ ва ёрдамчиёнаш асир афтоданд. Дар як рӯз 40 нафар шӯришчиён ба дор қашида шуданд. Восеъро чанд рӯз дар маҳбас дошта, соли 1888 дар Шаҳрисабз ба қатл расониданд.

Аз сабаби номутташакилии шӯришгарон ошӯби онҳо муваффақият пайдо карда натавонистанд. Бо вуҷуди он таҳкурсии зулм ва асосҳои феодалии аморат то рафт суст мегашт. Мехнаткашон дар муборизаҳо обутоб ёфта, то рафт муттаҳид мегардиданд.

Дар нимаи дуюми асри XIX дар катори шӯриши деҳқонон ва мардикорони ҳоҷагии қишлоқ аввалин баромадҳои коргарон, (ки баробари соҳтмони корхонаҳои нахустин ташаккул ёфта буданд), ба амал омад. Аввалин баромадҳои коргарон ҳанӯз дар давраи соҳтмони роҳи оҳан мушоҳида шуда буданд.

Коргарон дар соҳтмони роҳи оҳан, конҳо ва корхонаҳои саноати дар шароити ниҳоят бад меҳнат мекарданд. Ба ивази меҳнати 16-18 соата ба коргарон музди ноҷиз дода мешуд аз коргарон ҷаримаҳои зиёд ситонда мешуд. Яке аз корпартойи қалонтарину аввалини коргарон соли 1885 дар кони ангишти Қиши турии Панҷакент ба амал омада буд. Корпартофтағон сардор ва назоратчиёнро куфта, ба назди ҳокими Панҷакент раҳсипор гардиданд. Дар роҳ отряди аскарон онҳоро пароканда карданд. Се нафар коргарон ба ҳабс гирифта шуда арзу шикояти онҳо бе натиҷа монд.

Корпартой ва баромадҳои коргарон, ба монанди шӯру ошуబҳои деҳқонон ҳанӯз стихияви ва пароканда буданд.

Баромадҳо ба муқобили сиёсати мустамликови хукумати подшоҳи ва лаганбардорони онҳо равона карда шуда буданд, ки дар мутташакилгардии баромадҳои ояндаи меҳнаткашон аҳамияти калон доштанд.

МАДАНИЯТИ ХАЛҚИ ТОЧИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX

Халқи тоҷик соҳиби маданияти бою қадима буда, дорои аломатҳои демократи мебошад. Аммо дар шароити зулми мустамликови ва феодали маданият рӯ ба таназзул ниҳода буд. Дар шароити мустамликови маданият ва истеъоди халқ тараққи карда натавонист. Маданият ва забони халқҳои милли ҳарҷониба маҳдуд гашта, ба пешрафти маърифат ба таври сунъи халал расонда мешуд.

Дар Осиёи Миёна дар охири асри XIX, ба монанди пештара, манбаи маърифат ва маданият, мактаб ва мадрасаҳо буданд. Мактабҳо асосан дар назди масҷидҳо амал мекарданд. Барои таълими фарзандон аз волидайн маблағ ва бахшишҳои зиёд ситонида мешуд. Таълимгири бо усули қориёна аз ёд кардани матнҳои араби мегузашт. Хонандагон барои аз худ кардани ҳуруфоти араби ним сол вакт сарф мекарданд. Баъди он шогирдони пешқадам матни арабии «Ҳафтяк» - ро бо муаллим ҳамовоз шуда такрор мекарданд. Баъди он ба хондан ва аз ёд кардани «Чоркитоб» мегузаштанд. Ин кор се сол вактро мегирифт. Фақат пас аз ин толибilmон ба омӯхтани хатнависи машғул мешуданд.

Ба мавҷудияти микдори зиёди мактабҳо нигоҳ накарда, аҳолии Осиёи Миёна, ба гайр аз намояндагони рӯҳониён, толибilmони мадрасаҳо ва савдогарони шаҳри, қариб саросар бесавод буданд.

Мактабҳои ибтидоии дини барои мадрасаҳо шогирдон тайёр мекарданд. Мадраса яке аз намудҳои аввалини донишкада, маркази тайёр кардани мутахассисоне буд, ки таълим дар асоси ҳуруфоти араби ба роҳ монда шуда буд. Ҳарҷу ҳарочоти мадраса аз ҳисоби хонандагон буд.

Толибилмон дар мадраса истиқомат мекарданد. Таълим дар мадраса 18-20 сол давом мекард, ки дар ин мудат забони араби, тоҷики, қуръон ва тафсири он, мантиқ, фалсафа, таъриҳ, чуғрофия омӯхта мешуд.

Дар нимаи дуюми асри XIX, баробари ба Туркистон омадани аҳолии рус, дар ин ҷо мактабҳои ибтидоии руси ва гимназияҳо пайдо мешуданд. Соли 1870 губернатор Абрамов дар Самарқанд аввалин мактаби русии маҳаллиро кушод. Дар ин мактаб бачагони маҳали забони руси ва фанҳои маълумоти умумиро меомӯхтанд. Дар мактаб муаллимони рус дарс мегуфтанд. Чунин мактабҳо дар ноҳияҳои Тоҷикистони имрӯза, ки ба ҳайати генерал - губернатори Туркистон дохил мешуданд, таъсис ёфтанд. Аз ҷумла, дар соли 1895 дар Ҳуҷанд, соли 1888 дар Ӯротеппа ва соли 1909 дар Ҳоруғ низ чунин мактабҳо кушода шуда буданд.

Барои аҳолии қалонсол дар назди мактабҳои русии маҳали курсҳои шабона амал мекарданд, ки дар он забони руси омӯхта мешуд.

Дар баробари мактабҳо дар Осиёи Миёна аввалин манбаъҳои мадани-матбаа (соли 1868 дар Тошканд), китобхона (соли 1878) ва дигар нуқтаҳои мадани пайдо шуданд.

Баъди ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба Россияи подшоҳи олимони рус ба омӯхтани табиат, чуғрофия ва таъриҳу маданияти Осиёи Миёна сар карданд.

Олимони рус П.П.Семён – Тянь - Шанский, Н.А.Северцев растаниҳо, табиат ва олами ҳайвоноти Осиёи Миёна, П.П. Федченко боигарии табиии водии Олой, В.В.Мушкитов геологияи ноҳияҳои кӯҳии Осиёи Миёнаро омӯхтанд. Олимони рус дар шароити душвори бeroҳи, кӯҳҳои қасногузару даштҳои тафсонро гузашта, ҷони худро дар зери ҳавфу ҳатар гузашта, экспедитсяҳои илмиро ташкил мекарданд.

Бо ташаббус А.П. Федченко ва В.Ф.Ошанин дар солҳои 70-уми шӯъбаи маҳаллии ҷамъияти дӯстдорони табиатшиноси, антропология ва мардумшиноси (этнография) таъсис дода шуд. Инчунин, ҷамъияти техники рус, ҷамъияти

Туркистонии табии ва гайраҳо таъсис ёфта буданд. Ҳамаги дар Туркистон 15 ҷамъияти илми амал мекарданд. Бо ташаббуси ин ҷамъиятҳо нохияҳои дурдасттарини кӯҳистони Тоҷикистони имрӯза мавриди тадқиқ қарор гирифтанд. Бо роҳбарии Л.В. Ошанин экспедицияи антропологи ба Қаротегин ва Помир фиристода шуд. А.Э.Регель ба болооби дарёи Панҷ сафар карда буд.

Дар солҳои минбаъд олимони рус Северцев Н.А., Семёнов П.П., Мушкетов И.В., Грум – Гrimайлова ва дигарон дар омӯҳтани соҳаҳои ҷудогонаи илм саҳми босазо гузоштаанд.

АФКОРИ ҶАМЪИЯТИ –СИЁСИ, МАОРИФПАРВАРИ

Дар нимаи дуюми асри XIX дар афкори ҷамъиятии ҳалқи тоҷик зери таъсири маданияти рус ҷараёне пайдо шуд, ки бо номи маорифпарвари машҳур аст.

Истилоҳ ва мағхуми маорифпарвари дар асрҳои XVII дар ҳаёти ҷамъияти Англия дар асри XVIII дар Франция ва охири асри XVIII ибтидои асри XIX дар Россия ба вуҷуд омада буд. Намояндагони афкори пешқадами мамлакатҳои гуногун, монанди Вольтер, Дидро, Руссо дар Франция, Радищев дар Россия ба муқобили тартиботи зулми феодали мубориза бурда, дар байни оммаи васеи ҳалқ ба пахн шудани илму маърифат кӯшиш мекарданд. Ҷори намудани тартиботи нау дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакатҳои номбурда, ҷараёни маорифпарвари ва намояндагони он маорифпарвар ном гирифтанд.

Фаъолияти ҷараёни нави дар Бухоро байди ҳамроҳ шудан ба Россия пайдо шуд. Маорифпарварони тоҷик нисбат ба соҳти феодали ва тартиботи давлати нафрат доштанд.

Аҳмади Дониш дар натиҷаи се сафари худ ба Россия бо маданияти пешқадами рус аз наздик шинос гардида, байди бозгашт ба таълифи «Наводир –ул- вақоэй» шурӯъ намуд, Ки дар он ҳаёти иҷтимоии аморати Бухороро танқид намудааст.

Дар «Наводир-ул-вақоэй» ба тамоми мадрасаҳои Бухоро таълими илмҳои дунёви, омӯҳтани донишҳои ба ҳаёту

зиндаги заруриро тарғиб намудааст. Дар асарҳои маорифпарварон нисбат ба тартиботи давлати ва илму маърифати аврупои ҳусни таваҷҷӯҳ доштани муаллифон мушоҳида карда мешаванд.

Маорифпарварон манфиати оммаи меҳнаткашро самимона ҳимоя мекарданд. Онҳо бовари доштанд, ки агар аз идораҳои давлати амалдорони золиму ситамгар ронда шаванд ва тартиботи идораи давлат ба низоми муайян дароварда шавад, беҳбудии омма таъмин мегардад. Дар тарғиби ин ақида маорифпарварон аз ҳаёт ва тартиботи давлатҳои пешқадам мисолҳо меоварданд. Баробари ин, онҳо аз ҳикоят ва ривоятҳои анъанави дар бораи адлу инсофпарварии ҳукмронҳои гузаштаи Шарқ, мисли Искандари Руми, Анушервон ва дигарон мисолҳо меоварданд. Онҳоро ҳамчун намунаи ибрат дар асарҳои худ тасвир менамуданд. Ҳамин тариқ, афкор ва фаъолияти маорифпарварони тоҷик дар танқиди соҳти давлати, тарғиби маърифат, илму дониши дунёви, тарғиби тарзи зиндагии мамлакатҳои Аврупои ва Россия ва ҳимояи манфиати оммаи меҳнаткашон зоҳир мегашт.

Сарвари маорифпарварон дар нимаи дуюми асри XIX Аҳмади Доњиш буд. Афкори маорифпарвари дар осори Возех, Шоҳин ва С. Айни равшан акс ёфтааст.

АҚИДАҲОИ МАОРИФПАРВАРИИ АҲМАДИ ДОНИШ.

Ақидаҳои маорифпарварии Аҳмади Доњиш, ки дар ҳаёти маънавии он замон ниҳоят пешқадам ҳисоб меёфт, дар натиҷаи шиносоии ў бо Россия ташаккул ёфта буданд. Аҳмади Доњиш баъди сафарҳои худ ба Петербург пасмондаги ва ҷаҳолати соҳти иҷтимоӣ ва маданий қишвари худро фаҳмид. Вай пешрафти бузурги илму техники Россия ва тараққиёти саноати капиталистро дид, ба воситаи шахсони дигар аз пешрафтҳои давлатҳои тараққикардаи Аврупо ҳабардор шуд. Ҳамаи ин барои тағйироти бузурги ҷаҳонбинии Аҳмади Доњиш аҳамияти калоне дошт.

Аҳмади Дониш нағз мефаҳмид, ки барои ба оммаи васеи ҳалқ нишон додани пасмондагио ҳаробии кишвар, пеш аз ҳама, ҷашми одамонро ба сӯи мамлакати тараққикардаи Россия кушодан лозим аст. Аз ин сабаб дар асарҳои ў масъалаи тарғиб ва ташвиқи ҳаёти иҷтимиои ва илмию маданий рус мавқеи хеле қалоне дорад. А.Дониш дар ду боби маҳсуси «Наводир-ул-вақоэй» ду сафари худ ба Россия (яке сафари 1869-1870, дигаре сафари 1873-1874) ботафсил нақл мекунад. Дар ин ҷо вай аз санъати мусиқию театрии ҳалқи рус, корхонаҳои илмию саноати, аз соҳтмони киштиҳои уқёнусгард ва пулу купрукҳои бузурги дарёи Нева, аз тарзи зиндаги ва расму одоби мардуми рус, аз занҳои озуду рӯкушода, аз кӯчаҳои тозаву озода ва ободу зебои Петербург ва ҳодисаҳои дигар хеле батафсил ва бо як ҳусни таваҷҷӯҳу ҳиссиёти гарму ҷӯшон ҳикоятҳо кардааст. Албатта ин нақлу ҳикоятҳои муалиф нафрати ҳонандай он замонро нисбат ба разолату ҷаҳолат зиёд менамуданд.

Файр аз ин, А. Дониш дар ҷойҳои дигар низ ба ягон муносибат аз сафарҳои ба Россия кардааш ҳикоятҳо меорад, ё аз забони қаҳрамонҳои ҳикоятҳояш дар бораи Россия ягон фикри хуб ва мусбатеро баён мекунад.

Чунончи, дар «Наводир-ул-вақоэй» дар боби сафари марди Ҳочи дар бораи қадршиносии мардуми христиан ба олимон, сарфи назар аз дину оин сухан ронда, чунин як воқеаро аз сафари Петербург нақл мекунад:

«Ҷамоаи насороро (яъне христианҳоро)» турфа шафкати муҳаббатдӯст марҳали исломро, ки чунин нармию меҳрубони дар миёни худашон (яъне дар байни худи мусулмонон) нест. Масалан, яке аз аҳли ҳунар...агар ду бор ба наздики аз арбоби давлат дарояд, ба нафрат ва дилтанги пеш оянд ва гуянд: «Ҳар рӯз пеши мо барои чи меояд ва маҷлиси моро ҳалалдор ва талҳ мегардонад». Бар хилофи насоро (бар акси христианҳо), ки ҳар боре беҳтар аз аввал мулоқот қунанд, ҳосса агар ҳунаре дорад, ноумед намекунанд.

Баъд аз ин А.Дониш ҳудаш ҳикоят мекунад, ки чи тавр дониши ўро дида вазири русҳо Стремоухов ба ў глобуси (курраи) замину осмонро тӯхфа карда будааст. Дониш ўро

дар шеъраш чунин мадҳ кардааст:

Диданд ҳалқ шеъраму ҳечам надодаанд,

Ў шеъри ман надид ато кард бекарон.

Яъне на дар дархӯри ту бувад нақди мулку мол,

Гӯи замин ба дасти ту бодову осмон.

Аҳмади Дониш бо воситай тарғиби маданияти рус меҳост, дар ҳаёти илмию маънавии аморати Бухоро усули нави русию аврупои доҳил намояд. Ин яке аз ҷиҳатҳои муҳимми афкори маорифпарварии А. Дониш буд. Вай дар асарҳои худ пасмондагии феодалиро саҳт танқид мекард ва намояндагони табақаҳои ҳукмронро бо ҳаҷви чонсӯзаш ошкоро дар пеши ҷамъият фош менамуд. Вай менависад, ки «Аз шайхҳо ҳама фиребгар ва аз улламо ҳама ришватхор ба назар дар меомаданд. Агар мударрисро тафтиш куни, дарёби, ки ҳама барои мансаб ва маош ва манманию ҳудситои ба ин кор даст задаст; қозигиу раис ҳеч коре ҳалол ва муҳабо надорад, гайр аз ҳароми маҳз ва шубаҳот; муфтиён ҳама ҷашм бар дар ва дида ба зар доранд, то касе биёяд сар кафида.... Ва сикка ва ҳучҷате диханд ва ҳиллаҳои шаръи биёмӯзанд ва дираме биситонанд». Дар «Рисолаи таърихи» ин табақаҳои муфтхурӯ ҷамъиятиро бо сардории амир аз ин ҳам саҳттар танқид намудааст:

«Ин турфа ҳайвонот ба худ назорат ва аморатро лақаб ниҳода, ба зуру зулм ҳудсарона рафтор карда, ҳарчи ҳоҳанд биқунанд.... бас, агар ҳоли сultonро тафтиш куни, фосике, золиме, саффоқе: ва қози марди ришваҳори ҳароммкоре ва раис бедиёнате ва миршаб майзада ва қиморбоз, саргурӯҳи роҳзанон ва саркардаи дуздон мебуд».

Аҳмади Дониш дар Россия тарзи нави давлатдориро дид, ки дар он ҷо як тартиби муайянे ҷори аст. Гайр аз ин, аз вазъи мамлакатҳои Аврупо ҳабардор шуд, ки дар бисёр мамлакатҳои он ҷо инқилоб ба вучуд омада, ҳокимиияти мутлақи подшоҳонро аз байн бардоштанд, ё ба воситай перламент ҳуқуқи подшоҳ маҳдуд карда шудааст. Вай дар фасли васияти фарзандон дар ин ҳусус менависад:

«Олимони Аврупо ва Юнон диданд, ки дар давлатҳо зуд

- зуд инқилоб мешавад, аз китобҳои таърихи сабаби инқилоби давлатҳои гузаштаро хонда таҳлил намудаанд, ки сабаби ин дар он будааст, ки подшоҳи бо фикри худашон чомеаро бардошта, тудаеро ҳабс ва мусодир ва қатл мекунанд». Пас олимон ба маслиҳату машварат биншаста гуфтанд: «Ҳамай одамон дар роҳату меҳнат ва баҳту бадбахтии баробаранд, чунки онҳо фарзанди як падаранд. Набояд, ки бе ягон сабабе ҳамдигарро зери даст қунанд ва бе ягон ҳуқуқе зиёдталағи намоянд ва худи давлатро ҳамчун шахсе фарз карда, ба андозаҳои ҳуқуқ аз вай ҳақ талаб кардан лозим аст».

Аз ҳамин чо Аҳмади Дониш ба ақидае меояд, ки дар соҳти ҷамъияти ва давлатии Бухоро тафйирот ва ислоҳоти ҷидди доҳил намудан лозим аст, то ки ҳоли мамлакат ва ахволи мардум беҳтар гардад. Вай ин фикрҳои сиёсии худро дар «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» баён намудааст. Муаллиф дар сарсухани рисола менависад, ки вай дар пешниҳодҳояшон тартиби давлатдории мамлакатҳои мусулмони ва ҳам аврупою русро ба хисоб гирифтааст.

Аҳмади Дониш шарти аввалини салтанатро дар ақл ва адл мебинад: «Адл аз камоли ақл ҳезад», «Ҳар ки оқил нест, одил нест». Барои ин Аҳмади Дониш талаб мекунад, ки дар сари ҳокимијат бояд ҳамеша шахси маърифатнок нишинад ва аз рӯи ақл кор қунад. «Асл дар вилоятдорию ҳукумат, илму амал аст», менависад А.Дониш.

Аз ин чо А.Дониш ба он ишора мекунад, ки ба сultonии мамлакат на аз рӯи мерос, балки аз рӯи ақлу хирад ва қобилияти идоракуни интихоб кардан лозим аст. Дониш бар хилоғи ақидаи кӯҳнаи шарқ, ки сultonро ҳалифаи худо дар рӯи замин мегуфтанд, менависад: «Ҳукамо гӯянд: подшоҳ дехконро монад ва мамлакат бўstonро». Бинобар ин, подшоҳ бояд барои ободонии мамлакат меҳнат қунад: «Муздури ва тофтани гулхан нангу ор нест, хидмате мекунад, музде мебарад. Ва дар ҳақиқат ҳалқ аз шоҳу гадо ҳама муздуранд». Дар ҷамъият ҳама баробаранд ва хеч касро аз вақти таваллуд ба болои дигаре афзалияте дода нашудааст. Ҳол он ки дар ҷамъияти Бухоро чунин ақидаи сусте паҳн шудааст, ки ҳатто

«чараёни тақдири инсониро низ ба султон нисбат медиҳанд ва султонро худои рӯи замин эътиқод карда, намедонанд, ки султон ҳам бандай очиз аст». Аҳмади Дониш ҳатто менависад, ки дар ҷамъият «бисёр қасон ҳастанд, ки дар кори мамлакат аз подшоҳ зиёда бошанд».

Пас ҷунин ки бошад, тамоми ихтиёри корҳои мамлакатро билкул ва мутлакан ба дasti як шахси нодон додан тамоман нодуруст аст. Аҳмади Дониш дар ин ҷо аз рӯи тартиби давлати Россия дар аморат ҷори намудани вазоратҳоро таклиф мекунад. Ин вазоратҳо бояд бо соҳаҳои муаяйни кори мамлакат машғул шаванд. Вазирон аз давлат мувофиқи мансабу вазифаашон моҳона гиранд, то ки риша нахӯранд ва ҳалқро тороч нақунанд.

Аҳмади Дониш бо системаи вазоратдори маҳдуд нашуда, ҳатто ташкил намудани органи машваратиро (парламентро) ба миён мегузорад. Дар ин ташкилот бояд намояндагони тамоми табақаҳои ҷамъияти иштирок қунанд ва тамоми корҳои мамлакат бояд дар ҳамин ташкилоти машварати ҳал шавад. Ӯ менависад: «Султон бояд, албатта аз ҳар табақа намояндае дошта бошад, то ки дар корҳои муҳиму бузург бо ҳар қавм машварат қунад, балки дорул-машварат (хонаи машварат) таъин қунад ва бар он раисе мансуб гардонад ва ба он Раис моҳона муқаррар намояд, то ҳар рӯз дар он ҷо намояндаҳои табақаҳои мардум ҷамъ оянд, дар бораи корҳои мамлакат ва иқтисоди он ва ободии вилоят мушворат қунанд, манфиату зарари ҳар маслиҳатро шуморанд, то ки ба як фикр иттифоқ қунанд».

Ин фикри Аҳмади Дониш дар он замон ниҳоят пешқадамона ва далерона буд. Дар ин таклифҳои Дониш фикри демократиқунонии идораи давлат ва маҳдуд намудани ҳуқуқи мутлақияти амир ифода ёфта буд.

Аҳмади Дониш дар «Наводир-ул-вақоєъ» ва «Рисолаи таърихи» манфиатҳои ҳалқи меҳнаткаш, маҳсусан табақаи дехқононро бо як дилсӯзи ва хайрҳоҳи ҳимоя намудааст. Дар «Рисолаи таърихи» вай нишон медиҳад, ки амалдорону мансабдорони амир ҳалқро чи гуна истисмор мекунанд ва молу мулки ӯро тороч менамояд. Аз ин сабаб вай дар

«Рисола дар назми тамаддун ва таовун» ба мардуми меҳнаткаш ҷабр накардан амирро шарти муҳимми пешрафти мамлакат ҳисоб мекунад: «Аммо ҳуқуки раият бар султон яке он, ки менависад ў, бар ҳама мусулмонон ба тавоҷу бошад ва ба бечорагон маҳсусан...». «подшоҳон чун раиятро бикоҳанд ва ноҳуш доранд ва биёзоранд, душмани мулку давлати хеш бошанд».

Аҳмади Доњиш таклиф мекунад, ки одамони пир ва шахсони барҷомонда, бояд аз тарафи давлат таъмин шаванд. Ба ин мақсад ў ташкил намудани як муассисаеро, монанди хонаи маъюбон ба миён мегузорад: «Барҷомондагонро дар маҳаллате ҷамъ оварад ва ҳақи онҳоро аз хазинаи давлат бирасонад, то ки онҳо бо гадоиву тамаъ ҳалқро дар ташвиш намонанд».

Дар асарҳои Аҳмади Доњиш мавзӯи тарғиби илму маърифат, омӯхтани фанҳои табиию дуняви, мавқеи хеле қалон доранд. Доњиш ҳанӯз аз кӯдаки усули таҳсили мактабро дид, бовари ҳосил кард, ки дар мадрасаҳо илмҳое омӯхта мешаванд, ки ба зиндагии амалии ҷамъият ҳеч манфиате надоранд. Аз ин сабаб вай барномаи омӯхтани забони арабиро танқид кард.

Ин чунин Аҳмади Доњиш барномаи таҳсили мадрасаҳои Бухоро таҳлил намуда, омӯхтани илмҳои техникию табии ва физикию кимёиро, (ки дар мамлакатҳои тараққикарда омӯхта мешуд) ба миён гузошт. Барои пурӯзвват намудани ин фикр, ў аз ҳаёти илми ва қашфиётҳои ҳалқи рус ва аврупоён дар асарҳои худ мисолҳои хеле боварибахш овардааст. Вай менависад, ки дар Аврупо олимон қаҳри уқёнусҳо, сигораву сайёраҳоро меомӯзанд ва ҳатто фикри ба моҳ парвоз кардан дар байни олимон пайдо шудааст. Дар бораи кори тадқиқотии олимону инженерони рус чунин маълумот медиҳад: - «Ва дар тарафи ғарбии арқ кӯчаи бузург аст, ки он тарафаш муҳандисхона (яъне муассисаи илми, монанди бюрои конструктори, инженери) аст ва дар он ҳар хел мардони донишвар барои илм ҷамъ мешаванд ва дар ҳусуси салоҳияти мамлакату давлат бо ҳам маслиҳат мекунанд ва баъд аз имтиҳону таҷриба (илмҳои худро) ба

амал чори мекунанд».

Аҳмади Дониш дар шароити Бухоро зарур буданд, маҳсусан ба хонандагони худро ба омӯхтани забони руси хидоят мекард. Вай дар якчанд чойи «Наводир-ул-вақоєъ» изҳори таассуф мекунад, ки ба омӯхтани забони руси имконият надошт.

Ҳамин тариқа, ақидаҳои маорифпарваронаи Аҳмади Донишро, чунин хулоса кардан мункин аст:

1.Муборизаи ў ба муқобили соҳти пӯсидаи феодалии аморати

Бухоро ва соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсиву иқтисодии он.

2.Тарғиби илму маърифат ва тарзи зиндагии аврупоию руси.

3. Ҳимояти манфиати оммаи меҳнаткаш, маҳсусан, дехқонон.

Аҳмади Дониш дар аввал фикр мекард, ки агар амиру вазир аз мансаб барканор шаванд, шароити зиндагии халқи меҳнаткаш беҳтар мешавад. Аммо дар охир ба чунин ақидае омад, ки агар ҳокимияти мутлақ тамоман нест карда нашавад ва як инқилоби бузурге ба миён наояд, дигаргуни ва беҳбуди дар аҳволи халқ ва мамлакат номумкин аст. Аз ин чост, ки ў дар охири рисолаи таърихиаш мардумро ба сарнагун намудани ҳокимияти зулмбунёди амирон даъват мекунад: - «Ва ин фармон фармоён, ки холо мо ҳазрати амир ва ҷониби вазираш меҳонем, онҳо монанди ҳайвонанд, балки аз ҳайвон ҳам бадтаранд. Аз рӯи шариат аз мансаб дур карда шудани онҳо ҳар рӯз зоҳир мешавад ва ҳеч касро ба ҳукми онҳо итоат кардан лозим ҳам нест, дар сурати итоат накардан гунаҳкор ҳам наҳоҳад шуд». (Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоєъ.-Душанбе; Дониш, 1988.-283 с.)

Ин фикрҳои Аҳмади Дониш дар он замон ниҳоят далерона ва часурона буданд.

ВОЗЕХ

Кори Раҳматуллои Возех соли 1818 дар Бухоро дар оилаи муллои камбағал таваллуд шудааст. Баъди маълумоти ибтидои Возех чанд сол дар мактаби қориги (аз ёд кардани

Қуръон) таҳсил карда, дар зарфи чанд сол ин илмро ба хуби аз худ мекунад.

Лақаби «Қори», ки пеш аз номи вай омадааст, бо ҳамин сабаб ба вай дода шудааст.

Возех баъди хатми мактаб бо ин рутбаи «Қори» қаноат накард. Зеро дар маросиму маракаҳо Қуръон хондан, ба Возех нафорид ва аз ин сабаб ин корро тарк намуда, барои давом додани таҳсил ба мадраса дохил шуд.

Солҳои таҳсил дар мадараса падари Возех вафот мекунаду аҳволи зиндагии ўбоз ҳам вазнинтар мешавад. Бо вучуди он, шоир аз хондан даст намекашад. Возех аз кӯдаки хатти зебо дошт. Дар он замон хушнависон асарҳои шоиру нависандагони гузашта ва муосири худро дар ҷилдои муҳаллову мутало (зарҳалу зардор) менавиштанд ва дӯстдорони шеъру адаб ин китобхоро бо пули нақд меҳариданд. Хушнависон аз ҳисоби ин пули нақд зиндаги менамуданд.

Возех дар солҳои таҳсили мадраса барои таъмини зиндагии худ ва оилаи бепарастор мондааш ба хаттоти (яъне рӯбардор намудани китобу рисолаҳо) машғул шуд ва ин касб то охири умраш як манбаи даромади рӯзгори вай гардид.

Возех дар вақти таҳсил фақат бо омӯхтани илмҳои динии он замон, қаноат накарда, ба худомӯзии илмҳои табии, таъриҳ ва адабиёт машғул мешавад.

Тахминан дар солҳои 1845-46 Возех мадрасаро хатм мекунад. Аммо он илму донише, ки қарип дар зарфи бист сол ҳосил карда буд, ба вай ҳеч манфиате набахшид. Вай дараҷаи мударриси (яъне дар мадрасаҳо дарс додан) дошт, аммо ўро дар ягон мадраса ва идораи давлати ба кор қабул накарданд.

Ба ҳамин тариқа, Возех дар як вазъияти сахти зиндаги монд. Дар ин вазъияти танг боз ҳамон хунари хушнависи ба кор омад: вай китобу рисолаҳоро барои одамони пулдор китобат мекарду ба ҳамин даромад умр ба сар мебурд.

Дар аввалҳои солҳои панҷоҳум Возех ба воситаи шахсе, ба Кармина омада, ба хидмати Музаффар, писари амири он вақта Насрулло дохил мешавад. Вазифаи Возех ҳамеша дар сӯҳбати амирзода ҳозир будан ва барои ўбозеъ навиштан

буд. Ин хидмат барои Возех мушкил бошад ҳам, аз тарси ҳашму ғазаби амирзода вай чанд муддат онро ба зима гирифт. Аммо дар сӯҳбати як амирзодай бесаводу ҷоҳил нишастан ва ўро мадху ситоиш кардан барои Возех хеле гарон ва азоби рӯҳие буд. Вай дар ин зиндони маънави бисёр тоқат карда натавониста, соли 1858 ба як баҳонае хизмати амирзодаро тарк карда, ба Бухоро баргашт.

Ин густохии Возех амирзода Музафарро хеле ҳашмгин кард. Музаффар баъди вафоти падараши Насрулло соли 1860 ба таҳт нишааст, аз рӯи кинаву адоварати пештара аз Возех интиқом гирифтсанро сар кард. Аввал рафтани Возехро ба мадраса, мирзоҳонаҳои қозиёну муфтиён манъ кард. Ин муносибати амир Музаффарро дида бисёр шахсон бо Возех рафту омад намекарданд. Ҳуди Возех ба пеши дӯстонаш, (аз тарси он ки ба онҳо ягон гапе нарасад), пинҳони мерафт. Ин таъқиботи амир ба Возех то андозае ҳатари ҷон дошт. Бинобар ин Возех ба машварати дӯстонаш барои аз ғазаби аглаҳонаи амир ҳалос шудан аз рӯи зарурат шеъре навишта дар он, аз «гуноҳу ҳатоҳои» худ тавба мекунад:

Ба ҳақи тавбай Одам, ба ҳақи тавбай Нӯҳ,
Ки кардам зи ҳатоҳои худ ҳамон тавба,
Ҳамеша роҳи ризоят надида намеравам,
В-аз он ки нест қабулат, кунам аз он тавба.

Файр аз ин, Возех, ба амир Музаффар баъзе қасидаву ғазалҳо низ мефиристод. Ин иқдоми шоир ҳарчанд ўро ба марҳаматию илтифоти амир наздик накарда бошад ҳам, аммо аз таъқибот ҳалос кард. Шоир имконият пайдо кард, ки дар зарфи ҷандин сол дар бораи шоирону нависандагони мусоир маълумот ҷамъ намуда, китобе таълиф қунад.

Вай дар охири солҳои шастум ин асарро ба охир расонда, онро «Тӯхфат-ул-аҳбоб фи тазкират – ул - асхоб» (Тӯхфаи дӯстон аз зикри ёрон) номид. Дар ин асар тарҷумаи ҳол ва намунаи ашъори бештар аз 145 шоиру нависандагоне, ки дар Бухорою Самарқанд, Ҳуҷанд ва дигар марказҳои адабии Осиёи Миёна зиндаги мекардааст. Ҷанде аз шоирони Эрону Афғонистон низ ба ин тазкира дохил гардидааст. Пас

аз тазкираи Малеҳо, ки аз таълифи он зиёда аз дусад сол гузашта буд, Возех таърихи адабиёти точикро аз нав зинда кард.

Возех гайр аз таълифи тазкира ва чанд рисолаи илми, ба сурудани ғазалу қасида низ машғул буд.

Мазмуни бисёр ғазалҳои Возех аз яъсу навмеди ва шикоят аз бевафоии давру «абнои» рӯзгор иборат аст. Аз ин рӯ ҳулоса менамоем, ки рӯзгори шоир хеле сангин будааст.

Соли 1885 амир Абдулаҳад ба таҳт менишинад. Аз ин воқеа соле нагузашта, (баҳорони соли 1886) Возех ба зиёрати шаҳрҳои муқаддаси Арабистон- Маккаву Мадина мебарояд. Шоир дар аснои сафар бо ҳаёт ва шароити зиндағонии мамлакатҳои гуногун шинос мегардад. Ин сафари Возех қариб як сол тӯл қашид. Возех дар тӯли сафар бисёр шаҳрҳои саноативу маданий ҷаҳонро мебинад ва бо корхонаҳои саноати, осори илмию маданий ҳалқҳои гуногун шинос мешавад.

Возех пас аз бозгашт ба Бухоро меҳост, ки ҳамдиёронашро аз воқеаҳои ибратангези сафари хеш вokiф намояд. Вай бовари дошт, ки сафарномааш мисли ҳикояҳои Аҳмади Дониш мардуми гафлатзадаи Бухороро ба сӯи илму маърифат мекашад. Шоир дар як муддати кӯтоҳ, ин асарашибро навишта, соли 1887 онро ба охир мерасонад. Возех аз рӯи мазмуну мундариҷа ба ин асар ду ном гузашта буд. Яке «Сановех-масолик ва фаросих – ул - мамолик», яъне «Воқеаҳои роҳ ва масофаҳои байни мамлакатҳо», дигаре «Фароиб-ул-ҳабар фи ачиб –ис - сафар», яъне «Ҳикоятҳои ғарib аз аҷойботи сафар». Чунон ки мебинем, мақсади Возех аз ин китоб на тавсифи зиёрати Маккаву Мадина, балки шинос намудани мардуми Бухоро бо ҳаёту зиндағии қишварҳои тараққикардаи дунё мебошад.

Возех барои он ки асарашиб аз тарафи ҳаводорони ҳушомадгӯи амир ба таъқиб дучор нашавад, дар муққадимаи он амир Абдулаҳадро таъриф карда, асарашибро ба вай баҳшид. Аммо амир ва дарбориён диданд, ки мақсади шоир аз таълифи ин аср ба амир ҳушомад гуфтан нест, балки дар байни ҳалқ пасмондагонию ҷаҳолати ҳукуматро фош кардан

аст. Асари Возех дар байни аҳли пешқадами илму адаб зуд шўхрат пайдо кард ва шахсони закиву фаросатманд мақсади муаллиф пай бурданд.

Ин ҳолат нафрат ва адовати амир ва атрофиёни ўро нисбат ба Возех аз нав барангезонид. Возехро ба «ношукри» нисбат ба амир «куфру кофири» ва айбҳои дигар мутахҳам мекарданд. Вазъи зиндагии нависанда боз ҳам бадтар гардид. Аз эҳтимол дур нест, ки бисёр шеърҳои шикоятомези шоир дар ҳамин солҳо навишта шуда бошанд. Чунончи, ў дар яке аз шеърҳояш менависад:

Ман ки аз ташвиши даврон хотирам зери ғам аст,

Рӯзи идам дар назар монанди шоми мотам аст.

Карда ғамҳои ҷаҳон ҷо дар дили ношоди ман,

Лочарам ҷуз ман ба олам ҳар ки бини, хуррам аст,

Аз камбағалию муфлиси ва душвориҳои зиндаги Возех то пиёнсоли хонадор шуда натавонист. Ва дар аёми пири хонадор шуда, соҳиби чанд фарзанд гардид. Возех дар муфлиси соли 1893 дар Бухоро вафот кард.

Возех нависанда ва шоири пурмаҳсули замони ҳуд буд. Вай ба забонҳои тоҷики, араби ва ўзбеки шеър гуфтааст. Чунонки мусоиронаш менависанд, ў бо се забон девони ашъораш ҳам тартиб дода будааст. Аммо ҳоло ҳеч яке ин девонҳо ба мо дастрас нагардианд. Шеърҳои тоҷикии ў дар бисёр баёзҳову тазкираҳо ва маҷмӯаҳои дигар сабт гардидаанд, ки шумораи умумии онҳо тақрибан 2000 байтро ташкил медиҳанд. Мавзӯи асосии ғазалиёт ва шеърҳои лирики шоир, аз оҳангҳои эътирози нисбат ба беадолатиҳои соҳти ҷамъиятии он давр, тараннуми ишқ ва зиндагии тоқатфарсой хеш иборат аст. Мероси лирикӣ Возех дар назми он давра аз ҷиҳати ғояҳои пешқадам ва содагии забону услуг мақоми шоистае дорад.

Аммо ғояҳои пешқадами иҷтимиои ва афкори маорифпарварии Возех дар «Сановех – ул - масолик» таҷассуум ёфтаанд. Ин асар қиммати маҳсуси таърихи дошта, яке аз беҳтарин дурданаҳои илмию адабии он давра башумор меравад.

ШОХИН

Шамсиддин - маҳдуми Шоҳин соли 1859 дар Бухоро дар оилаи муллои камбагал таваллуд шудааст. Падари ў Муллоамон аслан аз Хатлонзамин (Қўлоби хозира) буда, дар вақти ҷавони барои таҳсили илм аввал ба Самарқанд ва баъд ба Бухоро рафта, дар мадраса таҳсил намудааст. Баъди ҳатми мадраса ҳонадор шуда, ҷанд вақте дар яке аз мадрасаҳои Бухоро дарс ҳам гуфтааст.

Шоҳин маълумоти ибтидоиро дар мактаби дуҳтарон - назди бибихалифа мегирад. Вай ҳанӯз аз бачаги дар ҳондану навиштан қобилияти фавқуллода дошт. Чунон ки ҳудаш дертар ҳикоят мекунад, дар ҳамин мактаб, таҳминан дар ҳашт - нӯҳсолагиаш ба шеър гуфтани шурӯй намуда будааст.

Баъд аз ҳатми мактаб падари Шоҳин ҳати зебои писарашро дида, ўро ба мирзои шогирд мемонад. Шоҳин дар ду - се сол тарзи ҳатнависиро ҳеле хуб ёд мегирад ва таҳминан дар сини 14-15 солаги ба мадраса дохил мешавад.

Шоҳин нисбат ба ҳамсабақонаш қобилияти баланд дошт, аммо аз ҷиҳати модди таъмин набуд. Падари пираш аз уҳдаи таъминоти оила ба зўр мебаромад. Аз ин сабаб Шоҳин бо ҳати зебо нусхаҳои китоби нодир ва баёзҳоро нусҳабардори карда, як навъ рӯз мегузаронид ва ба оилаи қашшоқаш низ ёри мерасонид.

Шоҳин баъд аз ҳатми мадраса ба ҳуд кори муносиб ёфта натавониста, ҷанд вақт дар масҷидҳо имомати мекард. Аммо ин қасб ба табъи Шоҳин мувоғиқ наомад. Вай дар як қасидааш ин аҳволи ногуворашро бо ҳазлу мутояба ҳеле нағз тасвир кардааст:

Соҳибо, гар накунад арзи ман эҷоби малол,
Аз имомат қадре шарҳ диҳам сурати ҳол.
Ҳафтае нест, ки андар паи наъша⁶⁶ наравам,
То сари пушта зи масҷид ману қавм аз дунбол,
Аз сари кӯча гар овози муazzин ояд,
Ба умеди ҳабари мурда кунам истиқбол.

⁶⁶ Нашъ – мурда.

Гаҳ занад ханда ба ман ходиму гаҳ кадбону⁶⁷,
Гаҳ нихад таъна ба ман суфию гаҳ оқсаккол,
Нест суре, ки дар ў ман наравам чун лули ,
Нест сўге, ки дар он ман наравам чун гассол⁶⁸.

Тахминан дар соли 1885 Абдулқодир ном парвоначии дарбори амир (парвоначи мисли сардори идораи коргузори буд) Шоҳинро аз ҷиҳати модди таъмин менамуд.

Шоҳин вазифаи мирзоиро адо мекард ва бо ҳоҳиши парвоначи дар мадҳи амир Абдулаҳад якчанд қасида гуфт. Парвоначи ба ин восита эътибори Шоҳинро дар пеши амир баланд намуд.

Дар андак муддате Шоҳин дар дарбор ва ҳатто дар назди амир обрӯю эътибори калоне пайдо кард. Шахсони ҷоҳили дарбор аз эътибору нуфузи Шоҳин ҳасад мебурданд ва ўро ба амир наздик шудан намонанд. Дар ин миён парвоначи аз тарафи амир ҳокими Шеробод таъин гардид ва аз Бухоро рафт. Душманон Шоҳинро танҳо дид, дар атрофи вай фитнаву суханчини сар карданд. Шоҳин дар ҳамин вақт ба хуби дид, ки дар атрофии амир чи гуна касони ҷоҳили пурғараз ҷамъ омада, ба мансабу рутбаҳои давлати расидаанд.

Парвоначи Абдулқодир, ки Шоҳинро мисли фарзанд дўст медошт ба вай духтарашро никоҳ карда дод, то ки мардум домоди ҳокими Шеробод будани Шоҳинро фаҳмида, аз вай даст қашанд. Дар воқеъ ҳам ин никоҳ Шоҳинро то андозае аз ҳуҷуми рақибонаш эмин дошт. Аз тарафи дигар, амир Абдулаҳад, ки худро шеърдўст нишон медод, Шоҳинро ба сўхбатҳои худ даъват мекардаги шуд. Амир Шоҳинро вақту бевақт ба маҷлису базмҳояш даъват мекард ба ҳоҳишу табъи шоир нигоҳ накарда, ўро ба сафарҳо гирифта мебурд.

Шоҳин чунон бо ин таку давҳо банд буд, ки ҳатто ба оилаи худ нигаҳбони карда наметавонист. Дар байн зани ҷавони ў фарзанд таваллуд карду ҳафтае нагузашта вафот кард. Вафоти ногаҳонии занаш барои Шоҳин як фочиаи

⁶⁷ Кадбону – зане, Ки дар маросими мурда ва тўю марака хидмат мекунад.

⁶⁸ Гассол –мурдашўй.

калоне буд. Шохин дар айни сұзу гудози фироқи ҳамсари маҳбубаш ба хотираи ӯ дар зарфи чор хафта достони «Лайли ва Мачнун» - ро навишт.

Шохин хост, ки мисли шоирони пештара, барои амир асаре таълиф намояд ва дар он роҳу равиши ҳукмфармоиро нишон дихад. Бо ин мақсад ӯ дар равияи «Бўстон» - и Саъдӣ «Тўхфаи дўстон» ном асари манзуме таълиф намуд.

Маълум аст, ки Саъдӣ «Бўстон»-ро ба ҳукмрони замонаш бахшида, дар он дар бораи ахлоқу одоби мамлакат ва раиятдори фикрҳои худро баён намуда буд. Шохин низ айнан бо ҳамин роҳ панду насиҳат менамояд, аммо ин часорати шоири ҷавон ба амир маъқул нашуд. Амир Абдулаҳад дар газаб шуда, аз Шохин интиқом гирифтани шуда, Шохинро мачбур кард, ки дар ҳақи ӯ шеъру қасидаҳо нависад. Илова бар ин, вай шоирро дар сафарҳои дуродур мебурд ва ӯро асбоби дилхушии худ гардонда буд. Дар ҳақи Шохин таҳқири бузурге буд ва амир инро интиқоми саҳттарин ҳисоб мекард.

Соли 1890 Шохин бо «Наводир-ул-вакоэъ»-и Аҳмади Доңиш шинос шуд ва тамоми иллатҳои бедармони ҷамъияти он вактро боз ҳам хубтар фаҳмид. Вай низ ба ақидае омад, ки бо вазъу насиҳат ва ислоҳоти ҷузъи аҳволи мамлакат ва тартиби давлатро беҳтар намудан мумкин нест, зеро амир ва атрофиёни ӯ ба дараҷае ҷохилу бефаҳманд, ки ба қабули ҷунин маслиҳатҳо қодир нестанд.

«Оллоҳ - оллоҳ, дунё,- навиштааст дар ин вақт Шохин,- турфа тамошогоҳе шуда, афсус, ки дидай бино ва дили огоҳ нест, то он чи дидай бинад, ба дил гузорад, ба сафҳа нигорад... Илм чун алам (парчам) ба сари мазорҳо ҳуфта; аз ҳар ки аз айни (моҳияти) он истифор (пурсиш) рафта, «лам» (намедонам) гуфта...»

Шохин дар ин солҳо рисолай машҳураш «Бадоеъ-уссаноеъ» -ро эҷод намуд. Дар ин рисола бо кинояву рамзҳои пӯшида нуқсонҳои иҷтимоии замонаш, разолат ва пастмоягии арбоби давлат ва худи амирро фош мекунад. Дар айёми пиронсоли мефаҳмад, ки вай умри ҷавони худро дар мадҳи амир ва муқаррабони ӯ беҳуда сарф кардааст. Вай дар

як маснавие, ки дар охирҳои умраш навишта буд, онро чунин ба қалам додааст:

Ду – се рӯз чу ёри эҳсон шудам,
Сарояндаи мадҳи дунон шудам.
Бибурдам ба ороиши назм ранҷ,
В - аз он кардам оғоқро пур зи ганҷ.
Хареро Масехо наасаб рондаме,
Суроро сурайё лақаб хондаме.
Сагеро, ки чома дарида ба дев,
Фаришта аз ӯ даргирифт гирев,
Чунон барзадам сирати мардуми,
Ки гӯи назода ҷуз ӯ одами.

Дар солҳои навадум саломатии Шоҳин хеле бад шуда буд. Вай ба касалии сил гирифтор гардид. Аммо амир ӯро дар сафарҳо ҳамроҳ гирифта мегашт. Вақте дар сафари Қарши Шоҳин касал шуд, амир ӯро қасдан ба Бухоро нафиристод. Нихоят Шоҳин соли 1894 дар Қарши вафот кард ва ӯро дар он ҷо ба хок супурданд.

ҲАЙРАТ

Муҳаммадсиддик, ки дар шеър Ҳайрат тахаллус дошт, соли 1887 дар гузари Арусони Бухоро таваллуд ёфтааст. Падари ӯ дар масциди ҳамон гузар муаззин (гӯяндаи аzon) буд ва оилаи ӯ бо даромади ноҷизе зиндаги мекард. Ҳайрат маълумоти умумиро дар мактаби гузари худ гирифт.

Ҳайрат бо як додари хурдсолаш дар ҳаштсолаги аз падар ва аз дувоздаҳсолагиаш аз модараш ятим монданд. Ба кӯдакони бепарастор як ҳавличаи хурд ва ду ҳучра аз мадрасаҳои Бухоро мерос монда буд, ки онҳо ба пули иҷораи ҳамин ҷоҳо рӯз мегузарониданд.

Ҳайрат дар сини понздаҳсолаги ба мадраса дохил шуд ва аз ҳамин вақт сар карда, ҷои доимии истиқомати вай ҳуҷраи мадраса гардид.

Ҳайрат аз хурдсоли ба шеъргӯи шавқи калоне дошт. Вай аз шахсони китобдӯст ҳар гуна китобхоро гирифта меҳонд

ва шеърхоро зуд аз ёд мекард. Машгулияти Ҳайрат дар вақти таҳсили мадраса боз ҳам зиёдтар шуд ва ў акнун чиддан ба шеърнависи машғул шуд. Аммо вай аз хоксори шеърҳояшро ба ҳар кас нишон намедод.

Дар охирҳои соли 1895 ва аввали соли 1896 С. Айни аз як ошнояш дар бораи Ҳайрат маълумот гирифта, бо ў шинос мешавад. Аз мулоқоти аввал дар байни онҳо риштаи дӯстиву муҳаббат баста мешавад. Айни шеърҳои пурмазмуни Ҳайратро дида, ба ҳаяҷон меояд ва ўро бо Садри Зиё, ки он вақтҳо С.Айни дар ҳавлии ў хизмат мекард, шинос мекунад. Садри Зиё шахси шеършинос ва тарбиятгари ҷавонони боистеъдод буд. Ў шеърҳои Ҳайратро дида, қобилияти шоирии ўро ҳамчун шоир дар байни ахли илму адаби Бухоро талқин мекунад.

Чунончи, С. Айни навиштааст: «Ҳайрат истеъоди фавқулоддае дошт ва дар дарсхои мадраса, бо вучуди аҳамият надоданаш, пеш буда, ҳар як дарсро ба як дидан ва ё шунидан аз худ мекард. Бинобар ин, ба интиҳоби устод ҳам он қадар аҳамият надода, ба аввалин мударрисе, ки ў воҳӯрдааст, факат барои расмият шогирд шудааст ва бештарини дарсхоро бо мутолиаи худ аз худ кардааст».

Он солҳо дар зиндагии Ҳайрат як давраи нав сар шуд. Вай бо шахсони маърифатноки замон шинос шуд, аз онҳо хеле фазлу дониш омӯҳт. Махсусан, ба туфайли Садри Зиё бо асари Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вақоєъ» шинос шуд ва доираи ҷаҳонбини ва фикру ақидаи ў хеле васеъ шуд.

Душвории зиндаги Ҳайратро ҳанӯз аз хурдсоли заиф гардонда буд ва ин ба саломатии ў бетаъсир намонд. Барои таъмини майшат ва муолиҷа бошад, ў маблаги даркори надошт. Бинобар ин, ў ба мақсади беҳтар кардани вазъи зиндаги соли 1898 ба сифати мирзо (котиб) ба кор медарояд ва соли 1902 шоир аз сабаби касали вафот мекунад.

ПАЙДОИШИ ҶАРАЁНҲОИ СИЁСИ. ТАЪЛИМОТИ МАРКСИСТИ.

Асри XIX дар таърихи башарият бо зиддиятҳо ва ихтилофҳо ва бархурдҳои идеологи мақоми хоса дорад.

Зиддиятҳои чамъияти танҳо хоси қарни XIX нестанд, дар олами ҳасти зиддиятҳои ногузир ҷой доранд. Дар сурате, ки аз зиддиятҳо ба мақсад истифода бурда шаванд, метавонанд омили пешрафти ҷомеа гарданд. Дар ҳолати муқобил ҷомеаро ба ҳаробкориҳо оварда мерасонад.

Дар асри XIX аксарияти мамлакатҳои Аврупо бо тараққиёти саноати фарқ мекарданд.

Дар натиҷа ҷомеа торафт бештар ба табақаҳои ба ҳам зид тақсим шуд. Соҳибони воситаҳои истеҳсолот бо истифода аз меҳнати кироя бою қудратманд мешуданд ва коргарони кироя, камбағал шуда, дар байни онҳо мубориза шиддат мегирифт. Зиддияти синфи барои тамоми форматсияҳои чамъияти хос аст. Лекин қарни XIX бо он ҳосият фарқ мекунад, ки дар муборизаи сиёси коргарони кироя ширкат карданд. Иттифоқи коргарон сабаб шуд, ки фикру андешаҳо оиди баробарии иҷтимоӣ ба амал оянд. Дар натиҷа дар асри XIX назария ва таълимотҳои нав пайдо шуданд, ки марому мақсадҳои баробарии иҷтимоӣ ва адолатҳоҳи ҷомеаро таҷассум менамуданд. Маркази ин таълимҳои нав Аврупо буд.

Мамлакатҳои пешқадами Аврупо маркази ҳодисаҳои муҳими характери иҷтимоӣ дошта гардианд. (Револютсияҳои буржуазии асрҳои 17-18). Маҳз ин мамлакатҳо ба назарияе, ки характери иҷтимоӣ дошт, асос гузоштанд.

Нимаи дуюми асри XIX таълимоти нав - марксизм ташаккул ёфт. Асосгузорони ин таълимот К. Маркс ва Ф. Энгельс буданд.

Карл Маркс 5-майи соли 1818 дар шаҳри Трир (Германия) дар оилаи адвокат ба дунё омадааст. Ӯ дар вақти таҳсил дар университет ш. Берлин ба гурӯҳи инқилобчиён (гегелчиёни ҷавон) ҳамроҳ шуд. Баъди ҳимояи рисолаи доктори фалсафа соли 1842 Маркс ба шаҳри Кельн омада ба сифати муҳаррири газетаи Рейн ба фаъолият сар кард. Соли 1843 баъди баста шудани газета Маркс ба Париж омада дар маҷаллаи «Немиси - франсави» кор мекунад. Дар ин маҷалла якчанд мақолаҳои фалсафии Ӯ чоп карда мешаванд.

Натицаи фаъолияти эчодии К. Маркс дар асарҳои «Танқиди иқтисоди сиёси» соли 1859 ва «Карпитал» соли 1867 чоп шуданд. Дар ин асарҳо дар натицаи омӯхтани иқтисодиёти капиталисти Маркс таълимоти худро дар бораи арзиши изофа ва капитал асоснок мекунад.

Маркс дар як вақт фаъолияти революсиони мебурд. Соли 1864 бо ташаббуси бевоситаи ў дар Лондон ташкилоти байналмиллали интелнасионали – 1 таъсис дода шуд, ки то соли 1872 фаъолият намуд. К. Маркс 14 марта соли 1883 вафот кард.

Маркс асосгузори назария ва тактикаи инқилоби пролетари буд. Ў бо ҳамроҳии Ф. Энгельс ҷаҳонбинии революсионии пролетари - диалектикаи материалиро қашф намуданд. Онҳо дар натицаи омӯхтани таърихи ҷамъият, назарияи материализми таърихиро эҷод намуданд.

Энгельс ҳамсаф ва рафиқи К. Маркс буд, ки тамоми ҳаёти худро ба муборизаи революсиони бахшида буд. Ф. Энгельс 28 - ноябрини соли 1820 дар шаҳри Бармени Германия дар оилаи фабрикант таваллуд шудааст. Ў ба монанди К. Маркс барвақт ба фаъолияти революсиони дода шудааст. Назарияи инқилобии Ф. Энгельс дар асарҳояш: «Очеркҳои танқиди оиди иқтисоди сиёси» (соли 1844), «Вазъияти синфи коргари Англия» (соли 1845), «Идеологияи немис», «Манифести партии коммунисти» (якчоя бо К. Маркс), «Чанги дехқонон дар Германия», «Анти-Дюринг», «Диалектикаи табиат», «Пайдоиши оила моликияти ҳусуси ва давлат», «Людвиг Фейербах» ва гайра инъикос ёфтааст.

Ф. Энгельс муборизи фаъоли революсиони буд. Ҳамчун доҳи таълимоти революсионии синфи коргар ба муқобили ҳамаи ҷараёнҳо созишкор ва опортунисти муборизаи беамон бурда буд.

Марксизм - системаи таълимотҳои фалсафи, иқтисоди, сиёси, иҷтимоӣ ва маънави мебошад. Ин таълимот дар «Карпитал», «Манифести партии Коммунисти» ва асарҳои дигари фалсафи, иқтисоди ва таърихи асоснок карда шудааст.

Мувоғики ақидаи марксизм ҷомеа ҷандин зинаҳо

(формасияҳои чамъияти) ичтимоиро аз сар гузаронидааст. Зинаи Оли ва охирини он чамъияти коммунисти мебошад. Коммунизм чомеаи бе синфу бе табақа мебошад. Дар натиҷаи тараққиёти бемайлони кувваҳои истеҳсолкунанда дараҷаи баланди тараққиёти чомеа ба даст дароварда мешавад. Ин имконият медиҳад, ки одамон аз ҷиҳати ичтимои баробар шаванд. Як ҷиҳати муҳими таълимоти марксисти дар он аст, ки моликият умуми гардонда мешавад. Ба чомеаи коммунисти гузаштган дар натиҷаи пурзӯр шудани зиддиятҳои оштинопазири буржуазҳо ва синфи коргар имкон мегардад. Ва ин гузариш дар натиҷаи тараққиёти баланди зинаи капиталисти ба амал меояд. Таълимоти марксисти дар бораи гузариш аз капитализм коммунизмо В. И. Ленин дар шароити нав инкишоф дода, назарияи революсияи сосиалистико кор карда баромад.

Бо пайдоиши назария ва таълимотҳои нав ҳизбу созмонҳои сиёси дар Аврупо, Осиё, Амрико пайдо шуданд. Қадимтарин ҳизби сиёсии ҷаҳон ин ҳизби Тори буд, ки дар нимаи дуюми асри XVII дар Англия ташкил ёфтааст. Даҳҳо ҳизбхову созмонҳо, ки дар асри XIX пайдо шуданд, равияҳои муҳталифи сиёси дошта, манфиатҳои табақаҳои гуногуни чамъиятиро ҳимоя менамуданд.

Дар Руссия ҷараёнҳои сиёси дар зери таъсири ақидаҳои сиёсии мамлакатҳои Фарб пайдо шуданд. Ҳаракатҳои инқилоби - озодиҳоҳии Руссия ба се давра тақсим карда мешавад. Ба ин ҳаракатҳо Шўриши соли 1825 ибтидо мегузорад. Аз ин сабаб давраи якум ҳаракати декабристон ном гирифтааст. Дар давраи якум намояндагони дворянинҳо - афсанони рус ширкат карда моҳи декабри соли 1825 шўриш бардоштанд, ки дар таъриҳ ба номи ҳаракати декабристон маълум мебошад. Аввалин ташкилоти декабритон, ки соли 1816 ташкил ёфта буд, «Иттифоқи наҷот» номида мешуд. Роҳбарон ва фаъолони ин ташкилот бародарон Александр ва Никита Муравьевҳо, бародарон Сергей ва Матвей Бестужевҳо Апостолҳо, Якушкин, Пестель, Лунин, Трубецкой ва дигарон буданд. Ташкилоти «Иттифоқи наҷот» барнома ва оинномаи худ дошт.

Мақсади ниҳонии ташкилот бекор кардани тартиботи крепостной ва барқарор намудани соҳти конституциони дар Россия буд.

Соли 1818 дар як вақт ҷамъияти дигари декабристон «Иттифоки беҳбуди» ташкил ёфт. Ин ташкилот нақшаш аниқи муборизаро баён накарда, асосан ба фаъолияти ташвиқоти тарғиботи маҳдуд мешуд. Баъдтар дар асоси ин ташкилотҳо ҷамъитҳои пинҳонкори декабристон «Ҷамъияти Шимоли» ва «Ҷамъияти Ҷануби» ташкил ёфтанд. Барномаи кори ин ташкилотҳо дар «Ҳақиқати рус» ва «Конститусия» инъикос ёфта буданд. Муврофики «Ҳақиқати рус» дар Россия соҳти крепоснои барҳам ҳӯрда, баробарии комили шаҳрвандон ва барпо кардани соҳти республикави дар назар дошта шуда буд.

Муврофики «Конститусия» -и Н.Муравёв Россия манаҳияи конституциони эълон карда шуда, подшоҳ ҳамчун ваколатдори олии давлатии иҷроия боқи мемонд.

Баъди бе муваффакият анҷом ёфтани шӯриши декабристон ташкилотҳои онҳо пароканда гашта, соли 1861 давраи якуми ҳаракати озодихоҳи ба охир мерасад.

Аз соли 1861 давраи дуюми инқилоби – озодихоҳии Россия сар мешавад. Ин давра разночини (гуногун табақави) номида мешавад, ки намояндагони фаъоли ин давра ҳалқчиён буданд.

Асосгузорони назарияи ҳалқчиги мутафаккирони бурузги рус, Александр Иванович Герцен (1812-1870) ва Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) буданд. А.И.Гернеч анъанаҳои декабристонро идома дода, дар саҳифаҳои журнали «Колокол» (Зангула) мутлақият ва тартиботи крепоснойчигиро фош мекарданд. Ў чунин мешуморид, ки Россия бар хилофи Аврупои Фарби давраи капиталистиро аз сар нагузаронида, ба воситаи ҷамоаи (общинаги) дехқон ба социализм гузашта метавонад.

Ин ақидаи Герценро Н.И.Чернышевский идома дод. Чернышевский орзӯҳои худро дар бораи ҷамъияти нав дар романи «Чи бояд кард?» таҷассум кардааст.

Кори Герцен ва Чернышевскийро ҳалқачиёни

революсиони солҳои 70-уми идома доданд. Ба ин гурӯҳ намояндагони зиёйён-табакаҳои гуногун (разночинҳо) дохил мешуданд.

Халқачиён роли прогрессиви доштани капитализмро инкор карда, чунин ақида доштанд, ки капитализм мамлакатро ба таназзул бурда мерасонад. Дар Россия барои капитализм замина вучуд надорад. Россия бо роҳи маҳсуси худ тараққи карда, ба воситай чамоаи деҳқони ба сотсиализм рафта мерасад.

Халқчиён деҳқонро қувваи асосии инқилоби дониста, дар давоми ду- се сол ба «революции сотсиалист» мамлакатро расонидани буданд. Ба ин мақсад «ба назди халқ» рафтани сар шуд. Аз ин ибора номи халқчиҳо пайдо шудааст. Аммо ин мақсадҳои халқчиён амали нагаштанд ва идеяи халқчиҳои шикаст хӯрд.

Соли 1876 ҷамъияти «Замин ва озодӣ» ташкил ёфт, ки кружокҳо (маҳфилҳои) гуногуни халқчиён ба як ташкилоти марказонидашуда муттаҳид намуд. Аъзоёни ин ҷамъият пропагандай ақидаҳои революсиониро дар байни коргарон ва дар ҳамин асос тайёр намудани роҳбарони ояндаи шӯришҳои деҳқони аз ҳисоби коргарон машғул шуданд.

Соли 1879 ҷамъияти «Замин ва озодӣ» дар натиҷаи пайдо шудани ихтилофҳо ба гурӯҳҳои «Черный передел» (гурӯҳи сиёҳ) ва «Народная воля» (Озодии халқҳо) тақсим шуд. Агар гурӯҳи «Чёрный передел» тарафдори давом додани ташвиқоти революсиони бошанд, гурӯҳи «Народная воля» роҳи террор - күштани подшоҳ ва гузаронидани табадулотро пеш гирифтанд. Ба подшоҳ Александри - 2 чанд маротиба сўйқасд ташкил карда шуда, ниҳоят соли 1881 бо роҳи тарқонидани бомба ўро күштанд. Ташкилқунандагони сўйқасд А. Желябов, С. Перовская, Н. Кибальчич дар Петербург ба дор овехта шуданд.

Умуман, халқчиҳо ба се гурӯҳ: инқилоби, ислоҳотчиҳо ва террористи (сўи қасдчиҳо) тақсим мешуданд.

Революсионерони пролетарии ворис ва давомдиҳандагони кори декабристон, революсионерони демократи, ташкилотҳои пинҳони, халқчиёни солҳои 70-ум

ва аввалин ташкилотҳои пинҳонии коргари буда ба ҳаракати озодихоҳии Россия ворид гаштанд.

Дар охири асри XIX дар Россия пролетариат ҳамчун синф ташаккул ёфт. Ин зарурияти ташкил кардани ташкилотҳои коргариро ба миён овард. Соли 1875 дар Одесса «Иттифоқи коргарони Россияи Чануби» ташкил карда шуд. Баъди се сол дар Петербург Степан Халтурин ва Виктор Обнорский «Иттифоқи коргарони Руси Шимол» -ро ташкил доданд.

Гарчанде, ки ташкилотҳои пинҳонкори коргарон камтар аз якуним сол фаъолият карданд, онҳо дар таърихи ҳаракати коргарию Россия осори худро гузоштанд.

Сардори сотсиал - демократияи рус Георгий Плехонов соли 1883 дар Женева кружоки гурӯҳи «Озодикуни мөхнат»-ро ташкил намуд.

Гурӯҳи «Озодикуни мөхнат», ки ба он Г.П.Плеханов, П.Аксельрод, В.Засулич, Г.Дейч ва дигарон роҳбари мекарданд, «Манифести партии коммунисти» ва дигар асарҳои Маркс ва Энгельсро ба забони руси тарҷума намуда ба Россия мефиристоданд. Ташкилот барои паҳн шудани марксизм дар Россия саҳми калон бозид. Махсусан асарҳои Г.Плехонов «Сотсиализм ва муборизаи сиёси» ва «Ихтилофҳои мо» дар ин масъала аҳамияти калон доштанд.

Дар Петербург соли 1895 бо ташаббуси В.И.Ленин ташкилоти марксисти пролетарии «Иттифоқи мубориза барои озодикуни синфи коргар» ташкил ёфт. Дар нимаи дуюми солҳои 90-ум чандин ташкилотҳои дигар дар марказҳои калони саноатии мамлакат таъсис ёфта буданд.

Соли 1898 съезди 1-сотсиал-демократҳои Россия давват карда шуд. Аммо дар съезд ташкилёбии партия имкон нагардид.

Съезди дуюми РСДРП 17 июли соли 1903 дар Брюсела давом намуда, баъдтар кори худро дар Лондон идома дод. Съезд «Программаи Партия», ки аз ду қисм иборат буд, қабул намуд: Программаи минимум сарнагун кардани мутлақияти подшоҳӣ, барқарор кардани ҷумҳурии демократи. Программаи максимум бо роҳи революсияи

сотсиалисти сарнагун кардани капитализм.

Дар съезд оиди параграфи якуми оиннома дар бораи аъзоёни Ҳизб баҳсу мунозираҳо сар шуд. В.И.Ленин ва тарафдорони ў, ки дар вакти овоздихи аксарияти овозхоро соҳиб шуданд, большевик ва тарафдорони Мартов-меншевик ном гирифтанд. Бо ҳамин РСДРП ба ду шоха тақсим шуд.

Дар давраи инқилоби якуми рус солҳои 1905-1907 дар Руссия ҳизбу чараёнҳои сиёсии нав, аз ҷумла ҳизби конститусионист-демократи «Иттифоқи 17 октябр» (октябристҳо), «Черносотенцы», «Партияи монархистии Россия», «Иттифоқи ҳалқи рус», «Иттифоқи мардуми ба номи Архангел», «Чамъияти муборизаи фаъол зидди инқилоб ва анархия» ва ғайраҳо, ташкил ёфтанд.

ВАЗЪИЯТИ СИЁСИ-ИҶТИМОИИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР АРАФАИ ИНҚИЛОБИ (1905-1917).

Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX Россия ба дараҷаи олии тараққиёти капитализм - империализм расид. Дар ин давра капитализми рус ба иқтисодиёти Осиёи Миёна торафт бештар ворид гардида, муносабатҳои феодалиро вайрон мекард. Албатта дар шароити мустамликави ҳучуми капитал, ниҳоят суст ба амал омада буд. Ба ин нигоҳ накарда ҳалқҳои мустамлика, аз ҷумла, тоҷикон ба доираи нуфузи капитал кашида мешуданд. Чи дар Туркистон ва чи дар аморати Бухоро молҳои истехсоли саноати рус мавқеи маҳсулоти косибону хунармандони маҳаллиро танг карда, ҷои онро мегирифтанд.

Муносабатҳои капиталисти дар баробари ноҳияҳои марказ дар қисми зиёди қаламрави аморати Бухоро низ пайдо шуданд. Ҳусусияти хоси муносабатҳои капиталисти дар он буд, ки воридшавии сармоя ба иқтисодиёти ин ҷо суст гузашта, муносабатҳои феодали афзалияти худро дер боз нигоҳ медоштанд.

Истисмори милли - мустамликави, ки ҳукумати подшоҳи дар Осиёи Миёна мегузаронд, пешрафти тараққиёти кувваҳои истехсолкунандай кишварро боз медоштанд. Илова

аз он, сиёсати мустамликави мутлақияти подшоҳи сади роҳи тараққиёти сиёсию иқтисодии ҳалқҳои Осиёи Миёна гардид. Дар тамоми давраи мустамликави замини тоҷикон аз ҷиҳати сиёси пароканда буд. Үезди Ҳучанд ба ҳайати вилояти Самарқанд дохил шуда, ноҳияҳои Конибодом, Ашт ва Исфара тобеъи губернатори ҳарбии Фарғона буданд. Ноҳияҳои Бухорои Шарқӣ (Марказ ва Ҷануби Тоҷикистони имрӯза) ва Помири Ғарби дар ҳайати аморати Бухоро, Помири Шарқӣ ба ҳайати вилояти Фарғона дохил мешуданд.

Чунин тақсимоти маъмурии сарзамини тоҷикон ба пешрафти иқтисоди, тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда, худшиносии милли ва ягонагии ҳалқи тоҷик ҳалал мерасонд.

Дар арафаи инқилоби солҳои 1905-1907 ба монанди давраи пештара иқтисодиёти Осиёи Миёна ба манфиати капиталистони рус мувоғифардонда шуда буд. Капиталистони рус барои қонеъ гардонидани талаботи ҳуд ба пахта барои тараққиёти ин соҳа дар Осиёи Миёна аҳамияти маҳсус медоданд. Соли 1895 ҷамъияти ҳочагии қишлоқ ва дар назди он комитети пахтакори ташкил дода шуд. Вазифаи ин комитет аз он иборат буд, ки майдони қишли пахта зиёд карда, сифати пахтаро беҳтар кунад. Сол то сол майдони қишли пахта васеъ гардида, ба ҷои пахтаи навъи маҳали, пахтаи навъи баландҳосили американои қишил карда мешуд.

Агар соли 1884 дар Туркистон пахтаи навъи американои дар 450 ҳ. десятина замини қишил карда 7 ҳ. пуд ҳосил дода бошад, соли 1887 ба микдори 200 ҳ. пуд пахтаи навъи американои истеҳсол карда шуд. (История таджикского народа. Кн 2.-С. 199-200).

Дар ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон истеҳсоли пахта асосан дар ихтиёри фирмаҳои «Курдин ва Қ» ва мануфактураи қалони Ярославск буд. Фирмаҳо плантатсияҳои ҳудро доштанд. Дар заминҳои плантатсияви пахтаи навъи американои қишил карда шуда, аз меҳнати кироя истифода бурда мешуд. Барои ба Россия қашонидани пахта роҳи оҳани Закаспий аҳамияти қалон дошт.

Дар баробари ин, дар инкишофи ҳочагии қишлоқ ва аз

чумла, пахтакори монеаҳои зиёд буданд. Қафомонии умумии иқтисодии кишвар ба мавҷуд набудани роҳи нақлиёт, таъмин набудани бехатарии роҳҳои савдои ва дигар душвориҳо вобаста буд. Аз сабаби набудани алоқаи бевоситаи байни истеҳсолкунандагони пахта ва муассисаҳое, ки пахтаро кор мекарданд, дар байни онҳо гурӯҳи миёнаравон пайдо шуданд.

Фирмаҳои капиталисти пахтаро аз дехқонон бо ёрии агентҳои хурд, тарозудорон, аробакашон бо чандин фанду фиреб мегирифтанд. Миёнаравон аз фирмажо қарзи дарозмуддат гирифта, онҳоро ҳамчун бунак дар байни дехқонон паҳн мекарданд. Миёнаравон дехқононро бо ҳар баҳона фиреб медоданд. Дар бисёр мавридиҳо дехқононро байди «фурӯҳтани» пахта ҷои ҳароҷоти сарфшударо пур карда наметавонистанд.

Дар баробари пахтакори дар ҳочагии молию пули ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон боғдори ва токпарвари аҳамияти аввалиндарача доштанд. Масалан, соли 1890 дар 1310 десятина замин ток парвариш карда шуда бошад, соли 1909 барои токпарвари 5436 десятина замин чудо шуда буд. Соли 1890 дар Уезди Хучанд 655 ҳазор пуд кишмиш истеҳсол карда шуд. Соли 1899 ин рақам ба 16045 ҳазор пуд расонда шуд. (История таджикского народа.-Т.2, кн.2.-С.203).

Дар ҳочагии Тоҷикистон он давра ҷорводори низ мавқеи қалон дошт. Дар ин ҷо микдори муайяни гусфандҳои қирғизи маҳинпашм ва қарокули парвариш карда мешуд. Дар худи Уезди Хучанд ҳар сол то 20 ҳазор сар ҷорво ва чандин пуд паши мурӯш бароварда мешуд.

Дар ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон кирпарвари тараққи карда буд. Аз ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон танҳо дар соли 1908 ба Россия 13364 пуд шоҳи бурда шуд.

Инкишофи минбаъдаи муносибатҳои молию пули ба табақаҳо чудо шудани дехқононро тезонид. Қисми зиёди дехқонон хонавайрон шуда, сафи мардикоронро зиёд мекарданд. Қисми дигари дехқонон бой шуданд. Масалан, соли 1908 дар Уезди Хучанд 2389 хонаводаи дехқонон тамоман замин надоштанд. 1000 хонавода аз 1 то 0, 25 таноб

замин доштанд. Чунин вазъият дар ноҳияҳои дигари Тоҷикистони Шимоли чой дошт.

Ҳамин тарик дар арафаи Инқилоби солҳои 1905-1907 дар ноҳияҳои Шимоли Тоҷикистон дар доҳили муносабатҳои феодали муносабатҳои капиталисти пайдо шуданд, лекин асосҳои феодали бе тағиیر монданд ва асосҳои капиталисти мавқеи устувор гирифта натавонистанд.

АМОРАТИ БУХОРО ДАР АРАФАИ ИНҚИЛОБИ СОЛИ 1905-1907

Дар натиҷаи барқарор шудани протекторати Россия аз болои аморати Бухоро дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодии аморат тағииротҳои муайян ба амал омаданд. Дар зери таъсири капитализми рус шаклҳои хоҷагидории асrimiёнаги вайрон шуда, Бухоро ба муомилоти ҷаҳони ҷалб карда шуд. Аз Бухоро ба Россия асосан пахта бурда мешуд ва дар фурӯши пахта Бухоро баъд аз Фарғона ба ҷои дуюм баромад.

Дар Бухорои Шарқи пахтакори суст равнақ меёфт. Ҷунки ин диёр аз роҳи оҳан дур буда, системаи мукаммали обёркуни надошт. Аморат барои инкишофи пахтакори дар ин ҷо ҷорае наандешид, дар Бухорои Шарқи барои эҳтиёҷоти доҳили ва савдо ғалла истеҳсол карда мешуд.

Дар баробари пахта аз Бухоро ба Россия пӯсти қарокули, пашм, гилем, пила ва гайра бурда мешуд. Дар аввал савдогарони маҳали маҳсулоти худро дар бозорҳои Нижегородск ва Москва мефурӯҳтанд. Баъдтар дар қаламрави Бухоро савдогарони рус мавқеи худро мустаҳкам карда, савдои ин молҳоро ба дасти ҳуд гирифтанд.

Аз Бухорои Шарқи ба Россия писта, ҷормаз, загир, кунцид, гандум, чорво, ҷарм, матоъҳои абрешиими Ҳисори, пусти қарокули, пашм ва гайраҳо бурда мешуданд.

Ба гӯшаҳои дурдасттарини Бухорои Шарқи молҳои саноатии Россия оварда мешуданд. Масалан, дар ибтидои асри XX ба Бухоро соле 1500 пуд молҳои гуногун оварда шуд.

Аз ибтидои асри XX сар карда капитали молиявии рус

ба аморати Бухоро ворид шудан гирифт. Дар аморат шўъбаи бонки давлатии Россия, филиалҳои бонки Рузы Осиё, бонки ҳисоботии Москва, бонки савдои Сибир ташкил ёфта буданд. Сармоядорони рус иқтисодиёти Бухороро дар зери таъсири худ даровард.

Дар Бухоро корхонаҳои саноати охири асри XIX ва ибтидиои асри XX бунёд шуда буданд. Ин корхонаҳо асосан заводҳои пахтатозакуни буданд, ки ба саноатчиёни рус таалук доштанд. Дар солҳои 90-ум дар қатори сармоядорони рус буржуазияи савдои маҳали низ ташаккул ёфта буд. Дар арафаи инқилоби солҳои 1905-1907 20 корхонаи пахтатозакуни, як кони коркарди тилло амал мекарданд, ки дар онҳо 734 нафар коргарон кор мекарданд. Аммо ҳукумати подшоҳии рус ба равнақи саноат дар Аморати Бухоро роҳ надод, бинобар он косиби ва ҳунарманди ҳанӯз бартарият доштанд.

Дар Бухорои кӯҳна 9 устохонаи калон ва 80 устохонаи хурди боғандаги мавҷуд буданд, ки дар онҳо 15000 боғандада кор мекард. Ҳунарманди аксаран мероси буд. Яке аз ҳунарҳои пахншуда кулоли буд. Ҳунармандон бо ёрии чархи кулоли зарфҳои гуногун месоҳтанд. Матоъҳои шоҳибофон ва зардӯзони тоҷик хеле дилрабо ва зебо буданд. Дар байни тоҷикон ҷармгари, ҷубтароши, музадӯзи, заргари ва оҳангари ривоҷ меёфтанд.

АҲВОЛИ МЕҲНАТКАШОН

Дар аморати Бухоро, аз ҷумла, Бухорои Шарқи ҳочагии қишлоқ асоси иқтисодиётро ташкил мекард. Замин ба категорияҳои: амлости, амири, вақф, мулк тақсим мешуд. Ҳочагиҳои деҳқони аз ду сеяки ҳосил андоз медоданд.

Дар баробари андози асоси аз замин зироаткорон боз күшпули, кавсан, обчувозпули, миробона медоданд. Илова аз ин, андозҳои дигар, ба монанди закот, аминона, дуконпули, тарозупули, гузаргоҳпули, дарвозапули, роҳпули ва ғайраҳо меҳнаткашонро бенаво ва хонахароб менамуданд.

Дар ин давра дар ҳудуди Бухорои Шарқи низ ба

табақаҳо чудошавии дехқонон мушоҳида карда мешуд. Қисми асосии замин ба дасти табақаи болои гузашт. Масалан, дар ҳудуди Ҳисор, Шаҳринав ва Регар табақаҳои болои 76 % хочагиҳоро ташкил намуда, 45, 6% заминҳои обёришавандаро соҳиб буданд, 28 % хочагиҳои дехқонони камбағал ҳамаги 1% заминҳои обёришаванда доштанд. Чунин вазъит дар ноҳияҳои Бухорой Шарқӣ ҷой дошт. Аҳволи дехқонони ноҳияҳои Фарбии Бадаҳшон, маҳсусан вазнин буд. Дар ин ноҳияҳо заминҳои корам хеле кам буда, тамоми замин дар ихтиёри бойҳо буд.

Дар чор ноҳияи Бадаҳшон 14190 нафар аҳолии (1303) ҳочаги ҳамаги 3066 га замин дошт.

Ҳамин тарик, дар натиҷаи инкишофи муносибатҳои молию пули ба чудошавии табақаҳои аҳоли оварда расонд ва сафи бенавоён меафзуд. Аввалин коргарони маҳали аз ҳисоби дехқонони бенавогашта ташаккул меёфтанд. Дехқонон дар ҷустуҷӯи кор ба шаҳрҳо рафта, ба сифати мардикор, коргарони мавсими дар корхонаҳо кор мекарданд. Мардикорони тоҷик бо коргарони рус дар корхонаҳои саноати кор карда, тамоми азобу машаққати истисмори капиталистиро аз сар мегузарониданд.

Робита бо пролетариати рус дар ҷараёни ташаккули синфи коргари тоҷик саҳми бузург бозид. Мӯҳточи ва зиндагии қашшоқона мардумро ба мубориза барҳезонд. Ин мубориза таҳти ғояҳои инқилоби солҳои 1905-1907 боз ҳам шиддат гирифт.

ИШТИРОКИ МЕҲНАТКАШОНИ ТОЧИКИСТОНИ ШИМОЛИ ДАР ИНҚИЛОБИ СОЛҲОИ 1905-1907

Инқилоби якуми рус соли 1905-1907 аз ҷиҳати ҳарактери ҳуд инқилоби буржуази – демократи буд. Ҳарактери ҳар як инқилоби иҷтимоӣ аз ҷиҳати вазифаҳои он муайян карда мешавад. Инқилоби солҳои 1905-1907, инқилоби зидди тартиботи помешики – феодали буд. Аз ин рӯ, инқилоб ҳарактери буржуази дошт. Зеро сарнагун намудани мутлақияти подшоҳи ва тартиботи феодали вазифаӣ

бевоситаи инқилоби буржуази аст.

Инқилоби якуми рус хусусияти хос дошт. Буржуазияи рус умуман дар инқилоб иштирок надошт. Чунки буржуазияи рус, аз ҷиҳати сиёси ва иқтисоди, дар мамлакат мавқеи устувор дошт. Манфиатҳои буржуазия ба манфиатҳои мутлақият ва синфи помешики-феодали як буд. Аз ин ҷиҳат буржуазия аз инқилоб манфиатдор набуд.

Аз ин рӯ, инқилоб характери демократи гирифт. Қувваҳои пешбарандай инқилоб синфи коргар ва дехқонони Россия буданд. Дар сари инқилоб синфи коргар меистод. Бо баробари ғалабаи инқилоб дар мамлакат мебоист тартиботи демократи барқарор карда мешуд. Иштироки табақаи меҳнаткаш ба инқилоб характери демократи дод.

Инқилоби якуми рус ба ҳалқҳои Осиёи Миёна таъсири калон расонд. Садҳо миллион аҳолии аз гафлати асримиёнаги бедор шуда, барои ҳаёти нав ва ҳуқуқҳои оддитарини инсон ба мубориза бархостанд.

Дар арафаи инқилоби солҳои 1905-1907 дар Туркистон 14,5 ҳазор нафар коргарони фабрики-заводи, 2 ҳазор коргарони саноати кӯҳи ва 15 ҳазор нафар коргарони роҳи оҳан кор мекарданд. Пролетариати милли нисбатан камшумор буд. Дар сафи пеши харакати революциони синфи коргарони рус меистоданд, ки дар шаҳрҳои калони Туркистон чамъ шуда буданд.

Пролетариати рус дар Туркистон дар ташкилотҳои социал-демократи муттаҳид шуда буданд. Ин ташкилотҳо матбааи худ «Рабочий», «Русский Туркистан» ва «Самарқанд» -ро доштанд.

Инчунин, дар шаҳрҳои Туркистон матбуоти большевики «Искра», «Пролетарий», «Вперёд», «Новая жизнь» ва ғайраҳо дар байни аҳоли паҳн карда шуданд. Матбуоти инқилоби дар мустаҳкам гаштани гурӯҳҳои сотсиал-демократи ва ғояҳои сиёсии онҳо саҳми калон бозид.

То соли 1905 дар як қатор шаҳрҳои тоҷикнишин ҳам ташкилотҳои сотсиал-демократи ташкил ёфтанд. Корҳои ташвиқоти-тарғиботие, ки ташкилотҳои сотсиал-демократи мебурданд, пролетариати маҳаллиро ба роҳи сиёси роҳнамои

карда, коргаронро ба мубориза ҷалб менамуданд. Коргарони бошуури маҳали ба ташкилоти большевики дохил мешуданд. Дар ташкил намудани гурӯҳҳои сотсиал-демократи ва аз ҷиҳати гояви-сиёси мустаҳкам намудани онҳо революционерон Феофанов, Бахарев, Корнюшин, Морозов ва дигарон саҳми калон бозиданд.

Ҳамаи ин ба он оварда расонд, ки инқилоби солҳои 1905-1907 аз рӯзҳои аввали саршавиаш таваҷҷӯҳи меҳнаткашони Осиёи Миёна, аз чумла, аҳолии Тоҷикистонро ба худ ҷалб намуд.

Дар Тоҷикистони Шимоли баромадҳои зиддиподшоҳии дехқонон мушоҳида карда мешуд. Дехқонон аз додани андозҳо саркаши карда, ба замини бойҳо ҳучум мекарданд, ҷангалҳоро мебуриданд ва иншоотҳои обёрикуниро вайрон мекарданд. Дехқонон баъзан яроқнок шуда, ба кашида гирифтани заминҳои давлати ва бойҳо шурӯъ карда буданд. Ҳукumat иштирокчиёни баромадҳои дехқононро пароканда карда, ба онҳо ҷазо медод.

Моҳи июни соли 1905 дар Тошканд ва Ашқобод шӯришҳо сар зада, 4- июл дар бисёр шаҳрҳои Осиёи Миёна намоишҳои сиёси ба амал омада буданд. Дар нимаи дуюми моҳи июл ва маҳсусан, моҳи октябр – ноябр соли 1905 намоиш ва баромадҳои оммавии коргарони соҳаҳои гуногун шуда гузаштанд.

18-октябрини соли 1905 дар Тошканд зери шиорҳои «Нест бод мутлакия», «Нест бод капитализм» коргарон ба намоиш баромада, бар зидди манифести 17-уми октябр эътиroz баён карданд. Намоиш пароканда карда шуд. Бинобар ин, 21-уми октябр коргарон дар ҷавоби тирборонкунии ҳукumat намоиши эътиrozи гузарониданд. 16 ноябр дар қалъаи Тошканд шӯриши аскарҳо сар зад. Шӯришчиён бо оғитсерон талабҳо гузаштанд ва умедвор буданд, ки шӯриш дар байни табақаҳои дигари меҳнаткаш тарафдорон пайдо мекунад. Шӯриш бо ёрии қувваи ҳарби пахш карда шуд.

Ҳангоми шӯриши яроқноки декабрии Москва 25-27 декабри соли 1905 дар Ҳуҷанд шӯриши ротаи понтони шуда гузашт. Ба шӯриш гурӯҳи сотсиал-демократҳо роҳбари

мекард. Аскарҳо офтитсерони рутбаи хурд доштаро ҷазо дода, дар назди офтитсерони рутбаи қалон масъала гузоштанд, ки ҳолати тиббии қисм ва сифати хурду ҳӯроқи аскарҳо беҳтар карда шавад. Шӯриш пахш карда шуд. Роҳбарони шӯриш ба ҳабс гирифта шуда, бадарға карда шуданд.

Дар соли 1906 баромадҳои инқилоби ва ҳаракатҳои дехқони дар аксари нохияҳои Тоҷикистон Шимоли мушоҳида шуда буданд. Дар байни аҳолии нохияҳои Ӯротеппа, Ҳуҷанд даъватномаҳои инқилоби пахн мегардиданд.

9-январи соли 1906 дар Ӯротеппа даъватномаи инқилоби чоп шуда буд. Дар ин даъватнома меҳнаткашонро бо фарорасии соли нав табрик намуда, дар соли нав тамоми қувваҳои бошуурро бо муттаҳиди ва муборизаи нав даъват мекарданд. (История Таджикского народа.-Т. 2.- С. 219-220).

Чоп шудани ҷунин даъватномаҳо аз он шаҳодат медоданд, ки дар Ӯротеппа ва шаҳрҳои дигар ташкилотҳои пинҳонкории инқилоби амал мекарданд.

Дар соли 1906 дар аксарияти вилоятҳои Тоҷикистони Шимоли баромадҳои дехқонон ба амал омада буданд. Масалан, 29-март дехқонони дехаи Чорқӯҳи Исфара ёрдамчии сардори уезди Қуқандро пеш карда, ҳалли масъалаи обро ба дасти худ гирифтанд. Баъдтар, аз ҷумла, дар соли 1907 дехқонон дар баъзе маҳалҳо замини боёнро қашида мегирифтанд. Баромадҳои сершумори дехқонон дар зери таъсири ҳаракати инқилоби Россия мегузашт. Лекин дараҷаи сусти тараққиёти иқтисоди, камшумор будани пролетариати милли, набудани алоқа дар байни коргарон ва дехқонон, суст будани таъсири ташкилотҳои инқилоби ба ҳаракатҳои дехқони ба он оварда расонданд, ки шӯришҳо ҳарактери номушаккилона дошта аз тарафи қувваҳои ҳукумати пахш карда мешуданд.

БУХОРОИ ШАРҚИ ВА ПОМИР

Тӯфони инқилобии соли 1905-1907 ба аморати Бухоро низ пахн мегашт. Дар пахн шудани ғояҳои инқилоби дар Бухоро инқилобчиёни рус саҳмгузор буданд.

Дар ноҳияҳои дурдасти Бухорои Шарқи ва Бадаҳшон паҳнкунандагони ғояҳои инқилоби аскарон ва оғсерони рӯҳияи революциони доштани рус буданд.

Дар паҳн намудани ғояҳои инқилоби мардикорон ҳиссаи муайян бозиданд. Мардикорон аз ноҳияҳои дурдасттарини Бухорои Шарқи дар корхонаҳои саноатии шаҳрҳои Туркистон кор карда, на танҳо ба ғояҳои инқилоби шинос мешуданд, балки бевосита дар намоишу баромадҳои коргарони Туркистон иштирок мекарданд. Мардикори яке аз воситаҳои асосии даромади меҳнаткашони тоҷикони кӯҳистон буд. Ҳар сол аз Бухорои Шарқи ва Бадаҳшон 15-20% аҳолии қобили меҳнат ба корхонаҳои Туркистон рафта, ба сифати мардикор кор мекарданд. Мардикорон чун тамоми меҳнаткашон истисмор мегардидаанд. Рӯзи кори онҳо 15-16 соат давом мекард ва ба ҷои 1 сӯму 70 тини муқаррари ҳамаги 80 тин музди меҳнат мегирифтанд. (История таджикского народа.- Т.2.-С. 222-223).

Коргарони тоҷик бо коргарони рус якҷоя кор карда, аз онҳо усулҳои муборизаро меомӯҳтанд. Дар зери таъсири инқилоб дар бекигарҳои Қаротегин, Кӯлоб шӯришҳои дехқонон ба амал омаданд.

Соли 1905 дар ноҳияҳои кӯҳистони Бухорои Шарқи якчанд шӯришҳо ба амал омада буданд. (А.Семёнов. Восстания против правительства в конце XIX – начале XX вв. – Из истории народных движений в Средней Азии. – Душанбе.- 1988- С.32- 34).

Яке аз ин гуна норозигихои ҳалқи шӯриши дехқонони Қаротегин бо роҳбарии Қаландаршоҳ буд. Ин шӯриш аз тарафи бек паш карда шуд.

Дар бекигарии Кӯлоб шӯришгарон бар зидди бек ва амалдорони ўхум оварданд. Бек ба воҳима афтода, дар қалъа пинҳон шуд. Қушунҳои дар Кӯлоб будаи амир аз ўҳдаи паш кардани шӯриш набаромаданд. Дехқонон заминҳои бойро кашида гирифта, андозирони амирро пеш карданд.

Солҳои 1905-1907 дар Балҷувон низ шӯришҳои дехқонон ба амал омада буд. Соли 1909 яке аз қалонтарин шӯришҳо дар бекигарии Ҳисор сар зад. Ҳуди ҳамин сол дар Душанбе

ва Янгибозор низ шўришҳои дехқонон сар заданд. Ба ин шўриш Аҳмад ном шахсе, ки аз маҳбасхонаи амири турехта буд, роҳбари мекард. Ҳамаи ин баромадҳои дехқонон аз сабаби парокандаги ва номуташаккилии худ аз тарафи сарбозон пашш карда шуданд.

Дар натиҷаи ҳаракатҳои инқилобии солҳои 1905-1907 дар ноҳияҳои кӯҳистони Бадаҳшон низ чунбишҳои дехқони ба амал омада буданд. Ҳанӯз соли 1903 сокинони ноҳияҳои Ваҳон ба муқобили амалдорони амир эътиroz баён намуда буданд. Сокинони Бадаҳшон борҳо ба амалдорони ҳукумати подшоҳии рус муроҷиат карданд, ки онҳоро аз худсариҳои амалдорони амири Бухоро начот диҳанд. Ба мақсади бартараф кардани норозигии соли 1903, генерал-губернатори Туркистон ба воситаи агенти сиёси ба амири Бухоро маълум кард, ки барои беҳтар кардани вазъият дар Помири Фарби чора андешид. Охири соли 1904 амири Бухоро беки Шугнонро ба Бухоро даъват карда, ба беки Ҳисор Остонақул супориш дод, ки ба Помири Фарби амалдорони навро тайин кунад, ки бевосита дар назорати сардори отряди Помир амал кунад. Ин амал аз он шаҳодат медиҳад, ки идоракунии Помир бевосита ба ихтиёри амалдорони Россия гузашт. Бо ин иқдом ҳукумати подшоҳи мавқеи стратегии Помирро ба назар гирифта мавқеи худро дар ин ҷо мустаҳкам кард ва вазъи умумии ин сарзамин қадре ором намуд.

Ҳаракатҳои инқилобии солҳои 1905-1907 –ро дар Осиёи Миёна ҷамъбаст намуда, қайд кардан лозим аст, ки шўришҳои дехқонон ва баромади коргарон номуташаккилона буданд. Буржуазияи савдои, саноати ва интелегенсияи маҳали ба ҳаракатҳои инқилоби зарбай қалон расонданд.

ПАЙДО ШУДАНИ МАТБУОТИ ДАВРИ ВА САҲМИ ОН ДАР ҲАРАКАТҲОИ ИНҚИЛОБИ

Дар ташаккули афкори сиёсии ҳалқи тоҷик матбуоти давраги саҳми қалон бозид. Аввалин намунаи нашрияҳо дар Осиёи Миёна варакаю хитобномаҳо буданд, ки аз Россия ба

аҳолии маҳали дастрас мешуданд. Яке аз аввалин варақаҳо «Мактуб аз Петербург» ном дошт, ки 7-маи соли 1901 дар Хучанд пайдо шуд.

Аввалин соли 1903 дар Осиёи Миёна, аз чумла дар Хучанд варақаҳои гурӯҳҳои социал-демократҳои рус паҳн шуданд. Охирҳои соли 1904 ва ибтидои соли 1905 ташкилотҳои маҳали социал-демократҳои Туркистон имконияти нашр кардани хитобномаҳо ва варақаҳоро пайдо карданд.

Аввалин нашрияни пинҳонкорони сотсиал-демократҳои Туркистон бо номи «Рабочый» 20 сентябри соли 1905 дар шаҳри Тошканд интишор ёфт. Рӯзнома равияни большевики дошта, хонандагонро ба муборизаи зидди ҳокимон ва мустамликадорон даъват менамуд. Рӯзнома то моҳи феврали соли 1906 нашр мешуд.

Дар Қизил-Аврот рӯзномае бо номи «Рабочий листок» чоп мешуд, ки аз нигоҳи мавзӯъ ва равияни сиёси идомаи рӯзномаи «Рабочий» буд. Ин рӯзнома то моҳи октябриси соли 1906 нашр мешуд.

Дар ин давра дар шаҳрҳои гуногуни Туркистон нашрияҳои дигар бо номҳои: «Самарқанд» (10 апрели соли 1904 то баҳори соли 1907), «Русаки Туркистон» (солҳои 1878 то августи соли 1906), «Асхабод» (январи соли 1899 то майи соли 1918) чоп мешуданд, ки дар ҳаракатҳои инқилобии солҳои 1905-1907 ҳиссаи арзанда гузоштанд.

Дар охири соли 1905 ва ибтидои соли 1906 дар Туркистон як қатор нашрияҳои хусуси ба миён омаданд, ки онҳоро буржуазияи нав таъсиси кишвар нашр менамуданд, ки аксари онҳо равияни туркпаратона доштанд. (Усмонов И., Давронов Д. Таърихи матбуоти Тоҷик.- Душанбе, 1997). Яке аз ин гуна нашрияҳо «Тарҷумон» буд, ки аз рӯзи аввали таъсисёби то шумораи охиринаш дар барои устувории ваҳдати миллати туркзабон хизмат намуда, онро дар байни хонандагон тарғибу ташвиқ мекард.

Бо таъсири «Тарҷумон» аксари рушанфирони Осиёи Миёна аз қабили Мунавар Кори ва Маҳмудхӯҷа Беҳбуди, барои муттаҳид кардани нерӯҳои иҷтимоӣ андешаҳои пантуркизм кӯшиш мекарданд.

Омили дигари пайдо шудани матбуоти турки дар Осиёи Миёна таъсири рушанфикрони тотор аст. Тоторхо аз як тараф ҳамчун намояндаи халқҳои туркнажод афкори туркиёнро дар Осиёи Миёна оварда бошанд, аз тарафи дигар онҳо воситаи пайванди мардуми Осиёи Миёна, аз ҷумла тоҷикон бо русҳо буданд. Зоро дар ҳамаи муассисаҳои давлатии Россия аксарияти тарҷумонҳо аз тоторхо буданд. Мардуми корафтодаи тоҷик, ки дар муассисоти давлатии рус кор мекарданд ва забони русиро намедонистанд, ҳудро маҷбур месоҳтанд, ки забони туркиро омӯзанд. Ин омил ба сарнавишти баъдинаи Осиёи Миёна ҳам таъсири амиқ гузошт. Аз тарафи дигар бошад сабабгори ба вуҷуд омадани матбуоти турки гардид.

Ҳамин тавр моҳи ноябрி соли 1905 аввалин нашрияи миллии гайри давлатии Осиёи Миёна ба номи «Тараққи» аз нашр баромад.

Баъдтар як силсила рӯзнома ва маҷалаҳо аз қабили «Туоҷҷрат», «Хуршед», «Осиё», «Вақт», «Иршод» таъсис ёфтанд.

Аввалин нашрияи тоҷики «Бухорои Шариф» буд, ки шумораи якуми он 11-марти соли 1912 аз чоп баромад. Рӯзнома то 2-январи соли 1919 фаъолият намуд. Рӯзнома дар таърихи афкори сиёси ва фарҳангии халқи тоҷик нақши босазо гузошт. Бесабаб нест, ки 11-март дар Тоҷикистони соҳибиستиклол рӯзи матбуот эълон шудааст. Рӯзномаҳои «Самарқанд», «Зарафшон», «Танг» (Шафақ), «Кутулуш», (Озоди) ва маҷалаи «Ойина»- нашрияҳои ҳарактери сотсиал - демократи дошта буданд.

ТАШКИЛ ЁФТАНИ ҲИЗБУ ҶАРАЁНҲОИ СИЁСИ.

Дар ибтидои асри XX пеш аз ҳама дар зери таъсири инқилоби рус дар Туркистон фаъолияти созмонҳои сиёсии буржуази фаъол гашт. Робитаҳои миллатчиёни буржуазии Туркистон бо Туркияи Усмони ҳанӯз дар охирҳои асри XIX сар шуда буд, ки дар он миллатчиёни тотор саҳми калон доштанд. Равияҳои панисломи ва пантурки идеологиии

асосии چавонтуркон буд. Пешвоёни چараёни панисломи тарғиб мекарданд, ки давлатҳои исломи дар зери парчами ислом муттаҳид шаванд. Ҷараёни панисломи барои аз байн бурдани фарҳангӣ забони мардуми форсизабон ҳавфи чидди надошт, зеро забонҳои арабиҷо форси яқдигарро эътироф мекарданд.

Ҷараёни пантуркисти бошад бевосита барои фишор овардан ба забони форси, туркигардонии тамоми форсизабонон қӯшиш ба ҳарҷ медод.

Пешвои چавонтуркон Анварпошҳо, Талъатпошҳо, Ҷамолпошҳо ва дигарон буданд. Онҳо ақидаҳои пантуркиро дар байни ҳалқҳои соҳили Волга, Кавказ ва Осиёи Миёнаро тарғиб намуда, онҳоро даъват менамуданд, ки дар зери парчами давлати Усмони муттаҳид шаванд. Ҳодими пантуркистон Зиё Гулаки рӯи рост иброз дошт, ки ватани туркон танҳо Туркияву Туркистон не, балки қишивари беканори Турон аст». (Faфуров Б. Тоҷикон. К.2.- С.257).

Соли 1909 дар Истамбул «Чамъияти Бухоро оид ба интишори дониш дар байни Ом» таъсис ёфт. Мақоми ин ташкилот дар паҳн намудани ғояҳои пантурки хеле зиёд аст. Ин ҷамъият дар таҳти назорат ва ҳимояи шӯъбаи маорифи партияи چавонтуркон «Иттиҳод ва тараққи», ки роҳбари он доктор Нозим буд амал мекард.

Бо ташаббуси «Чамъияти Бухоро» аз Осиёи Миёна ба макотиби олии Истамбул садҳо нафар ҷавонон фиристода шуданд, ки онҳо баъди баргаштан ба Осиёи Миёна ақидаҳои пантуркистиро тарғиб мекарданд.

Дар бисёр мавридҳо ташвиқоти онҳо натиҷаи дилҳоҳ доданд.

Дар зери таблиги ин ҷараён баъзан тоҷикон ба форсизабон ва ориённажод будани худ шубҳа пайдо карданд. Мардуми Бухорову Туркистон то истилои Россия ва пайдо шудани ҷараёни миллатгарои - пантуркизм худро аз ҷиҳати милли ҷудо намекарданд ва миллат гуфта таалуқоти динимазҳабии худро дар назар доштанд.

Пантуркизм таҳти ниқоби панисломизм амал мекард. Азбаски туркон сунни мазҳаб буданд ва аксари тоҷикон низ

ба ин мазҳаб мутааликанд, ба хотири ғояҳои исломи ва ягонагии мазҳаб ба зуди таҳти таъсири паисломизми турки меафтоданд.

Забони форси бошад, чун забони дин баробари забони араби шинохта мешуд. Ин забон забони давлати, забони дабистону мадраса, забони муоширати тамоми қавмҳои минтақаи васеъ аз уқёнуси Ҳинд то Кафкоз ва аз даштҳои Қазоқ то водии Қашқари Чин буд.

Маҳз дар зери таъсири пантуркизм қувваҳое миллатгарои пайдо шуданд, ки мақсадашон барангехтани ихтилофоти мазҳаби буд. Бо ҳамин роҳ дар байни қавмҳои эронинажод низои мазҳаби барангехтани шуданд. Ба ин кор мустамликадорони рус низ ҳавасманд буданд. Низое, ки моҳи январи соли 1910 дар Бухоро байни мазҳаби шиаю сунни ба амал омад, мисол гуфтаҳои болоянд. «Як маъмури рус бо фармони генерал-губернатор дар беруни дарвозаи Бухоро идорае ташкил карда, шабу рӯз ба корҳои маҳфие машғул буд. Бо эрониёни Бухоро мусоҳиба карда, аз тоҷикон эҳтиёт шуданро тавсия менамуд. Дар сӯҳбат бо тоҷикон онҳоро бовар мекунонд, ки эрониҳо ба муқобили шумо тайёри дида истодаанд» (Айни С. Таърихи инқилоби Бухоро. – С.89).

Чи тавре, ки маълум мешавад дар ин мочарои байни қавмҳои эронинажод саҳми идеологҳои пантурки хеле қалон буд.

Миллатчиги ва миллатчиёни буржуази, ки идеологҳои асосии он пантуркистон буданд, дар таърихи ҳалқи тоҷик саҳми муайяни манфи бозиданд.

Робитаи миллатчиёни буржуазии Туркистон ва Туркия ҳанӯз дар охири асри XIX сар шуда буд. Ин робитаҳо пас аз инқилоби соли 1908-уми ҷавонтуркон боз ҳам инкишоф ёфтанд. Пешвоёни ҷавонтуркон Анварпошишо, Талъатпошишо, Чамолпошишо ақидаҳои пантуркиро тарғиб намуда, мекӯшиданд, ки ҳалқҳои соҳили Волга, Кавказ, Закавказия ва Осиёи Миёнаро дар зери роҳбарияти Туркия ба як «давлати мусулмони» муттаҳид намоянд.

Ба мақсади амали кардани нияти худ (таъсис додани давлати «Туркони Кабир») пешвоёни ҷавонтуркон ба Осиёи

Миёна чосусон ва эмиссарони худро мефиристоданд. Онҳо дар ин ҷо адабиёти лозимиро пахн намуда, корҳои ташвиқоти мебурданд.

Соли 1909 дар Истамбул «Ҷамъияти Бухоро оид ба интишори дониши муфид дар байни ом» таъсис ёфт. Ин ҷамъият таҳти назорати маҳсуси шӯбай маорифи хизби ҷавонтуркон «Иттиҳод ва тараққи» ва ҳодими намоёни он доктор Нозим амал мекунад.

Дар баробари ба Осиёи Миёна фиристодани чосусон, идеологҳои пантуркисти ба тайёр кардани мутахассисон аз ҳисоби ҷавонони Осиёи Миёна диққати маҳсус медоданд. Соли 1910 мактабҳои олии Истамбул аз Осиёи Миёна қарib сад нафар донишҷӯй қабул карда буданд. (Фафуров Б. Тоҷикон. Ч.2.- С. 258).

Яке аз сарварони намоён ва роҳбарони ғоявии ҷадидони Осиёи Миёна Мунавваркори Г.Абдурашидов буд. Вай дар нашрияҳои панисломия фаъолона ширкат намуда, китобҳо ва маҷалаҳои туркиро тарҷума ва нашр мекард. Ҕадидҳо дар шаҳрҳои Осиёи Миёна ташкилотҳои гуногуни «Имдоди Туркия» таъсис медоданд. Фаъолияти онҳо асосан ба суст намудани таъсири Россия ва баланд бардоштани нуфузи Туркия равона карда шуда буд.

Ҕадидон ва пайравони онҳо пантуркистон аз номи «тамоми мусулмонон» гап мезаданд. Лекин онҳо аз ҳалқи меҳнаткаш дур буда, манфиатҳои як гурӯҳи ҳурди буржуазияи миллиро ҳимоя мекардану ҳалос.

Дар солҳои аввали Ҳокимияти Шӯрави намояндагони пантуркизм бо тамоми қувва қӯшиш мекарданд, ки ба таъсиси Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалал расонанд.

Намояндагони ин ҷараён - Анварпошшо, Таълатпошшо, Ҷалолпошшо ва дигарон буданд, ки онҳо ҳалқи мусулмони Осиёи Миёнаро ба муттаҳидшави бо давлати Туркияи «усмони» даъват менамуданд. Ҳодими намоёни пантуркизм Зиёгулкали буд. Ӯ нақшашои худро чунин иброз дошта буд: «...ватани туркони-на Туркияву Туркистон, балки кишвари абадзиндаи беканори Турунай». (Фафуров Б. Тоҷикон. К. 2.- С.257).

Дар даврае, ки забонҳои форси, араби бо ҳам мувофиқат мекарданд, ва яке дигареро эътироф мекард, ин ҷараён барои аз байн бурдани фарҳангу забони форсизабони Осиёи Миёна ҳавф надошт. Вале баъдтар ҷунин ҳавф зиёд шуд. Зоро ин ҷараён бевосита барои фишор овардан ба забони форси, туркигардонии тамоми форсизабонон кӯшиш мекард.

Тамоми ин кӯшишҳои ҷудоандозони, миллатгарои ва патуркист дар таърихи ҳалқи тоҷик нақши муайян бозиданд. Ҷунин кӯшишҳои ҷудои андози барои ташаккули миллати тоҷик, ва ягонагии онҳо ҳалал расонда, сабабҳои пайдо шудани ҳиссиёти маҳалгарои гардид, ки оқибатҳои онро мудодӣ дар воқеъҳои солҳои охир эҳсос намудем. Инчунин, фаъолияти миллатгарои дар вакти гузаронидани тақсимоти маъмури – террорияви нақши муайян бозид.

ЧАНГИ ЯКУМИ ҶАҲОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА ВАЗЪИ СИЁСИИ ҲАЛҚҲОИ ОСИЁИ МИЁНА

Чанг якуми ҷаҳон дар таърихи инсоният фочиаи бузург буд, ки бо гуноҳи доираҳои ҳукмрони давлатҳои асадкудрат сар шуд. Сабаби асосии ҷанг зиддияти байни мамлакатҳо барои ба даст даровардани бозорҳои нави тиҷорати, ба даст даровардани мустамликаҳои нав ва баланд бардоштани нуғузи сиёсии худ буд.

Дар ҷанг давлатҳо ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. Иттифоқи сегона: Олмон, Утриш-Мачористон (Авесто-Венгрия) ва Антанта: Россия, Франсия ва Англия. Баъдтар ба ҷанг давлатҳои дигар, минтақаҳои Шарқи Дуру Наздик, Африқо, Үқёнусҳои Атлантика, Ором ва Ҳинд ҳамроҳ шуданд. Ҳамаги дар ҷанг 28-давлат иштирок кард. Ҷанг аз ҳар ду тарафи ҳарактери истилогарона дошт.

28-июни соли 1914 шоҳзодаи империяи Утриш-Мачористон Франс Фердинанд дар Сраево аз тарафи миллатчиёни Сербия кушта шуд. Ин воқеъа барои оғози ҷанг баҳона гардид. Утриш-Мачористон ба Сербия ултиматом равона кард. Гарчанде, ки Сербия ҳамаи талабҳои ултиматумро қабул кард, ҳуди ҳамон рӯз ҷанг эълон карда шуд.

Руссия дар ҹанг мақсадҳои худро дошт. Россия дар ҹанги зидди Япония (1904-1905) шикаст ҳӯрда, мавқеъи худро дар Шарқ аз даст дод. Барқарор кардани мавқеъи пештара дар Корея ва Манчурия сабаби иштироки ҳукумати подшоҳи дар ҹанг буд.

Россия нисбати воқеъаҳои нимҷазираи Балкан бетараф истода наметавонист. Халқҳои славяни ин минтақа: сербиягиҳо, черногориҳо, булғорҳо дар шаҳсияти Россия пушту паноҳи худро медиданд. Аз ҳамин сабаб гарчанде, ки Россия ба ҹанг тайёр набошад ҳам, маҷбур шуд, ки Сербияро пуштибони карда ба Утриш-Мачористон ҹанг эълон намояд.

Халқҳои Осиёи Миёна бевосита ба ҹанги ҷаҳон ҳамроҳ набуданд. Азбаски Россия яке аз саркардҳои ҹанг буд, ҳоҳу ноҳоҳ ҳалқҳои ин кишвар аз бадбаҳтиҳои ҹанг бенасиб намонданд.

Ҷанг дар навбати аввал нишон дод, ки Россия ба он тайёр нест. Аз рӯзҳои аввали ҹанг аллакай нокифоя будани захираҳои модди ва аслиҳаи ҳарби хис карда шуд. Россия ин норасоиҳои модди ва ҳароҷотҳои ҳарбиро ба души ҳалқҳои мустамликаи худ гузашта буд. Ин албатта ба иқтисодиёти Осиёи Миёна бетаъсир намонд. Кашонда овардани молҳои саноатии Россия ба Осиёи Миёна бағоят кам шуд. Баръакс аз Осиёи Миёна баровардани ашёи ҳом ва озуқавори афзуд. Ба гайр аз ин андозҳо ва нарҳи молҳои ниёзи мардум қимат шуд.

Солҳои 1914-1916 амири Бухоро аз хазинаи худ «баҳри ғалаба» ба Россия 3-миллион сўм нисор кард. Барои ин хизматаш Амир Олимхон бо фармони императори рус бо орденҳои «Үқоби сафед», «Александр-Невский» мукофотонида шуд. (Холиқзода А. Таърихи сиёсии Тоҷикон. -Душанбе, 1994.-С.32).

ШӮРИШИ СОЛИ 1916 ВА ВАЗЪИ СИЁСИИ ОСИЁИ МИЁНА

25-уми июни соли 1916 императори рус Николаи II «Дар бораи сафарбарии мардҳои аҳолии маҳали тобехи империя ба кори соҳтмони иншооти мудофиа дар маҳали урдуи амалкунанда ва ҳамчун барои анҷоми ҳама гуна корҳои

мудофияи давлат зарур» фармон баровард. Мувофиқи ин фармон бояд аз Туркистан 250-ҳазор нафар мардони аз 19 то 44 сола сафарбар карда мешуданд.

Фармон дар давраи ҳосилғундори баромада, сафарбаркунии қувваи кори ба ақибгоҳ таъсири бад мерасонд.

Цанги чаҳони ба иқтисодиёти Россия таъсири харобиовар расонд. Дар натиҷаи ҷанг соҳаҳои асосии ҳоҷагии ҳалқи мамлакат касод шуд ва дараҷаи зиндагонии ҳалқ паст фаромад. Ба ҷанг 47% мардони қобили мөхнат сафарбар карда шуданд.

Кулфати ҷанг, талафоти ҷони, бесалоҳияти ҳайати фармондехи, хиёнати бевоситаи ҳукumatдорон, харобшавии ақибгоҳ боиси ҳашму газаби ҳалқ гардид.

Ҷанг ба иқтисодиёти Осиёи Миёна, аз ҷумла, ноҳияҳои тоҷикнишини он таъсири харобиовар расонд. Кашонда овардани маҳсулоти саноати ба Осиёи Миёна қатъ гардид. Аз Осиёи Миёна баровардани ашёи ҳом ва озуқавори баръакс меафзуд. Ба сабаби паст фаромадани нарҳи пахта ҳоҷагии пахтакори ҳароб гардида, солҳои 1915-1916 дар Осиёи Миёна бӯҳрони иқтисоди сарп зад. Дар солҳои ҷанг андозҳо дар Осиёи Миёна 3-4 маротиба зиёд шуданд. Андоз аз 10%-и солҳои 80-уми асри XIX дар соли 1914 ба 75% расид.

Соли 1916 андози маҳсуси ҳарби ва андози маҳсуси муваққати ба миқдори 2 суму 50 тин аз ҳар пуд пахта ҷори ҳарда шуд. Андоз аз заминҳои лалми то дараҷае расонида шуд, ки бисёр дехқонон аз баҳри заминҳояшон мегузаштанд. Аз аҳолии ҷорводор (кучиён) андози сари ҳонаги ба андози 4 сӯм аз ҳавли гирифта мешуд.

Аз аҳоли бо ҳар баҳона ҷорво ва ҷизу ҷораашон зӯран кашида гирифта мешуд. Соли 1915 нарҳи пахта ниҳоят паст фароварда шуд. Дехқонон ҳатто ҳарочоти мөхнати сарфшударо пӯшонда наметавонистанд.

Сиёсати мустамликови, зулми даҳшатовари иҷтимоӣ мӯқобилияти саҳти аҳолии қишварро ба амал овард. Дар ҷунин вазъият 25 июни соли 1916 фармони подшоҳ дар бораи ба корҳои ақибгоҳ сафарбар намудани аҳолии гайрирус

эълон карда шуд. То ин давра сокинони Қазоқистон ва Осиёи Миёна ба хизмати ҳарби даъват карда намешуданд. Ба ивази хизмати ҳарби ба ҳукумати подшоҳи андози маҳсуси иловаги медоданд. Тамоми ин зулму ситам сабаби шўриши соли 1916 гардид.

САРШАВИ ВА РАФТИ ШЎРИШ

Шўриш соли 1916 дар таърихи озодихоҳии ҳалқҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон аҳамияти калони сиёси буд дошт. Бо таъсири ин шўриш дар ноҳияҳои Шимолии Кавказ ва Сибир ошубҳои сиёси ба амал омаданд.

Ошубҳои аввалин дар шаҳри Хучанд сар шуданд. Аз рӯи тақсимот аз уезди Хучанд бояд 9 ҳазор мардикор ба корҳои ақибгоҳ сафарбар карда мешуд. Амалдорони маъмурии ҳукумати подшоҳи, губернатори ҳарбии Самарқанд Н.С. Лукашин рӯйрост таҳдид мекард, ки дар сурати саркаши кардани мардикорон кувваҳои мусаллаҳ истифода хоҳад шуд.

Пагоҳии 4-уми июл қариб 500 нафар аҳолии Хучанд (дар байни онҳо занон ва құдакон ҳам буданд) ба назди идораи пристав^{*} чамъ омаданд. Ҳалқ талаб кард, ки мардикорон фиристода нашаванд. Сардори пристав талаби ҳалқро рад кард. Он гоҳ мардум ба идораи пристав ҳүчум карда, полисейҳо ва амалдоронро ба зери борони сангу чўб гирифтанд. Сардори уезд аскаронро бо пулемиёту артиллерия бар зидди ҳалқи беяроқ сафарбар кард. Аскарон дар болои деворҳои қальға истода, ба тарафи издиҳом 16 маротиба тир кушоданд. Ду кас кушта ва як кас маҷрӯҳ шуд. Издиҳом фавран пароканда карда шуд.

Шўриш ба хун оғушта шуд. Дар шўриш Чура Зокиров, Чура Али ва Зубайдулло Раҳматуллоев фаъолона иштирок доштанд.

Баъди пахш намудани шўриш, маъмурияти уезд бо депутатҳои думай шаҳри Муминов, Умаров ва савдогари калон Обидчонов ба тартиб додани рӯйхати одамони ба

* Пристав – сардори полисияи маҳали дар Россияи тоинкилоби.

мардикори сафарбаркардашуда шурӯъ намуданд.

Хабари шўриши Хучанд ба зуди дар тамоми ноҳияҳои Осиёи Миёна паҳн гардид. Бо таъсири он 5 июл дар истгоҳи роҳи оҳани Курапаткино дар байни аскарон ва аҳолии маҳали низоъ бархост. Дар ин рӯз дар Ургут низ шўриш ба амал омад. 7 июл дар қисмати кӯҳнаи шаҳри Самарқанд шўриш сар зад.

Аҳолии деҳаи Қистакӯзи уезди Хучанд ба управленияи волост ҳуҷум оварда, сардор ва хизматчиёни онро қуфтанд. Минбаъд ҳам қистакӯзиҳову исфисориҳои Хучанд ба мардуми шаҳр алоқаи мустаҳкам дошта, дар вақти зарури фавран ба мадади онҳо меомаданд. Масалан, вақте ки 21 июля соли 1916 ҳукуматдорони Хучанд 4 касро бо баҳонаи одамони шуҳбанок ба ҳабс гирифтанд, (гӯё онҳо мардумро ба шўриш даъват мекарданд), қистакӯзиҳо ба мадади хучандиҳо шитофтанд. Калоншавандагони шаҳр бо як душвори пеши роҳи ин издиҳоми 5 ҳазорнафараро гирифта, ба Хучанд даромадан намонданд.

Аз 8 то 15 июл шуриш води Фарғонаро фаро гирифт. Аҳолии волости Ашти уезди Намангон ба идораи волост даромада, рӯйхати сафарбар шудагонро нест карданд.

Дар Ӯротеппа ва деҳаҳои гирду атрофи он ҳам Шўру ошуҳҳо ба амал омаданд. Лукашин ба генерал - губернатори Туркистон Н.Курапаткин 7-декабри соли 1916 мактубе фиристод, ки дар он гуфта мешуд: «...1 август ба шаҳр аз вулуси Фончи 2 гурӯҳ дехқонон омаданд як гурӯҳ 200 нафар, гурӯҳи дигар 250 нафар, онҳо ба тартиб додани рӯйхат монеъ шудани буданд. Бо ёрдами посбони савора ва политсия онҳо пароканда шуданд». (Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстан.- С.70).

Шўриш ба аҳолии Панҷакент ва ноҳияҳои дигари шимолии Тоҷикистон ва Бухорои Шарқи ҳам таъсир расонд.

Тобистони соли 1916 дар амлоқдории Қалъаи Лаби Оби бекигарии Қаротегин аҳолии бар зидди амалдорони аморати Бухоро бархост. Баҳонаи ин хурӯҷ фармони амир дар бораи ба эҳтиёҷоти ҷанг ҷамъ намудани андоҳои нав буд. Роҳбари шўриш дехқони мардикор Қаландаршоҳ буд. Шўришгарон

дәхәхойи Кулё ва Дараи Назаракро ишгол намуда, ба гирифтани ҳисори қалъаи Лаби Об тайёр шуданд. Онҳо ду амалдори аморатро күшта, қалъаро ба даст дароварда, ба сүи Фарм ҳаракат карданд. Дар роҳ сарбозони беки Қаротегин шўришгаронро шикаст доданд. Дар бекигарии Қўргонтеппа хам дәхқонон ба чунбиш даромаданд.

Ҳамин тавр, шўриши соли 1916 дар Осиёи Миёна замони империализм калонтарин ҳаракати милли -озодихоҳи ба ҳисоб мерафт. Шўриш, дар баробари Осиёи Миёна ва Қазоқистон то Кафказу Сибир паҳн шуда буд. Ҳукуматдорон аз авчи шўриш тарсида 17 июля соли 1916 дар кишвар ҳолати ҳарби эълон карданд. Амалдорони ҳукумат шўришгарони беаслиҳаю номуташаккилро тирборон карданд. Ҳоинони миллат, ки дар хизмати мустамликадорон буданд, дар пахши шўриш ба ҳукуматдорон ёри расонданд.

Шўриш асосан ҳарактери милли-озодихоҳи дошт. Бо вучуди ин, дар баъзе ноҳияҳои Қазоқистон, Туркистон ва Ҷиззах баромадҳо дар зери таъсири элементҳои бои-феодали мушоҳида карда шуданд.

Кувваи ҳаракатдиҳандай шўришро гурӯҳҳои коргарон ва аҳолии маҳали ташкил медоданд. Шўриш ба рафти инкишофи воқеъаҳои иҷтимои-иктисоди ва сиёсии Осиёи Миёна таъсири калон расонд. Шўриш системаи мустамликавии мутлақиятро ба ларза дароварда, бўхрони сиёсии давлати Руссияро амиқтар гардонд.

ВАЗЬИЯТИ ИҚТИСОДИИ САРЗАМИНИ ТОЧИКОН ДАР АРАФАИ ИНҚИЛОБИ БУРЖУАЗИ- ДЕМОКРАТИИ ФЕВРАЛИ

Ҳукумати подшоҳи муваффақ шуд, ки аввалин инқилоби русро пахш намуда, мувакқатан дастболо шавад. Аммо Ҳукумат зиддияти оштинопазири ҷамъиятиро, ки пояни сиёсии империяи Руссия подшоҳиро суст мегардонд ва сабабгори инқилоб буд, бартараф карда натавонист. Ин зиддият боиси хуручи нави инқилоби гардида, аз соли 1910

дар тамоми қаламрави давлати Россия сар шуд. Дар Осиёи Миёна низ мавчи харакати инқилоби оғоз гардид.

Дар даҳсолай аввали асри XX капитали монополистии Россия таъсири худро дар Осиёи Миёна торафт зиёд мекард. Ноҳияҳои Тоҷикистон барои саноати Россия чун манбаи ашёи хом хизмат мекарданд. Капитали рус барои тараққи додани соҳаи хочагии қишлоқ, ки барои пешрафти саноатии рус мувофиқ гардонда шуда буд, мусоидат менамуд.

Капитали бонкии рус ба иқтисодиёти ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон сар дароварда, ба табақаҳо чудошавии дехқононро тезонд. Аксарияти дехқонони хонавайрон ба сафи коргарон, ки қувваи арзони коргари буданд, дохил мешуданд.

Бонкҳо дар баробари маҳсулоти пахта маҳсулоти дехқони ва ҷорводориро ҳам ба зери назорати худ гирифтанд. Масалан, дар вилояти Самарқанд (уэзи Хӯчанд ба ҳайати он дохил мешуд) барои паҳтакори 30%, барои маҳсулоти боғандаги (мануфактура) 10%, барои меваи хушк 15%, барои ғалладона ва орд 5%, барои дигар маҳсулотҳо 35% маблағи қарздиҳи бонкҳо ҷудо карда буданд. (История таджикского народа.- Т.2. кн.2.- С.231).

Иқтисодиёти Осиёи Миёнаро асосан бонкҳо ва ширкатҳои бонкҳои тиҷорати «Муттаҳида», «Волга –Кама», «Руссу Осиёги», «Руси» ва бонкҳои дигар дар зери назорати худ гирифта буданд. Аксарияти бонкҳо на танҳо ба ширкатҳои пахта пул қарз медоданд, балки хонаҳову тиҷорат, савдои дошта, аксияҳои зиёдро нигоҳ медоштанд.

Бонкҳои ҳусуси ва давлати ба воситаи шахсони алоҳида агентҳо ва миссионерҳо ба истеҳсолкунандагони пахта алоқа мекарданд. Дар натиҷа истеҳсолкунандагони ҳурду миёна аз бонкҳо қарздор шуда, хонахароб мешуданд. Масалан, то 1-уми ноябрин соли 1912 аҳолии Туркистон аз бонки давлати ба маблағи 27530 сўм, аз бонкҳои ҳусуси 129182 сўм қарздор буданд. (История таджикского народа.т.2.кн.2,-с.232).

Ҳамин тарик, капитали рус ба иқтисодиёти Туркистон сар дароварда, истеҳсолкунандагонро бевосита ба тобеияти худ дароварданд.

Аз ибтиди аспи XX капитали рус аз болои иқтисодиёти аморати Бухоро ҳам назорат менамуд. То соли 1915 дар маркази Бухоро, ғайр аз шӯбай бонки давлати, боз шӯбай ҳафт бонки хусуси күшода шуданд. Ба онҳо шӯбай бонкҳои Руси-Шарқи, Руси савдои Шарқ, Азови-Дони ва гайраҳо шомил буданд. Бисёри ин бонкҳо ба капитали хориҷи, аз ҷумла, фаронсави ва немиси алоқа доштанд.

Соли 1913 дар Бухоро дар қаламрави аморат 25-заводи пахтатозакуни кор мекарданд. Аз ҷумла, 19-тои онҳо ба буржуазияи рус, 3-тои онҳо ба амири Бухоро ва 3-тои боқимонда ба савдогарони Бухоро мансуб буданд.

Савдои хориҷии Бухоро ба воситаи Россия гузаронида мешуд. Масалан, солҳои 1911-1913 аз 75 млн. сӯми савдои хориҷии Бухоро 89% ба саҳми Россия рост омад. (История таджикского народа.- Т.2.- С.234).

Аз Россия ба Бухоро молҳои саноатии зарури ва гандум оварда мешуданд. Аз Бухоро ба Россия пахта ва пӯсти қаролқули бурда мешуданд.

Бухорой Шарқи дар ҳаёти иқтисодии аморат мавқеъи муайян дошт. Дар ин ҷо киши пахта сол то сол зиёд мешуд. Имкониятҳои иқтисодии Бухорой Шарқиро ба назар гирифта, савдогарон ва капиталистони рус соҳтмони роҳи оҳанро то Ҳисор ба миён гузоштанд, лекин ин иқдом амали нагашт. Бухорой Шарқи дар баробари пахтакори базаи асосии зироати галладона буд. Умуман, аз Бухорой Шарқи ба Россия пахта, загир, кунцид, гандум, чорво, чарм, пӯсти рӯбоҳ, шағол, хирс, писта, чормагз, матоъҳои абрешиими бароварда мешуданд.

Буржуазияи рус барои дар Бухорой Шарқи ташкил кардани базаи асосии пахта кӯшиш мекарданд, ки бо ин усули консепсияҳои худ заминҳои корамро соҳиб шавад.

Барои консепсия заминҳои дашти Қарши, Шӯробод, Қурғонтеппа ва Қубодиён мувоғиқ дониста шуданд. Соли 1908 барои омӯхтани имконияти оббёри кардани заминҳои води Амударё комитети биржавии Москва экспедицияи маҳсус фиристод.

Солҳои 1912-1913 бо дастгирии бевоситаи саризми рус

намояндагони чудогонаи буржуазияи рус ва помешикон бо амири Бухоро шартномаҳо имзо карданд. Мувофиқи ин шартнома 300 ҳазор га. замин ба консепсияҳои рус гузашт. Мувофиқи шартнома соҳибони консепсия ҳуқуқ доштанд, заминҳои дехқононро кашида гиранд ва онхоро аз ҳудуди консепсияҳо ронанд. Дар консепсияҳо асосан дехқонони безамин ва камзамин кор мекарданд. Саршавии ҷанги ҷаҳони амалиёти консепсиядоронро суст кард.

ИНҚИЛОБИ БУРЖУАЗИ - ДЕМОКРАТИИ ФЕВРАЛИИ СОЛИ 1917 ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҲАЁТИ СИЁСИИ ҲАЛҚИ ТОЧИК

Ҷанги якуми ҷаҳон, ифодаи бӯхрони сиёсии капитализм буд, ки нуфузи империализмро суст кард. Давом додани ҷанг тамоми норизогиҳои оммаи васеи ҳалқро афзун намуд. Дар ҷунин вазъият подшоҳи Россия Николай II 27 февраля соли 1917 ба фоидай писари ба балоғат нарасидааш аз вазифа даст кашид. То ба балоғат расидани императори хурдсол мебоист бародараш Михаил ҳукуматро идора мекард, вале рӯзи дигар Михаил ҳам аз таҳт даст кашид. Думаи давлати бошад, истеъфои шоҳро қабул карда, ба сардории княз Лвов ҳукумати муваққати ташкил дод.

Баъд аз 27 февраля соли 1917 дар Россия вазъияти сиёси ба таври кули тағиیر ёфт. Инқилоби февраля соли 1917 давоми инқилоби якуми рус буд. Инқилоб аз ҷиҳати ҳарактери ҳуд буржуази-демократи мебошад. Дар инқилоб синфи коргар ва дехқонони Россия иштирок доштанд. Ҳусусияти ҳоси инқилоби февраля дар он буд, ки дар мамлакат ду ҳокимияти: ҳукумати муваққати ва Шӯрои депутатҳои коргарон, аскарҳо ва дехқонон ташкил ёфтанд. Ду ҳокимияти аз моҳи февраля соли 1917 то воқеъаҳои 3 - 4 июли соли 1917 давом кард.

Баъди ин бо сиёсати созишкоронаи советҳои эсери - меншевики ҳокимиятро буржуазия соҳиб гардид. Духокимияти ба фоидай буржуазия анҷом ёфт.

Хабари сарнагун шудани мутлақият дар муддати қўтоҳ

дар тамоми империя ва мустамликаҳо паҳн гашт. Шаби 1 март хабари аз таҳт барканор гардидани подшоҳ ба Туркистон расид. 3 март дар тамоми матбуоти маҳали хабари сарнагун шудани подшоҳ ва ташкил ёфтани ҳукумати муваққати чоп гардид.

Дар баробари дигар гӯшаҳо, дар Тоҷикистон низ Шӯрои депутатҳои коргарону аскарон ташкил ёфт. Ба Шӯроҳо асосан коргарони роҳи оҳани Осиёи Миёна ва корхонаҳои саноати доҳил мешуданд. Роҳбариятро дар Советҳо унсурони эссери ва меншивики ба даст дароварданд. Инро низ бояд қайд кард, ки ба ҳайати Советҳо асосан намояндагони миллатҳои русзабон доҳил шуданд.

Дар баробари Шӯроҳо, дар Осиёи Миёна, ташкилотҳои гуногуни демократии таъсис ёфтанд, ки ба онҳо намояндагони меҳнаткашони миллатҳои гуногун шомил шуданд. Дар Самарқанд ташкилотҳои иттифоқи мусулмонони меҳнаткаш, дар Ҳучанд «Комитети роҳи оҳани коргарон ва деҳқонони стансия Ҳучанд» ва Шӯрои депутатҳои мусулмонон ташкил ёфтанд. Ин ташкилотҳо бо Шӯроҳои коргарон аскарҳо алоқаи наздик доштанд. 31 март дар маҷлиси якҷоя Шӯрои депутатҳои коргарон ва солдатҳои Тошканд, комитети иҷроия, намояндагони Шӯрои депутатҳои мусулмонон ва Шӯрои деҳқонон дар бораи барҳам додани генерал - губернатори Туркистон қарор қабул карда шуд.

Буржуазияи милли, унсурони бою феодали кӯшиш мекарданд, ки болоравии ҳаракати Милли-озодиҳоҳии ҳалқҳои Осиёи Миёнаро ба зери назорати худ гирифта, онро ба манфиати маҳдуди синфи истифода баранд. Идеологҳои асосии буржуазияи Милли ба монанди пештара ҷадидҳо буданд.

Табаддулоти моҳи феврали соли 1917-ро ҷадидҳо ба шодии том истиқбол гирифтанд. Моҳи марта соли 1917 дар Тошканд миллатчиёни буржуази ташкилоти худро ба номи «Шӯрои исломия» таъсис доданд. Дертар намояндагони крелиали-дини аз он чудо шуда, ташкилоти дигарро бо номи «Уламо» таъсис доданд. Ба ин ташкилотҳо собиқ депутатҳои

Думаи давлати Муллоабдулвохид Қориев, Мунавваркори Абдурашидов. М.Чукаев, И.Сайфулмулуков роҳбари мекарданд. Бояд қайд кард, ки ин созмонҳо ва пешвоёни онҳо бештар дар зери гояҳои пантурки буданд. Онҳо ҳиссиёти худшиносии форсизабонхоро эътироф намекарданд. Худшиносии туркгарои ба бадбинии забону фарҳанги форсҳо табдил ёфт.

Дар тарғиби равияҳои пантуркии ин ташкилотҳо «Турон» ном гурӯҳи буржуазии милли, ки дертар ба «Ташкилоти федералистии Турк» (Турк Адам марказияти) табдил ёфт, роли муайян бозид.

Роҳбарони ин ташкилотҳо худро ҳомиёни дини ислом ва манфиатҳои умумихалқи ба қалам дода, табақаҳои қафомондаи аҳолиро ба муқобили инқилоб бархезондани мешуданд. Лекин худи ҷараёни ба синфҳо ва табақаҳо чудошавии аҳоли нишон дод, ки сабабгори ин гурӯснаги бойҳоу савдогарон мебошанд. Дар байни онҳо ва камбағалон ягон хел манфиатҳои «умуми» вучуд надоранд. Намояндагони «Шўрои исломия» тарафдори роҳи тараққиёти буржуазии Осиёи Миёна буданд. Пайравони «куламо» аз рӯи қонуни шариат амал карда, тарафдори барқарор кардани тартиботҳои феодалии амири буданд. Мақсадҳои ин ташкилотҳо ба ҳалқ маълум гашта, мардум аз онҳо чудо шуд. 9 марта соли 1917 дар майдони марказии Ҳуҷанд намоиши якҷояи аҳоли ва аскарон барпо гардид. Баъд аз намоиш Совети шаҳри Ҳуҷанд ташкил ёфт, ки роҳбарияти инқилобиро ба дасти худ гирифт.

Дар сари дигаргунсозиҳои инқилоби дар қисми Тоҷикистони Шимоли коргарони роҳи оҳан меистоданд. 14 март «Комитети роҳи оҳанчиёни Ҳуҷанд» таъсис ёфт. Бо ташаббуси комитет дар кони ангишти Сулукта Совети депутатҳои коргарон таъсис дода шуд. Чунин советҳо дар конҳои «Шўроб», кони нефти «Санто» ташкил дода шуданд. Ташкилотҳои маркази ва маҳали дар роҳи инқишиф додани ҷараёни муташаккилона ба ҳаракати омма ҷораҳои амали меандешиданд. 31-март бо қарори муттаҳидаи Совети депутатҳои коргарону солдатҳои Тошканд, комитети ичроия

ва намояндагони Совети депутатҳои мусулмону иттифоқи дехқонон сохти генерал-губернатори барҳам дода шуд. Ин комёбии бузург буд.

7-апрел бо роҳбарии Щепкин Н.Н. Комитети Туркистонии ҳукумати муваққати ташкил дода шуд. Ба ҳайати комитет намояндагони буржуазияи рус ва буржуазияи маҳали дохил шуданд. Сардори комитет ваколати генерал-губернаторро гирифт. Дар маҳалҳо, уезду волостҳо комиссарҳо таъин шуданд, ки ваколати маъмурӣ маҳали доштанд. Комиссари Ҳукумати муваққати дар уезди Хучанд прaporщик Тараненко таъин шуд.

17-апрел соли 1917 Комитети Ичроияи Ҳукумати муваққатии Ҳучанд дар ҳайати 29 нафар намояндагии буржуазияи рус ва маҳалли ташкил карда шуд. Аз ашрофони маҳали соҳибони заводҳои пахтатозакуни ва равғанкаши Муҳаммадраҳим Алибоев, Маҳкамбой Отабоев, Самадҷон Муъминов ва дигарон ба ҳайати комитет дохил шуданд. Аз ин ҷиҳат комитети ичроия манфиати ҳукумати буржуази ва синфиҳи буржуазияро ҳимоя мекард.

Ҳукумати буржуазии сиёси мустамликавии ҳукумати подшоҳиро давом дода, ба ҳалқ, озоди, нон ва замину сулҳро надод.

Ҳалқҳои Осиёи Миёна ба монанди пештара зулми дутарафаи Милли ва иҷтимоиро аз сар мегузаронданд. Инқилоби буржуази-демократи масъалаҳои асоси ва иқтисодиро ҳал накард. Аз ин сабаб, меҳнаткашони Осиёи Миёна дар атрофи ташкилотҳои сиёси муттаҳид шуда, барои инқилоби нав тайёри медианд.

Меҳнаткашони Бадаҳшон хабари аз салтанат дур шудани подшоҳи Руссияро 3-апрели соли 1917 фаҳмиданд. Дар нимаи дуюми моҳи апрел Комитети Умумипомирии Ҳукумати муваққати бо сардории амалдори подшоҳи Белов ташкил ёфт. Комитет дар волостҳо Шӯрои ичроияи волостҳоро таъсис дод. Ба монанди, ноҳияҳои Марказӣ дар ин сарзамини кӯҳистон низ ба комитетҳои волости одамони доро таъин шуда, меҳнаткашони камбағал ба он роҳ дода нашуданд.

Ҳимоягарони манфиатҳои меҳнаткашон ташкилотҳои инқилоби буданд. Комитети Умумипомирӣ аскарон ва Комитетҳои постҳои аскарони Помир, моҳи апрели соли 1917 бо сардории Воловкин ташкил ёфт. Халқи меҳнаткаш ба ин ташкилотҳо умеду боварии калон доштанд.

Унсурони ирти ҷои маҳали кӯшиш мекарданд, ки бо амири Бухоро созиш кунанд. Лекин комитети солдати ва меҳнаткашон ба ин роҳ надоданд. Бо ёрии меҳнаткашон солдатҳо официерони реаксиониро мачбур карданд, ки Помирро тарк кунанд. Вале сиёсати пештараи мустамликови аз тарафи комитети Ҳукумати муваққати давом дода мешуд ва халқ дар бенавои ва қашшоқи умр ба сар мебурд.

ТАЪСИРИ ИНҚИЛОБИ ФЕВРАЛИ БА АМОРАТИ БУХОРО

Қисми зиёди халқи тоҷик дар қаламрави аморати Бухоро зиндаги мекард ва аз ҳодисаҳои инқилобии соли 1917 дар канор монд. Амири Бухоро дар теллеграммаи худ ба генерал-губернатор ба муносабати «Ҳуши ба хуши ва ба тариқи осоишта ба соҳти нав гузаштани Туркистон мамнунияти самими»-и худро баён намуд. Агенти сиёси императори дар Бухоро бо қарори ҳукумати муваққати резидентии Россия номида мешуд. Дар худи аморати Бухоро қарib ягон дигаргунии ҷузъи ба амал наомад. Аммо дар маҳалҳои руснишин вазъият тезу тунд гашт.

Ҳануз, 8-уми марта соли 1917 коргарони роҳи оҳани станцияи Когон намоиши шашхазорнафара ташкил доданд. Меҳнаткашон яроқу аслиҳаи политсейҳоро кашида гирифта, маҳбусони сиёсиро озод карданд.

Дар шаҳрҳои Бухорои нав (Когон), Чорҷу, Тирмиз, Қарши Советҳои депутатҳои коргарону солдатҳо ташкил шуданд.

16 апрел ба эътирози партияи муросогар нигоҳ накарда, Советҳо ба намояндаи Ҳукумати муваққати-резидент Миллер нобовари эълон кард ва дар охири апрел қарор бароварданд, ки аз болои фаъолияти Резидент назорат чори карда шавад. Дар як вақт сафҳоҳи Советҳо аз созишкорон

тоза карда шуданд.

Амири Бухоро моҳияти Ҳукумати муваққатиро фҳмида, қадре ором гашт. 10 марта соли 1917 амири Бухоро эътироф намуд, ки созишиномаи соли 1868 байни Россия ва Бухоро минбаъд ҳам риоя карда шуда, Бухоро дар зери протекторати Россия хоҳад монд.

Бо маслиҳати Резидент 18-март амир лоиҳаи ислоҳотро кор карда баромад. «Манифест»-и амир муҳимтарин масъалаҳои сиёси ва иқтисодиро мебоист дар бар мегирифт. Аз ҷумла, идоракуни мамлакат дар асоси интихоби, тараққиёти саноати, ҷори кардани адолати иҷтимоӣ, ба тартиб даровардани андозҳо, кушодани матбаа ва масъалаҳои дигар дар «Манифест» мебоист ҳалли ҳудро мейёфт. Рӯзи 8 апрел баҳшида ба эълон кардани «ислоҳот» ҷадидон ва ғурӯҳҳои дигар намоиш ташкил намуда, ба амир миннатдории ҳудро баён карданд. Дар асли кор ҷадидҳо дар Бухоро барои гузаронидани ягон ҳел ислоҳоти асоси ҳаргиз намекӯшиданд. Онҳо ба амир талаботи қатъи пешниҳод накарданд ва тарафдори соҳти идоракуни амири буданд. Фақат қӯшиш мекарданд, ки бо ёрии ҳукумати муваққати дар системаи идоракуни баязе ислоҳотҳо дароварда, иштироки намояндагони ҳудро дар идоракуни таъмин намоянд. Ба ин мақсад намоиш ташкил карданд. Вале амир, ки аз ҳар гуна ҷамъомаду намоишҳо дар тарсу вахм буд, бо ёрии сарбозон ин намоишро паҳш намуда, аз баҳри иҷрои ҳамаи ваъдаҳои бардуруғаш гузашт. Ҳамин тавр манифест доир ба «ислоҳот» 14 апрел бекор карда шуд. Баъд аз намоиш ҳучуми қувваҳои иртиҷои бар зидди ҳама гуна амалиётҳои озодиҳоҳи пурзӯр гардид. Маҳбасхонаҳою канахонаҳои аморат пур аз маҳбусон шуданд. Үнсурҳои демократи барои ёри ба комитети иҷроияи Шӯрои депутатҳои коргарону солдатҳои Когон муроҷиат карданд. Шӯро ба амир мактуб фиристода таъкид кард, ки ин бетартибиҳоро бас кунад. Баъд барои озод кардани маҳбусон бо розигии резидент Комитет аз Самарқанд ба Бухоро қушун фиристод. Баробари ба шаҳр даромадани аскарон маҳбусон аз бандиҳонаҳо озод шуданд.

Дар роҳи гузаронидани ислоҳот ғурӯҳи ҷадидон бо

роҳбарии Мунзим ва созмони чавонбуҳориён зери роҳбарии Файзулло Хуҷаев ва Абдуррауфи Фитрат саъю кӯшиш намуданд. Дар ибтидои соли 1917 ин ду гурӯҳ ба фирқаи ягонаи чавонбуҳориён мутахид шуданд, ки раиси он Мунзим интихоб гардид.

Ба ҳайати роҳбариюни Абдуррауфи Фитрат, Файзулло Хуҷаев, Аҳмадҷон Ҳамди, Усмон Ҳоҷаев ва дигарон шомил буданд. Фирқа ба воситаи намояндаи Россия дар Бухоро Миллер ба амир дар бораи гузаронидани ислоҳот таъсир расонидани буд. Рӯзи 7-апрели соли 1917 ҷаласа дар бораи гузаронидани ислоҳот фармони амирро хонданд. Мувофиқи он амир барои ҷори намудани тартибу низом, барҳам додани рафткорҳои ҳудсарона, ислоҳоти қозихона ва андозҳо, гузаронидани интихобот ва ташкили маҷlis, ҷори намудани ҳисобу қитоби ҳарҷу мадоҳили мамлакат, озодии матбуот ва қушодани чопхонаҳоро ваъда кард. Вале аз ин иқдоми гаразноки амир ҳамаи мардум огоҳ гардиданд.

Фармонро дар навбати аввал чавонбуҳориён гарму ҷушон қабул карданд. Рӯзи дигар ҳазорҳо нафар бо ҳисси қаноатманди бо парчаму шиорҳо ба намоиши шукрони баромаданд. Вале амалдорон ва руҳониёни иртиҷои бар зидди ислоҳот баромада ба амир фишор оварданд.

Кори Ибод (яке аз рӯҳониёни) дар ҳонаҳои Девонбеги ва роҳбарони дигари аксулинқилоби дар ҷои дигар ба гарданашон фута андохта бо нидоҳои зерин ҳалкро мешурониданд: «Во шариато, во дино, во Қуръон, эй мусулмонҳо дин аз даст рафт, шариат тамом шуд, акнун рӯи занҳоятонро мекушоянд, ба номуси занҳоятон таҷовуз мекунанд, фарзандҳоятонро дар мактаби коғири меҳононанд. Эй аҳли имон, барои ҳифзи дин, имон ва шариат ғайрат кунед, ба қазо ҳозир шавед! Ҷадидҳо байроқ бардошта баромаданд. Ҷаноби олиро бекор мекунанд!» (Холикзода А. Таърихи сиёси.- С.36).

Баъди ҷанде дар ҳонаҳои Девонбеги издиҳоми қалоне ҷамъ шуда, бо шӯру ғавғо ба сӯи қасри подшоҳ равон шуданд. Онҳо бозорнишинҳоро маҷбур карданд, ки дӯконҳоро баста ба издиҳом ҳамроҳ шаванд. Балвогарон ба

қароргоҳи амир рафта аз амалдорони ў супориши зарури гирифта ба назди Қушбеги рафтанд, хабсу қатли ҷадидонро талаб кардан.

Худи ҳамон шаб дар бораи бекор кардани фармон амир амр дод. Дар Бухоро рӯзҳои тира сар шуданд. Ҳар шахсеро, ки дар бораи ба ҷадидон ҳамроҳ гумонбар мешуд, ҷазо медоданд. Устод С.Айниро ҳам 75 дарра зада ба обхона партофтанд. Як қисми ислоҳотпарастон гурехта ҷони худро ҳалос кардан. Садҳо нафар ба қатл расонда шуданд. Аз ҷумла баробари С.Айни Сироҷиддин ҳам.

Ҳамин тавр якумин қӯшиши дар Бухоро ислоҳот ба вучуд овардан ба нокоми анҷом ёфт. Аъзоёни боқимондаи созмони ҷавонбуҳориён дар ҳориҷи Бухоро амалиёти худро давом доданд. Баҳсу мунозираҳои тӯлони бо он оварда расонд, ки ҳайати роҳбарияти он тағиирот, соҳтори ташкилии он такмил дода шуд ва тирамоҳи соли 1917 барномаи тоза худро таҳия намуд.

Ин барнома нисбати соҳти амири гузашт карданро дар назар дошта, ислоҳотҳои сиёсию иҷтисодӣ ва иҷтимоиро дар таҳти назорати амир дар назар дошт.

ИНҶИЛОБИ ОКТЯБР ВА ИШТИРОКИ ҲИЗБОИ СИЁСИ, ҲАРАКАТҲОИ МАРДУМИ ДАР БАРПО ВА МУСТАҲКАМ НАМУДАНИ ҲОКИМИЯТИ ШЎРАВИ ДАР ТОЧИКИСТОН

Дар Руссия дар нимаи дуюми соли 1917 вазъият ниҳоят вазнин шуд. Буржуазия қарор дод, ки кушоду равшан амал кунад. 2-июн якчанд вазирон ба истеъро баромаданд. Буржуазия умед дошт, ки ин тағииротро барои устувор гардондани ҳокимиияти худ истифода барад. Лекин қӯшишҳои ҳукумати муваққати доир ба эътидол овардани вазъият натиҷа надоданд. Дар мамлакат баҳсу талошҳо барои ҳокимијат дар байни ҳизбу созмонҳо шиддат ёфт ва ин ба он оварда расонд, ки фишангҳои ҳокимијат фалач шуданд.

Болшевикон вазъияти ба амал омадаи сиёсиро ба назар гирифта қарор доданд, ки бо роҳи осоишта ба дасти Шўроҳо гузаштани ҳокимијат реали мавҷуд аст. Барои ҳамин ба

Шўрои намояндагони коргарон такя намуда шиори «Тамоми ҳокимият ба Шўроҳо» - ро ба миён гузаштанд. Анчумани I-Шўроҳои депутатҳои коргарон ва аскарон моҳи июни соли 1917 имконият дошт, ки масъалаи ҳокимиятро ба фойдаи советҳо ҳал намояд. Лекин бо муносабати созишкоронаи меншевикон ва эссерҳо, ки дар советҳо аксарият доштанд, аз ин имконият истифода бурда нашуд. Онҳо чунин ақида доштанд, ки масъалаи ҳокимият ваколати маҷлиси муассисон мебошанд.

Болшевикон барои ба даст даровардани аксарият дар советҳо фаъолият бурданд, лекин имконияти бо роҳи осоишта ба даст овардани ҳокимият ғайриимкон гардид. Бо қарори анчумани VI сотсиал-демократии коргарии Россия, ки моҳи июл августи соли 1917 баргузор гардид, шиори тамоми ҳокимият ба «Шўрҳо» муваққатан аз миён бардошта шуд. Ин маъни даст кашидан аз советҳо ҳамчун органҳои давлатиро надошт. Мақсад аз нав интихоб кардани Шўроҳоро дошт.

Съезди VI РСДРП ба вазъият баҳо дода роҳи гузаронидани шўриши мусаллаҳонаро пеш гирифт. Дар аксарияти шаҳрҳои саноати Шўроҳо тарафдори болшевикон буданд. Махсусан, дар Петроград болшевикон Шўрои намояндагони коргарон ва аскарҳоро ба дasti худ дароварда ба хукумати муваққати фишор оварданд.

25-уми октябри соли 1917, дар Петроград шўриши мусаллаҳона оғоз ёфт. Вақте, ки шўриш идома дошт, Анчумани дуюми Шўрои умумирузиягии депутатҳои коргарон ва аскарҳо кушода шуд. То саҳари барвақт муассисаҳои давлати ва нуқтаҳои асосии шаҳри Петроград ба дasti шўришгарон гузаштанд. Анчумани II умумирузияги, ки дар кори он 625 вакил иштирок доштанд, масъалаҳои муҳимтаринро муҳокима намуд.

Дар съезд муроҷиатнома ба тамоми шаҳрвандони мамлакат хонда шуд, ки дар он гуфта мешуд: «Ба иродай аксарияти кулли коргарон, аскарҳо ва дехқонон такя карда, ба ғалабаи шўриши коргарон ва гарнizon, ки дар Петроград ба амал омад, такя карда, съезд ҳокимиятро ба дasti худ

мегирад».

Меншивикон ва эссерхой рост хокимияти Шӯравиро эътироф накарда, аз толори съезд баромада рафтанд. Эссерхой чап ба тарафдории ба Шӯроҳо гузаштани хокимият овоз доданд. Мекшивикон бошанд ба ҳайати ҳукумат дохил шуданро рад карданд.

Дар съезд дар бораи сулҳ ва замин декретҳои аввалини хокимияти Шӯрави қабул карда шуданд. Дар декретаи сулҳ съезд ҷанги давомкарда истодаро ҷиноят ҳисоб карда ба ҳамаи ҳалқҳои мамлакатҳои ҷангқунанд муроҷиат кард, ки фавран барои бастани сулҳи умуми ва демократи гуфту шунид сар қунанд.

Дар декрети замин гуфта мешуд, «Моликияти помешники замин фавран бекор карда мешавад. Мулҳои помешникон, заминҳои удели, монастри, калисои бо тамоми ашёю анҷом ба ихтиёри комитетҳои замин ва советҳои депутатҳои дехқонон мегузаштанд. Заминҳои дехқонони одди мусодира карда намешаванд».

Ҳукуқи моликияти ҳусуси будани замин бекор карда шуда, замин ба моликияти давлати умумиҳалқи табдил мейбад.

Хайати нави комитети икроияи марказии умумирусиаги интихоб гардида - Шӯрои комиссарони ҳалқи ташкил карда шуд.

МАЧЛИСИ МУАССИСОН

Бо баробари ғалабаи инқилоби сотсиалисти дар асоси қарори съезди II-умумирусиаги дар мамлакат ҳокимияти Шӯрави ташкил ёфта, ҳуҷҷатҳои муҳим дар бораи сулҳ, қабул карда шуданд. Барои ин ба маҷлиси муассисон ягон эҳтиёҷ намонд. Аммо азбаски ҳалқ нисбати ин маҷлис бовари дошт ва ҳукумати мувакқати дар вақташ ҳалли тамоми масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодиро ба маҷлиси муассисон вобаста карда буд, ҳукумати Шӯрави барои даъвати маҷлис муқобил набуд.

Аз тарафи дигар нерӯҳои муҳолифи ҳокимияти Шӯрави барои сарнагун намудани он мубориза бурда ба маҷлиси

муассисон умед бастанд. Интихобот ба маҷлиси муассисон дар ҳамаи 779 ҳавза гузаронида шуда, 45-миллион интихобкунандагон, ки 60% аҳолии калонсоли мамлакатро ташкил медоданд, иштирок карданд. Аз ин 27-миллион ба тарафдории ҳизби эссери раъй доданд, ки 60% иштирокчиёни интихоботро ташкил медод. 24% овозҳо ба ҳизби социал-демократҳо, 16% ба ҳизби демократҳои конститутсиони раъй доданд.

Маҷлиси муассисон 18-уми январи соли 1918 дар Петроград кушода шуд. Дар он 750 намоянда иштирок дошт. Намояндагони ҳизби большевики ба маҷлис масъалаҳои қабул кардани съезди II-юми россиягиро пешниҳод карданд.

Аmmo намояндагони хизбҳои дигар, ба гайр аз эссерҳои чап ин таклифро қабул накарданд. Большевикон ва эсерҳои чап ҳамчун эътиroz маҷлисиро тарк карданд. Рӯзи дигар КИМ умумириусияги дар бораи пароканда кардани маҷлиси муассисон қарор қабул кард. Съезди 3-советҳо Россияро Республикаи Федеративи эълон кард. 10-иули соли 1918 Конститутсиияи РСФСР, ҳокимияти Шӯравиро қонуни намуд.

СИМОИ СИЁСИИ ЛЕНИН ВА САҲМИ Ӯ ДАР ИНҚИЛОБИ СОТСИАЛИСТИ

Дар тайёр кардан ва ғалабаи инқилоби октябр саҳми В.Ленин хеле калон буд. Владимир Ильич Ленин назариётчи, давомдиҳандаи таълимоти марксисти дар давраи империализм, асосгузори ҳизби большевики ва давлати Шӯрави буд.

В.И.Ленин 22-апрели соли 1870 дар оилаи инспектори мактабҳо таваллуд шудааст.

Соли 1887 Ленин ба факултаи ҳуқуқшиносии университети шаҳри Қазон дохил шуд, лекин баъди чанд вақт аз сабаби дар «бетартибиҳо»-и студентон ширкат карданаш аз университети хориҷ карда шуда, ба яке аз маҳалҳои губернияи Қазон бадарға карда шуд. Соли 1891 дар университети Петербург ба таври экстернат имтиҳон супорида соҳиби дипломи ҳуқуқшиноси гардид.

Ленин барвақт ба фаъолияти инқилоби додашуда соли 1894 аввалин асари ў «Дўстони халқ кистанд ва онҳо ба муқобили сотсиал-демократҳо чи тавр мечанганд?» аз чоп баромад. Дар ин асар Ленин назарияи халқчигиро аз ҷиҳати идеяви фош намуд.

Соли 1895 Ленин тамоми кружокҳои парокандай дар Петербург амалкунандаро муттаҳид карда ташкилоти сиёсии «Иттифоқи мубориза барои озод намудани синфи коргар»-ро ташкил дод. Соли 1900 бо ташаббуси Ленин дар хориҷа аввалин рӯзномаи умумии руссиягии сиёси «Искра» таъсис дода шуд.

Соли 1902 китоби Ленин «Чи бояд кард?» аз чоп баромад, ки дар ташкил кардан хизби сиёсии большевики саҳми қалон бозид. Соли 1903 дар съездӣ II – РСДРП хизби большевики ташкил дода шуд.

Соли 1904 китоби Ленин «Як қадам ба пеш ду қадам ақиб» аз чоп баромад, ки дар он зарурияти партияи инқилоби дар барпо намудани диктатураи пролетариат асоснок карда шуд.

Ленин дар асари худ «Ду тактикаи сотсиал - демократҳо дар революсияи демократии», ки соли 1905 аз чоп баромад, хусусиятҳои инқилоби буржуазии демократиро нишон дода, назарияи гегемония (роҳбарии) пролетариатро дар революсияи буржуази - демократи асоснок намуд.

Дар солҳои минбаъда Ленин роҷеъ ба масъалаҳои гуногуни фалсафи, сиёси, инкишофи империализм, имконияти ғалабаи инқилоби сотсиалисти дар як мамлакат, назарияи инқилоби сотсиалисти, нақшай соҳтмони сосиалисти ва ғайраҳо асарҳои зиёд навиштанд.

Ленин моҳи апрели соли 1917 ба Россия омада, ба фаъолияти пурчӯши сиёси пардоҳт. Ў қобилияти ба худ хоси ташкилотчиги дошта, одамонро дар атрофи худ муттаҳид кардан метавонист.

Ленин назарияи инқилоби сотсиалистиро кор карда, дар мавқеи устувори таълимоти марксисти меистод. Дар як вакти ў ин таълимотро ба шароити нави таърихи мувоғиқ намуда, онро инкишоф дод.

Хизмати бузурги К.Маркс дар он буд, ки қонунияти тараққиёти соҳти капиталистиро тадқиқ намуда, исбот кард, ки дар замони капиталисти зиддиятҳои антогонисти тезу тунд гардида, барои инқилоб заминҳои муайян тайёр мекард. Дар ин дигаргунисозиҳои соҳти ҷамъияти К. Маркс синфи коргарро қувваи асоси ҳисоб мекард. Барои он, ки синфи коргар ин вазифаи таърихии худро ичро карда тавонад, бояд аз ҷиҳати сиёси муттаҳид шуда, ҳизби сиёсии худро ташкил дихад, ғалабаи инқилоби пролетарио таъмин намояд, муқобилияти синфҳои истисморгарро бартараф намуда, сотсиализмро созад.

Давраи нав-давраи империализм талаб менамуд, ки назарияи инқилобии марксисти дар шароити нав такмил дода шавад. В.Ленин на танҳо ин таълимотро ҳимоя намуд, балки онро дар шароити нав ҳаматарафа инкишоф дода, назарияи инқилобиро кор карда баровард.

Назарияи ленини инқилоби сотсиалисти роҳу воситаҳои гуногуни гузариш аз капитализм ба сотсиализмро дар бар мегирад. Вобаста ба вазъияти таърихи Ленин онро такмил медод.

Ленин тараққиёти ноҳамвори мамлакатҳои капиталистиро қашф карда, нишон дод, ки инқилоби сотсиалисти дар аввал дар якчанд ва ҳатто дар як мамлакати чудогона, ки занчири империализм дар он суст аст, ғалаба карда метавонист.

Ленин нишон дод, ки инқилоб бе пухта расидани кризиси умуми ғалаба карда наметавонад. Пухта расидани кризис заминҳои субъективи ва объективии худро дорад, ки ба онҳо тезу тунд гаштани зиддияти синфи, мавҷуд будани яdroи сиёси, кризиси синфи болои ва гайра дохил мешаванд.

Хулоса, В.И. Ленин таълимоти Марксро инкишоф дода, ба он як қатор хулосаҳои назариявии худро дохил намуд. Ғалабаи инқилоби сотсиалисти дар як давлати чудогонаи аз ҷиҳати иқтисоди қафомонда, назарияи шӯриши яроқнок, диктатураи пролетариат, соҳти капиталистиро тай накарда ба коммунизм гузаштани ҳалқҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ қафомонда, нақшай соҳтмони ва гайраҳо хулосаҳои

назариявии В. Ленин буданд.

Дар сиёсат нақши Ленин барчастатар буд. Агар сиёсатро ҳамчун санъати имконпазир арзёби намоем ва ҳамчун натиҷаи фаъолият дар расидан ба мақсади пешбинишуда дониста шавад, пас Ленинро чун сиёсатмадори бузург шинохтан лозим аст. Таърихи ҳизби большевики, инқилоби социалисти намунаи он аст, ки Ленин чи гуна барои расидан ба ин мақсад аз ҳеч, як роҳу воситай имконпазир рӯй намегардонд.

ҲОКИМИЯТИ ШЎРОҲО ВА СИЁСАТИ ҶАНГ

Ғалабаи шўриши яроқноки Октябр пешгўни Ҳизби большевикиро дар бораи ғалабаи инқилоб дар як мамлакати чудогона исбот кард. Вазифаи аввалиндарачаи Ҳокимияти Шўрави аз ҷанги ҷаҳони баромадан буд. Зеро аз масъалаи ҷанг ва сулҳ тақдири ояндаи давлати Шўрави вобаста буд.

Ҳукуматҳои давлатҳои ҷангкунанда тақлифи Шўроҳоро дар бораи бастани сулҳи умуми қабул накарданд. Дар ҷунин шароит Ҳукумати Шўрави маҷбур шуд, ки бо Германия ва иттифоқчиёни он гуфтушуниди чудогона гузаронад. Гуфтушунид бо Германия 20-ноябри соли 1917 дар шаҳраки Брест-Литовск сар шуда, 20 ноябр бо имзои шартномаи сулҳ анҷом ёфт. Лекин ин сулҳномаи муваққати буд ва онро ба сулҳи доими табдил додан лозим омад. Барои ҳамин 9-декабри соли 1917 дар гуфтушунид вакilonи шўрави тақлиф пешниҳод карданд, ки нишондодҳои декретии сулҳ ба инобат гирифта шаванд. Намояндагони иттиҳоди давлатҳои Германия инро рад карда рӯзи 27-декабр ҷунин талабҳоро пешниҳод карданд: Германия бояд Полша, Литва, як қисми Латвия ва Белоруссияро гирад. Россия бояд товони ҷанг дихад. Ин тақлифҳои ғоратгарона буданд, лекин давлати Шўрави гайр аз қабул кардани ин шартҳо дигар илоҷе надошт.

Аmmo дар дохили ҳизб оиди масъалаи сулҳ ақидаҳои гуногун вуҷуд доштанд. Гурӯҳ бо номи коммунистони чап, ки ба он Бубнов, Ломов Коллонтай, Урийский, Яковлев дохил мешуданд, ба бастани сулҳ муқобил баромаданд. Онҳо

тарафдори рад кардани таклифҳои Германия ва давом додани ҷанги революсиони буданд.

Гурӯҳи дигар бо роҳбарии Тротский таклиф кард, ки «на ҷанг ва на сулҳ» гӯё бо ин васила синфи коргари Германия намегузорад, ки ҳукуматашон ба муқобили Республикаи Шӯрави ҷанг кунад.

Бо душвории зиёд ба тарафдорони бастани сулҳ муюссар гардид, ки 8-марти соли 1918 бо 30 овоз тарафдор, 12-муқобил ва 4-бетараф қарор дар бораи сулҳнома қабул карда шавад.

Большевикон пас аз ба даст овардани фурсати муносиб бевосита ба масъалаҳои дохили-мустаҳкам намудани Ҳокимияти шӯроҳо машғул шуданд. Вале чунин имконият дер давом накард. Пароканда шудани Маҷлиси муассисон, боздошта шудани фаъолияти азҳоби аксулинқилоби қувваҳои беруна ва дохилиро мутаҳид намуда ба муқобили большевикон ҷанги шаҳрванди ва интервенсияи хориҷиро сар карданд, ки аз баҳори соли 1918 то соли 1920 идома ёфт.

БАРПО ШУДАНИ СОХТИ ШӮРАВИ ДАР ТОЧИКИСТОН

Мавчи инқилобии Руссия дар як муддати кӯтоҳ дар тамоми мустамлиқаҳои собиқи империяи Россия паҳн гардид. Большевикон тавонистанд, ки ҳаракати пролетариатро барои сотсиализм, ҳаракати дехқониро барои замин, ҳаракати умумидемократиро барои сулҳ ва ҳаракати милли-озодиҳоҳии ҳалқҳои мазлумро ба қувваи бузург мутаҳид намуда, ба як ҷараёни умуми равона намоянд. Аз ин сабаб ҳалқҳои Осиёи Миёна, ки яке аз мустамлиқаҳои канории империяи Руссия буданд, дар канор намонданд.

Дар Осиёи Миёна аввалин муборизаҳои инқилоби дар шаҳри Тошканд сар шуданд. 28-август советҳои Тошканд ба коргарон ва аскарҳои инқилоби такя намуда, шӯриш бардоштанд. Шӯришгарон дар дигар шаҳру навоҳиҳои Осиёи Миёна дастгири карда мешуданд. Масалан, солдатҳои рӯҳияи инқилобидоштаи Ӯротеппа изҳор карданд, ки ба ёрии Тошкандиҳо мераванд. Дар нуқтаи роҳи оҳани Ҳучанд,

Драгомиров, Придонов комитетҳои инқилоби (ревком) ташкил ёфта, назоратро аз болои ҳаракати қатораҳо ба дasti ҳуд гирифтанд. Онҳо имконият надоданд, ки ба Тошканд аз дигар шаҳрҳо қувваҳои аксулинқилоби биёянд. Дар натиҷа 1-ноябри соли 1917 советҳои Тошканд дар бораи ғалабаи шӯриши яроқнок ва ба даст гирифтани ҳокимият ҳабар доданд.

Ҳабари воқеъаҳои Тошканд дар тамоми қишвари Туркистон ба зуди паҳн гардид. Дар навбати аввал дар маҳалҳое, ки синфи коргар мавҷуд буд, мубориза сар шуд. Шӯроҳои депутатҳои коргарони конҳои ангишти Сулукта, Шӯроб ва ҳавзаи нефти «Санто» бо якчоягии комитетҳои инқилоби корхонаҳо муборизаи революсионериро ба дasti ҳуд гирифтанд.

11-ноябр советҳои коргарон ва аскарҳои шаҳри Ҳучанд дар бораи ба даст гирифтани ҳокимият қарор қабул намуданд.

15-ноябри соли 1917 дар Тошканд анҷумани III қишвари Туркистон давъват карда шуд. Анҷуман ташкилёбии ҳокимияти Шӯравиро дар қишвар эълон карда, ҳукумати Шӯрави ва Шӯрои Комиссарони халқии Туркистонро интихоб намуд.

Аз сабаби он, ки ноҳияҳои имрӯзai Шимолии Тоҷикистон дар байни вилоятҳои Фарғона ва Самарқанд тақсим шуда буданд, мубориза барои Ҳокимияти Шӯрави дар Тоҷикистони Шимоли аз таносуби қувваҳои инқилоби ва аксулинқилобии ин вилоятҳо вобаста буд. Дар Самарқанд қувваҳои аксулинқилоби шиори «Тамоми ҳокимият ба маҷлиси муассисон»-ро ба миён гузошта, меҳостанд пеши роҳи инқилобро гиранд. Лекин ин мұяссар нашуд. Моҳи декабри соли 1917 анҷумани вилояти Самарқанд дар бораи ба даст гирифтани ҳокимият қарор қабул намуда, Комиссариати Қишинави Туркистонро ба расмият шинохт. Қарори анҷумани советҳои вилояти имконият дод, ки дар Ғалғар ва Панҷакент ҳокимияти Шӯрави барпо гардад.

Анҷумани советҳои вилояти Фарғона низ дар бораи ташкил ёфтани ҳокимияти Шӯрави дар вилоят қарор қабул

намуд. Лекин қувваҳои аксулинқилоби муқобилияти саҳт нишон медоданд. Охирҳои моҳи ноябри соли 1917 миллатчиёни буржуази ва доираҳои феодалии Осиёи Миёна ва Қазокистон дар Қуқанд бо ном ба анҷумани мусулмонони кишвар ҷамъ омаданд. Онҳо аз декларасия қабул кардаи ҳокимияти Шӯрави дар бораи «Ҳукуқи худмуайянкунии миллатҳо» истифода бурда, ба дастгирии қувваҳои беруна Туркистонро давлати автономии бо номи Мухторияи Қуқанд эълон карданд. Дар Қуқанд қувваи зиёди аксулинқилоби ҷамъ омада барои ҳокимияти Шӯрави дар ноҳияҳои Шимоли Тоҷикистон ҳавфи ҷидди таҳдид мекард. Ноҳияҳои Конибодом ва Исфара дар зери таъсирӣ Автономияи Қуқанд монданд. Ҳукумати Туркистон ба қувваҳои инқилоби такя намуда, барои бартараф намудани ҳавфи ба амал омада ҷорроҳои ҷидди дид.

21-22 февраля соли 1918 дастаҳои ҳарбии сурҳ ба Қуқанд фиристода шуданд. Дар муборизаи автономистҳо аҳолии ноҳияҳои гирду атроф ширкат карданд. Бо қувваи умуми дастаҳои ҳарбии Автономия шикаст дода шуда, дар Конибодом ва Исфара ҳокимияти Шӯрави аз нав баркарор қарда шуд.

Большевикон ба мақсади ба ҳукумати Туркистон баҳшидани рӯҳи байналмиллали намояндагони шӯрои депутатҳои мусулмонро ба ҳайати ҳукумати шӯравии Туркистон ҷалб намуданд.

Дар Ӯротеппа моҳи февраля соли 1918 гурӯҳи амалдорони ҳукумати подшоҳи ва ҳарбиёни рус бо баҳонаи ҳимояи аҳолии русзабон ташкилоти худро бо номи Дружинаи ҳалқии рус таъсис доданд. Онҳо шӯрои Ӯротеппаро бекор эълон қарда, ба дружина шакли ҳокимият доданд.

Моҳи майи соли 1918 ҳизби коргарон ва дехқонони мусулмон таъсис ёфт, ки ба маркази муборизаи зидди дружиначиён табдил ёфт. Онҳо дар байни ҳалқ корҳои ташвиқоти бурда мардумро ба муборизаи зидди дружиначиён даъват карданд. Барои ёри ба меҳнаткашони Ӯротеппа бо қарори Шӯрои Ҳучанд дастаҳои ҳарби

фиристода шуданд. 8-уми июли соли 1918 Шўрои депутатҳои коргарон, аскарон ва дехқонони Ӯротеппа ҳокимиятро ба дasti худ гирифтанд.

Дар баробари ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон, дар Помир, ки бевосита ба Туркистон дохил мешуд, барои ҳокимияти Шўрави мубориза сар шуд.

Дар Помир муборизаи инқилоби дар шароити душвор мегузашт. Дар инчо синфи коргар набуд, қувваҳои асосии инқилобиро аскарҳо ва афсарони рӯҳияи инқилоби доштаи рус ташкил медоданд. Инчунин сар шудани ҷанги шаҳрванди дар ноҳияҳои маркази муборизаи инқилобиро дар Помир душвор гардонданд.

Қисми афсарони рус бо сардории полковник Фенин кӯшиш намуданд, ки пеши дигаргунсозиҳои инқилобиро дар Помир боз дорад. Лекин дар зери таъсири дигаргуниҳои инқилобии марказ, меҳнаткашони ин сарзамини кӯҳистон ба ҳаракати фаъол даромаданд.

Баҳори соли 1918 дехқонони ноҳияи Рӯшон ба шўриш барҳестанд. Фаъол шудани муборизаи инқилоби аксулинқилобиёнро бо сарварии Фенин маҷбур карданд, ки ноябри соли 1918 ба Ҳиндустон гурезад. Дар охири соли 1918 дар Помир Комитети инқилоби бо роҳбарии Д.Волокин ташкил дода шуд. Ба ҳайати он дар баробари аскарҳои инқилобии дар Помир будаи рус инчунин намояндагони аҳолии маҳали дохил мешуданд. Баъдтар ба Помир комиссияи ҳарби-сиёси бо роҳбарии А.Холмаков фиристода шуд, ки аз моҳи феврали соли 1919 ба фаъолият сар кард.

ТАШАКУЛ ЁФТАНИ ТАШКИЛОТҲОИ ҲИЗБИ ВА ДАВЛАТИ

Моҳи апрели соли 1918 анҷумани V-уми Шўроҳои кишвар Туркистонро Ҷумҳурии Автономии Шўрави сотсиалисти эълон кард. Ин иқдом дар соҳтмони сотсиалисти қадами муҳим буд. Ба Ҷумҳурии Туркистон ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон ва Помир низ дохил шуданд.

Аз охири соли 1917 сар карда, дар корхонаҳои саноатии

Шимолии Тоҷикистон ячейкаҳои большевики ташкил ёфтанд. Моҳи феврали соли 1918 Ташкилоти ҳизбии Ҳуҷанд ва моҳи майи соли 1918 ташкилоти ҳизбии шаҳри Ӯротеппа таъсис дода шуданд. Баъдтар, ки дар аксарияти маҳалҳо ташкилотҳои ҳизби таъсис ёфтанд, моҳи июни соли 1918 ташкилоти шаҳрии ҳизби Ҳуҷанд ба ташкилоти Уезди-шахри табдил дода шуд.

ВАЗЪИ СИЁСИИ БУХОРО ДАР АРАФАИ ИНҚИЛОБИ СОЛИ 1920

Ҳамаи он дигаргуниҳое, ки дар Туркистон ба амал омада буданд ба ҳаёти сиёсии Бухоро бетаъсир намонданд. Давлати амири бо тамоми истибоди асримиёнагиаш боки монд. Амир аз тамоми воқеъаҳои иҷтимоӣ асри XX ба ягон хулосае наомад.

Баъд аз «ислоҳоти» амири Бухоро Олимхон (7 апрели соли 1917) қисме аз аъзоёни фирмәи ҷавонбуҳориён ноумед шуда аз мамлакат фирор намуданд. Баъди таҳлили вазъи сиёси тирамоҳи соли 1917 дар мақомоти роҳбариқунанда ва соҳтори созмони ҷавонбуҳориён тағирот ба амал омад. Мувофиқи барномаи навтаъсис масъалаҳои сиёси, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба таври муфассал баён карда шудаанд. Ба вучуди ин дар барнома зарурияти сарнагун кардани амир ба миён гузошта нашуд. Аз ҷумла дар барнома нишон дода шуда буд:

- озод намудани ғалакорон аз супоридани кафсан (андоз ба фонди муллоҳо), аз молиёт;
- тармим намудани мактабҳои динӣ, дуняви ва масҷидҳо аз ҳисоби заминҳои вақф;
- ба ҳизмати ҳарби ҷалб кардани тамоми сокинони Бухоро, ки 22-сола шудаанд;
- ба ихтиёри Вазорати молияи навтаъсис гузоштани ҳамаи андозҳое, ки аз заминҳои мавриди истифода ба даст меоянд;
- таъсис мақомоти олии қазои «иистиноф» ва Вазорати адлия. Ашхосе, ки ба қарори қозихонаҳо рози нестанд, ба

«истиноф» аризай шикояти диҳанд;

- аз нав бунёд намудани роҳҳои оҳан ва роҳҳои мосингард;

- бо иҷозати амир таъин намудани раиси шӯрои вазирон;

- таъсисёбии мақомоти маҳсуси назорати (аз 10- нафар ҳуқуқшинос ва 10-нафар намояндай аҳоли. (Инқилоби Бухоро //Садои Шарқ.- 1990.-№ 9.- С. 98-99).

Баъдтар доираи муайяни ҷавонбуҳориён масъалаи шӯриши мусаллаҳонаро ба миён гузоштанд. Ин гурӯҳ (тарафдорони шӯриши мусаллаҳона Н.Д.) баъди ғалабаи инқилоби октябр дар Туркистон, дар Тошканд кумитаи низоми ташкил карда, ҳукумати Шӯравии Туркистонро бовар қунониданд, ки дар Бухоро шӯриши оммави тайёр шудааст. Дар шӯриш якбора 30-ҳазор кас метавонад ширкат қунад.

Раиси Шӯрои комиссарони Туркистон Ф.Колесов бе ҳеч андеша ба ин иғвои ҷавонбуҳориён бовар карда, 28-феврали соли 1918 бо як дастаи 500-600 нафари аскарони сурх ба Бухоро ҳаракат кард.

Колесов ба Бухорои нав (Когон) омада ба амир Сайд Олимхон бо ҷунин матн ултиматум фиристад: дар Бухоро озодиҳои матбуот, озодии сухан ва ҷамъомадҳо эълон карда шаванд; ҷазодиҳи умуми ва қатли ом бекор карда шаванд; миқдори андозҳо аз аҳоли кам карда шавад. Аз ҳайати ҷавонбуҳориён кумитаи иҷроия таъсис дода шуда, аз болои фаъолияти ҳукумат назорат кардан иҷозат дода шавад. Амир аз иҷрои ин талабҳо даст қашид ва Колесов бо дастаи худ ба Бухоро ҳуҷум кард. Бо даъвати амир ба муқобили дастаи Колесов ба ҷангӣ «муқаддас» баромаданд. Колесов бошад дар Бухоро ягон дастгири пайдо накард ва маҷбур шуд, ки ба тарафи Самарқанд ақибнишини қунад. Ба ёрии дастаи Колесов қувваҳои иловаги фириstonda шуданд ва 17-март ба сарбозони амир шикаст дода шуд.

25-марти соли 1918 дар Қизилтепа байни ҳукумати Туркистон ва амири Бухоро созишнома ба имзо расид. Мувоғики он амир ваъда дод, ки лашкарашро беяроқ менамояд, афсарони русро, ки дар артиши амири хизмат

мекунад ба ихтиёри Хукумати Туркистон месупоранд; роҳҳои оҳани вайрон кардашудаи Когон-Қизилтеппаро барқарор мекунад; Минбаъд бехатарии роҳҳои оҳан телеграф ва муҳобираро (почтаро) таъмин мекунад.

Юриши Колесов ба Бухоро, ки хатогии большевикони Туркистон буда натиҷаҳои вазнин дод. Ин камбудии ҳукумати Туркистон аз тарафи марказ (Москва) ба зери танқид гирифта шуд. Ин амалиёт бе баназардошти вазъияти сиёсии Бухоро, бо роҳи зури бор кардани инқилоб ба мардуми аморат буд. Дар ин бора ҳуди Колесов чунин гуфта буд: «Мо ҳақи ҳалқҳоро дар таъмини сарнавишти хеш ҳимоят карда, чунин мешуморем, ки ақоиди ҷавон буҳориёнро аксари ҳалқи Бухоро тарафдори менамояд. Вазъи сурат гирифтаи ҷанг нишон медиҳад, ки мо дар ин кор хато карда ба иғвои ҷавонбуҳориён дода шудем».

Ҳучуми бебарори Колесов боиси он гашт, ки амир Олимхон ба дастгирӣ қувваҳои иртиҷои қисме аз руҳониён ба муқобили ҳамаи рушанфирони мамлакат таъқибу қатлро сар қунад. Садҳо нафар кушта ва ҳазорҳо нафар ба зиндан партофта шуданд. Чунин маълумот аст, ки танҳо дар як шабонарӯз ҷаллодони амир 450- нафаро куштанд. Аз тарафи дигар ин амалиёти Колесов раванди инқилобиро дар Бухоро боз дошта, нисбати сиёсати давлати шӯрави дар байнӣ мардум норозигиро барангехт.

ҒАЛАБАИ ИНҚИЛОБ ДАР БУХОРО

Абдуқодир Муҳиддинов яке аз ҷавонбуҳориени фаъоли тоҷикпраст буд, ки соли 1919 ташаббускори таъсиси ҳизби коммунистии Бухоро буд.(И.Усмонов, Д.Давронов Таърихи матбуоти тоҷик Душанбе-1997,-с.61.)

Инқилоби Бухороро танҳо коммунистон тайёр накарданд.Имruz андешае мавҷуд аст, ки дар Бухоро аслан инқилоб набуд ва онро танҳо русҳо ишғол намуданду ҳалос. Ин ақида ба илм умумияте надорад. Он зуҳуроте, ки дар Бухоро тағироти қатъии иҷтимоӣ ба амал омад,бозгуяндаи инқилоб аст. Зиеда аз он инқилоб аз замими қалби онҳое буд,

ки бандагиву бечораги рузашонроба шаби тор табдил намуда ва андешаҳои онҳоро на танҳо коммунистон, балки намояндагони ҳизбҳои дигар, аз ҷумла на танҳо ҷавонбухориен, балки намояндагони ҳизбҳои дигар дифоъ намуданд.

Аз нокомии фаъолияти Колесов роҳбарияти шӯрави ба хулоса омад, ки дар Бухоро барои ба амал баровардани дигаргуниҳои инқилоби бояд заминҳои сиёси тайёр карда шавад. Пеш аз ҳама зарур буд, ки соҳтори маркази роҳбарияти инқилоби мушахас гардонда шавад. Дар дохили Бухоро барои ташкил додани ҳизби ба ҳизби большевикон шабоҳат дошта заминаҳои иҷтимоӣ набуданд. Дар сартосари сарҳади Туркистон ва аморат шаҳру дехаҳои руснишин воқеъ буда, онҳо тарафдори сарнагун кардани соҳти амири буданд. Барои ташкил намудани ҳизби коммунисти гурезаҳои аморат, ки баъди кӯшиши бебарори Колесов ба Туркистон гурехта буданд, кӯшиш мекарданд. Маҳз ҷавон-бухориён барои ташкил намудани ҳизби коммунисти замина гузоштанд.

Аз ибтидои соли 1918 барои созмон додани ҳизби коммунистии Бухоро кӯшиш мекарданд. Ниҳоят моҳи ноябри соли 1918 дар Тошканд анҷумани I ҳизб даъват карда шуда, ташкилёбии ҳизб эълон шуд. Дар анҷуман мақомоти роҳбариқунандаи КМ ХК Бухоро интихоб гардида, А. Ёкубов Раис ва Н.Хусейнов муовини раиси ҳизб интихоб шуданд. 23 декабря соли 1918 дар маҷлиси КМ ҳизб барномаи он қабул гардид. Дар барнома барҳам додани соҳти амири ва барпо намудани ҷумҳурии ҳалқии шӯрави дар назар дошта мешуд. Ҳизб матбуоти худ (соли 1920 рӯзномаи «Тонг» «Субҳ» ва баъдтар «Кутлуш» «Озодӣ»)-ро дошт.

Дар баробари ҳизби коммунистии Бухоро ҳизби ҷавонбухориён ба фаъолият сар кард. Моҳи январи соли 1920 дар Тошканд ҳизби ҷавонбухориён ба фирқаи ҷавон бухориён- инқилобчиён табдил ёфт.

Раиси ҳизб яке аз фаъолони ҳаракати ҷадиди Файзулло-ҳоча интихоб гардид. Аз рӯи баъзе маълумотҳо ба ҳизб бештар аз 900 нафар шомил буданд. 14 январи соли 1920

барномаи ҳизб интишор гардид, ки дар он дар бораи барпо кардани низоми нави одилона дар Бухоро ва вазифаҳои ҳизб нишон дода шуданд. Дар барнома инчунин дар бораи аз мансабҳои интихоботии давлати дур кардани истисморгарон, хонҳо, бекон, амалдорони калон ва намояндагони рӯҳониёни баландрутба дар назар дошта мешуд. Барои ташкили ҳукумати ҳалқи тамоми миллатҳои маскуни Бухоро дар асоси адолат ҷалб карда мешуданд. Ба деҳқонон додани тамоми заминҳое, ки аз амалдорони амири, бекҳо ва бойҳо қашида мешавад дар назар дошта мешуд. (Инқилоби Бухоро //Садои Шарқ.- 1990.- № 9.- С.100).

Бояд қайд кард, ки ҷавонбуҳориён таҷрибаи муборизаи солҳои пештараро ба назар гирифта ба ҳулосае омаданд, ки барои ба даст даровардани муваффакият ба ҳизби коммунистии Бухоро мутахид шудан ба мақсад мувоғиқ аст. Аз ин сабаб масъалаҳои якҷоя намудани созмони худро бо ҲБҚ ба миён гузоштанд. Ин масъала 28 июля соли 1920 дар бюрои ташкилии КМХК(б) Россия мавриди барраси қарор гирифта 18 август дар бораи муттаҳид кардани ҲБҚ бо ҷавонбуҳориён қарор қабул шуд.

10 августи соли 1920 дар Бюрои сиёсии КМХК(б), ки В.Ленин иштирок дошт, масалаҳои сиёсии Бухоро мавриди муҳокима қарор гирифт. 11 август ба Тошканд дастури КМХК(б) фиристода шуд. 12 август фармондихии ҷабҳаи Туркистон М. Фрунзе ба аскарон муроҷиат намуда мегӯянд: «Ба иртиботи ҳуручи мавриди интизории ҳалқи Бухоро дар роҳи муборизаи рӯ ба рӯ бо амири худ» ба ҳучум омада бошанд. Барои ба шӯриш роҳбари кардан 25 август «Маркази ҳизби» созмон дода шуд. Ба ҳайати маркази ҳизби В.Куйбышев, Н.Хўсенов ва Ф. Ҳоча дохил мешуданд.

Вазъият амалиёти фавриро талаб мекард. Вале қувваҳои инқилоби дар Бухоро камшумор буданд. Аз ин рӯ ҷавонбуҳориён ва коммунистони Бухоро бе ёрии ҳарбии шӯрави ба муваффакияти мубориза боварии комил надоштанд.

Бомдоди 29-августи соли 1920 дастаи савораи низомии Туркман таҳти фармондехии Кулмуҳаммадов Чорҷӯйи

кӯхнаро ишғол намуда, беки ончоро дастгир кард. Дар ин чо Комитети инқилоби таъсис ёфт ва аз фармондехи ҷабҳаи Туркистон ёри пурсид. Аскарони сурх 29-август бо дастгирии тайёраҳо ба шаҳри Бухоро ҳуҷум кардан.

Яке аз иштирокчиёни бомбаборонкунии Бухоро Фоусен он рӯзҳоро ҷунин ба ёд овардааст: - «Мо Бухороро бомбаборон мекардем ва иморатҳои қадимаро ба ҳаробазор табдил додем. Махсусан вақте, ки бомбаи партофтаамон рост ба манораи марг мерасид шодию ҳурсанди мекардем. Ҳарчанд барои мо ин ҳадафзаниҳо моҳиятган фоидае надошт...» (Тоиров.Т. Бомбаборони Бухоро //Садои Шарқ.- 1990.- С. 95). Тупзаниҳои на танҳо сарбозони амирро ба ваҳм меоварданд балки сокинони шаҳр ки тайёраҳо ҳаётан надида буданд аз тарс ба ҳар тараф медавиданд.

Мувофиқи баъзе маълумотҳо Бухоро 20 рӯз дар ҳукми сўхтор буд. Дар натиҷа 34 гузар, зиёда аз 1000 дўкон, 20 сарой, 29 масcid, 3 ҳазор ҳавли сўхта ҳароб шуданд. (Мухторов А. Даруни ҷомаи рангин // Адабиёт ва санъат.- 1990.-18 янв.).

АНЧУМАНИ І ШЎРОҲОИ НАМОЯНДАГОНИ ХАЛҚИИ УМУМИБУХОРОИ

6-8 октябри соли 1920 Анҷумани I-намояндагони халқии Бухоро кори ҳудро давом дод. Ин Анҷумани Бухороро ҷумҳурии халқи шўрави (ЧХШБ) эълон намуд. Раиси шўрои инқилобии Бухоро А.Муҳиддинов ва раиси нозирони халқи Ф.Хуча тасдиқ шуданд.

Инқилоби соли 1920 дар Бухоро натиҷаи Инқилоби Октябрь буд. Қувваҳои пешбарандагони инқилоб синфи коргар, дехқонон ва намояндагони буржуазия буданд. Мавқеи роҳбариқунандаро дар Инқилоб синфи коргар ва хизби коммунистии Бухоро бозид. Инқилоб аз ҷиҳати характер ва вазифаҳои надиктари ҳуд, зидди феодали, халқи-демократи буд. Инҷунин дар Бухоро барои соҳтмони сотсиалисти базаи иҷтимои-иктисодӣ набуд. Аз ин сабаб баъди ғалабаи инқилоб дар Бухоро Чумҳурии сотсиалисти

не, балки чумхурии халқи эълон карда шуд. Ҳокимияти Бухоро дар шакли шўроҳои намояндагони халқи амал мекарданд. Шўроҳо ба дигаргунсозиҳои инқилоб роҳбари менамуданд.

Азбаски инқилоби Бухоро ба ёри ва дастгирии соҳти шўравии Россия такя мекард дар мамлакат дар баробари дигаргуниҳои буржуази-демократи инчунин бозсозиҳои сотсиалисти гузаронида мешуданд.

БАРҚАРОР ШУДАНИ ШЎРОҲО ДАР БУХОРОИ ШАРҚИ

Собиқ амири Бухоро ба Душанбе гурехта мақсад дошт, ки дар Бухорои Шарқи маркази зидди шўрави ташкил намояд. Тамоми қувваҳои аксулинқилоби дар Душанбе ҷамъ омаданд, ки шумораи умумии онҳо ба 30 ҳазор нафар расид.

Амир ба муборизаи зидди соҳти Шўрави тайёри мединид ва барои таъминоти сарбозони худ аз аҳоли андозу хироҷи зиёд мегирифт. Аҳолии бенаво ба ин амал норози баён карда, дар бисёр мавридҳо ба шўриш бармехест. Моҳи декабри соли 1920 дар Қаротегин ба сардории Усмон Муҳаммадаминов шўриши халқи сар зад. Шўришгарон Фармро ишғол карданд. Аз сабаби номуташшакили шўриш пахш карда шуд ва роҳбарони он ба қатл расонда шуданд.

Ҳукумати ЧХШ Бухоро вазъияти душвори Бухорои Шарқиро ба назар гирифта, барои ёри ба ҳукумати Шўрави муроҷиат намуд. Тирамоҳи соли 1920 аз ҳисоби қисмҳои ҳарбии Бухоро ва Туркистон қисмҳои маҳсус таъсис дода шуд, ки дар таъриҳ бо номи отряди экспедитсиони ҳарби – сиёсии Ҳисор маълум мебошад. Дар назди ин қисмҳо вазифа гузошта шуд, ки дастаҳои аксулинқилобиро торумор карда дар пойдор ва мустаҳкам намудани органҳои давлатии шўрави мусоидат намоянд. Ин қисмҳо моҳи октябрини соли 1920 аз Шўробод ҳаракат карда, Тахтакарача ва Гузарро ишғол намуда, ба Бухорои Шарқи омаданд. 17 декабри соли 1920 Қарши ва аввалҳои январи соли 1921 Бойсунро ишғол карданд. Баъди муборизаҳои шадид 20-феврали соли 1921 Қаратоғ ва Ҳисор ишғол карда, 21-феврал ба Душанбе дохил

шуданд.

Аз аввалҳои моҳи март то моҳи майи соли 1921 дар тамоми ноҳияҳои Маркази ва Ҷануби Тоҷикистон ҳокимияти шӯрави барқарор карда шуд.

ВАЗЪИ СИЁСИИ ТО҆ЦИКИСТОН БА҆ДИ ИНҚИЛОБ

Баъди сарнагун намудани амири Бухоро ва ба Афғонистон фирор кардани ў дар қаламрави Тоҷикистони имрӯза дар байни қувваҳои инқилоби ва аксулинқилоби муборизаи шадид сар шуд. Дар таъриҳи ин ҳаракат бо номи босмачигари маълум мебошад. Ба ҳаракати зиддиинқилобӣ амалдорони амир, бойҳо ва гурӯҳҳои зидди шӯрави ҳамроҳ шуданд. Онҳо дар амал тарафдори барқарор намудани соҳти пештара буда, шаклан ба ин ҳаракати характери милли-озодиҳои дода ва як қисми аҳолии камбағалро аз қафои худ мебурданд.

Дар солҳои охир нисбати ҷанги доҳилии солҳои 1921-1926 фикру андешаҳои муҳталиф пайдо шуданд. Як қисми муҳаққиқон ҳамаи онҳое, ки ба муқобили соҳти нав мубориза мебурданд, қувваи муҷоҳиддин меномиданд. Ин масъала хело муҳим аст ва тадқиқоти ҳаматарафа талаб меқунад.

Дар навбати аввал қобили қайд аст, ки вазъи иқтисоди, иҷтимиои ва сиёсии Бухорои Шарқи нисбати минтақаҳои дигар кулан фарқ дошт. Масалан, дар қисмати Фарбии Бухоро қисми зиёди аҳоли ба тафйир ёфтани ҳокимият бетарафона рафтор намуда бошанд, дар Шарқи он баръакс. Дохилшавии қисмҳои экспедитсионии Ҳисорро мардум ҳамчун истилои аҷнабиён қабул намуданд. Сабаб дар чи буд?.

Соҳтори нави Шӯравиро собиқ намояндагони синфҳои ҳукмрон, ки аз ҳокимият маҳрум гардида буданд, ҷашми дидан надоштанд. Баъди барпо шудани ҳокимияти Шӯрави аз тамоми канораҳои Осиёи Миёна қувваҳои аксулинқилоби дар Бухорои Шарқи ҷамъ омада, онро ба маркази муборизаи зидди Шӯрави табдил доданд. Қисми зиёди аҳолии Бухорои Шарқиро дехқонон ташкил медоданд, ки аз ҷиҳати сиёси

обутоб наёфта буданд. Мутаасифона ҳокимияти шўрави дар рафти гузаронидани тадбирҳои сиёси, иқтисоди ва иҷтимои ба камбудиҳои ҷидди роҳ дод. Масалан, бойгарию деҳқонони миёнаҳол ва косибонро низ кашида гирифт. Ин сабаб шуд, ки як қисми аҳоли ба қувваҳои зидди Шўрави ҳамроҳ шуданд.

Камбағалон бо ду роҳ, ба воситаи зўри зери фишори дини ва дар баъзе мавридҳо бо сабаби паст будани шуури сиёси ба босмачиҳо ҳамроҳ мегардиданд.

Босмачиён (калимаи турки-босмак ҳамлакуни) зери идеологияи исломпарасти амал мекарданд. Амалиёти онҳо терроисти буд. Солҳои 1918-1920 дар ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон ба ҳаракати босмачиён Лаҳадмаксум, Ҳолбута, Асрорхон, Насратшоҳ, Ҳомид, сарвари менамуданд.

Барои бартараф намудани ҳаракати босмачигари бо қарори туркбюрои КМРКП (б) аз 17 ноябри соли 1921 комиссияи фавқуллодаи муборизаи зидди босмачиён дар Ҳуҷанд ва Үротеппа ташкил ёфтанд. Бо ташаббуси ҳизбиён дастаҳои ихтиёри аз ҳисоби аҳолии маҳали ташкил карда мешуданд. Ба ин дастаҳо Ҷура Зокиров, Ҳайдар Усмонов, Бобобек Мавлонбеков ва дигарон роҳбари мекарданд. Нисбат ба ноҳияҳои дигар дар Маҷтоҳ босмачигари дертар давом кард. Чунки баъди шикаст додани босмачиёни Водии Фарғона тамоми аксулинқилобчиён ба Масҷоҳ омаданд.

Дар Бухорои Шарки дастаҳои мусаллаҳ бо роҳбарии Иброҳимбек, Давлатмандби, эшони Султон, Фузайл-максум, Раҳмондодҳоҳ, Доњиёр, Ҳурамбек ва дигарон амал мекарданд. Ба ин дастаҳо амири фирори карда аз Афғонистон роҳбари намуда, онҳоро бояроку аслиҳа таъмин мекард.

Ба қувваҳои аксулинқилоби дастнишондодҳои хориҷи қўмак мерасонданд. Масалан, Анварпошо (собиқ вазири ҳарбии Туркия) бо 27 нафар мушовирони ҳарбии турк ба Қурғонтеппа омада, баъдтар бо дастгирии амир Олимхон сарфармондехи тамоми қувваҳои аксулинқилоби дар Тоҷикистон таъйин гардид.

Дастаҳои босмачиёнро баъзе ходимони маъруфи-сиёси, ки бо роҳи гуногун ба органҳои давлатии шўрави роҳ ёфта

буданд, дастгири мекарданد. Масалан, Усмонхоча Пулодхочаев раиси КИМ – и Бухоро бо 600 нафар босмачиёнро либоси низоми шӯрави пӯшонда, моҳи декабри соли 1921 бо мақсади табадуллоти давлати ба Душанбе овард.

Чунин сабабҳо буданд, ки ҷанги доҳили дар Тоҷикистон қашол меёфт. Ҳукумати Шӯрави дар баробари амалиёти ҷанги бар зидди босмачиён дар байни аҳоли корҳои зиёди фаҳмондадиҳи мебурд. Дар натиҷа аксари аҳоли аз босмачиён рӯ гардонда ба ҳаёти осоишта гузаштанд.

Ҳамин тавр ҳокимияти Шӯроҳо дар тамоми Осиёи Миёна устувор гардид. Дар натиҷа нооромиҳои сиёси, ки таҳминан 7-сол давом карданд, ҳазорҳо нафар одамони осоишта қурбон шуданд ва зиёда аз ним миллион нафар аз ватан фирор карданд. Ба иқтисодиёти ҳароби ҳочагии халқ зарари калони молияви расонда шуд.

ВАЗЪИЯТИ ҶАМЬИЯТИ-СИЁСИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛХОИ 20-30 ЮМ

Баъди ғалабаи инқилоб дар Осиёи Миёна Ҷумҳурии мухтори Шӯравии Сотсиалистии Туркистон ва ҶҲШ Бухоро ташкил ёфтанд. Дар ин ҷумҳуриҳо сермиллат тоҷикон 47,74% ҳайати ҶМШС Туркистон ва 52,3 % дар ҳайати ҶҲШ Бухороро ташкил мекарданд.

Баъди ба амал омадани соҳтори Шӯрави дар асоси барномаи миллии давлати Шӯрави (хуқуқи муайянкунии миллатҳо), зарурияти гузаронидани тақсимоти милли-марзи дар Осиёи Миёна ба амал омад.

Масъалаи гузаронидани тақсимоти милли-марзи ҳанӯз соли 1920 ба миён омада буд.

Аввалан дар байни роҳбарони аз марказ фиристода ва ҳайати роҳбариқунандай ҳизби маҳали зиддият ба амал омад. Баъдан дар байни роҳбарияти Ҷумҳурии Туркистон қӯшиши чудошави аз ҳайати РСФСР ва ташкил кардани ҷумҳурии мустақил боло гирифт. 13 июн барои гузаронидани тақсимоти маркази қарори КМ РКП(б) қабул гардид. Қарор

дода шуд, ки барои гузаронидани тақсимот зарур аст, ки харитай этнографияи кишвар бо назардоши 3- халқият: ўзбекҳо, қирғизҳо ва туркманҳо тартиб дода шавад. Савол ба миён меояд, ки чаро тоҷикон сокинони қадимтарин ва қисми зиёди аҳолии кишвар аз назари эътибор дур монданд.

Чунин муносабати халқи тоҷик аз тарафи роҳбарияти Ҷумҳурии Бухоро низ амали мегашт. Масалан, мувофиқи қарори анҷумани IV умуми буҳории шӯроҳо ба халқҳои туркман ва қирғизу қазоқ дар бораи ташкил додани кумитаҳои иҷроия иҷозат дода шуд, лекин дар бораи халқи тоҷик ягон сұхан намерафт.

Соли 1921 бо қарори КИМ шӯроҳои Туркистон дар комисариати милли шўъбаҳои ўзбеки, туркмани ва қирғизи амал мекарданд. Халқи тоҷик бошад ба зер комиссияи майдамиллатҳои кишвар доҳил карда шуд. Дар натиҷаи таъсир ва фаъолияти туркпаратон шўъбаи тоҷики ташкил дода нашуд, ки ин дар масъалаи тақсимоти милли-марзи таъсири манғи расонд.

Барои ба инобат нағирифтани манғиатҳои халқи тоҷик дар давраи гузаронидани тақсимоти милли-маъмури бисёр сабабҳо буданд. Роҳбарияти воломақоми давлати шӯрави аз таърихи халқҳои Осиёи Миёна ва таърихи чандинасраи сокинони қадимтарини он халқи тоҷик, хуб огоҳи надоштанд. Бо сабабҳои номаълум дар вақти гузоридани тақсимот ба ин масъала эътибор надоданд. Эҳтимол, гап дар сари он бошад, ки дар вақти тайёр намудани ҳуччатҳои зарури дар ҳайати комиссия, ки ба он В.Куйбышев сарвари мекард, инчунин як гурӯҳ миллатгароёни турк аз қабили Т. Рисқулов шомил буданд. Ин гурӯҳ аз тамоми воситаҳо истифода бурда, манғиатҳои тоҷиконро поймол мегардонданд.

Туркгарои баъди инқилоб бузургманишиний ўзбекиро ба вучуд овард, ки бар зидди тоҷикон нигаронида шуда буд.

Миллатгароёни пантуркист баъди инқилоб мансабҳои калони маъмури ва хизбро ба даст дароварда, сиёсати ошкоро бо роҳи зӯровари ўзбек гардонидани тоҷиконро пеш гирифтанд. Дар байни намояндагони бонуфузи пантуркисти

точикон ҳам дучор меоянд, ки дар Туркия таҳсил карда буданд.

Қисме аз рушанфинкори точик дар зери ақидаҳои туркгарои буданд ва худро ўзбек эълон карданд. А.Муҳиддинов, А.Фитрат, А.Рахимбоев, А.Хошибоев, Ф.Хуҷаев ва дигарон.

Онҳо чунин фикре пеш оварданд, ки забони форси барои мардуми Бухоро забони бегона аст. Ф. Хуҷа ва ҳамфиқронаш мактабҳои точикро ба турки ва ўзбеки гардонданд. А.Фитрат – нависандай машҳури точик якбора ба турки гузашт ва дар идораҳои худ барои онҳое, ки ба точики гап мезаданд, ҷарима муқаррар намуд. (Масов Р. История топорного разделения.- Душанбе, Ирфон, 1991.- 192с.).

Махсусан, гуноҳи А.Рахимбоев, ки сардори комиссияи кори тақсимоти маъмури буд, дар ҳучҷаташ худро «ӯзбек» навишта, барои ташкил намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон қўшише накард.

Туркпастон бовар кунонидани мешуданд, ки точикон қариб аст дар Осиёи Миёна дар арафаи омезиш бо ҳалқҳои туркзабон ҳастанд, он рӯз дур нест, ки ин миллат тамоман аз байн равад. Дар рӯзномаи «Туркистон» чунин мақола чоп шуда буд, майли истифодаи ин забон (точики) маънои онро дорад: якум қўшиш аз ҳаёт қафо мондан аст, чунки ҳаёт бо ҷараёнҳои таърих ба муқобили ўст. Дуюм, қабули ин забон маънои онро дорад, ки қабули он на чизи фоиданок, балки бесамару зиёдатиро дорад. Барои ҳамин ҳам точикон бояд ҳоҳу ноҳоҳ ва ҳатман бе таъхир ба забони ўзбеки гузаранд ва забони алоҳидаи тоҷикро талаб намуданд, чунин равандҳои иҷтимоӣ тақдири онро аллакай ҳал кардааст.

Онҳо хақиқати таърихи инкор мекарданд. Далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки қисми асосии аҳолии Бухоро ва Туркистонро точикон ташкил менамуданд ва забони точики забони байналмиллалии ҳалқҳои Осиёи Миёна буд. Мувофиқи маълумоти соли 1913 точикон асосан дар аморати Бухоро мезистанд ва аз 3 миллион аҳолии он 70% ва ё 210 000 точикон буданд. Дар кишвари Туркистон 1300000 тоҷик зиндаги мекард. Дар ҳар як давраи ба рӯйхатгирии аҳолии

төъдоди точикон қасдан кам карда мешуданд: Соли 1915 дар шахри Самарқанд 59901 нафар, соли 1917 ба 44758 нафар точикон ба қайд гирифта шуданд. Мувофиқи ба рўйхатгирӣ соли 1926, ки ҳукумати Ўзбекистон гузаронд шуморай ўзбекон якбора ба 43304 нафар расида, точикон то 10716 нафар кам шуданд.(Масов Р. История топорного разделения.- Душанбе, 1991.-С.49).

Дар натиҷаи чунин муносибат точикон дар вазъияти ниҳоят душвор қарор доштанд. Зеро манфиати онҳоро қариб ҳеч кас ҳимоя намекарданд. Дар он солҳои тақдирсоз ба ҳамаи халқҳо (миллатҳо) - и Осиёи Миёна ҳуқуқ дода шуд, ки комиссияи миллии худро таъсис дода, лоихаи манфиатҳои миллии худро пешниҳод намоянд. Аммо танҳо точикон то миёнаи моҳи августи соли 1924 комиссияи миллие, надоштанд, ки худуд, усули давлатдори ва пойтахти давлатро муайян мекард.

Бояд қайд кард, ки дар он давраи тақдирсоз дар ҳайати роҳбарияти ҷумҳуриҳои Туркистону Бухоро шахсони мансабдор ва бонуфузи точик хеле зиёд буданд. Лекин ин мансабдорон дар ботлоқи туркпасти ва ўзбекпасти афтода, точик будани худро инкор мекарданд. Масалан, Файзулло Ҳочаев, ки раиси Шўрои нозирони халқи буд, точиконро яке аз қабилаҳои турк номид, ки бо таъсири адабиёти классики форс забони худро гум карданд. Ў 25-уми феврали соли 1924 дар маърӯзаи худ дар маҷлиси васеи коммунистони Бухоро пешниҳод кард, ки шахри Бухоро бояд маркази Ҷумҳурии Ўзбекистон қарор гирад. Вилояти муҳтори Тоҷикистон бошад танҳо аз ҳисоби ноҳияҳои кӯҳии Маҷтоҳида ва Қаротегин бунёд карда шавад. Ҳамин тариқ бо ҳиёнати Ҳочаев ва думравони ў Бухоро аз Тоҷикистон чудо шуд. Мутаасифона, он замон чунин ҳиёнатгарони миллат кам набуданд. Масалан, дигар тоҷики миллиатфурӯш Абдулло Раҳимбоев, ки дар Ҷумҳуриҳои Туркистон ва Бухоро вазифаҳои масъули ҳизбиро ичро мекард, тарафдори он буд, ки ноҳияҳои Ӯротеппа ва қисмати дигари шимолии Тоҷикистон низ ба Ўзбекистон дохил карда шавад. (Масов Р. История топорного разделения.- Душанбе, 1991.-С.49.).

Дар вақти муҳокимаи лоиҳаи тақсимоти ҳудуди комиссияи тоҷикон иштирок надоштанд. Танҳо 16-августи соли 1924 комиссия дар ҳайати се нафар. Абдураҳим Ҳочибоев (Раис), Чинор Имомов ва Сайдҷонов аъзоён ташкил шуд. Комиссия ҳамаги 5-рӯз мӯҳлат дошт. Илова аз он комиссия овози ҳалкунанда надошта, дар маҷлисҳо ҳамчун машваратчи ширкат менамуд.

Комиссия аз сабаби камтаҷирави, надоштани фурсат барои пурра нишос шудан бо ҳуҷҷатҳо, зиёд будани таъсири туркпарастон дар марказии тақсимот манфиати тоҷиконро ҳимоя кардан натавонист. Аз ин сабаб комиссияи ба номи «тоҷики» дар лаҳзаҳои зарури аз рӯи нақшаи комиссияи ўзбеки амал мекарданд. Ин мавқеъи комиссияи ўзбекиро боз ҳам мустаҳкамтар намуд.

Дар бораи мавқеъи хиёнаткоронаи аъзоёни комиссия ба тақдири ҳалқи тоҷик чунин далелҳо шаҳодат медиҳанд. 21 августи соли 1924 дар ҷаласаи комиссияи тақсимоти милли-ҳудудии Осиёи Миёна А. Ҳочибоев (раиси комиссия) аз номи комиссияи тоҷикон сухан ронда, чунин изҳор дод: Тоҷикони Бухорои гарби ва аксари вилоятҳои Ҷумхурии Муҳтории Туркистон, аз ҷиҳати ҳочаги ва ҳам аз ҷиҳати идораи маъмури ба ўзбекҳо робитаи зич доранд. Дар масъалаи тоҷикони Ҳуҷанд Ҳочибоев изҳор кард, ки тоҷикони баъзе волостҳо Ҳуҷанд ба вилояти Тоҷикистон ҳамроҳ кардан мумкин аст. Аммо дар ин ҷо иртибот нест, танҳо роҳҳои пиёдагард вучуд доранд ва онҳо аз ҷиҳати тиҷорату иқтисод бо Ўзбекистон наздиктаранд. Мо чунин мешуморем, ки дар ҳайати Ўзбекистон мондан ҳатми аст. (Масов Р. История топорного разделения; Газетаи муаллимон.- 1989.- 14 янв.)

Аз сабаби ўзбекпарости ва аз манфиати кули ҳалқи тоҷик дур будани комиссияи тоҷики Ўзбекистонро ҳатто Ўзбекистони Бузург номиданд. Масалан, Имомов изҳор кард, ки ба ҳайати Ўзбекистони Бузург дохил шудани Вилояти Муҳтори Тоҷикистон гӯё аҳамияти иқтисоди ва сиёси доштааст. (Масов Р. Асари номбаршуда.-С. 46).

ТАШКИЛ ЁФТАНИ ЧУМҲУРИИ ХУДМУХТОРИ ШЎРАВИИ ТОЧИКИСТОН

Комиссияи тақсимот кори худро моҳи сентябри соли 1924 ба итмом расонда, ҳисоботи худро ба Бюрои Осиёи Миёнагии КМ РКП(б) супорид. Аз 15-16 сентябри соли 1924 барои барраси намудани масъалаи милли - худуди сессияи фавқулоддай КИМ Туркистон даъват карда шуд. 19 сентябри соли 1924 масъалаи тақсимоти милли- маъмуриро анҷумани V-уми Бухорои дигар баромад. Дар як вақт комиссия дар роҳи муайян намудани сарҳади байни чумхуриҳо кори худро идома дод. Комиссияи Тоҷикистони дар ҳайати И.Имомов, Ҳочираҳматуллоев ва А.Хоҷаев дар ҷаласаи худ 1 октябри соли 1924 пешниҳод карданд, ки аз Ҷумҳурии Бухоро ба Тоҷикистон вилояти Сариосиё ва аз вилояти Самарқанд - ноҳияи Панҷакент, Қишиғут, Фароб, Ургут, Ӯротеппа, Шаҳристон, Гончи дода шавад.

Аз вилояти Фарғона, Конибодом, Исфара, Соҳ ва волостҳои дигар бояд мегузаштанд. Дар рафти муҳокима А.Ҳочибоев изҳор намуд, ки дар шароити ҳозира ба Тоҷикистон ҳамроҳ кардани тоҷикони Фарғона ба мақсад мувофиқ нест, зеро дар Бухорои Шарқи, ки қисми асосии Тоҷикистон мешавад, корҳои зиёдро ба сомон расондан лозим меояд.

А.Ҳочибоев бо ин ақидааш ба душманони миллат луқма партофт. Дар оянда қисми асосии сарзамини тоҷикнишин аз Тоҷикистон берун монд.

Мувофиқи қарори комиссияи маъмури - милли дар заминай чумхуриҳои ҳалқии Бухоро ва Ҳева, Ҷумҳурии Муҳтори Туркистон ду Ҷумҳурии этникии Туркманистон ва Ӯзбекистон ва аз ҳисоби тоҷикони Маҷтоҳи ва ноҳияҳои Бухорои Шарқи вилояти автономии (Муҳтори) Тоҷикистон дар ҳайати Ӯзбекистон дар назар дошта шуд.

11-октябрь соли 1924 Бюрои сиёсии КМ ВКП масъалаи тақсимоти маъмуриро барраси намуда қарор дод, ки Тоҷикистон ҳамчун вилояти Автономи не, балки Ҷумҳурии автономии дар ҳайати Ӯзбекистон ташкил карда шавад.

14 октябри соли 1924 ичлосияи II КИМ Умумииттифоқи қарори КИМ ЧХШС Туркистонро муҳокима намуда, ба ҳалқи тоҷик ҳуқуқ дод, ки Ҷумхурии Мухтори Шӯрави Социалистии худро ташкил дид.

26 октябри соли 1924 Пленуми КМРКП (б) масъалаи Милли- маъмурии Осиёи Миёнаро барраси намуд. 27 октябри соли 1924 ичлосияи II КИМ умумииттифоқ қарорҳои сессияи КИМ – Туркистон ва Анҷумани V советҳои Бухоро дар бораи тақсимоти милли - маъмурии Осиёи Миёнаро тасдиқ намуд. Дар асоси қарори КИМ ЧШС дар Осиёи Миёна ЧШС Ўзбекистон, Туркманистон ва дар ҳайати Ўзбекистон ҶМШС Тоҷикистон, вилояти худмуҳтори Қароқалпокистон, ҶМШС Қазоқистон таъсис дода шуданд.

Ба ҳайати Ҷумхурии Мухтори сотсиалистии Тоҷикистон вилоятаҳои Душанбе, Қурғонтеппа, Қўлоб, Панҷакент, Ўротеппа, Ғарм, Ҳисор доҳил шуданд. Аҳолии Тоҷикистон мувофиқи маълумоти ба рӯйхатгирии соли 1924, 782 328 нафар, аз чумла тоҷикон 553 935 нафар, ўзбекон -139813 нафар ва миллатҳои дигар 88590 нафар ташкил медоданд. Масоҳати ҷумхури 135,6 ҳазор километри квадратиро ташкил дод. 2 январи соли 1925 Вилояти Мухтори Бадаҳшони кӯҳи ба ҳайати Тоҷикистон ҳамроҳ карда шуд.

Ҳамин тавр қисмати зиёди мавзехои тоҷикнишин аз чумла марказҳои тамаддуни тоҷик, шаҳрҳои Самарқанд ва Бухоро аз ҷумхури берун монданд.

Бо қарори КИМ Ўзбекистон ҳукумати инқилобии Тоҷикистон 26 ноябрь соли 1924 ташкил ёфт. Нусратулло Махсум-раиси ҳукумат, ҷонишини Раис Б.Додабоев, Р.Бобоҷонов ва аъзоёни ҳукумат А.Ёрмуҳамадов, С.М. Соколов, Ш.Шотемур доҳил мешуданд. Пойтаҳти ҷумхури - Душанбе интихоб карда шуд.

Таърихи ташаккул ва инқишифи давлати тоҷикон дар давраи Шӯрави ба ҷор марҳила тақсим карда мешавад:

1. Аз ибтидои инқилоби Октябр то ташкил ёфтани ҶМШС Тоҷикистон (1917-1924);

2. Аз давраи ташкил ёфтани ҶМШС Тоҷикистон то ташкил ёфтани ҶШС Тоҷикистон (солҳои 1924-1929);

3. Аз давраи ташкилёбии ЧШС Тоҷикистон то соҳибистиқлол гардиданӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1929-1991);

4. Аз соли 1991 то давраи муосир, истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ба тамоми маҳдудиятҳо ва норасогиҳо нигоҳ накарда тақсимоти милли - марказии Осиёи Миёна дар ҳаёти сиёсии ҳалқи тоҷик дигаргунии куллиро ба вуҷуд овард. Тоҷикон пас аз ҳазор соли пароканд шудани давлати Сомониён тавонистанд, ки соҳиби давлат шуда, номи тоҷикро аз нав эҳё кунанд.

Тақсимоти милли-марзи ихтилофҳои миллиро аз байн бурда, барои рушду инкишофи иқтисодӣ, фарҳанг ва бунёди давлати милли замина гузошт.

Дар баробари ин дар гузаронидани тақсимоти милли-худуди ба камбудихои ҷидди роҳ дода шуданд. Бо сабабҳои гуногун аҳоли аз рафти ин воқеаҳо оғоҳ нашуданд. Паст будани сатҳи маданияти сиёсати шаҳрвандон, камшумор будани шумораи зиёйён, фаъолияти сустӣ ташкилотҳои хизби ба тақсимот таъсири манфи расонданд. Амалиёти пантуркистон ва он гурӯҳе, ки ба онҳо тарафдори мекарданд ба манфиатҳои миллии ҳалқи тоҷик зарари калон расонд.

ҲАЁТИ ҶАМЬИЯТИ – СИЁСИИ ТО҆ҔИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 20-УМ.

Вазъи сиёсии Тоҷикистон дар солҳои 20-ум мураккаб буда, дорои хусусиятҳои хос мебошад. Ба мустаҳкамшавии ҳокимияти Шӯрави дар ноҳияҳои Маркази ва Ҷанубии Тоҷикистон қувваҳои аксулинқилоби ҳалал расонда, вазъи сиёсиро мураккаб мегардонд. Дар чунин шароити вазнин дар Тоҷикистон барпо намудани дастгоҳи нави идоракунии давлати сар шуд.

Баъди ғалабаи инқилоби Октябр дар шаҳру навоҳиҳои маркази диктатураи пролетариат барпо шуда бошад ҳам, Осиёи Миёна ва дар Тоҷикистон вай хусусиятҳои хоси худро

доштанд. Дар ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон аввал асоси ҳокимиятро Комитетҳои инқилоби ташкил карда, баъди бо роҳи интихоботи Шӯроҳо гузошта буданд. Дар Тоҷикистони Маркази ва Ҷануби 2-январи соли 1922 Комиссияи фавқулода диктатураи (КФД) КИМ ҶҲШБ оид ба корҳои Бухорои Шарқи ташкил ёфт. Комиссия дорои ваколатҳои васеъ буд ва масъалаҳои иқтисоди ҳарбири дида баромад.

Дар назди комиссия шӯъбаҳои иқтисоди, обу замин, соҳтмон, молия, андоз, нақлиёт, нигаҳдории тандурусти, трибунали инқилоби ҳарби, адлия, суди амал мекарданд.

Ба баробари мӯътадил гаштани вазъият аз соли 1922 сар карда, дар Тоҷикистони Шимоли ва Помир комитетҳои инқилоби ба Шӯроҳо табдил дода шуданд. Дар Бухорои Шарқи барои аввал соли 1923 маъракаи интихоботи ба Шӯроҳо гузаронида шуд. Лекин бо сабабҳои гуногун дар интихобот шумораи ками интихоботкунандагон иштирок карданд. 7-июни соли 1924 комиссияи фавқулоддаи диктатори бекор карда шуда, комитети иҷроияи марказии муваққатии Бухорои Шарқи таъсис дода шуд. Аз 1 то 5 сентябри соли 1924 Анҷумани 1-уми Шӯроҳои намояндагони халқии Бухорои Шарқи ба кори худ сар кард. Анҷумани КИМ Шӯроҳои намояндагони халқии Бухорои Шарқиро интихоб намуд.

Аз ҷиҳати маъмури Бухорои Шарқи ба вилоятҳои Душанбе, Қурғонтеппа, Сари Осиё, Қӯлоб, Ғарм ва аз 2 январи соли 1925 Вилояти Ҳудмухтори Бадаҳшони Қӯҳи тақсим мешуд. Мувофиқи ислоҳоти маъмури соли 1923 вилоятҳо ба туманҳо ва туманҳо ба кентҳо тақсим мешуданд.

Дар давоми соли 1924 то соли 1926 дар вазъияти сиёсии ҷумҳури тағйироти зиёд ба амал омада, қисми зиёди интихобкунандагон дар интихобот иштирок мекарданд. Ин имконият дод, ки моҳи декабри соли 1926 Анҷумани Муассисони Шӯрои вакilonи коргарон, дехқонон даъват карда мешавад.

Дар Анҷуман расман ташкилёбии ҶҲШ Тоҷикистон эълон карда шуд. Анҷуман КИМ (Комитети иҷроияи маркази) Тоҷикистонро, бо сардории Н.Махсум ва Шӯрои

комиссарони халқиро бо роҳбарии А.Ҳочибоев интихоб намуд.

Дар назди ҳукумати навтаъсиси Тоҷикистон душвориҳои зиёди меистоданд. Миллати аз марказҳои фарҳангию иқтисодиаш ҷудошударо пеш бурдан кори осон набуд. Ба замми ин роҳбарони туркгарои Ӯзбекистон ба ҳар роҳу восита ба Тоҷикистон фишор меоварданд. Ҳукуқҳои тоҷиконро (зиёда аз 2,5 миллион, ки дар ҳудуди Ӯзбекистон монданд) маҳдуд мекарданд. Аз ин рӯ ҳукумати Тоҷикистон моҳи январи соли 1929 ба ҳукумати Иттифоқи муроҷиат карда, бо далелу санадҳо ноадолатҳоро нисбати ҳалқи тоҷик исбот намуданд. Роҳбарони ҳукумат дар назди Сталин масъалаи аз ҳайати Ӯзбекистон баромада, ба Тоҷикистон ҳамроҳ кардани вилоятҳои Бухоро, Самарқанд, Сурхандарё, Қашқадарё, ҳавзаи Хучандро ба ба миён гузоштанд.

Баъди қашмакашиҳои зиёд талаботи аҳолии Хучанд, (ки аксари аҳолии онро тоҷикон ташкил медоданд), моҳи сентябри соли 1929 ичро шуда, ҳавзаи Хучанд ба Тоҷикистон ҳамроҳ гардид.

16 октябри соли 1929 Анҷумани сеюми фавқулоддаи Шӯроҳои Тоҷикистон дар бораи ташкил ёфтани Ҷумҳурии Шӯрави Сотсиалистии Тоҷикистон қарор ва Изҳорот қабул кард.

Анҷумани VI-уми Шӯроҳои ИҶШС аз моҳи марта соли 1931 қарор ба ҳайати ИҶШС (СССР) ҳамроҳ кардани ҶШС Тоҷикистонро тасдик намуд. Бори дигар кӯшиш карда шуд, ки қисми ками қаламрави тоҷикнишин ба Тоҷикистон ҳамроҳ карда шавад. Гарчанде, ки 3-феврали соли 1930 КИМ Үмумииттифоқи масъалаи ба Тоҷикистон ҳамроҳ кардани вилояти Сурхандарёро мавриди барраси қарор дода ҳоҳиши Тоҷикистонро қонеъ намуда бошад ҳам, мутаасифона пас аз 10 рӯз КИМ қарори худро бекор кард.

Анҷумани 4-уми Шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон 24 феврали соли 1931 якумин конститутсияи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистонро қабул намуд.

ТАШКИЛЁБИИ ҲИЗБИ КОММУНИСТИИ ТОЧИКИСТОН

Солҳои 20-уми асри XX дар Тоҷикистон ташкилоти ҳизби ва созмонҳои ҷамъияти ба фаъолият сар карданд. Ҳанӯз инқилоби солҳои 1905-1907 аввалин гурӯҳҳои сотсиал-демократи дар ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон ташкил ёфта буданд. Барои ташкил ёфтанини ҳизбҳои комунисти ин гурӯҳҳо замина гузоштанд. Дар натиҷаи муттаҳид гаштани гурӯҳҳои сиёси ташкилоти нахустини болжевики дар охири соли 1917 дар ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон пайдо шудаанд, ки он вақт 7- ташкилоти ҳизби 170-коммунистро муттаҳид мекард. Дар ин кор дар баробари болжевикони рус, Ч.Зокиров, Х.Усмонов ва дигар тоҷикон саҳм гузоштанд. Соли 1921 комиссияи ҳарби - сиёси, ки ба он М.Дияков ва Ш.Шотемур роҳбари мекард, дар Помир ячайкаи ҳизбиро ташкил доданд. Баъди ғалабаи инқилоби Бухоро дар ноҳияҳои Маркази ва Ҷанубии Тоҷикистон аввалин ташкилотҳои ҳизби ташкил ёфтанд. Аз болои тамоми ташкилотҳои ҳизбии Тоҷикистон КМ ВКП(б) роҳбари мекард. 19-ми май соли 1922 органи намояндагони ваколатдори КМ ВКП(б) ташкил дода шуд, ки он то моҳи октябриси соли 1934 фаъолият кард.

Ба мақсади ташкил намудани ташкилоти ҳизби ҶМШС Тоҷикистон 6 декабри соли 1924 Бюрои Осиёи Миёнагии КМ ВКП(б) буорои ташкилии ХҚ(б) Ӯзбекистон дар ҶМШС Тоҷикистонро таъсис дод, ки ба он Ч.Имомов, М. Соколов, О.Окчурин, А.Алиев, Б.Додобоев, Ч.Зокиров, А.Путовский, В.Толпиго, Ш.Шотемур, А.Ёрмуҳаммадов доҳил мешуданд.

Буорои ташкили дар зарфи се сол фаъолияти худ корҳои зиёди сиёси-иқтисодӣ ва тарбиявиро ба анҷом расонд барои даъват намудани конференсияи якуми вилоятии ҳизби Тоҷикистон шароити фароҳам овард.

24-27 октябриси соли 1927 Конференсияи якуми ҳизбии вилояти Тоҷикистон шуда гузашт ва Комитети ҳизбии вилоятии Тоҷикистонро ба расмият даровард.

25-ноябриси соли 1929 ташкилоти вилоятии ҳизб ба ҳизби коммунистии (болжевикони) Тоҷикистон табдил дода шуд.

Анчумани якуми муассисони ХК(б) Тоҷикистон ки аз 6 то 15 июни соли 1930 дар Душанбе кори худро давом дод, таъсис ёфтани ҳизби коммунистии Тоҷикистонро аз ҷиҳати ташкили ба расмият даровард. Он вакт дар сафи ҳизб 5358 нафар коммунистон шомил буданд. Баъди Анҷуман пленуми КМ барпо гардид, ки Д.Хусейнов котиби якум, Ш.Шотемур котиби дуюми КМ ХК (б) Тоҷикистон интихоб гардиданд.

ТАШКИЛОТ ВА СОЗМОНҲОИ ДИГАРИ ҶАМЪИЯТИЮ СИЁСИИ ТОҶИКИСТОН

Дар баробари барпо шудани Ҳокимияти Шӯрави, ҳизби коммунисти дар байни ҷавонон корҳои тарбияви ва ҷорабинҳои муғид мегузаронд. Барои пеш бурдани корҳои тарбияви созмонҳои ҷавонон ташкил ёфтанд. Дар Тоҷикистон бори аввал соли 1918 ячейкаҳои комсомоли дар ноҳияҳои Шимоли ва баъди галабаи инқилоби Бухоро дар марказ ва ҷануби Тоҷикистон низ ташкил ёфтанд. Дар Помир бори аввал соли 1923 дар Ҳоруғ ва дехаи Поршнев ташкилотҳои комсомоли таъсис ёфтанд.

Аввалин комсомолон Ч.Зокиров, Ш.Хочаев, К.Баракаев, А.Салимзода, А.Ҳайдаров, М.Тошмуҳам мадов, М.Ҳоҷибоев, Б.Ҳамдамов дар ташкили созмони комсомолии Тоҷикистон саҳм гузоштанд.

Моҳи декабри соли 1925 дар Душанбе конференсияи якуми комсомолии Тоҷикистон барпо гардид, ки ин рӯз ҳамчун рӯзи ташкилёбии комсомолии ҷумҳури хисоб мешавад. Ҳамон сол 48 созмонҳои (ячейкаҳои) комсомоли 1288 нафар комсомолонро муттаҳид менамуд.

Моҳи ноябри соли 1930 Анҷумани якуми комсомолони Тоҷикистон даъват карда шуд, ки дар он комитети Иттифоқи Ленинии Коммунистии ҷавонон таъсис ёфт.

Комсомолии Тоҷикистон дар шароити маҳсус ташкил ёфт. Дар ҷумҳури пеш аз инқилоб муносибатҳои иқтисодии то капиталисти ҳукмрон буда, синфи коргар вучуд надошт. Аксари ҷавонон бесавод буданд. Барои ҳамин дар сафҳои комсомол ҷавонони дехот бартари доштанд. Дар Тоҷикистон ячейкаҳои маҳсуси комсомолии духтарон ташкил карда

шуданд. Таърихи комсомолии Тоҷикистон ба таърихи ҷумҳур алоқаманд аст. Комсомол дар барқарор ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯрави, тарбияи маънавии ҷавонон, бунёди иқтисодиёт саҳми калон гузошт.

Дар солҳои 20-30 50% муаллимони ҷумҳуриро комсомолон ташкил медоданд. Комсомолон дар саноаткунони ва соҳтмони колхози фаъолона иштирок намуданд.

Дар солҳои 20-уми созмонҳои дигари наврасон ташкил ёфтанд. Бо қарори конференсияи 2-уми Умумииттифоқии РКСМ моҳи майи соли 1922 дар бораи созмон додани ташкилоти пионери қарор қабул карда шуд. Дар Тоҷикистон аввалин отряди пионери соли 1923 дар шаҳри Хӯчанд ташкил ёфта буд. Бо қарори конференсияи якуми ЛКСМ дар Тоҷикистон, моҳи октябри соли 1925 ташкилоти пионери таъсис дода шуд.

Дар солҳои 20 як қатор ташкилотҳои оммави аз қабили Қушчи иттифоқи касаба ташкил ёфтанд. Иттифоқи Қушчи тақяғоҳи асоси давлат дар қишлоқ ба ҳисоб мерафт. Гап дар сари он буд, ки баъди хотима ёфтани ҷангӣ шаҳрванди масъалаи ҳарчи тезтар фош ва безарар гардонидани қувваҳои зидди Шӯрави бисёр муҳим буд. Дар чунин марҳила муттаҳид намудани камбағалон ва ба соҳтмони ҳаёти нав ҷалб намудани онҳо дар мадди аввал меистод. Барои ҳамин «Қушчи» чун ташкилоти ҷамъияти-сиёси ба оммаи сокинони дехот маълум ва наздик буд. Соли 1927 ойинномаи «Қушчи» қабул карда шуд. Дар он гуфта мешуд, ки вазифаи асосии ин ташкилоти ҷамъияти-сиёси аз он иборат аст, ки иттифоқи байни синфи коргар ва дехқононро мустаҳкам намуда, дехқонони миёнаҳолро ба соҳтмони ҳаёти нав ҷалб намояд. Баъдтар иттифоқи «Қушчи» ба иттифоқи «Чуфтгарон» табдил дода шуд.

ИТТИФОҚИ КАСАБА

Яке аз ташкилоти оммавитарини ҷамъиятии Тоҷикистон Иттифоқҳои касаба мебошад. Ин ташкилот коргарон ва хизматчиён миллатҳои гуногунро дар соҳаҳои гуногун

муттахид менамуд. Дар Тоҷикистон аввалин ташкилоти ибтидоии Иттифоқҳои касабаи моҳи марта соли 1917 дар стансияи роҳи оҳани Ҳуҷанд ташкил ёфтанд.

Моҳи марта соли 1919 дар шаҳри Тошканд Анҷумани якуми Иттифоқи касабаи ҶМШС Туркистон барпо гардид. Анҷуман Ойиннома қабул намуда вазифаҳои ташкилотро муайян кард.

Дар Тоҷикистони Шимоли ва Помир Иттифоқҳои касаба пештар дар қисми бοқимондаи Тоҷикистон бошад баъдтар таъсис ёфтанд.

Моҳи апрели соли 1926 дар шаҳри Душанбе Анҷумани якуми Иттифоқҳои касабаи Үмуми Тоҷикистони даъват карда шуд. Дар ҷумҳури комитетҳои маҳали, касаба амал мекарданд, ки 3687 аъзоро аз ҳисоби батракҳо муттахид мекарданд. Иттифоқҳои касаба ташкилотҳои оммавитарини гайриҳизбии ҷамъияти буданд. Ташкилотҳо дар мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯрави, саноатикунони, барпо кардани соҳти колхози ва корҳои тарбияви-оммави нақши қалон бозиданд. Мутаасифона онҳо аз роҳбарияти ҳизби озод набуданд.

Дар ҷумҳури инчунин дар солҳои аввали ҳокимияти Шӯрави ташкилотҳои дигари ҷамъияти ба монанди ташкилоти оммави шӯбаи занон таъсис ёфтанд. Дар назди ин ташкилот вазифа гузошта шуда буд, ки шуури ҳудшиносии занонро баланд бардошта, онхоро ба ҳаёти ҷамъияти ҷалб намояд. Бо ташаббуси ин ташкилот соли 1927 маъракаи «хӯҷум» барои аз байн бурдани фаранчи сар шуд, саҳми ин ташкилот дар озод шудани занон аз ҳуруфотҳои асримиёнаги ва ба меҳнати фаъол ҷалб намудани онҳо хеле қалон аст.

ТАШКИЛ ЁФТАНИ ИҶШС ВА СОҲТМОНИ ҶОМЕЙАИ СОТСИАЛИСТИ ДАР ТОҶИКИСТОН

Баъд аз барпо шудани Ҳокимияти Шӯрави дар тамоми қаламрави собиқ империяи Россия масъалаи муносибати миллии байни ҷумҳуриҳои Шӯрави ба мадди аввал баромад. Дар бораи муносибатҳои байни маркази давлати Шӯрави ва

чумхуриҳо ду тамоюл ба назар гирифта мешуд:

Чумхуриҳоро расман давлат меномиданд ва дар ҳайати давлати ягона ба тариқи федеративи дохил мешуданд. Тамоми масъалаҳои давлатиро ба гайр аз корҳои идоракунии маҳали ва масъалаҳои мадани дар салоҳияти марказ мемонад. Ин равия дар таъриҳ бо номи автономизатсия маълум мебошад.

Ақидаи дуюм, ки ба он бевосита В.Ленин тарафдор буд, мебоист чумхуриро аз ҷумла (РСФСР) ба давлати ягона муттаҳид шуда ба гайр аз масъалаҳои ҳарби ва дипломатии тамоми масъалаҳои дигар ба ихтиёри чумхуриҳо дода шавад.

Баҳори соли 1922 чумхуриҳои Озарбойҷон, Арманистон ва Гурҷистон муттаҳид гашта, Чумхурии Шӯрави-Федеративии Сотсиалистии Закавказияро (ЗФСР) ташкил доданд, ки то соли 1936 вучуд дошт.

Тобистони соли 1922 Украина ва Белоруссия қӯшиши ба РСФС наздик шуданро муҳокима намуда, бо таклифи онҳо комиссия дар ҳайати намояндагони ҳамон чумхуриҳо ташкил карда шуд.

Нақшай муттаҳид шудани чумхуриҳо дар асоси автономизасия, ки Сталин пешниҳод кард, рад карда шуд. В.Ленин таклиф кард, ки чумхуриҳо ба РСФСР бо шарти баробархуқуқии комил ба Иттифоқи Шӯрави сотсиалисти муттаҳид карда шаванд. Барои муттаҳид шудани чумхуриҳо ба як давлат Декларатсия ва шартнома (муоҳидай) иттифоқи дар бораи ташкил додани СССР (Иттифоқи Республикаҳои Шӯрави Сотсиалисти) тайёр карда шуданд. 30 декабря соли 1922 Анҷумани I-умумииттифоқии Шӯроҳо даъват карда шуд. Анҷуман шартномаи барпошавии иттифоқи чор ҷумҳури: Руссияи Федеративи, Украина, Белоруссия ва Закавказияро тасдиқ намуд.

Аз байни ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна Туркистон бо воситаи Руссия ба ҳайати ИЧШС дохил шуд. Ҷумҳуриҳои Бухоро ва Хева дар асоси Шартномаҳо бо иттиҳод муносибатҳои худро ба роҳ мемонданд. Дар сессияи КИМ иттифоқ якумин ҳукумати – Шӯрави Комиссарони халқиро бо сардории В.Ленин интихоб намуд. Дар анҷумани II-

Уумииттифоқии Шўроҳо (соли 1924) конститусияи СССР қабул карда шуд. Тоҷикистон аз соли 1924 ба ИҶШС ба воситаи Ўзбекистон ва аз соли 1929 бевосита расман ба ИҶШС ҳамроҳ шуд. Тоҷикистон чун давлат нишонаҳои худ: нишон, парчам, суруди Милли, қонуни асоси, органи қонунбарори дошт.

СИСТЕМАИ СИЁСИ ВА ИҚТИСОДИИ ДАВЛАТИ ШЎРАВИ.

Мувофиқи қонуни асосие, ки соли 1929 қабул гардид, асоси сиёсии давлати Шўравиро Диктатураи пролетариат дар шакли Шўроҳо (намояндагони ҳалқии коргарон, аскарон ва деҳқонон) ташкил медоданд. Асоси иқтисодии давлати Шўравиро моликияти ҷамъияти будани воситаҳои истеҳсолот, ки дар ду шакл: моликияти давлати умумихалқи ва моликияти колхози-кооперативи ташкил медод.

Дар солҳои 20-ум интихобот бисёрдараҷави буд. Инро ба мавҷуд будани синфҳо ва табақаҳои аз ҷиҳати иқтисоди мақоми гуногун дошта вобаста мекарданд. Аз ин сабаб интихобот ба чуз шўроҳои деҳот бевосита набуда бисёр - зинаги буд. Шаҳрвандон дар маҷlisҳои интихоботи вакilonи ҳудро ба Шўроҳои намояндагони коргарон, деҳқонони шаҳр интихоб мекарданд. Маҷlisҳо аз рӯи нишонаи қасабави мегузаштанд. Минбаъд аз байни интихобшудагон вакilonро ба мақомоти болои Шўроҳо вакilon дар анҷуманҳои Шўроҳои намояндагони деҳот, шаҳр, ноҳия, вилоят интихобот мекарданд. Анҷуманҳо ҳамчунин кумитаҳои иҷроияи шўроҳои депутатҳои шаҳр, ноҳияви, вилояти ва КИМ умумииттифоқиро интихоб мекард ва ба ҳамин вазифаи ҳудро ба сомон мерасонд. Яъне интихобот бевосита баробар ба умуми набуд. Мувофиқи қонун аз сабаби мавҷуд будани синфҳои истисморкунанда дар асоси қонун собиқ, синфҳои ба табақаи коргар ва деҳқон мансуб набуда (амалдорони амир, бойҳо, заминдoron ва ғайраҳо) аз ҳуқуқи интихоби маҳрум буданд. Нисбат ба синфҳои дигар, дар шароити диктатураи пролетариат, синфи коргар нисбат ба деҳқонон ва аскарон дар интихобот

бартари дошт.

Дар Тоҷикистон бинобар вазъияти хоси иқтисоди - иҷтимоии чумхури интихобот дар шароити вазнин мегузашт. Давом кардани ҷанги шаҳрванди ба муқобили қувваҳои аксулиниқилоби, дараҷаи пасти донишҳои сиёсии мардум ба интихобот бетаъсир намемонд. Масалан, дар интихоботи нимаи дуюми аспи 20-ум аз 10-15 то 40% интихобкунандагон иштирок карданду ҳалос.

Солҳои 30-юм фаъолияти сиёсии мардум баланд гашт, ки ин бо тағйиротҳои ҷомеъа ва дигаргуниҳои иҷтимоӣ-иқтисоди вобастаги доштанд. Солҳои 1930-31 дар интихобот то 56 дарсади интихобкунандагон ширкат карданд. Дар интихоботи соли 1934 теъдоди интихобкунандагон ба 60-80% расид.

Соли 1936 дар иттиҳоди Шӯрави қонуни нав (конститутсия) қабул карда шуд. Дар асоси он дар ҳамаи чумхуриҳои иттифоқи, аз ҷумла Тоҷикистон соли 1937 Қонуни нав қабул карда шуд. Дар асоси ин қонун дар соҳтори интихоботи тағйирот дароварда шуданд. Мувофиқи қонуни нав ба ҳамаи зинаҳои мақомоти Шӯроҳо интихобот бевосита эълон карда шуд. Интихобот акнун дар ҳавзаҳои интихоботи дар ҷои зист барпо карда шуда гузаронида мешуд. Интихобот як мандати буд. Вакилон на ба анҷуман, балки дар ҳавзаҳои Интихоботи интихоб шуда, дар ҷаласаҳои Шӯроҳои маҳали ва ҷаласаҳои Шӯрои Олии чумхури ва умумииттифоқи ҷамъ мешуданд. Яъне бо баробари тағйиротҳои сиёси - иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат интихоб дар асоси Принципи бевосита, умуми, баробар бо овоздиҳии пинҳони мегузашт. Дар интихоботе, ки аз рӯи принципҳои нави интихобот дар асоси қонуни нави соли 1937 гузаронида шуд, 98,5% интихобкунандагон иштирок доштанд.

СИЁСАТИ ИҚТИСОДИИ ДАВРАИ ГУЗАРИШ

Асоси сиёсати иқтисодии давлати Шӯрави моликияти умумихалқи будани воситаҳои истеҳсолотро ташкил медод. Барои барпо намудани сотсиализм зарур буд, ки сиёсати хоса

кор карда шавад. Ин сиёсат дар давраҳои муайян соҳтмони сотсиалисти тафовути ҷидди дошт.

Дар анҷумани Шӯроҳо соли 1917 декрет дар бораи замин қабул карда шуд. Мувофиқи ин қонун тамоми замин давлати эълон карда шуда, милли гардонда мешуданд.

Дар соҳаи саноат пеш аз милликунони он ҷандин ҷорабиниҳо гузаронида шуд. Ҷори намудани назорати коргари аз болои истеҳсолот ва тақсимоти маҳсулот. Сиёсати иқтисодии ин давра ба номи разверсткаи озуқави, ки моҳи июни соли 1918 қабул карда шуд, маълум мебошад.

Дар асоси сиёсати «коммунизми ҳарби» дар соҳаи саноат аввал саноати қалон ва баъд корхонаҳои хурд ва миёна милли карда шуданд. Дар соҳаи ҳочагии қишлоқ тамоми замини помешики, манастирҳо милли кунонда, байни дехқонон тақсим карданд. Мувофиқи разверста дехқонон вазифадор буданд, ки ба гайри тухми ва зарурияти оилаҳои худ қисми боқимондаи ҳосилро ба давлат супоранд. Ба ивази маҳсулоти ҳочагии қишлоқ, аз давлат маҳсулоти саноати мегирифтанд.

Моливазкуни ва муомилоти бевосита байни шаҳр ва қишлоқ аз байн бурда шуд. Ба аҳолии хизмати бе пул расонида мешуд. Азбаски сиёсати развеста дар солҳои ҷангӣ шаҳрванди ҷори карда шуда буд, дар таъриҳ ба номи сиёсати «коммунизми ҳарби» маълум мебошад.

Сиёсати «коммунизми ҳарби», сиёсати муваққати буд. Зоро дар ҳолати ҳаробии умумии иқтисоди ва ҷангӣ шаҳрванди назорати саҳти давлати аз болои истеҳсолот ва тақсимоти маҳсулот, сафарбаркуни мөҳнати умуми зарур буд. Аммо баъди ба охир расидани ҷанг разверсткаи озуқави сади роҳи тараққиёти иқтисоди мегардад. Муҳимаш он буд, ки бе истифодабарии муносибатҳои моли-пули иқтисодиётро пеш бурдан ғайри имкон буд.

Баҳори соли 1921 дар мамлакат вазъияти душвор ба амал омад. Зарур буд, ки ҷораҳои фавқуллода дида шуда мамлакатро аз гуруснаги начот додан лозим буд.

Большевикон роҳи ягонаи аз ин вазъият баромаданро дар дигар кардани сиёсати иқтисоди медианд, яъне аз

развёрстка ба андози озуқа гузаштан буд.

Сиёсати иқтисодии давлати Шӯрави, ки баъди развёрстка чори шуда буд, дар таъриҳ ба номи сиёсати нави иқтисоди (НЭП) маълум мебошад. Моҳияти асосии ин сиёсат пеш аз ҳама мустаҳкам намудани иттифоки синфи коргар ва дехқонон ба воситаи инкишофи муносабатҳои моли-пули байни шаҳру дехот буд. Савдои озод ба роҳ монда шуд.

Мувофиқи НЭП милли қонуни минбаъдаи корхонаҳои саноати боз дошта шуда, баъзе аз корхонаҳои милли карда шуда ба соҳибонаш баргардонида шуданд. Сиёсати андози прогрессиви чори карда шуд. Микдори андози миёна пешаки муайян буд. Баъди ичрои андоз ҳамаи маҳсулоти боқимонда дар ихтиёри дехқонон мемонд. Ба аҳоли расондани хизматрасонии бепул бекор карда шуд. Тамоми ин чорабиниҳо натиҷаи хуб доданд. Ҳамаги ду сол лозим омад, ки иқтисодиёти Шӯрави аз бӯҳрон раҳои ёбад. Соли 1923 аллакай маҳсулоти саноат афзуд. Дехқонон ҳосили хуб ба даст дароварданд, ки талаботи кишварро то дараҷае бо ғалла қонеъ гардонд.

Болоравии иқтисоди дар Тоҷикистон ҳам мушоҳида шуд. Майдони кишт афзуд, устоҳонаҳои косиби бо маҳсулоти худ талаботи аҳолиро то дараҷае таъмин мекарданд.

НАҚШАИ ЛЕНИНИИ СОХТМОНИ СОТСИАЛИЗМ ВА АМАЛИ ГАРДИДАНИ ОН ДАР ТОҶИКИСТОН

В.И.Ленин дар корҳои охиринаш роҳҳои аз ҷиҳати назарияви барпо намудани сотсиализмо нишон дода буд. Ленин қайд намуд, ки барои соҳтмони сотсиализм ҳам шароити сиёсии мавҷуд будани диктатураи пролетариат, ҳам шароити иқтисоди моликияти сосиалисти будани воситаҳои истеҳсоли ва иттифоки синфи коргар ва дехқонон зарур мебошанд.

Барои соҳтмони сотсиализм чунин вазифаҳо гузашта шуданд: саноаткунонии мамлакат, колективонии хочагии кишлоқ ва ба амал бароварданни инқилоби мадани.

Саноат базаи бунёд кардани сотсиализм ва базаи модди-

техники ба ҳисоб мерафт. Дар навбати аввал бояд индустряи калон бунёд мешуд, чунки он тамоми соҳаҳои дигари хочагии ҳалқро пеш бурда метавонад.

Масъалаи кооперативонии хочагии қишлоқ яке аз масъалаҳои душвортарин буд. Ин масъала бо роҳи оҳиста – оҳиста аз шакли оддии ба шаклҳои мураккабтарин гузаштан ҳал карда мешуд. Яъне дехқонон аввал як қисми воситаҳои худ ва баъд ҳамаи воситаҳои асосии истеҳсолотро муттаҳид мекарданд. Ин муттаҳидшави бояд дар асоси ихтиёри гузаронида шавад.

Ба амал баровардани инқилоби мадани қисми дигари таркибии нақшай соҳтмони сотсиализм буд. Инқилоби мадани се вазифаи асосиро ичро мекард. Махви бесаводи дар байнин аҳолии калонсоли мамлакат ба таълим фаро гирифтани кӯдакони синни мактаби, ташкил намудани муассисаҳои фарҳангӣ-мадани ва ба хизмати ҳалқ гузаштани онҳо. Ин барнома дар таърихи давлати Шӯрави бо нақшай ленинии соҳтмони сотсиализм маълум мебошад.

САНОАТИКУНОНИ ДАР ТОЧИКИСТОН ВА ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ОН

Нақшай соҳтмони сотсиалисти бо назардошти хусусиятҳои хоси иҷтимоӣ- иқтисоди ва сиёси-мадани тамоми ҷумҳуриҳо тартиб дода шуданд. Аз ин ҷиҳат Тоҷикистон дар роҳи амали гардиданӣ нақшай индустрекунони аз дигар ҷумҳуриҳо фарқ мекард. Дар Тоҷикистон дар навбати аввал соҳаи саноати сабук тараққи дода шуд. Ин якчанд сабаб дошт. Тоҷикистони пеш аз инқилоби, дар дараҷаи тараққиёти феодали меистод. Корхонаҳои камшумори саноат асосан дар қисми Шимолии Тоҷикистон мавҷуд буданд.

Мутахассисони соҳаҳои инженери, техники қариб ки набуданд. Бойгариҳои табии Тоҷикистон омӯхта нашуда буданд. Тамоми ин омилҳо дар саноатикунонии ҷумҳури сади роҳ мегаштанд. Ба мақсади ба амал баровардани барномаи соҳтмони сотсиализм нақшай тараққиёти хочагии ҳалқ ба муҳлати 5-сол тартиб дода шуданд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан тараққиёти саноати сабукро пеш гирифта, барои тараққи додани саноати кӯҳи, металкоркуни, электротехника низ заминҳо тайёр карда шуданд. Танҳо аввали солҳои 30-юм 17-корхонаҳои гуногун сохта шуда ба истифода дода шуданд.

Дар солҳои пеш аз ҷанг дар Тоҷикистон соҳаҳои нави саноати ГЭС-Варзоб, кони Қаромазор, Шӯроб, «КИМ» (САНТО) пайдо шуданд.

Дар солҳои 20-30 -ум роҳҳои мошингард, пойтаҳти ҷумҳуриро бо ноҳияҳо мепайвастанд. Роҳи оҳани Душанбе-Тирмиз соли 1929 сохта шуд.

Дар рафти соҳтмони сотсиалисти синфи коргари ҷумҳури ташаккул ёфт. Дар охири солҳои 30-ум дар Тоҷикистон 140 ҳазор коргар дар истеҳсолот кор мекард.

Дар баробари ин дар амали гаштани барномаи саноатикунонии Тоҷикистон камбудихо ҷой доштанд.

Азбаски Тоҷикистон дар ҳайати Иттиҳоди Шӯрави буд ба тараққи додани саноати вазнин эътибор дода нашуд. Иқтисодиёти ҷумҳури ба эҳтиёҷоти умумииттифоқи тобеъ карда шуда буд. Синфи коргари ҷумҳури асосан аз ҳисоби коргарони дигар миллатҳо буд.

Барои тараққи додани саноати кӯҳи, ки дар Тоҷикистон заминай зиёд дошт аҳамият надода, ба ҷои он низ корхонаҳои саноати сабук аз қабили коргоҳҳои дӯзандаги, боғандаги ва гайраҳо сохта мешуданд. Ин камбудихо маҳсусан баъди ба даст даровардани истиқлолияти Тоҷикистон зиёдтар маълум гашта ба вазъи сиёси-иктисодии ҷумҳури таъсири манфи расонданд.

СОҲТМОНИ КОЛХОЗИ ДАР ТОҶИКИСТОН

Нақшай соҳтмони сотсиализм зарурияти ба амал баровардани колективонии оммавии ҳочагиҳои дехқонро ба вучуд овард. Дар асоси нишондоди Анҷумани XV ҲҚ (б) соли 1927 давраҳои асоси ва шаклҳои муттаҳидкунии ҳочагиҳои дехқонон муайян карда шуданд. Қайд карда шуд, ки дар ин кор ба шитобкори роҳ надода, хусусиятҳои ҳар як ноҳияро ба ҳисоб гирифта, маъракаи колективонии ҳочагии

қишлоқ гузаронида шавад.

Дар Тоҷикистон колективонии хоҷагии қишлоқ дар шароити мураккаб мегузашт. Тоҷикистон аз ҷиҳати иқтисодӣ нисбат ба дигар ҷумҳуриҳо қафо монда буд.

Дар муносибатҳои агарари бокимондаҳои давраи феодали ҷой доштанд. Базаи модди-техникии хоҷагии қишлоқ ақибмонда буд.

Замин дар дасти сарватмандон буда, дехқонон ба сифати ҷоряқкор ва мардикор дар замини бойҳо кор мекарданд. Аҳоли асосан дар ноҳияҳои кӯҳистон, ки замини корам кам буд, зиндаги мекарданд.

Барои ба амал баровардани нақшай колективонии хоҷагии қишлоқ як қатор заминаҳо мухаёй карда шуданд. Пешрафти саноат барои колективонии хоҷагии қишлоқ заминаи асоси ба ҳисоб мерафт. Сол то сол ба хоҷагии қишлоқ техникаи замонави фиристода мешуд.

Дар колективонии хоҷагиҳои дехқонони якадаст саҳми синфи коргар хеле зиёд буд. Ҳазорҳо нафар коргарон барои ёрии амали расондан ба сифати бригадаҳои коргари ба дехот сафарбар карда мешуданд. Қисми зиёди онҳо ба таври доими дар дехот монданд. Аз ноҳияҳои кӯҳистон ба заминҳои нав аз ҳудшуда дехқонон мӯҳочир карда мешуданд.

Ташкил намудани намудҳои гуногуни кооператсияҳо (карздиҳи, техникаи хоҷагии қишлоқ, обёрикуни) барои ба соҳтмони колхози ҷалб намудани дехқонон саҳми қалон бозиданд.

Умуман се шакли колективонии хоҷаги: коммунаҳо, ТОЗ-ҳо ва артелҳо вучуд доштанд. Дар Тоҷикистон аввалин колхозҳо соли 1927 ташкил ёфта ТОЗ-ҳо нисбатан ба шароити ҷумҳури мувоғиқ буданд.

Хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон барои пешрафти иқтисодии давлати Шӯрави хеле зарур буд.

Ҷумҳури бояд яке аз базаҳои асосии истеҳсолкунандай пахта барои саноати мамлакат мегардид. Барои ҳамин ҳукумати маркази ба Тоҷикистон барои аз ҳуд кардани заминҳои нав (Водии Ваҳш) ва соҳтмони системаи замонавии обёрикунанда ҳаматарафа кӯмак мерасонд.

Барои бо техникаи хоҷагии қишлоқ пурра таъмин кардани чумхури дар ин чо стансияҳои мөшини трактори (МТС), ки соли 1937 шуморай онҳо ба 48-то расида буд, соҳта шуданд.

Ба мақсади бо замин таъмин намудани дехқонон солҳои 20-30 -ум дар Тоҷикистон муҳочиронкунӣ дехқонон аз ноҳияҳои қӯҳистон ба водиҳо гузаронида шуд. Аввалин хоҷагиҳои колективи низ дар заминҳои нав азҳуд карда шуда гузаронида мешуд. То солҳои пеш аз ҷанг ба колхозҳо 89,9% дехқонони яқадаст муттаҳид карда шудаанд. Ба монанди дигар чумхуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯрави дар соҳтмони колхозии Тоҷикистон низ ба камбудихо роҳ дода шуд.

Пеш аз ҳама принсиҳи ихтиёри муттаҳидшави ба колхозҳо дар амал вайрон карда шуданд. Дехқонони миёнаҳолро мачбуран ба колхозҳо доҳил мекарданд. Онҳое, ки доҳил намешуданд, молу мулкашон мусодира карда, онҳоро ҳамчун кулак шуда ба қишварҳои дурдаст бадарға мекарданд.

Дар интиҳоби шакли колхози ба ҷои ТОЗ-ҳо, ки ба шароити республика мувоғиқ буданд, артелҳо ташкил карда мешуданд.

Бе тайёр кардани заминҳои зарури колхозҳоро шитобкорона ташкил карда, баъди ҷанд вақт аз нав барҳам доданд. Дехқононе, ки ба заминҳои нав муҳочир карда мешуданд дар сари вақт ёри нагирифта ба маҳалаҳои пештараи худ бар мегаштанд.

Камбудии ҷидди дар он буд, ки Иттиҳоди Шӯрави Тоҷикистонро базаи асосии истеҳсоли паҳта ҳисобида, соҳаҳои дигари хоҷагии қишлоқ ба инобат гирифта намешуданд.

ИНҚИЛОБИ МАДАНИ ДАР ТОҶИКИСТОН

Инқилоб дар соҳаи маданият як қисми таркибии барномаи соҳтмони сотсиализм буд. Ҳокимияти Шӯрави нақшаҳои азими саноаткунони, истифодаи техникаи нав дар хоҷагии қишлоқро ба нақша гирифта, барои амали

гардонидани он ба мутахасиссон эҳтиёчи калон дошт. Мақсади инқилоби мадани пеш аз ҳама тарбия ва тайёр намудани одамон дар рӯҳияи коммунисти ва маданияти сиёси буд.

Яке аз вазифаҳои аввалиндарачаи инқилоби мадани ин бартараф намудани бесаводи дар байни аҳолии калонсолои ҷумҳури буд. Гарчанде, ки ҳалқи тоҷик дорои фарҳанги бои қадима бошад ҳам, vale дар ибтидои асри XX қулли мардум аз ин маданият бебаҳра монда буданд. Ба мақсади барҳам додани бесаводии аҳоли соли 1925 дар назди Вазорати маориф Комиссияи таъчили оид ба барҳам додани бесаводи ташкил карда шуд. Ба кори ин комиссия ҷамъияти «Курсхӯи маҳви бесаводи» ёрии амали мерасонид. Соли 1922 дар Москва, дар назди комиссариати ҳалқи оид ба кори миллатҳо комиссияи маҳсус, таъсис ёфт, ки масъалаи ислоҳоти ҳат ва ба ҳам наздик кардани ҳалқу миллатҳои Шӯравиро барраси намуд. Моҳи январи соли 1927 дар Самарқанд кумитаи ислоҳоти алифбои тоҷики таъсис ёфт. Ба ин кумита Нусратулло Махсум, Ҳисор Муҳаммад, Угур Мусави, Айни, Фитрат Қосимов, Қамарзода, Шамсиддинов, Дайлами, Зеҳни дохил мешуданд. Аз соли 1927 расман ба алифбои лотини гузашта шуд. Ҷори шудани алифбои лотини барои саводомӯзи таъсири калон расонд. Дар баробари ин маърака гузаштан ба алифбои нав бе нуқсон нагузашт. Дар натиҷа адабиёти зиёди нниёғонамон несту нобуд карда шуд.

Аз тарафи дигар алифбои навро дар ҷомеъа на ҳамаи ашхос ба амри дил қабул карданд. Ба вучуди ин 15 - апрели соли 1928 КИМ ҷумҳури дар бораи расман ҷори намудани алифбои лотини қарор қабул намуд.

Гузаштан ба алифбои кири қадре осонтар ба амал омад. 21 майи соли 1940 маҷлиси Шӯрои Олии Тоҷикистон доир ба табдили алифбои лотини ба кири қарор қабул намуд.

Вазифаи азnavsозии соҳтори маорифи ҳалқ яке аз самтҳои асосии барномаи соҳтмони сотсиализм буд. Моҳи декабри соли 1924 Комиссариати маорифи ҳалқи Тоҷикистон ташкил дода шуд. Бо қӯшиши Вазорати маориф дар кори таълим пешравии назаррас ба даст дароварда шуд.

Агар соли хониши 1924-1925 дар Тоҷикистон 25-мактаб бо 774-хонанда амал мекард, пас соли таҳсили 1931-1932 миқдори мактабҳо ба 1823 ва шумораи хонандагон ба 101905 нафар расид.

Барои тайёр кардани омӯзгорон дар аввал курсҳои кӯтоҳмуддати муаллим тайёркуни, омӯзишгоҳҳои педагоги кушода шуда, соли 1931 дар Душанбе ва Хуҷанд Донишкадаҳои педагоги таъсис дода шуданд. Дар натиҷаи ин ҷорабиниҳо имконият пайдо шуд, ки аввал ба маълумоти ҳатмии ибтидои ва баъд ҳафтсола гузашта шавад.

Бо барпо шудани Ҳокимияти Шӯрави барои мустаҳкам намудани базаи модди-техникии идораҳои мадани - равшаннамои дикқати қалон дода шуд. Дар солҳои 20-30-юм аввалин қитобхонаҳо, клубҳо ва ҷойхонаҳои сурҳ соҳта шуданд. То соли 1937 дар Тоҷикистон 1736 идораҳои гуногуни фарҳангӣ-маърифати соҳта шуданд. Дар соҳтори корҳои маърифати дар байни занон клубҳои занон саҳми зиёд доштанд. Соли 1931 аввалин клуби занона дар Хуҷанд кушода шуд.

Дар Тоҷикистон то инқилоби ягон қитобхона набуд. Баъди инқилоб дар тамоми ноҳияҳои ҷумҳури аз ҷумла соли 1933 қитобхонаи аввалин ба номи А.Фирдавсӣ кушода шуда, дар тамоми ноҳияҳои ҷумҳури қитобхонаҳо амал мекарданд, соли 1935 шумораи умумии онҳо ба 286 адад расид.

Дар баланд бардоштани маданияти сиёси ва маънавии шаҳрвандон, матбуоти даври саҳми қалон дошт.

Аз соли 1925 нашри рӯзномаи «Бедории тоҷик» шурӯъ шуда, дар охири солҳои 30-ум 7 рӯзномаи ноҳияви ва 6 мачалла чоп мешуданд.

Дар асоси кружокҳои ҳудфањолияти 7 ноябри соли 1929 аввалин театри касбии тоҷик (ба номи А.Лоҳути) кушода шуд.

Дар рафти гузаронидани соҳтмони мадани дар Тоҷикистон дар баробари муваффақиятҳо камбудихои зиёд низ содир гаштанд. Яке аз ин камбудихо дар солҳои 20-30-юм муборизаи шадид бар зидди диндорон, нест кардани қитобхое, ки ба ҳуруфоти араби навишта шуда буданд ба

хисоб меравад.

Дар ин солҳо ду маротиба ислоҳоти алифбо иваз гардида, аҳолиро аз омӯхтани сарчашмаҳои таърихии хеш то як давраи муайян маҳрум намуда, алоқаи тоҷиконро бо ҳалқҳои дигари форсизабон канда кард. Бисёр зиёйён, кормандони ҳизби-давлати бегуноҳ бадарга ва ҳабс карда шуданд. Рушанфиксроне, ки бо ҳуруфоти араби сару кор доштанд, душмани ҳалқ ҳисобида, адабиёти зиёдро нобуд карданд.

Ҳокимияти Шӯрави якбора тамоми шаклҳои пештараи таълим ва мадрасаҳо барҳам дода, зиёйёни инқилоби ба кори маориф ҷалб накарданд. Маънавиёти мардум коста гашта буд, зоро барои ҳаматарафа ва чукур омӯхтани таъриху фарҳанги ҳалқи тоҷик имконият фароҳам оварда нашуд. Омӯхтани таърих ва маданияти ҳалқи тоҷик дар доҳили таърихи ИҶШС омӯхта мешуд, ки ин басандა набуд.

ВАЗЬИ СИЁСИИ ШӮРАВИ ДАР СОЛҲОИ 30-ЮМ ВА ЗУХУРОТИ ШАҲСПАРАСТИ

Дар таърихи сиёсии солҳои 30-юм ба давраи тӯлонии ҳукмронии И.Сталин ба тараққи мухталиф дар баъзе мавридҳо баҳои ғарзинок яктарафа дода мешавад.

Маълум аст, ки баъди Инқилоби Октябр дар мамлекат диктатураи пролетари барқарор карда шуд. Аз рӯзи аввали ҳокимияти Шӯрави мамлакат ба ду тарафи ба ҳам муқобил (тарафдорони соҳти Шӯрави ва аксулинқилоби, тарафдорони барқарор намудани соҳти капиталисти) тақсим шуд. Дар ҷунин вазъият соҳти нав танҳо дар натиҷаи бартараф намудани муқобилияти синфҳои аз таҳт сарнагун шуда метавонист мавҷудияти ҳудро нигоҳ дорад. Аз ин рӯ ҷорабини диктатураи пролетарият таърихи буд.

Вале таҷрибаи таърихи нишон медиҳад, ки дар рафти соҳтмони сотсиалисти ба камбузидҳои ҷидди роҳ дода шудааст. Дар мамлакат аз сабаби эътироф накардани диктатураи пролетарият ва принсипҳои соҳтмони сотсиалисти фаъолияти тамоми ҳизбҳои сиёси манъ карда

шуд ва ҳизби коммунисти ҳизби ягона ва роҳбарикунандаи ҷамъият гардид.

Пас аз вафоти В.Ленин (21 январи соли 1924) дар мамлакат сохтори роҳбарии фармонфармои маъмури ба амал омад, ки ин сохтор таърихи тӯлони дошт. Аз тарафи дигар, дар давраи гузариш сиёсати нави иқтисоди муйян гардида, тарзи идоракуни мутамарказонидашудаи фармонфармои маъмури торафт боло гирифт ва ин тамоюл ба сохтори роҳбарии тоталитари расонд.

Роҳбарии фармонфармои-маъмури ба ташаккули сохтори якхизби ва идеологияи ягонаи марксисти-ленини мусоидат намуд.

Гарчанде, ки Ленин огоҳ мекард, ки дар рафти сохтмони сотсиалисти гуногун ақидаги нигоҳ дошта шавад, вале дар рафти муборизаҳои ғоявии доҳили ҳизби ин масъала аз байн бардошта шуд. Муваффақиятҳое, ки ҳалқи шӯрави дар саноатиқунонии сохтмони колхози ва инқилоби мадани ба даст даровард ба як шахс, И.Сталин вобаста шуд ва мавқеи ўро баланд бардошт.

Сталин бо ҳаммаслакони худ барои пурқувват намудани ҳокимияти худ ба гурӯҳҳои муҳолифони сиёси, ки дар солҳои 1921-1927 дар ҳизб амал мекарданд, ғалаба ба даст овард. Ҳамаи амалҳои лидерҳои оппозитсияи ҳизби Тротский, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Риков ва дигарҳо саркӯб карда шуданд. Ғалабаи Stalin ва комилан ба даст овардани роҳбари дар ҳизб ва давлат барои дар мамлакат ба амал омадани вазъияти тоқатнопазир ба ақидаҳои гайр мусоидат намуд ва боиси зухуроти шахспарастии Stalin гардид. Шахспарасти ба ташаккули сохтори фармонфармои-маъмури бевосита таъсир расонд.

Ҳамин тарик, сохтори роҳбари фармонфармои-маъмури дар мамлакат бюрократияи ҳизби-давлатиро ба амал овард ва вай ба қувваи ҳалкунанда мубаддал гардид. Баҳсу андешаҳои «озод» маҳдуд шуданд. Ҷомеашиносон аз ҷорҷӯбаи ақидаҳои сиёси- давлати берун баромада наметавонистанд. Нормаҳои ленини роҳбарияти ҳизби – давлати дағалона вайрон карда мешуданд. Ҳусусан назарияи

Сталин, ки гүё дар протсеси сохтмони сотсиалисти муборизаи синфи идома мекунад, дар сохтори диктатураи пролетариат тамоюли зуровариро овард. Бо роҳбарии мақомоти сиёси шӯъбаҳое, ки идораи сиёси- давлати ва комиссияи фавқулоддаи давлати аз тарики ГПУ, ОГПУ, ВЧКА барин органҳои зури таъсис дода шуданд. Дар натиҷа аз тарафи ин органҳо ҳазорон нафар одамони бегуноҳ, ки вазифаҳои масъули ҳизби, давлати ва хочагиро ичро мекарданд, душмани халқ эълон карда шуда ба ҷазо қашидашуданд.

ТАЪҚИБОТИ СИЁСИ ДАР ТОҶИКИСТОН

Дар сар то сари мамлакати Шӯрави ҷустуҷӯи ҳаммаслакони гурӯҳҳои опозитсиони, миллатчиён, ҷосусони империализм, душманони халқ сар шуд. Тоҷикистон, ки қисми чудонашавандай ИҶШС буд аз ин маъррака дар канор намонд. Дар мавҷи ин тӯғон ҳазорҳо нафар шахсони миллатдӯст ва зиёйёни боҳирад талаф ёфтанд.

Бо Қарори КМ ҲҚИШ аз 5-декабри соли 1933 дар Тоҷикистон таъқиботи васеи сиёси сар шуд. Қарори мазкур роҳбарони он вақтаи ҷумҳури Н.Маҳсум раиси КИМ, А.Ҳочибоев раиси шӯрои вазирони халқ ва Ш.Шотемур, А.Муҳиддинову дигарон барои вайрон кардани самти сиёсати ҳизб ва миллатгарои гуноҳкор донист.

Шахсони мазкур дар охири солҳои 20 ва ибтидои 30 барои пешрафти ҷумҳури, ҳимояи манфиатҳои миллии халқи тоҷик ҳизмати зиёд карданд. Онҳо ҷасурона дар назди ҳукумати шӯрави масъалаи аз нав дида баромадани тақсимоти Милли-худудии Осиёи Миёна, ба Тоҷикистон муттаҳид кардани мавзеъҳои тоҷикнишин, ки аз қаламрави он берун монда буданд, барои барраси пешниҳод карданд. Ҳизмати ин ватанпарварон дар ташкилёбии ҶШС Тоҷикистон низ басо қалон аст. Бо иғвои душманони халқи тоҷик роҳбарони марказ аз ин рафтори роҳбарони Тоҷикистон норози шуданд ва онҳоро дар миллатчиги айбордор карданд. Соли 1933 ҷаласаи КМ Тоҷикистон онҳоро аз вазифаҳои ишғолкарда сабукдӯш карда шуда, ба ҷазо маҳкум

карданд.

Дар як вақт айбчўй аз болои А. Мухиддинов сар шуд. А.Муҳиддинов яке аз созмондиҳандагони ҷамъияти «Тарбияи атфол» дар Бухоро буд. Дар рӯзномаи «Правда» мақолае чоп шуд, ки дар он А.Муҳиддинов аз тарафи рақибонаш чун «кулак» ва миллатгаро ба қалам дода шуд.

Сабаб дар он буд, ки А.Муҳиддинов дар баромадҳои худ сабабҳои ба Афғонистон фирор намудани мардуми пахтакорро ошкоро нишон дод. Ӯ қайд намуд, ки сабаби фирор иллатҳои иҷтимою иқтисодии сиёсати ҳукумати маркази аст. А.Муҳиддиновро чун душмани роҳи пешгирифтай ҳизб, тарафдори соҳти сармоядори, ҳимоятгари кулакҳо ва роҳбари «Иттиҳоди Шарқ» дере нагузашта аз вазифа дур ва бо қарори ОГПУ аз 31 майи соли 1934 бо ҳамроҳи боз 78-нафар бо айбномаи миллатгарои буржуази ба қатл расонда шуд.

Яке аз шаҳсони сарсупурдаи миллати тоҷик, ки қурбони шаспарасти гардид, Ш.Шотемур буд. Ш.Шотемур аз рӯзи нахустин дар системаи ҳизби ва давлати ҳизмат карданаш муборизаи худро барои ҳифзи ҳуқуқ озодиҳои Тоҷикистон оғоз намуд. Ин муборизаи ӯ то охирин нафаси ҳаёташ давом дошт.

Маъною мароми зиндагии Ш.Шотемур тамоми умр ҳизмати содиконаи ҳалқи тоҷик буд.

ВАҶЗИЯТИ СИЁСИИ ТО҆ЦИКИСОН ДАР СОЛҲОИ 30 –ЮМ

Ташкилёбии ҷумҳурии мухтор ва шӯравии Тоҷикистон бо қӯшиш ва муборизаи бевоситай Ш.Шоҳтемур тамали гардиданд. Ш.Шоҳтемур дар байни ҳодимони ҳизби ва давлатии он вақтаи тоҷик ягона шаҳсе буд, ки ҳамчун тоҷики асил то нафаси охирини ҳаёт ба муқобили пантуркизм ва панисломизми турк, миллатчиёну шовинистон ва сиёсатмадорони қалаванда муборизаи беамон мебурд.

Гузоришномаи Ш.Шоҳтемур ба номи И.Сталин, ки аз манфиатҳои миллии ҳалқи тоҷик дифоъ мекард ва ҳаргиз гузориши зидди миллати ӯзбек набуд. Ин номаест, ки дар он

намояндаи миллат аз кормандони алоҳидаи ташкилотҳои хизбии Ӯзбекистон, ки нисбати миллати тоҷик сиёсати шовининистонаро пеш гирифта буданд, дарди дилашро ошкор намуд. Мактуби Ш.Шотемур бенатиҷа намонд. Он барои ба ҳайати Тоҷикистон даровардани бисёр мавзеъҳои тоҷикнишин қўмак расонд. Хизматҳои арзандай ду фарзанди номбардори тоҷик Н.Махсум ва Ш.Шотемурро дар таърихи ҳалқи тоҷик ба инобат гирифта шуда, бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо номи «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд.

Мутаасифона, дар ин солҳо дар кори «фош» намудани «дushmanони ҳалқ» дўстон ва рафиқони ҳамкор бевосита ширкат доштанд. Онҳо бехабар аз он буданд, ки фардо ҳуди онҳо қурбони ин дасисаҳо ҳоҳанд шуд. Раиси Шўрои вазирон (нозирони) ҳалқии чумхури А.Раҳимбоев, ки ба ҷои А.Ҳочибоев таъян шуда буд, дар ҳақи А.Муҳиддинов ҷунин гуфта буд: «Ба ҳамаи шумо шаҳсияти Муҳиддинов... маълум аст. Дар масъалаи дигар кардани номи Душанбе ба Столинобод. Муҳиддинов дар сўхбат бо ҳамкорони ҳуд дар бораи иваз кардани номи Душанбе ба Столинобод фикри муҳталиф дошта ва далел овардаст, ки Рафиқ Столин барои Шарқ номафҳум аст.

Ин ақидаи ў ҷунин маъно дорад, ки рафиқ Столин байрақи коммунизм, сарвари партияи пролетариати ҷаҳон барои Шарқ қобили қабул нест». (Масов Р., Султонов Ш. Ҷонбахши адолат ва армони ҳалқ //Дарси хештаншиноси.-дафтари 2.-Душанбе, 1991.- С.63).

Дар ҷумхури ҳар қас дар барои ҳамсоя ва рафиқ ба ОГПУ ҷосуси мекард.

Баробари аз байн бурдани як зумра роҳбарони ҷумхури маъракаи таъқибу ҷазодиҳи ба табақаи зиёйёни эҷодкор сар шуд. Ба муқобили устод С.Айни, Ч.Икроми, Ҳ.Карим, F.Абдулло, Зеҳни, Фитрат ва дигарон тӯҳмат бофта, онҳоро ҳабсу истинтоқ мекарданд. Қисми зиёди онҳо бо қарори сегонаи шӯъбаи идораи давлатии сиёси (ОГПУ) парронда шуданд. Агар як як нафар аъзои оила айбдор мешуд, тамоми аъзоёни дигари оила низ гунаҳкор хисобида мешуданд.

Дар баробари зиёйён дар ин солҳо бар зидди ходимони дини Тоҷикистон маъракаи васеи тақибот амали мекард. Ҳонаҳои онҳо кофтуков карда тамоми китобҳоро мусодира намуда оташ мезаданд. Масҷидҳо баста шуда вайрон карда мешуданд. Соли 1925 дар Тоҷикистон созмони маҳсуси «Бехудоён» ташкил ёфта то соли 1928 зиёда аз ҳазор ячейкаҳои ин ташкилот амал мекард. Вазифаи асосии онҳо аз байн бурданӣ дин буд.

Ин ҳолат дар мамлакат тарсу ваҳмро ба вучуд овард. Дар ҳама ҷо ҷосусони органҳои ҷазодиҳанда амал мекарданд. Бо андак сухани бечо шаҳс метавонист, ки ба ҷазои саҳттарин гирифткор шавад.

СИМОИ СИЁСИИ И.СТАЛИН

И.В.Сталин 21-декабри соли 1879 дар шаҳри Гори Губернияи Тифлис таваллуд шудааст. Падари ўз оилаи дехқон баромада, касби мӯзандузиро пеша гирифта буд. Сталин аввал дар мактаби динии зодгоҳаш ва баъдтар ба мактаби динии ш.Тифлис таҳсил намуд. Сталин аз сини 15 – солаги соли 1898 ба гурӯҳи РСДРП –и ш.Тифлис ҳамроҳ шуда, баъдтар яке аз роҳбарони шоҳаи марксистии ин ташкилот мегардад. Сталин то соли 1905 асосан дар Закавказия фаъолияти инқилоби бурда, соли 1905 ҳамчун вакил дар анҷумани 1-уми умуми руссиягии большевикон иштирок мекунад.

Сталин бори аввал бо Ленин дар анҷумани ҳизби сотсиал-демократҳои Руссия дар Лондон шинос мешавад. Ба Ленин ҷолоқи, хушзехни ўз писанд омад ва баъди сӯҳбат аз ўз ҳоҳиш намуд, ки доир ба маъсаляи милли фикру андешаи ҳудро пешниҳод намояд.

Баъди вафоти Ленин дар байни ҳайати роҳбарикунандаи ҳизб мубориза барои ҳокимијат сар шуд. Аз байни онҳо Сталин ва Тротский фарқ мекарданд. Сталин тавонист, ки бо ёрии ҳамсафони наздики худ рақиби асосиаш Тротскиро саркӯб кунад. Дар ин кор ўз аз рақибони ояндаи худ ба монанди Зновев, Риков ва Бухарин моҳирона истифода бурд.

Дере нагузашта Сталин ин гурӯҳи оппозитсиониро низ аз

байн бурда, ба мансаби олии роҳбарияти ҳизб ва давлат соҳиб гардид.

В.И.Ленин дар «Мактуб ба съезд» ба Зиновев, Каминов, Тротский, Бухарин, Сталин баҳо дода, аз ҷумла дар бораи Сталин гуфта буд: чораи аз вазифаи котиби Генералии КМ ба вазифаи дигаре гузаронида Рафиқ Сталин муҳокима карда шавад, ки «вай аз Рафиқ Сталин танҳо бо як бартарие фарқ қунад, яъне ботамкинтар, хушмуомилатар ва нисбат ба рафиқон бодиққаттар бошад, он қадар инчиқ набошад ва гайра» (Очеркҳои таърихи КПСС. –Душанбе.- 1967.- С. 272-273).

Мактуби Ленин вақте муҳокима шуд, ки муборизаи тезу тунд бо тротсийчиён, ки роҳбарияти ҳизбро ҳанӯз дар вақти ҳаёт будани Ленин ба даст даровардани буданд, навакак ҳомӯш шуда буд. Сталин дар ин давра ба муқобили ин гурӯҳ муборзай беамон мебурд. Сталин бо мақолаи худ «Дар бораи асосҳои ленинизм» дар байни аъзоёни КМ ва тамоми ҳизб эътибори қалон пайдо кард. Вакилони съезд ҳамаи инро ба назар гирифта, бовари доштанд, ки Сталин камбудиҳои нишондодаи Ленинро ислоҳ мекунад. Лозим донистанд, ки ў дар вазифаи котиби Генерали монда шавад. Ҳамин тариқ Сталин ба сари қудрат омад.

Сталин дар байни аъзоёни роҳбариқунандаи ҳизб мутахассис ва назариётчии асоси аз рӯи масъалаҳои милли буд. Аз соли 1922 ў котиби КМХК таъин шуд. Пас аз фош кардани Риков Сталин фаъолияти бюрои сиёсиро ба дasti худ гирифт. Албатта дар маъракаҳои таъқиботҳои сиёсии солҳои 20-30 ва баъдина саҳми Сталин ҳамчун роҳбари якум хеле зиёд аст. Лекин гуноҳи атрофиёни Сталин кам набуд.

Ҳар кадоми атрофиёни Сталин барои дар назди роҳбар худро азиз кардан аз нобоварии доҳи истифода бурда аз болои рақибони худ хабар мерасонданд.

Масалан нисбати котиби вилоятии Ленинград Кузнесов ба он сабаб айнома таҳия карда шуд, ки Сталин мақсад дошт ўро ба кор ба Москва гирад. Онҳое, ки аз ин ҳавф мебурданд, нисбати ў айномаи қалбаки тайёр карда ўро дар қўшиши ба Ленинград кўчонидани пойтахт гунаҳкор карда

ба Сталин ахборот доданд. Аз ин чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки барои ҷазодиҳии сиёси танҳо Сталин айбдор набуд. Дар ин кор ҳамаи онҳое, ки солҳои тӯлони дар мансабҳои роҳбарикунандаи хизб ва давлат кор мекарданд, гунаҳкоранд.

ҲАЁТИ ҶАМЬИЯТИ-СИЁСИ ДАР СОЛҲОИ 50-60УМ

Чанги дуюми ҷаҳон бо ташаббуси қувваҳои иртирои байналмиллали, ки орзӯи ҳукмрони ҷаҳон шуданро доштанд, 1-сентябри соли 1939 сар шуд. Ин ҷанг дар таърихи инсоният фалокати бузургтарин ба ҳисоб меравад. Бадбахтие, ки ба сари мардуми ҷаҳон овард, аз ҷенаки умуни берун мебароянд. Ин ҷанг пеш аз ҳама задухӯрди ду идеология: идеологияи коммунисти ва буржуази буд, ки асоси маънавии ду давлати бузурги ҷаҳон - Иттиҳоди Шӯрави ва Германияи фашистиро ташкил мекард.

Фашизм, аз қалимаи итоляви-иттиҳод гирифта шуда, ҳамчун идеологияи миллатгарои ва инсонбадбани дар солҳои 20-уми қарни гузашта дар як қатор малакатҳои Аврупо ба вуҷуд омад.

Солҳои 30-ум фашизм дар Италия, Олмон, Португалия, Испания ва мамлакатҳои дигари Аврупои Шарқӣ ва Марказӣ барқарор шуд. Махсусан баъди ба сари давлати Олмон баромадани доҳи фашистони Гитлер соли 1933 ҷаҳонро ба гирдоби ҷанг наздик кард.

Гитлер (Хитлер) номи аслиаш Шиклгрубер Адолф 20-апрели соли 1889 дар музофоти Браунаи Австрия ба дунё омадааст. Ў дар давраи ҷанги якуми ҷаҳон дар урдуи Олмон бо рутбаи ефрейтор хизмат кард. Аз соли 1919 ба тарафи сотсиалистони милли майл карда, яке аз асосгузорони хизби фашисти дар Олмон буд. Соли 1920 роҳбарияти хизби милли - сотсиалисти коргарии Олмонро ба даст даровард. 9-уми ноябрی соли 1933 раиси Олмон П.Гиденбург Гитлерро рейхканслер тайин намуд. Баъд вафоти П. Гиденбург Гитлер тамоми ҳокимиятро ба даст гирифта, Олмонро ба лагери ягонаи ҳарби табдил дод. Тамоми нақшаҳои

инсонбадбинонаи А.Гитлер дар китоби ў «Майн кампф» (Муборизаи ман), ки соли 1924 нашр шуда буд, ифода ёфтааст. Ин китоб асоси барномаи ҳизби милли - сотсиалистони Олмонро ташкил медод. Дар он комилан аз байн бурдани нажоди паст (ба қавли онҳо ба гайр аз немисҳо) равшану ҳама тарафа тасвир ёфта буд.

Дар байни фашистони Олмон ва Италия иттиҳоди ҳарби баста шуд, ки дертар миллатгароёни Чопон низ ба он дохил шуданд.

Барои ба сари қудрат омадани фашистон дар Олмон чи сабаб гашт?. Шикаст дар ҷанги якуми ҷаҳон, барҳам ҳӯрдани империяи Висмери бӯҳрони сиёсию иқтисоди омилҳои асоси буданд, ки дар Олмон ба дигаргун шудани муҳити маънави оварда расонданд. Ҳизби милли - сотсиалисти бо роҳбарии Гитлер ба хисси миллии ҳалқи немис такя карда дар байни аҳолии ҳиссииёти ниқорталаби мебурданд.

Дар Олмон на танҳо осори мутафаккирони башардӯстро сӯзонда нобуд карданд, балки садҳо ҳазорон нафарро бо баҳонаи ориёни набуданаш ба лагерҳои концентрасиони ҷойгир карда нобуд соҳтанд. Ба таври оммави нобуд намудани яхудиён сиёсати инсонбадбинонаи Гитлерро нишон медиҳад. Дар Олмон тамоми ҳизбҳои сиёсие, ки нақшай фашистонро намепазируфтанд, таъқиб ва ҷазо дода мешуданд.

Хавфи ҷанги ҷаҳон торафт наздик мешуд, лекин мавқеи давлатҳои бузург дар ин давра якхела набуд.

Давлати Шӯрави хавфи ҷангро дар Фарб аз Олмони фашисти ва дар Шарқ аз Японияи миллатпарасти медиҳад. Лекин як чиз аниқ набуд, ки қадоме аз ин давлатҳо ҷангро сар мекунанд.

Мамлакатҳои Аврупо ба қувваи ҳарбии Иттиҳоди Шӯрави боварии комил надоштанд. Аз ин сабаб, гуфтушуниди ҳудро бо мамлакати Шӯрави бо ҳар баҳона қашол дода, бисёр масъалаҳоро пинҳони бо Гитлер ҳал мекарданд.

11-августи соли 1939 баъди тайёриҳои зиёд байни Иттиҳоди Шӯрави ва вакilonи англо-франсузи дар масъалаи

бартараф намудани хавфи чанг дар Аврупо гуфтушунид сар шуд. Аммо онхο ягон натица надоданд.

Аз ин сабаб 12-август Иттиҳоди Шӯрави дар бораи сар кардани гуфтушунид бо Олмон тайёр будани худро иброз намуд. Бо Олмон ва намояндагони англо-франсави дар як вакт гуфтушунид менамуданд. Нихоят 20-августи соли 1939 Гитлер ба И. Сталин мактуб фиристода дар бораи тайёр будан ба гуфтушунид қабул дод.

23-август Иттиҳоди Шӯрави (Молотов бо Рибентрон) ва Олмон дар бораи ба якдигар ҳуҷумнакардан ба мӯҳлати 10-сол шартнома имзо карданд. Дар шартнома доир ба Полша қарордоди маҳфи қабул карда шуд.

Роҳбарияти Иттиҳоди Шӯрави боварии комил дошт, ки шартномаи бо Олмон имзо шуда муваққати мебошад, ва аз ин рӯ барои бехатарии сарҳадҳо ҷораҳо меандешиданд. 17-сентябри соли 1939 қисмҳои Артиши Сурх ба Украинаи Фарби ва Беклоруссияи Фарби дохил шуда, баъди чанг ин заминҳо ба Украина ва Белоруссия ҳамроҳ карда шуданд.

Дар як вакт қувваҳои якҷояи Муғалистон ва Шӯрави дар Шарқи Дур дар соҳилҳои дарёи Халхин – Гол ба муқобили Япония амалиёт мебурданд. Ин амалиёт ба рафти минбаъдаи чанг дар қисми Шарқи таъсири калон расонд. Ниятҳои таҷовузкоронаи Япония барбод дода шуд.

Охирҳои ноябрی соли 1939 амалиёти ҳарбии Шӯрави ва Финландия сар шуд. Давлати Шӯрави ният дошт, ки бо роҳи дипломати масъалаҳои сарҳадиро бо Финландия ҳалу фасл намояд. Ба Финландия таклиф карда шуд, ки сарҳади давлатиро аз Ленинград ба масофаи 32 км дурттар барад. Дар ивази ин ба Финландия дар гарданаи Корелия чандин маротиба зиёдтар территория пешниҳод карда шуд. Инчунин давлати шӯрави нимҷазираи Ханко ва бандари Петсаморо ба иҷора додан пешниҳод кард. Финландия ин таклифро қабул накард.

Қушунҳои Шӯрави бо душвори ва талафоти калон (126 875 нафар қушта ва ярадор шуданд) хати мудофиавии Манергеймро рахана карданд. Финҳо дар ин муҳориба 48273 нафар талаф доданд. Аввалҳои моҳи феврали соли 1940

Финландия барои бастани сулҳнома рози шуд. Сарҳади нави байни давлатии Иттиҳоди Шӯрави ва Финландия муайян гардид. Моҳи июни соли 1940 Иттиҳоди Шӯрави ба Руминия баргардонда сарзамини Бесарабия ва Буковинаи Шимолиро пешниҳод кард. (Ин заминҳо дар асоси шартномаи Брест соли 1918 аз Русия гирифта шуданд). Моҳи августи соли 1940 Баксарабия ба Молдавия ҳамроҳ карда шуд ва Буковинаи Шимоли ба Украина ҳамроҳ карда шуданд.

Моҳҳои июн-иули соли 1940 дар давлатҳои назди Балтика, Эстония, Латвия ва Литва вазъияти душвори сиёси ба амал омад. Мувофиқи шартномаи имзо шудаи моҳи сентябри соли 1939 бояд қисмҳои ҳарбии шӯрави ба хоки ин давлатҳо ворид мешуданд.

Дар моҳҳои июн-иули соли 1940 дар давлатҳои назди Балтика ҳаракати инқилоби сар шуд. 21-июли соли 1940 дар ҷумҳуриҳо Литва Латвия ва Эстония Ҳокимияти Шӯрави барпо карда шуда онҳо ба ҳайати Иттиҳоди Шӯрави ҳамроҳ карда шуданд.

Олмони фашисти аз бетарафии мамлакатҳои Аврупо истифода бурда, 1-сентябри соли 1939 ба Полша ҳучум кард. Рӯзи дигар Англия маҷбур шуд, ки ба Германия ҷанг эълон қунад. Ҳамин тарик ҷанги дуюми ҷаҳон дар Аврупо сар шуд. Аз моҳи августи соли 1939 то соли 1940 Олмон давлатҳои Полша, Чехословакия, Руминия, Венгрияро забт намуда ба сарҳадҳои Иттиҳоди Шӯрави наздик шуд.

Ниҳоят 22-июни соли 1941 Олмони фашисти ногаҳон ба Иттиҳоди Шӯрави аз се самти асоси (Шимол, Марказ ва Ҷануб) аҳдшиканона ҳучум намуд.

Ҳангоми мурофиаи суди Байналхалқи аз болои саркардагони фашистии Олмон дар ш. Нюрнберг маълум гардид, ки ҳанӯз дар солҳои 30-юм Гитлер нақшай бо Иттиҳоди Шӯрави сар кардани ҷангро қашида будааст.

Мувофиқи он («нақшай Барбаросса») тавассути ҷанги «Баркосо» мебоист қушунҳои фашисти то фарорасии зимистон ба Урал мерасиданд.

То ба Иттиҳоди Шӯрави сар кардани ҷанг, Олмон дар зарфи 2-солаи ҷанг дар Аврупо 11-мамоликро тасарруф

намуд, ки онҳо 142 млн.км.кв. марз доштанд.

Дар рӯзҳои аввали ҷанг фашистон аз ҳуҷуми ногаҳони ва бартарии ҳарби- техники истифода бурда, тақрибан 50% техникаи ҷанги, анборҳои сӯзишвори ва озукавориро несту нобуд соҳтанд. Ҷанг 1418 шабонарӯз идома ёфт.

Бо бисёр сабабҳои объективи ва субъективи артиши Сурх ҷанггунон ақибнишини мекарданд. Ба ин нигоҳ накарда, артиши Шӯрави пай дар пай қувваҳои зарбазани фашистонро аз қатор мебароварданд ва то саршавии зимистон душман беҳолу бемадор гардид. Ин вазъият дар доманаҳои шаҳри Москав эҳсос шуд.

Аз тарафи ЙЧШС ҷанг ҳарактери мудофиави, озодиҳоҳи дошт. Мардум ба мудофиаи Ватан барҳост. Вазифа аз он иборат буд, ки дар мӯҳлати кӯтоҳ тамоми мамалакат ба лагери ягонаи ҳарби табдил дода шавад. Шиори асосии мардум «ҳама чиз ба фронт, ҳама чиз барои ғалаба» буд.

ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ ҔАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНИ

Точикистон, ки қисми таркибии давлати Шӯрави буд, ин ҷанг ба ҳаёти сиёсии ҷумҳури бе таъсир намонд. Дар ҷумҳури кори тамоми доираҳои давлати, муассисаҳо ва ташкилотҳо ба талаботи давраи ҷанг мувоғик гардонида шуданд. Аз рӯзҳои аввали саршавии ҷанг, меҳнаткашон ба гирдиҳамои ҷамъ шуда, ба мудофиаи Ватан барҳостанд. Фиристодагони Точикистон дар ҳамаи муҳорибаҳои ҷанг иштиrok доштанд.

Дар рӯзҳое, ки немисҳо барои ишғол кардани шаҳри Москав ҳаракат карданд, барои мудофиаи шаҳр дивизияи 20-уми ордени Ленин ва Байрақи сурҳдори савора фиристода шуд. Тамоми таъминоти ин қисми ҳарби аз ҳисоби Точикистон буд. Ин қисми ҳарби ҷандин марказҳои аҳолинишинро озод карда, дар мудофиаи Москав саҳми қалон гузошт. Барои нишон додани қаҳрамони дар мудофиаи шаҳр 150-нафар афсарон ва аскарони қисми ҳарби бо ордену медалҳо мукофотонида шуданд.

Дар муҳосира ва асир гирифтани қисмҳои ҳарбии фашистон дар Сталинград дивизияи 61- савораи Тоҷикистон саҳмгузор мебошад. Баъдтар ин дивизия барои нишон додани шуҷоат номи гвардиягиро гирифт.

Дар Тоҷикистон инчунин дар давоми ҷанг қисму ҷузъҳои ҳарби ташкил карда шуда, онҳоро бо либоси низоми ва лавозимоти ҷанги таъмин намуда ба фронт гуселонданд. Онҳо полкҳои 45-эҳтиёти НКВД, полки инженери-аэророми, полки 106 авиасионии қиркунанд. Аз ҷумла 179 миномётчи, 213 тӯпчи, баталиони алоҳидай автоматчиёни тоҷик, дивизияҳои 20-ум, 61, 62, 64, 104 савораи кӯҳгарди тирандози, бригадаи тирандозии 98 ва 99 ва гайраҳо буданд. Ин қисмҳо аз рӯзҳои аввал то оҳири ҷанг дар муҳорибаҳо иштирок карда дар торумор намудани душман саҳми қалон гузоштанд.

Барои қаҳрамони бемислу монанд дар муҳорибаҳои ҷанг 54-нафар фиристодагони Тоҷикистон бо номи Оли Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯрави ва 15-нафари дигар кавалерии ордени Шарафи дараҷаи 3-юм гардианд. Танҳо барои озод намудани Варшава, Прага Бухарест, Будапешт ва Белград 15 ҳазор нафар фиристодагони Тоҷикистон бо ордену медалҳои ҷанги сарфароз гардианд. Дар ақибгоҳ низ зиёйён, коргарону деҳқонон бо ордену медалҳо қадр карда шуданд.

БА ТАЛАБОТИ ҶАНГ МУВОФИҚ КАРДАНИ КОРИ АҚИБГОҲ

Дар Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ҷанг тамоми фаъолияти идораю муассисаҳои давлати-ҳоҷаги ба мақсади қонеъ гардонидани талаботи ҷанг мувоғиқ гардонда шуд. Мардум дар шаҳру навоҳиҳои ҷумҳури ба гирдиҳамои ҷамъ шуда, барои ба мудофиаи Ватан тайёр будани худро изҳор менамуданд.

Дар ҷумҳури ба фонди мудофиаи маблағчамъқуни сар шуд. То моҳи декабри соли 1941 ба фонди мудофиа 2320 нимпусти, 1274 –камзули муина, 4114 дастпушакҳои гарм, 7600 ҷуфт либоси таҳ, 5715 ҳазор телпаки гарм ва ҳазорҳо тонна маҳсулотҳо ва ашёи хом ҷамъ карда ба давлат

супориданд. (Раҳимов С.А. Тоҷикистон дар солҳои ҷанг.-Душанбе.- 2005. - С.17).

Сокинони ҷумҳури барои соҳтмони қалонаи танкҳои «колхозчи Тоҷикистон» 84-млн, эскадрилияи тайёраҳои ҷангии «Тоҷикистони Шӯрави» 32,5 млн.сӯм ба фонди мудофиа 120 млн. сӯми нақд супорида ба миқдори 584 млн. сӯм ба заёмҳои давлати обуна шуданд. То 20 октябри соли 1942 аз Тоҷикистон ба ҷангварони фронт 108 вагон ба миқдори 963342 кг маводҳои гуногуни ҳӯроқа фиристода шуд. (Раҳимов С.А. Асари номбаршуда.- С.18-19).

Дар солҳои ҷанг Тоҷикистон ҷандин ҳазор оилаҳоро аз районҳои муваққатан аз тарафи душман ишғол кардаи районҳои Фарғоне қабул кард. Ҷандин муассисаҳои саноати ба Тоҷикистон кӯчонда шуданд. Масалан Тоҷикистон 119856 оилаҳо аскарон ва афсарон, асбобу анҷоми 30 корҳонаҳои саноатиро қабул карда буд.

Мувофиқи қарори Комитети мудофиаи мамлакат барои соҳтмони корҳонаҳои саноати мудофиави дар ақибгоҳ 51360 сокинони ҷумҳури ба сифати баталионҳои коргарӣ сафарбар карда шуданд.

Ба душвории солҳои ҷанг нигоҳ накарда соҳтмони саноат бо суръат идома ёфт. Аз 1-июли 1941 то 1 январи соли 1946 дар Тоҷикистон зиёда аз 20 корҳонаҳои саноати соҳта шуданд. Масалан заводи сement, таъмири автомобил, заводи электромеханики, навбати аввали комбинати боғандагии ш. Душанбе, фабрикаи ресандагии ш.Душанбе, фабрикаи ресандаги дар Конибодом, заводи ширӯ равған дар Душанбе ва Ленинобод дар ин давра ба истифода дода шуданд.

Дар солҳои ҷанг ҳочагии қишлоқ ба душвории зиёд дучор гардид. Азбаски як қисми ноҳияҳои ғаллакори мамлакат аз тарафи душман ишғол карда шуданд, вазнинии бо озуқа таъмин намудани қушун ва аҳоли ба зиммаи ноҳияҳои шарқии мамлакат, аз ҷумла Тоҷикистон афтод. Истеҳсоли зироатҳои ғалладонаро зиёд, майдони қиши, маҳсусан зироатҳои полезиро васеъ намудан лозим омад.

Дехқонони тоҷик тамоми ин душвориҳоро паси сар карда дар таъмин намудани аҳоли ва қушун бо маҳсулоти

хочагии қишлоқ сахми калон бозиданд. Ба чои мардҳои ба фронт рафта дар сахро занон ва кӯдакон меҳнат мекарданд.

Ҳазорон нафар занон ва наврасон касби қишоварзири аз худ намуданд.

Дар натиҷаи диловари зиёда аз 7 ҳазор пешқадамони хочагии қишоварзии ҷумҳури бо ордену медалҳо ва дигар мукофотҳои давлати сарфароз гардонида шуданд. Муассисаҳои мадани-равшаниномои ҷумҳури сарфи назар аз мушкилиҳои солҳои ҷанг кори ҳудро ба талаботҳои давраи ҷанг мутобиқ намуда, дар ғалаба аз болои фашизм сахми калон гузоштанд.

Дар солҳои ҷанг ба Тоҷикистон беш аз 10-омӯзишгоҳ ва мактабҳои маҳсус ва 546-нафар ҳодимони соҳаи санъат оварда шуданд. Ин мутахассисони соҳаҳои гуногун дар пешрафти илм, маданият ва маорифи ҷумҳури сахми босазо гузоштанд.

Дар солҳои ҷанг дар театри давлати академии ба номи Лоҳути песаи «Ба ҷанг»-и Ё.Ёкубҷонов, «Дили модар» ва «Хонаи Нодир»-и Ч.Икроми, «Дар оташ»-и С.Улуғзода ва ғайра намоиш дода мешуд.

Хунарпешагони Тоҷикистон ба фронтҳо рафта ба ҷангварони Сурҳ номоишномаҳо нишон медоданд. Кормандони санъати ҷумҳури танҳо дар соли 1941 дар назди ҷангварон 760 маротиба намоиши консерти ташкил карданд. Дар ин солҳо бастакорони тоҷик З.Шоҳидӣ, Ш.Бобокалонов, А.Камолов, Ф.Солиев дар инкишофи санъати театрии опера ва балет ҳиссаи сазовор гузоштанд.

Дар солҳои ҷанг фаъолияти киноматографияи тоҷик ба эҷоди корнамоии меҳнати ва қаҳрамонии ҷангӣ равона карда шуда буд. Фильмҳои бадеии эҷодшуда ба монанди «Писари Тоҷикистон», «Қасами Темур», «Тоҷикистон» корнамоии ҷангварони тоҷикро дар ҳарбу зарбҳои шадиди зидди душман тараннум мекард. Ин фильмномаҳо дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷангварон нақши калон бозиданд.

Дар солҳои ҷанг адібони тоҷик дар бедор намудани ҳиссияти бадбинии омма нисбати душмани ғаддор сахми

калон гузоштанд. Онҳо тамоми истеъдоди хешро ба мавзӯҳои мудофиаи Ватан бахшиданд.

С.Айни дар мақолаҳои публистикии худ «Чингизи асри XX», «Деви ҳафтсар», «Хари бедум» образҳои афсонаҳои қадимаро истифода бурда, симои ваҳшиёнаи сарварони фашисти Гитлер ва Мусолиниро ба таври ҳақики дарёфт намуда, мубориза бар зидди онҳоро падидай адолатнок медонист. Дар асарҳои бадеи-тахърихи «Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик», «Исёни Муқаннаъ», «Шеърҳои Москва» ва «Ленингради қаҳрамон» гояҳои муҳаббати бепоён ба Ватан, дӯстии байни ҳалқҳоро тараннум намуд.

С.Айни дар мақолаҳои публистикии худ қасонеро, ки ба мардум зарар мерасонданд нобуд соҳта, фашистонро беинсоф, одамкуш, ғаддор меномад, ки ҳатто ба тифлакон ва пирони барҷомонда ҳам раҳму шафқат надоштанд.

Эҷодиёти М. Турсунзода, А.Раҳими ва дигарон низ ба мавзӯи ҳимояи Ватан бахшида шуда буд. Дар баробари ин бисёр адібони тоҷик дар як вақт ҳам бо яроқ ва ҳам бо қалам ба муқобили душман мечангиданд, ки қисме аз онҳо дар ҷононро нисор карданд. Ҳ.Ҷусуфи, С.Улугзода, Ф.Ниёзи, Б.Раҳимзода, Л.Бузургзода ва даҳо нафари дигарон аз қабили онҳо буданд. Дар солҳои ҷонон ба душвории замон нигоҳ накарда ба инкишофи илм дар Тоҷикистон диққати зиёд дода мешуд. Яке аз зуҳуроти ғамҳори нисбати илм дар соли 1941 ташкил ёфтани филиали Тоҷикистонии Академияи илмҳои ИҶШС мебошад. Дар системаи филиал 5-нафар докторон ва 22-нафар номзадҳои илм кор мекарданд. Дар солҳои ҷонон 16-рисолаи доктори 32-рисолаи номзади дифоъ карда шуданд. Олимони ин муассиса луғати терминологияи ҳарби ва 50-номгӯи ойинномаҳои низомиро ба таъбу нашр расонданд.

Бо ҷидду ҷаҳди тамоми мардуми Шӯрави дар майдонҳои ҳарбу зарб, дар муҳорибаҳо бо урдуи хеле пуркуввати фашисти ба муваффақиятҳо ноил мегаштанд. Муҳорибаҳои шадиди Москва, Сталинград, Курск ва гайра далели қаҳрамониҳои мардуми Шӯрави мебошад.

Муваффақиятҳои Артиши Шӯрави тамоми қувваҳои

зиддифашистиро рӯҳбаланд карда муборизай иттиҳоди мамлакатҳои зидди гилтери аз соли 1943 фаъолтар гардид. Ба ин иттиҳод 23 давлат дохил мешуданд. Муҳорибаҳои дар дӯзӣ ба муқобили Олмон бурда мешуданд. Аммо вазнинии ҷанг аз аввал то охир ба дӯши давлати Шӯрави ва артиши он афтад.

Моҳи майи соли 1945 Олмони фашисти ба акти таслимшави имзо кард. Рӯзи 9-уми май рӯзи ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватани, ки 1418-ruz давом кард, мебошад. Аммо ҷангҳои ҳаҷонӣ дар Шарқиднома меёфт. Иттиҳоди Шӯрави дар асоси созишнома ба иттифоқчиён ӯҳдадор шуд, ки дар торумор кардани Японияи милитаристи ширкат намояд.

Мувоғики ин қарордод урдуи Иттиҳоди Шӯрави моҳи августи соли 1945 ба ҷангҳои Ҳондурас ҷангҳои Ҷанги Япония дохил шуданд. 2-ми сентябри соли 1945 Япония таслим шуд. Дар рафти муҳорибаҳо роҳбарияти Америка бе ягон зарурияти ҳарби дар Япония ду бомбай атомиро истифода бурд. Шаҳрҳои Хиросима ва Нагасаки ба ҳаробазор табдил ёфтанд. Ин кирдори ваҳшитарин дар таърихи ҷангҳо дуюми ҳаҷон буд, ки империалистони ИМА барои нишон додани қувваи ҳарбии худ ва тарсандани аҳли башар чунин ҷиноятро содир намуданд. Ихтирои аслиҳаи нави қатли ом дар муносибатҳои байналхалқии баъди ҷангҳо таъсири худро расонд.

ВАЗӢ СИЁСИИ ҶАҲОН ДАР СОЛҲОИ БАЪДИ ҶАНГИ

Ҷангҳои дуюми ҳаҷон бо ғалабаи қувваҳои зидди гитлери ба итмом расид. Дар ғалаба саҳми давлати Шӯрави басо қалон буд. Зоро то кушода шудани фронти дуюм дар Аврупо Иттиҳоди Шӯрави яккаву танҳо ба муқобили Олмон ва иттифоқчиёни он мечангид. Баъди ба охир расидани ҷанг дар ҳаҷон дигаргуниҳои қалон ба амал омаданд. Баъд аз шикасти фашизм барои ба даст даровардани истиқлолияти мамлакатҳои садсолаҳо дар зери асорати мамлакатҳои бузург буданд, заминаҳои сиёси ба амал омаданд. Як қатор

давлатҳои Аврупо, Амрикои Лотини ва Осиё соҳибхтиёр гаштанд. Аз чумла Ҳиндустон, ки зиёда аз дусад сол дар итоати Британияи Кабир буд, соли 1949 давлати мустақил гардид. Инчунин Индонезия, Миср ва дигар давлатҳо бо роҳи тараққиёти мустақилона қадам ниҳоданд. Ҳаракати милли-озодихоҳи маҳсусан дар қитъаи Африко ҷараёни босуръат гирифт. Соли 1960 якбора 17 давлати ин қитъа истиқлоният ба даст дароварданд. Баъди як сол дар қитъаи Африка 62-давлати мустақил пайдо шуданд.

Ҳамин тавр натиҷаи аввали ҷанги дуюми ҷаҳон ин дар пурзӯр гаштани ҳаракати милли-озодихоҳи ва арзи вуҷуд кардани мамлакатҳои нав мебошад.

Аз сабаби тезу тунд гаштани ҳаракати милли-озодихоҳи солҳои 60-умро соли Африка номиданд.

Ҳамин тавр натиҷаи аввали ҷанги дуюми ҷаҳон пурзӯр гаштани ҳаракати милли-озодихоҳи ва арзи вуҷуд кардани мамлакатҳои нав мебошад.

Натиҷаи дуввуми ҷанг ташкил ёфтани системаи ҷаҳонии сотсиалисти аст. Пеш аз ҳама баъди ба охир расидани ҷанг дар Аврупо дигаргуниҳои кули ба амал омаданд. Давлатҳои аз зулми фашизм озод шуда истиқлонияти давлати ба даст дароварданд. Албатта пешрафти минбаъдаи сиёсии давлатҳои аз фашизм озодшуда ба давлатҳои абадқӯдрати иттиҳоди зидди гитлери вобаста буд.

Қушунҳои шӯрави дар озод намудани ҳалқҳои Аврупо аз зери зулми фашизм саҳми асоси бозиданд. Аз ин рӯ ҳалқҳои Аврупо лашкари Сурҳро ҳамчун озодкунандагони худ мепиндоштанд ва нисбат ба Шӯрави таваҷҷӯҳи зиёд пайдо карданд. Аз тарафи дигар дар рағти муборизаи зидди Олмони гитлери дар ин мамлакатҳо фронти ҳалқи-демократи ташкил ёфт, ки роҳбарияти онро дар аксар мавриҷҳо коммунистон ба зима доштанд. Ин ду омил барои муайян намудан ва интиҳоби соҳти сиёси-иҷтимоии давлатҳои навтаъсис таъсир расонданд. Ҳамин тавр Ҷаҳистон, Мачористон, Югославия, Чехословакия, Албания, Руминия, модели Шӯрави тараққиётро пеш гирифтанд. Дар масъалаи Олмон дар байнӣ иттилоғчиён ихтилофҳо пайдо

шуданд. Давлати Шӯрави тарафдори давлати ягонаи Олмон аз фашизм ва милитаризм озод буд. Иттифоқчиён ба ин рози нашуда дар зоннаи окупатсионии худ Ҷумҳурии Федеративии Олмонро таъсис доданд. Дар ҷавоб дар қисми шарки – зоннаи ишғолкардаи артиши Шӯрави Ҷумҳурии Демократии Олмон ташкил ёфт. Олмон ба ду давлати мустақил таксим шуд.

Дар Осиё он қисматҳое, ки артиши Шӯрави аз истилои давлати Ҷопон озод карда буд, давлатҳои демократи – ҳалқи дар як қисми Корея ва Ветнам барпо шуданд, ки дар натиҷа ин давлатҳо низ ба ду қисм тақсим шуданд.

Ин дигаргунҳои қули дар ҷаҳон: пурзӯр шудани ҳаракатҳои милли-озодихоҳи ва ташкил ёфтани системаи ҷаҳонии сотсиалисти доираи реаксионии иртиҷоии капиталистиро ба ташвиш овард. Бо ташабуси ИМА соли 1949 мамлакатҳои соҳили баҳри Атлант иттиҳоди ҳарбии худ бо номи НАТО-ро ташкил доданд. Ба ин иттиҳоди ИМА, Фаронса, Инглизистон, Белгия, Испания ва дигар давлатҳо дохил мешуданд. Соли 1955 иттиҳоди ҳарби мамлакатҳои соҳилҳои уқёнуси Ҳинд дохил шуда, итиҳоди СЕАНТО ном гирифт. Ин иттиҳодияҳои ҳарби ба муқобили давлати Шӯрави ва иттиҳодияи давлатҳои демократияи ҳалқи равона карда шуда буданд.

Давлати Шӯрави барои бехатарии худ ҷораҳои ҷавоби андешид. Соли 1953 Иттиҳоди Шӯрави бо яқҷоягии мамлакатҳои Аврупо иттиҳоди ҳарбии паймони Варшаваро таъсис доданд.

Барои ҳамкории иқтисоди байни давлатҳои лагери сотсиалисти соли 1949 Шӯрои ёрии байниҳамдигари таъсис дода шуд. Дар байни аъзоёни (давлатҳои) ин ташкилот барои мувофиқа гардонидани иқтисодиёт интегратсияи иқтисоди ҷораҳои амали андешида шуданд.

ЧАНГИ САРД

Баъди ба охир расидани ҷанг дар байни иттифоқчиёни собики зидди гитлери барои нуфузи минбаъда ихтилофҳои ҷидди ба амал омаданд. Пуркуват шудани мавқеъи

Иттиҳоди Шӯрави дар Аврупои Шарқӣ ғалабаи инқилоб дар Чин соли 1949 зиддияти байни ду системаи ҷаҳониро боз ҳам тезутунд гардонд. Тезутунд гаштани муносибатҳои байни Иттиҳоди Шӯрави ва ИМА ба яроқнокшавии ин давлатҳо оварда расонд. Аввалин шуда ИМА бо қувваи қатли омм, яроқи яdroи мусаллаҳ гардид ва бо ин восита меҳост иродai ҳудро ба башарият бор қунад. Солҳои 80-ум дар бойгонии президенти он давраи ИМА Трумэн ҳуҷҷатҳо ёфт шуданд, ки дар он дар бораи бомбаборон кардани 20-нуктаи қалонтарини саноатии Иттиҳоди Шӯрави сухан меравад. (История России XX век.- М., 2001.- С.328). ИМА инчунин дар барқароркунии иқтисодии Аврупои гарби фаъолона ширкат карда ин давлатҳоро ба зери таъсири ҳуд даровард. Ин барнома дар таъриҳ бо номи нақшай Маршал маълум аст. ИМА сиёсати мусаллаҳшавии бошигурӯро пеш гирифт. Давлати Шӯрави маҷбур шуд, ки барои бехатарии ҳуд ва иттифоқчиёнаш ҷораи амали андешад. Иқдоми аввалии ин ҷорабини ихтирои яроқи яdroi буд, ки аз соли 1943 барои кор кардани он оғоз карданд. То соли 1949 ин корҳо идома ёфтанд ва 29-августи соли 1949 аввалин озмоиши яроқи яdroi дар Иттиҳоди Шӯрави гузаронида шуд. Баъдтар олмиони Шӯрави яроқи дигар – яроқи термоядроиро ихтиро карданд. Ҳамин тариқ сиёсате, ки дар арсаи байналхалқи дар солҳои баъди ҷанги ба амал омад, бо номи сиёсати ҷанги сард маълум мебошад. Ин давра бо суръати баланди ҳарбикунонии иқтисодии мамлакатҳои қалонтарини ҷаҳон, бо аслиҳаҳои навтарин мусаллаҳ шудани артишҳо, ба вучуд омадани ҳавфи ҷанги навро овард. Ҳаксусан инсоният аз мусаллаҳ шудани аритишҳо бо яроқи қатли ом саҳт ба ташвиш омаданд.

Соли 1949 аввалин чунин ҳавф дар масъалаи Берлин ба амал омада буд. Иттиҳоди Шӯрави ба Берлин ворид шудани мамлакатҳои гарбро манъ кард. Аввали солҳои 50-ум дар масъалаи Корея байни Иттиҳоди Шӯрави ва ИМА ихтилофи ҷидди ба амал омад. Ҳарбиёни ИМА тайёр буданд, ки дар ин минтақа яроқи яdroiro ба кор баранд. Фақат ҳавфи истифода бурдани ин ярок аз тарафи Иттиҳоди Шӯрави

онхоро аз ин қасд боз дошт. Иттиҳоди Шӯрави ва ЧХ Хитой ба Кореяни Шимоли ёрии амали расонданд. Дар рафти гуфтушунидҳо 27-июли соли 1953 шартномаи сулҳ имзо гардид ва инсоният аз хавфи ҷанг начот дода шуд.

Соли 1956 дар Шарқи Наздик вазъият тезу тунд гашт. Исроил бо даъвоҳои ҷангҷӯёнаи худ оромии ин минтақаро ҳалалдор намуд. Соли 1961 дар минтақаи баҳри Қариб (масъалаи Куба) вазъият тезу тунд гардид, ки қариб ба барҳӯрди қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯрави ва ИМА оварда расонд.

Давлатҳои абадкудрати дунё мекӯшиданд, ки бартарии ҳарбии худро истифода бурда, ҳалқҳои дунёро ба зери нуфузи худ қашиданд. Ба корҳои дохилии онҳо даҳолат намуда, воситаҳои фишоровариро ба кор баранд. Мисоли равшани он Ветнам буд, ки дар байни давлатҳои Фаронса, ИМА аз як тараф ва Иттиҳоди Шӯрави аз тарафи дигар боиси қашмакашиҳои дуру дароз гардид. Ғақат солҳои 70-ум ҷангҳои шадид дар ин давлат хотима ёфтанд. Ҳодисаҳои Маҷористон (Венгрия) соли 1965 ва Чехословакия соли 1968 ба мисоли даҳолати қувваҳои беруна ба корҳои дохилии ин қишварҳо мисол шуда метавонанд.

Даҳолати давлатҳои бузург ба вазъияти байналхалқи таъсири калон расонд. Рақобати давлатҳо мубориза барои ба таҳти нуфузи худ фаро гирифтани ин ё он минтақа муносибатҳоро шиддат доданд.

Ҳар қадоми ин давлатҳо худро тарафдори сулҳ мепиндоштанд, лекин ҳар яке аз онҳо меҳостанд, ки натиҷаи сулҳ ба фоидай онҳо бошад. Иттиҳоди Шӯрави фаъолияти худро ба он равона карда буд, ки шиддати вазъияти байналхалқиро паст гардонад. Ба ин мақсад ҷандин пешниҳодҳо дар соҳаи пеши роҳи мусаллаҳшавии бошитобро гирифтанд: манъ намудани озмоишиҳои аслиҳаи яdroи ва истеҳсоли он, ҳал намудани масъалаҳои муносибатҳои давлатҳои араб ва Исроил аз тарафи Иттиҳоди Шӯрави ба миён гузошта шуданд. Ин пешниҳодҳоро давлатҳои дигари пурқувват қабул накарданд. Дар ҷаҳон чунин миқдори яроқи яdroи ҷамъ шуд, ки барои ҳазор маротиба дар рӯи замин

барҳам додани ҳаёт кифоят мекард. Ба ин нигоҳ накарда яроқнокшави ҳамоно идома ёфт. Буҷаҳои ҳарби доимо меафзуданд. Ин бевосита ба паст шудани дараҷаи зисту зиндагонии мардум оварда расонд. Масалан дар Иттиҳоди Шӯрави ҳарочоти ҳарби шаст дар сади бучаро ташкил медод. ИМА барои тайёри ҳарбии ҷангӣ дар тамоми курраи замин базаҳои ҳарби барпо карда ба он маблағи калон ҳарочот мекард.

Зиёд шудани ҳарочоти ҳарби дар тамоми дунё норозигиро ба миён овард. Ин чиз роҳбаријати давлатҳои абадқудратро водор намуд, ки дар муносибатҳои байналмиллали тағйироти муғифе ворид созанд. Дар ин ҷода мақоми Созмони Миллали Мутахид басо калон буд. Фаъолияти ин ташкилоти бонуфуз аз соли 1946 сар шуда ҷандин пешниҳодҳои оқилона сулҳ тавсия карда шуданд. Шӯрои амнияти СММ барои ба созиш овардани тарафҳои даргир қарорҳои ҷолиб қабул намуд. Яке аз қарорҳои шоёни СММ тайёр кардани маҷлиси машваратии роҳбарони аввали сиёси ва давлатии Аврупо, Канада ва ИМА дар Хелсенки буд. Маҷлис бо иштироки 33-давлати Аврупо, Канада ва ИМА баргузор гардид. Маҷлиси машварарти ҳуҷҷатҳои хотимавиро ба имзо расонд, ки дар он принсипҳои асосии муносибатҳои байнидавлати ва манфиатҳои умунибашари ифода ёфтанд.

Дар ҳуҷҷатҳои қабулкардаи маҷлис чунин принсипҳои муносибатҳои байнидавлати баён ёфтанд, ки иштирокчиёни он ӯҳдадор шуданд, ки онро бечунучаро иҷро намоянд.

Ҳуқуқи озодона интихоб кардани соҳтори сиёсӣ-иҷтимоӣ, иқтисоди ва мадани;

- баробарҳуқуқи, эҳтироми мустақилияти давлатҳо;
- ба кор набурдани кувва нисбати ҳамдигар;
- даҳлнопазирии сарҳадҳо;
- бутунии қаламрави давлатҳо;
- бо роҳи осоишта ҳал намудани масъалаҳои баҳсталаб;
- даҳолат накардан ба корҳои дохилии якдигар;
- эҳтироми ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асоси, аз ҷумла

озодии сухан, вичдон, дину эътиқод;

- ҳамкории давлатҳо, софдилона ба ҷо овардани ўҳдадориҳои доир ба ҳуқуқи байналмиллали;

Ҳуччатҳои хотимави давлатҳои иштирокчиро ўҳдадор месозад, ки қарорҳои маҷлисро пурра амали созад, ба ҳамин ба паст шудани шиддати вазъияти байналмиллали ноил шаванд.

Маҷлиси машварати доир ба бехатари ва ҳамкори дар Аврупо имконият дод, ки боварии давлатҳо ба яқдигар афзун шавад. Баъди қарордодҳои маҷлис дар байни давлатҳои бузург гуфтушунид аз рӯи муҳимтарин масъалаҳои байналмиллали оғоз ёфт. Натиҷаи он дар байни Иттиҳоди Шӯрави ва ИМА соли 1979 имзо шудани Паймони маҳдуд намудани аслиҳаи стратеги (ОСВ-2) буд.

Яке аз ҳодисаҳои дорои ҳарактери сиёси дошта, ки ба мавҷудияти ояндаи давлати Шӯрави ва нуғузи байналхалқии он таъсир расонд, даҳолат ба корҳои дохилии Афғонистон буд. Чандин миллиард суми Шӯрави ҳароҷот шуда, ҳазорон нафар аскар талаф ёфтанд. Ин ҷанг яке аз омилҳои пароканда шудани давлати Шӯрави гардид.

ВАЗЪИЯТИ СИЁСИИ ДАВЛАТИ ШӮРАВИ ВА ТОЧИКИСТОН ДАР ДАҲСОЛАИ БАЪДИ ҶАНГИ

Солҳои баъди ҷанг вазъи сиёсии мамлакат бо ҷараёни пештара идома меёфт. Дар солҳои ҷанг демократиякунонии чомеаи сотсиалисти маҳдуд шуда буд ва зарурияти инкишофи ин масъала аз нав ба миён омад. Вазъият талаб мекард, ки дар навбати аввал усули кори ташкилотҳо ва созмонҳои сиёси дигар карда шуда, фаъолияти онҳо баланд бардошта шавад. Ҳали ин масъалаҳо дар системаи ташаккулёттаи он давра гайриимкон буд. Дар ин ҷода дар Тоҷикистон низ як қатор ҷораҳо андешида шуданд. Ба мақсади демократикунонии фаъолияти шӯроҳо моҳи феврали соли 1947 интихоботи Шӯрои Олии ЧШС Тоҷикистон ва моҳи январи соли 1948 интихоботи Шӯроҳои маҳали депутатҳои меҳнаткашон гузаронида шуд. Дар натиҷа шӯроҳо аз ҷиҳати ташкили мустаҳкам шуда, саҳми онҳо дар

масъалаҳои хоҷаги, иҷтимиои ва фарҳанги афзуд.

Моҳи декабри соли 1948 анҷумани VII ХК Тоҷикистон дар асоси муҳокимаи маърӯзai котиби Комитети Маркази Б.Фафуров, вазифаҳои нави ҳизбро бо шаклу усулҳои нави роҳбари муайян намуд. Дар солҳои баъди ҷангӣ ҳуқуқи Иттифоқҳои қасабаи чумхури васеъ гардида, фаъолияти ташкилотҳои дигари ҷамъияти-сиёси беҳтар гардонида шуд.

Соли 1953 И.Сталин роҳбари ҳизби коммунисти ва давлати Шӯрави баъди фаъолияти тӯлони вафот кард. Яке аз иқдомҳое, ки пас аз вафоти И.Сталин дар анҷумани XX ХКИШ (соли 1956) ба миён омад, муҳокимаи шахспарастии Stalin буд.

Дар анҷумани XX як қатор ҳулосаҳои назарияви бароварда шуданд. Реалияти объективи вазъияти байналхалқи ба назар гирифта шуда, анҷуман ҳулоса баровард, ки дар байни мамлакатҳои соҳти сиёсиашон гуногун, ҳамзистии осоишта имкон дорад. Ва имконият ҳаст, ки пеш ҷангӣ нав гирифта шавад.

Ҳулосаи дигар аз вазъияти ба амал омадаи байналхалқи дар он буд, ки дар бораи бо тарзи осоишта ба сари қудрат баромадани коммунистон имконият пайдо шудааст.

Дар соҳаи сиёсати доҳили анҷумани вазифаҳои такмили иқтисодиёт, ҷори намудани рӯзи кори 7-соата, гузаронидани ислоҳоти фонди нафакави, соҳтмони манзил ва дигар масъалаҳоро барраси намуд. Дар ҳамин асос «вазифаи таърихи» аз ҷиҳати истехсоли маҳсулоти саноати ба мамлакатҳои тараққикардаи капиталисти баробар шудан ва аз онҳо пеш гузаштан ба миён омад.

Дар маҷлиси пӯшидаи анҷуман Ҳурушёв тамоми обрӯю шӯҳрати Stalinро ба зери шӯбҳа гузошт. Соҳтмони ҷамъияти сотсиалисти дар як мамлакат ва хусусан дар ЧВ обрӯ ва эътибори И.Сталинро боз ҳам баланд гардонд. Дастгоҳи идеологи бошад барои инкишофи шахспарости мусоидат намуд. Тамоми муваффақиятҳои соҳмони сотсиалисти ба номи Stalin вобаста карда мешуд. Тамоми атрофиёни Stalin, аз ҷумла Ҳурушёв пеш аз ҳама гунаҳкор буданд. Бесабаб набуд, ки Ҳурушёв дар маърузаи худ

нисбати ин эхтиёткорона муносият карда, тамоми гунохро ба зиммаи Сталин гузошт. Ҳар кадоме аз роҳбарони баландпояи ҳизби ва давлати барои дар назди Сталин садоқатманд будани худ аз болои яқдигар хабаркаши мекарданд. Ба ин восита дар мамлакат барои шахспарасти заминаҳо муҳайё гардида, тарзи идоракунии фармонфармоимаъмури ба ҳаёти сиёси, иқтисоди, иҷтимои ва мадани роҳ ёфт.

Оқибатҳои шахспарасти дар Тоҷикистон низ ҳис карда мешуд. Дар солҳои 40-ум ва авали 50-ум як қисми шаҳрвандони бегуноҳи Тоҷикистон ба ҷойҳои дурдаст ва ноободи Қазоқистон ва Сибир бадарға гардианд. Бо нишондоди дасисабозон ташкилотҳои кумитаи бехатари одамони зиёдро шахсони «ҳавфнок» эълон карда аз мансабҳои давлати дур карда, ба ҳабс кирифта шуданд.

Дар чунин вазъият зарур буд, ки дар мамлакат ҳарчи зудтар ба қонун ва меъёрҳои муайяншудаи ҷомеаи шӯрави риоя карда шаванд. Тарзи колективонии идоракунии мамлакат ҷори гардида, номи онҳое, ки беасос ҷазои сиёси гирифтанд, барқарор карда шавад.

Хукуқҳои Чумхуриҳои Иттилоқи васеъ гардонда шавад. Ба ин мақсад КМ ХКИШ дар асоси нишондодҳои анҷумани ХХ ХКИШ доир ба шахспарости ва оқибатҳои заарноки он қарор қабул намуд. Дар ин ҳучҷат сабабҳои бавуҷудоии шахспарастии Сталин таҳлил гардида, роҳҳои барҳам додани оқибатҳои он пешниҳод шуда буд. Дар қарор қайд қарда шуда буд, ки дар натиҷаи сунистеъмол аз ҳокимијат ва дағалона поймол намудани хукуқи шаҳрвандон ва усулҳои нодурусти роҳбарии ғайридемократи ҳаёти ҷамъияти ба вуҷуд омад. Пешниҳод қарда шуд, ки барои демократигардонии ҷомеаи Шӯрави бояд мақомоти XК баланд бардошта шавад ва назорати ҳизби аз болои соҳторҳои ҳокимијат пурзӯр гарداد.

ҲАЁТИ ҶАМЪИЯТИ-СИЁСИ ДАР СОЛҲОИ 60-УМ.

Дар натиҷаи қӯшишҳои бисёрҷабҳои қувваҳои сулҳдӯст ва ҷорабинихои ташкилотҳои бонуфузи байналмилали

имконият пайдо шуд, ки дар солҳои 60-ум ба сиёсати ҷанги сард хотима дода шавад.

Дар ҷунин шароит анҷумани **ХХII ҲҚИШ** (17-31 октябрь соли 1961) ҷамъ омада, барномаи сеюми ҲҚ қабул намуд. Ин барнома бо номи барномаи соҳтмони коммунисти маълум мебошад*.

Дар барнома ҷамъияти коммунисти ҷунин тафсир дода мешуд: «Коммунизм, соҳти бесинфи ҷамъияти мебошад, ки дар он моликияти ягонаву умумихалқи ва восиати истехсолот вучуд дорад». Ҳамаи аъзоёни ҷамъият аз ҷиҳати иҷтимиои баробаранд. Дар баробари ҳарҷониба инкишоф ёфтани одамон дар асоси истифодай ҳаматарафаи илм ва техника доимо тараққиунанда буда, кувваҳои истехсолкунанда ҳам меафзоянд. Ҳамаи манбаҳои сарватҳои ҷамъияти хеле фаровон мегарданд ва принсипи «аз ҳар кас мувофиқи қобилияташ, ба ҳар кас мувофиқи талаботаш» ба амал мебарояд. Коммунизм ҷамъияти ба дараҷаи баланд (оли) муташаккили меҳнаткашони озод ва бошуур мебошад, ки дар он ҳудидоракуни ҷамъияти барпо мегардад, меҳнати ба нағъи ҷамъият барои ҳама аввалин талаботи ҳаёти, зарурияти даркӯшода мегардад, қобилияти ҳар як шаҳс ба нағъи ҳалқ ба кор бурда мешавад».

Дар барнома нишондиҳандаҳои асосии инкишофи иқтисодию иҷтимиои зикр шуда буданд, ки аз воқеъияти реали дур буданд. Чи тавре, ки баъдтар маълум гардид Иттиҳоди Шӯрави на дар ин 20- сол, балки дар ҷандин солҳои наздиктарин аз ӯхдаи иҷрои ин нақшашо баромада натавонист. Сабаби асоси боз ҳам давом кардани системаи бюрократи-фармонфармои, хиёнати мансабдорони

* Эзоҳ: (Барномаи якум соли 1903 дар анҷумани II РСДРП, қабул карда шуд. Ин барнома бо баробари алабаи инқ илоби сотсиалистӣ ва барпо намудани диктатураи пролетариат иҷро гардид. Барномаи дуюм дар анҷумани VIII -ВКП (б) соли 1919 барномаи соҳтмони ҷамъияти сотсиалисти қабул карда шуд. Барномаи сеюм соли 1961 дар анҷумани XXII ҲҚИШ қабул гардид).

олидарача ба кори сотсиализм ва ХК буд.

Дар солҳои роҳбарияти Хурушёв як қатор истроҳотҳои давлати, иқтисоди гузаронда шуданд. Аз ҷумла Советҳои иқтисодии соҳави ташкил дода шуданд. Лекин ин истроҳотҳо натиҷаи дилҳоҳ надоданд ва аз соли 1965 ба ҷои советҳои ҳочаги (совнархоз) системаи идоракунии соҳави саноати барқарор карда шуданд.

Дар пленуми октябри соли 1964 Хурушёв аз вазифаи Котиби Кумитаи Марказии ҲҚИШ ва Раиси Шӯрои Вазирони Иттиҳоди Шӯрави озод шуда, Л. Брежнев ба сари ҳокимияти ҳизбию давлати омад.

Дар солҳои 60-ум ва 70-ум вазъияти иқтисоди талаб менамуд, ки дар мамлакат ҳатман истроҳоти радекали гузаронида шавад. Барои гузаронидани чунин истроҳотҳо ҳайати роҳбарикунандай ҳизби-давлати хулосаи назарияви бароварда натавонистанд, ки барои ба давраи олии Коммунизм баромадан, марҳилаи гузариши сотсиализми мутарракиро тай кардан зарур аст. Ин нуқта дар Қонуни асоси (конститутсияи) наў, ки моҳи октябрி соли 1977 таҳияю қабул карда шуда буд, зикр ёфтанд. Моҳи марта соли 1978 қонуни асосии нави Ҷумҳурии Шӯравии Тоҷикистон ҳам қабул гардид, ки моҳияттан асосҳои умумиитифоқиро дар бар мегирифт. Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон аз 10-фасл, 19 боб ва 174 модда иборат буд.

Дар қонуни асоси дар бораи принсипҳои демократии барпо намудани мақомоти давлати, интихоботи мустақил, баробари ҳуқуқи васеи шаҳрванди аз қабили озодии сухан сар карда, то гирдиҳамою намоишҳо ва маҳфи будани мукотибаю гуфтугӯи телефони дар қонун ҷой дода шуданд. Қонуни асоси ҳуқуқи соҳибихтиёрии ҷумҳуриҳоро комилан эътироф кард. Онҳо метавонанд озодона аз ҳайати ИЧШС бароянд. Ин нуқта дар қонуни асосии Тоҷикистон низ зикр ёфта буд. Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии соҳибихтиёр ҳуқуқ дошт, ки бо мамолики ҳориҷи мустақилан муносибат кунад. Сафирони ҳориҷиро қабул кунад ва дар ҳориҷа сафоратҳои ҳудро барпо кунад. Масалан, робитаҳои байналхалқии иқтисодии Тоҷикистон дар шакли содироти маснуоти

саноати, кишоварзи, иштирок дар ярмаркаҳо ва намоишгоҳҳои байналхалқии саноати инкишоф ёфтанд. Тоҷикистон маҳсулоти худро ба бештар аз 40 мамлакати ҳориҷи мефиристад.

Вале арзи ҳориҷиро бе розигии марказ истифода бурда наметавонист, зоро он ба ҳазинаи Үмумииттифоқи ворид мешуд.

Дар қонуни асоси баланд бардоштани мавқеъи роҳбариқунандаи ҳизби коммунисти-расман дохил карда шуд. Бо ҳамин мавқеи роҳбариқунандаи Ҳизби Коммунисти ба низом дароварда шуда, ҳукуқи конституцioni гирифт.

Дар ҳаёти чомеаи шӯрави нақши асосиро дар мақомоти олии роҳбариқунанда ҲКИШ мебозид. Қарорҳои муҳими сиёси, иқтисоди ва иҷтимоӣ дар мақомоти ҲК тартиб ва қабул карда мешуданд. Мақомоти дигари давлати қарор ва дастурҳои ҳизбро ба расмият медароварданд.

Номзадҳо ба намояндаги дар кумитаҳои ҳизби бо назардошти сину сол, чинсу миллат, мансубият ба ҳизб ва ё иттифоқи ҷавонон, аҳволи иҷтимоӣ, қасбу кор, мукофотҳо ва ғайра гузаронида мешуданд. Дар парлумон иштироқи ҳамаи табақаҳо ва қасбу кор ҳатми буд.

Дар дастгоҳи ҳизб аз КМ ҲКИШ сар карда то кумитаҳои чумхурияви, вилояти, шаҳри ва ноҳияви ба таври мутавози ба мақомоти давлати шӯъбаҳои соҳавии кумитаҳои ҳизби вучуд доштанд. Салоҳияти ҳалли тамоми масъалаҳои ҳаёти иқтисоди-сиёси ва маданиро ин шӯъбаю идораҳо буданд.

Ҳизби коммунистии Тоҷикистон тамоми қарордодҳои марказро дар амал татбиқ намуд. Котиби аввали КМ ҲК Тоҷикистон тамоми салоҳияти давлатиро дар даст дошт. Дар ин вазифа шахсоне буданд, ки дар пешрафти чумхури саҳми босазо гузоштанд.

Дар солҳои баъдичангӣ Ҳизби Коммунистии Тоҷикистонро панҷ кас сарвари карданд. Дар байни онҳо шахсе, ки баҳусус соҳибмърифат, ғамхор тарафдори пешрафти иқтисоди ва фарҳангии чумхури Бобоҷон Ғафуров (1946-1956) буд. Дар давраи сарварии ў дар Тоҷикистон даҳо

корхонаҳои нави саноати, сохта ба истифода дода шуда буданд. Дар соҳаи хочагии қишлоқ солҳои 50-ум ҳамчун солҳои аз худ кардани заминҳои бекорхобида ба ҳисоб меравад. Чандин ҳазор гектар заминҳои навкорам дар Дилварзин ва водии Вахш аз худ карда шуда истеҳсоли маҳсулоти хочагии қишлоқ, аз чумла истеҳсоли пахта зиёд шуд. Масалан, дар соли 1950 Тоҷикистон 288 ҳазор тонна пахта истеҳсол карда бошад, соли 1956 истеҳсоли пахта ба 415,4 ҳазор тонна расонда шуд.

Дар давраи роҳбарияти Б.Фафуров барои пешрафти илм ва маданият чораҳои зиёд андешида шуданд. Аз чумла Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин ва дигар мактабҳои оли, филиали АИ чумхури ба АИ ЧШС Тоҷикистон (14 апрели соли 1951) табдил дода шуд.

Солҳои 1956-1961 роҳбарии Тоҷикистонро Турсунбой Улҷабоев ба ӯҳда дошт. Гарчанде, ки аз ҷиҳати дараҷаи дониш аз Б.Фафуров фарқ дошт, вале истеъдод ва қобилияти баланди ташкилотчи дошт. Дар давраи роҳбарии ӯ ҷандин масъалаҳои муҳими давлати дар назди мақомоти маркази гузошта шуда буданд. Бо қӯшишу талошҳои Т.Улҷабоев 50 ҳазор гектар замин ба Тоҷикистон (дар Мирзочул) дода шуд.

Баъди Т.Улҷабоев ба сари ҳокимият Ҷаббор Расулов (1961-1982) омад. Ч.Расулов дар давраи роҳбарияти 20-солаи худ бисёр корҳоро анҷом дод. Аз чумла комплекси худуди-истеҳсолии Тоҷикистони Ҷануби дар ин давра бино карда шуд. Агар дар солҳои пештара ба инкишофи ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон дикқат дода бошад, пас аз солҳои 60-ум асоси барномаи маҳсус барои азхудкуни ва тараққиёти ноҳияҳои Ҷанубии Тоҷикистон таҳия карда шуд. Мувофиқи барномаи комплекси саноати худуди-истеҳсолии Тоҷикистони Ҷануби соҳтмони ГЭС-и Норак, Бойғози, Рофун, заводи алюминии тоҷик (Регар), камбинати электрохимиявии Ёвон, комбинати металлурги-кӯҳии Анзоб, комбинати нуриҳои азотии Вахш, роҳи оҳани Ёвон-Қурғонтеппа-Тирмиз ба нақша гирифта шуда буданд. Саҳми Ч.Расулов, ҳамчун роҳбари чумхури дар рушду нумӯи илму фарҳанг низ назаррас буд.

Баъди вафоти Ч.Расулов, Раҳмон Набиев (1981-1985) ба чумхури роҳбари намуд. Ў тимсоли роҳбари соҳтори маъмури фармондихи буд, гарчанде хислатҳои хуби ташкилотчигиро доро буд.

Солҳои 1985-1991 роҳбарияти чумхуриро Қаҳҳор Маҳкамов ба ўҳда дошт. Ў донандаи хуби илми иқтисод буд ва дар ин чода кӯшишҳои зиёде ба ҳарҷ дод. Тамоилҳои бо ном бозсози ва равандҳои дигари сиёси барои амали гаштани нақшаҳои Қ.Маҳкамов имконият надоданд.

ВАЗЪИ ИҚТИСОДИ ҶУМҲУРИ ДАР СОЛҲОИ 60-80-УМ

Солҳои 60-80-ум дар таъриҳ бо унвони солҳои рукут маълум мебошад. Агар аз нуқтаи назари сиёси нигоҳ қунем, нисбати Тоҷикистон ин мағҳумро кор фармудан нодуруст аст.

Дар солҳои 60-80-ум барои инкишофи хоҷагии ҳалқи Тоҷикистон шароити мувоғиқ мухайё гардид. Дар солҳои 60-ум дар асоси барномаи маҳсус барои азҳудкуни ва тараққиёти ноҳияҳои ҷануби дикқати маҳсус дода шуд. Мавҷуд будани ашёи хом, манбаҳои оби ва қувваи кориро ба назар гирифта, Ҳукумати ҷумҳури барномаи комплексии ҳудуди-истехсолии Тоҷикистони Ҷанубиро қабул намуд.

Мувоғиқи ин барнома ба истифода додани объектҳои зерини саноати муайян шуд: ГЭС-и Норак, Бойгози, Рофун, заводи алюмини, комбинати электрохимиявии Ёвон, комбинати металлурги-кӯҳии Анзоб, комбинати нуриҳои азотии Вахш, роҳи оҳани Ёвон- Курғонтеппа-Тирмиз ва гайра.

Дар баробари амали гардидани барномаи комплекси ҳудуди-истехсолии ҷануби дар ҷумҳури шаҳрҳои нав бунёд ёфтанд. Дар зарфи 20-сол зиёда аз 300 корхонаҳои нави саноати ба истифода дода шуданд. Дар натиҷа дар ҷумҳури соҳаҳои нави саноати аз қабили металлургияи ранга, саноати химиёви, электроэнергетики ва гайра ташкил ёфтанд. Мутаасифона баъзе корхона ва соҳтмонҳои комплекси ҷануби бо сабабҳои гуногун нотамом монданд.

Дар барномаи стратеги иқтисоди- иҷтимоии ин солҳо

дар чумхури чои муайянро сиёсати агари ишғол менамуд. Дар солҳои 60-80-ум баззай модди-техникии соҳаи хочагии қишлоқ мустаҳкам карда шуда, дар Мирзоҷулу Диљварзин, Ёвону Бешкент ва Дангара ҳазорҳо гектар заминҳои навкорам аз худ карда шуданд.

Бояд қайд кард, ки мавҷуд будани заҳираҳои маводи ҳоми саноати сабук ва қувваи кори талаб мекард, ки дар Тоҷикистон корхонаҳое соҳта шаванд, ки бо ашёи ҳоми маҳали кор қунанд. Вале мақомоти роҳбарии марказ дар ин иқдом ҷорае наандешид. Корхонаҳои саноати сабуки Тоҷикистон танҳо 7-8 дар сади пахтаи чумхуриро кор мекарданд. Қисми зиёди корхонаҳои боғандаги ашёи ҳомро аз дигар чумхуриҳо мегирифтанд.

Дар чумхури барои тараққиёти соҳаҳое дикқат дода мешуд, ки бо тези ҳароҷоти худро пӯшонида метавонистанд. Масалан, барои соҳтмони барқгоҳи Норак қарib 700 млн.сӯм сарф шуд. Ин ҳароҷот дар давоми 3-4 сол бароварда шуда, баъдтар истгоҳ соле то 800 млн сӯм дамромади соғ медод.

Моҳи майи соли 1982 барномаи озукавории мамлакат қабул гардид. Дар асоси ин барнома дар Тоҷикистон бунёди комплексҳои агросаноати ба нақша гирифта шуданд. Մувоғиқи он азҳудкуни заминҳои нав (водии Бешкент, дашти Ашт), бунёди иттиҳодияи агросаноатии Ҳовалинг, соҳтмони туннели обёрикунии Дангара дар назар дошта буданд.

Табииати Тоҷикистон барои тараққиёти тамоми намудҳои хочагии қишлоқ мусоидат менамуд. Лекин чумхури ба яке аз базаҳои муҳими истеҳсоли пахта табдил ёфт. Вай аз рӯи ҳосилноки ва истеҳсоли пахтаи маҳинаҳ дар ИЧШС чои аввалро ишғол мекард. Соли 1980 истеҳсоли пахта хеле зиёд шуда, ба 1 млн тонна расид. Дар бисёр ноҳияҳои чумхури барои тараққи додани боғдори заҳираю имкониятҳои зиёд мавҷуд буданд, лекин онҳо истифода бурда нашуданд.

Соҳаи қишоварзии Тоҷикистонро ба пахтакори табдил дода, ба соҳаҳои дигари он дикқат дода намешуд. Дар чумхури ба галлакори, (ки заминҳои зиёди лалми дорад) ва боғдори дикқати зарури дода намешуд.

САБАБХОИ БОЗМОНДАНИ ДАР ҖОМЕЊА.

Ҳарчанд охири солҳои 70-ум ва нимаи аввали солҳои 80-ум дар мамлакат пешравиҳо ба амал омада бошанд ҳам, дар ҳаёти сиёси, иҷтимиои-иқтисоди ва маънави норасогиҳо ба назар мерасиданд. Сабабҳои қафомони соҳтори сиёсии мамлакат набуда, тарзи идоракуни он буд. Аксари мутахассисон ақибимониҳоро ба соҳти сотсиалисти вобаста медонанд. Таҷриба яке аз қалонтарин мамлакатҳои ҷаҳон Чин ин далелро рад мекунад.

Дар навбати аввал ҳизби коммунисти ба ҳатогиҳои ҷидди роҳ доданаш ба бӯхрон гирифтор шуда, мақоми пешбарандагии худро ҳамчун яdroи сиёси аз даст дод. Дастгоҳи идоракуни ҳизбро бюрократизм фаро гирифта, дар шаклҳои роҳбарикуни ва равандҳои сиёси ба камбудиҳои ҷидди роҳ доданд. Ба ҳамаи вазифаҳои давлати ва ҳочаги асосан аъзёни ҳизб пешбари карда мешуданд. Барои ҳамин ҳар гуна шахсони тасодуфи, бесалоҳият ва мансабпараст ба ҳар роҳ ба ҳизб доҳил шуда, соҳиби мансабҳои қалон мегаштанд.

Дар ҳизб принсипҳои демократи вайрон шуда, системаи бюрократии ҷори шуд. Мустақилияти ташкилотҳои поёни ҳизб бекор гардида, тамоми фармонҳо аз боло бароварда мешуданд. Масалан, аз идораҳои боло фармон дода мешуд, ки чанд нафар зан ва ё мард ба сафи ҳизб қабул карда шаванд.

Роҳбарияти фармонфармои ба пастравии иқтисоди сабаб шуд. Аз сабаби сиёсати нодурусти иқтисоди Иттиҳоди Шӯрави ба истихрочкунандай маводи ҳом табдил ёфт. Истехсоли маҳсулот дар ҷумҳуриҳо, аз ҷумла дар Тоҷикистон ба сифр баробар шуд. Тоҷикистон маъданҳои гуногун аз қабили тилло, нуқра ва ғайраро берун аз сарҳад мебаровард. Тамоми маҳсулоти заруриро аз берун ҳарида меовард.

Дар солҳои 70-ум Иттиҳоди Шӯрави бо мақсади беҳтар намудани нишондиҳандаҳои иқтисоди, мӯътадил намудани вазъи ҷамъияти-сиёси бо суръати баланд маводи ҳоми қиматбаҳоро ба ҳориҷа мебаровард. Мувоғиқи маълумотҳои омори агар соли 1960 ба ҳориҷа 18 млн тонна нефт содир

карда бошад, пас соли 1970 ин нишондод ба 137 млн тонна расид. Истихроци газ аз 3,3 млрд-и соли 1970 то 68 млрд соли 1987 расонда шуд. (Известия.-1991.- 15 октября). Ба ивази содироти маводи сўзишвори аз хорица молҳои мавриди эҳтиёч ва озуқа оварда, бо ҳамин васила талаботи рӯзафзуни аҳоли таъмин карда мешуд. Соли 1982 барномаи озукавори қабул карда шуд, ки мебоист аҳолии мамлакат то соли 1990 бо озуқа ба таври мӯътадил таъмин карда мешуд. Аммо системаи маъмури-фармонфармои бюрократи имкон надод, ки дар соҳаи кишоварзи ягон тағијирот ба амал биёяд.

Вазъи иқтисодии Тоҷикистон аз дигар чумхуриҳо тафовут надошт. Даромади миёна ба ҳар сари аҳоли аз 9,3% солҳои 1961-65 дар солҳои 1981-85 ба 3,1% фаромад. Маҳсулоти саноат муттаносибан аз 9,1 ба 4% маҳсулоти кишоварзи аз 9,1 ба 1,6%, ҳосилнокии меҳнати ҷамъияти аз 7,8 ба 0,3, даромад ба ҳар аҳоли аз 2,8 ба 4,2 дар сад паст фаромад. (Народное хозяйство Таджикистана в 1985г.-С.84).

Чи тавре, ки дар боло қайд карда шуд, дар солҳои 60-ум ва солҳои минбаъда дар мамлакат дар бораи гузаронидани ислоҳот дар соҳаи иқтисоди ҷандин кӯшишҳо карда шуданд. Дар соҳтори идораи давлати тағијиротҳо доҳил намуда, ба воситаи пурзӯр намудани роҳбари дар иқтисодиёт дигаргуни даровардани мешуданд. Солҳои 1961-1962 системаи вазоратҳои соҳави ба Шӯроҳои иқтисоди иваз карда шуданд. Дар вилояту ноҳияҳо Шӯроҳои намондагони ҳалқиро ба Шӯроҳои намояндагони ҳалқии шаҳрию деҳоти чудо намуданд. Яъне дар як ҳудуди муайян ду ҳокимият амал мекард, ки яке ба деҳот роҳбари мекарду, дигаре ба шаҳр.

Дар соҳаи кишоварзи байди ҷанд вақт ислоҳотҳо гузаронида шуданд. Дар солҳои 70-ум ба тарзи соҳави баргашта, дар як вақт шумораи вазорату ташкилотҳои роҳбариқунанда зиёд карда шуд. Масалан дар соҳаи кишоварзи дар баробари Вазорати кишоварзи боз вазоратҳои гушту шир, ҳӯрака, меваю сабзавот ва ғайраҳо ташкил карда шуданд. Дар солҳои 80-ум муттаҳид кардани комплекси кишоварзию саноати аз боло то поён гузаронида шуд. Лекин тамоми ин ислоҳотҳо вазъиятро боз ҳам бадтар

гардонданд.

Ба вазъяти душвори иқтисоди-молиявии мамлакат нигоҳ накарда, дар солҳои 80-ум дар Иттиҳоди Шӯрави шумораи вазорату идораҳои давлати зиёд карда шуд. Тахмин ба ҳар 5-6 нафар 1-тоги сардор рост меомад.

САБАБҲОИ ФАРОРАСИДАНИ ҚАШОҚИ МАҶНАВИ ДАР МАМЛАКАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҲАЁТИ СИЁСИ

Бӯхрони маънави дар мамлакат аз нимаи дуюми солҳои 50-ум сар шуд. Дар анҷумани XX ҲКИШ ба зери шубҳа гузошта шудани тамоми идеалҳои коммунисти аломати он буд, ки дар чомеа ба усулу роҳҳои номатлуб муросо карда намешавад, соҳтори Шӯрави ислоҳоти комилро металабад. Сиёсате, ки бо ном ва фаъолияти Хурушёв вобаста буд, бо даъвати анҷумани XXII (моҳи октябри соли 1961) аз ҳаёт дур ва гайри реали будани худро нишон доданд. Дар навбати аввал қарорхое, ки анҷумани XXII қабул кард, ки аз ҳаёти воқеъии мамлакат дур буданд. Барномае, ки анҷумани XXII ҲКИШ қабул карда буд, онро Хурушёв барномаи соҳтмони ҷамъиятии коммунисти номид. Ин барнома ба 20-соли наздик нигаронида шуда, дар натиҷа дар мамлакат баззай модди-техникии коммунизм барпо карда мешуд.

Дар асоси ин одамони Шӯравиро бовар қунониданд, ки: «насли ояндаи шаҳрвандони Шӯрави дар замони коммунизм зиндаги хоҳанд кард».

Дар амал вазъи иқтисоди сол то сол бад шуда дар мамлакат бесару сомони ба амал омад. Як қатор омилҳо боиси ҳаробии маънави гардиданд: Аҳолии шаҳрҳо аз ҳисоби деҳотиён бо суръати тез афзуда, таъминоти шаҳрҳо бо маводи асосии аввалиндарача торафт душвор мешуд; Агар дар солҳои аввали баъдиҷонги нарҳи маҳсулоти асосии озуқа ҳар сол паст карда мешуд, дар солҳои 60-ум нарҳи маҳсулоти асосии озуқа бе тағиیر монд; Аз соли 1962 баръакс нарҳи гӯшт ва шир баланд бардошта шуд, ки ин дар навбати худ ба баланд шудани тамоми маҳсулоти шири ва гӯшти оварда расонд.

Дар охири солҳои 60-ум аз қувваҳои мусаллаҳ миқдори

зиёди ҳарбиён ҷавоб доданд. Ин маърака бе ягон тайёрии пешаки гузаронида шуда, дар натиҷа даҳо ҳазор омад бекор ва дар кӯча монданд.

Соли 1963 дар натиҷаи хушксоли ва камҳосили дар мамлакат захираи ғалладона кам шуда системаи чипта ҷори карда шуд.

Тамоми ин омилҳо дар мамлакат норозигиро зиёд карда, бӯхрони сиёси, идеологи, иҷтимоӣ, иқтисодии ҷомеаро фаро гирифта, мамлакатро ба варта наздик менамуд.

Пеш аз ҳама қашшоқии маънави дар истеҳсолот аз номукамал будани системаи иҷтимоӣ ба амал омад. Дар иқтисодиёт бесару сомони ба амал омад, ки сабабҳои асосии он умумихалки будани моликияти ҷамъияти ва баробармуздиҳи буд.

Дар давраи фармонфармои-маъмури одамон аз асбобу мошин беш дониста намешуд. Махсусан баробар муздиҳи ҳавасмандии моддии меҳнаткашонро аз байн мебурд. Ҷунин раванд ба бенизоми, танбали, коргурези ва дуздидани моликияти ҷамъияти мусоидат намуд. Дар кори таълим ва тарбияи насли наврас нуқсонҳои зиёд ҷой доштанд. Дар бисёр мавридҳо насли ҷавонро хотирчамъи, бепарвои фаро гирифта буд. Кӯшиш карда мешуд, ки дар ҷавонон ҳисси ҳудшиносии милли ташаккул наёбад. Тамоми қитобҳои дарси тарҷимаи руси буданд. Дар мактабҳо таърихи Аврупо ва Амрико ба пурраги омӯхта шуда ба таърихи ҳалқи тоҷик соатҳои кам ҷудо ҷудо карда буданд.

Дар солҳои 50-ум ташвиқоти атеисти авҷ гирифта, бо баҳонаҳои гуногун масҷидҳоро мебастанд. Дар зери ташвиқоти атеисти анъанаҳои милли аз байн бурда мешуданд. Дар ҷумҳури ҳонаи атеисти илми, донишгоҳҳои ҳалқи атеисти, гӯшаҳои атесити ва маҳфилҳо амал мекарданд. Матбуوت ва воситаҳои дигари аҳбори умум ба ташвиқи тарғиби атеисти равона карда шуданд.

Дар баробари ин бо баҳонаи иртиҷои ба ҷои расму русуми исломи анъанаҳои насрони ҷори карда мешуд. Ин пеш аз ҳама дар дафнии майит зуҳур мёёфт, ки амалдорони хизб намунаи ибрат нишон медоданд. Дар оилаҳои

mansabdoron bo rasmu rusumi islomi dafn kardani murda gunoqi azim donista mешуд. Чандин мансабдорон дар дафнии наздтикони худ ширкат накардан.

СИЁСАТИ МИЛЛИИ ШЎРАВИ

Сиёсати миллии давлати Шўрави ба ҳамдигар наздик кардани миллатҳо ва ташакули ҳалқи ягонаи сотсиалисти равона карда шуда буд.

Мувофиқи идеологияи ҳизби асоси маданияти давлати Шўравиро шаклан милли ва мазмунан сотсиалисти ташкил медиҳад. Дар амал ин маънои муттаҳид кардани ҳалқхоро дошт. Дар тамоми қаламрави Иттиҳоди Шўрави забони руси-забони давлати эълон карда шуд. Тамоми ҷаласаю ҷамъомадҳо ба забони руси мегузаштанд. Забони руси муошираи байни миллатҳо буд. Аз як минтақа ба минтақаи дигар кӯчонидани ҳалқу миллатҳо ҷой дошт, ки дар натиҷа тоторҳои Қрим, як қатор ҳалқҳои Кафкази Шимоли, Трукҳои масҳетиу олмониҳои ҳавзаи Волга аз сарзамини таърихии худ кӯчонида шуданд. Дар солҳои 60-70-ум аз Россия ба чумхуриҳои милли кӯчидани мардуми Россия сар шуд. Дар натиҷа миллионҳо аҳолии русзабон берун аз сарзамини таърихии худ зиндаги мекарданд, ки ин дар худи Россия боиси ҳоли (беаҳоли) мондани ҳазорҳо нуқтаҳои аҳолинишини Россия гардиранд ва ин ба иқтисодиёту маънавиёт бетаъсир намонд.

Аҳолии шаҳрҳои Осиёи Миёна, аз он чумла Тоҷикистон асосан аз ҳисоби мардуми русзабон меафзуд. Дар ин кор асосан роҳбарони чумхури саҳмгузор буданд. Мутахассисони инженери-техники аз байни аҳолии маҳал намерасиданд. Ба ҷои тайёр кардани мутахассисони маҳали ба корхонаҳои саноатии навбунёд аз Россия мутахассисон даъват намуда, бо ҳонаву ҷой таъмин карда мешуданд. Инчунин дар бисёр мавридҳо барои таҳсил ба мактабҳои олии шаҳрҳои маракази ба ҷои кадрҳои маҳали, ҷавонони русзабон фиристода мешуданд. Ҷавонҳои маҳали аксар бекор мемонданд.

Солҳои 80-ум дар асоси нақшай маҳсус ба шаҳру дехоти

Россия сокинони Осиёи Миёна кўчонда мешуданд. Ин иқдом барои омезиши миллатҳои гуногун нигаронида шуда буд. Гарчанде, ки төъдоди аҳолии русзабон дар Тоҷикистон сол то сол зиёд мешуд ин ба таносуби умумии аҳолии чумхури таъсир расонда наметавонист. Таносуби миллатҳои таҳҷои меафзуд.

Ба мақсади амали гаштани идеологияи коммунисти дар бораи ягонагии ҳалқи Шӯрави дар солҳои 80-ум масъалаи муҳоҷир кардани аҳолии таҳҷои чумхуриҳои милли бардошта шуд.

Тамоми ин иқдомҳо норозигии миллатҳоро ба вучуд оварданд. Воқеъаҳои охири солҳои 80-ум дар ҷумҳуриҳои назди Балтика, Кавказ,

Молдавия, вилояти Мухтори Құхистони Қарағоғ, шаҳодати тезу тунд гардидани масъалаи милли мебошанд, ки чораҷӯи фавриро талаб мекарданд.

Тоҷикистон, ки нисбат ба дигар ҷумҳуриҳо орому осоишта буд, гоҳ-гоҳ аз худ дарак медод. Соли 1989 дар сарҳади ноҳияи Исфара бо Боткенти Қирғизистон дар масъалаи тақсимоти замин ноҳушиҳо рух доданд.

Дар қисме аз шаҳрҳои Ҷумҳурии мухтори Қрим, шаҳрҳои ҷудогонаи Ӯзбекистон аввалин гирдиҳамои ва намоишҳо ба амал омаданд. Дар баъзе мавридҳо ҳукумат маҷбур шуд, ки талаби мардумро иҷро кунад. Масалан солҳои 1977-1978 дар ҷумҳуриҳои Кавказ, Гурҷистон ва Арманистон барои мақоми давлати гирифтани забонҳои гурчи ва армани мубориза бурда шуд, ки талаби онҳо иҷро гардид.

БОЗСОЗИ ВА НАТИҶАҲОИ ОН.

Нимаи дуюми солҳои 80-ум дар Иттиҳоди Шӯрави ба сабаби сар шудани бозсози тағйиротҳои кулли ба амал омаданд. Бозсози натанҳо дар таърихи ҳалқҳои собиқ Иттиҳоди Шӯрави, балки дар мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ низ давраи дигаргуниҳои сиёси-иҷтимоиро ба амал овард.

Давлати Шӯрави дар миқёси байналхалки дар зарфи солҳои мавҷудияти худ мақоми бузургеро соҳиб буд. Дар солҳои охир аз сабаби роҳ додани камбузидҳо дар системаи

давлати, мамлакат аз тараққиёт боз монд. Дар чунин шароит роҳбарияти давлат ба мақсади наҷот додани системаи сиёсии давлати роҳи бозсозиро пеш гирифтанд. Онҳо тассавур карда наметавонистанд, ки иқдоми пешгирифтаи онҳо ба чи анҷом мейёбад. Дар амал бозсозии саршуда ба азнавсозии тамоми системай сиёси ва структураи иқтисоди оварда расонд.

Бозсози дар Иттиҳоди Шӯрави аз моҳи апрели соли 1985 сар шуд. Мақсади асосии он аз хотима додан ба бӯҳрони иқтисоди ва муайян намудани роҳи тараққиёти минбаъдаи ҷомеъа иборат буд.

Аз нимаи дуюми солҳои 80-ум дар мамлакат нақшай стратеги кор карда баромада шуд. Аз ҷиҳати сиёси мақсади бозсози барҳам додани бокимондаҳои соҳтори фармонфармоёнаи маъмури ва минбаъд инкишоф додани протсесси демократикунонии ҳаёти ҷамъияти иборат буд.

Аз ҷиҳати иқтисоди дар асоси истифодаи прогрессии илми-техники дар истеҳсолот баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ба нақша гирифта шуда буд.

Аз ҷиҳати иҷтимио-бемайлон бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии дар назар дошта шуда буд.

Дар соҳаи сиёсати байналхалқи аз нигоҳи тасавурути синфи даст қашидан ва ҳамкори бо мамлакатҳои капиталисти бо мақсади пойдор намудани сулҳ нишон дода шуда буд. Ҳулоса, равандҳои ислоҳоти кулли соҳаҳои соҳтори сиёси, иқтисоди-иҷтимио, фарҳанги ва муносибатҳои байналхалқиро дар бар мегирифт.

Яке аз самтҳои асосии бозсози ин демократикунонии ҳаёти ҷамъияти ба ҳисоб меравад. Демократикунонии ҳаёти ҷамъияти аз як тараф барпо карданӣ механизми боъзтимод дар назар дошта мешуд, ки ба воситаи он шаҳрвандон дар ҳалли масъалаҳои давлати-ҷамъияти фаъолона иштирок карда тавонанд. Аз тарафи имконияти ба фарҳанги умунибашари роҳ ёфтани ва нигоҳ доштани ҳукукҳои инсон нигаронида мешуд.

Яке аз самтҳои демократикунонии ҷомеъа ошкорбаёни ҳисобида мешуд.

Ошкорбаёни мебоист дар доираи қонун амали гардида,

ба ҳодисаҳо аз нуқтаи назари реали баҳо дода мешуд. Дар чомеа плюрализм (бисёрандеш) ҷори карда шуда, хизбҳои сиёси ташкил меёфтанд. Сохтори нави интихобот ҷори шуда, масъалаҳои муҳими ҳарактери сиёси доштаро ба тарики раъйпурси бо иштироки васеи шаҳрвандон ҳал карданд.

Иқдоми гузаронидани бозсози бевосита аз тарафи ҲҚИШ тайёр карда шуда буд. Равандҳои бозсози, ки дар заминай ошкорбаёни мегузашт, боиси тезутунд гаштанини вазъияти чомеа ва ташкил ёфтани се гурӯҳи мухталиф гардид.

Гурӯҳи аввал ҳоҳиши ба таври кулли тағиیر додани тамоми сохтори чомеаро намехостанд. Шиори асосии онҳо сотсиализми таҷдидшуда, федератсияи таҷдидшуда, бозори танзимшаванд ва ҳоказо буд.

Гурӯҳи дуввум- тарафдори бозсозии радикали, тамоман бекор кардани сохтори маъмури-фармондихи, барпо намудани иттиҳоди озоди мамлакатҳои соҳибихтиёр, эътироф намудани ҳуқуқи миллатҳо, бозори озод ва ҷори намудани шаклҳои гуногуни моликият ва ғайра.

Гурӯҳи сеюм- онҳое буданд, ки гоҳ ошкоро гоҳ пардапуш муқобили бозсози мебаромаданд. Онҳо тарафдори нигоҳ доштани системаи мавҷуда ва мавқеи роҳбарикунандай ҲҚИШ буданд.

Бозсозии чомеаи Шӯрави, ки ислоҳоти радикалии сиёсию иқтисодиро талаб мекард, нотамом монд. Илова аз он қачравиҳое, ки дар рафти ҳалли масъалаҳои иқтисоди ба онҳо роҳ дода шуданд, бӯхрони иқтисодии сотсиализмро тезониданд. Кӯшишҳои зиёде, ки аз давраи салатанати Ҳурушёв сар шуда, Брежнев, Андропов ва маҳсусан бозсозии Горбачёв пеши роҳи ин буҳронро гирифта натавонистанд. Дар мамлакат низому тартиб вайрон шуданд. Демократия ба бесарусомонии тамоми ҳаёти чомеа оварда расонд. Мафия, ки то ин давра пинҳони амал намуда, қариб тамоми иқтисодиётро ба даст гирифта буд, ба амалиёти ошкор гузашт. Садҳо кооперативҳо бо ном амал намуда, бо роҳи ғайриқонуни миллионҳо сӯмро соҳиб шуданд.

Гурӯҳҳои чинояткор ба фаъолияти рӯйрост гузашта, тамоми амволи давлатро ҳарида гирифтанд.

Пеш аз он, ки сабабҳои пошхӯрдани Иттиҳоди Шӯравиро дидар бароем, чанд сухан роҷеъ ба мавқеи Тоҷикистон дар давлати Шӯрави иброз мекунем.

Замони сотсиализм зуҳуроти пурхтилоф ва гуногунпаҳлӯ мебошад. Аз ин ҷиҳат таъсирӣ он низ ба зиндагии миллатҳои собиқ ИҶШС муҳталиф аст. Ин таъсирро танҳо аз ҷиҳати танқиди чун зӯроварии гайриқонуни ва чун зуҳури сиёсати абадкудрати шовинизми руси на бояд эзоҳ дод.

Сотсиализм ба тамоми каҷравиҳо, фаъолияти авомфирабонаи хизматчиёни зинаҳои гуногун моҳияти худро зоҳир намуд, манфиатҳои меҳнаткашонро дар худ таҷассум намуд. Сотсиализм ба манфиати ҳалқ арзи вучуд карда буд ва дар 74 соли ҳукумати шӯроҳо барои ҳалқ бисёр ҷизҳо дод. Танҳо шахсони қўрботин ҳамаро сиёҳ карда, намебинанд, ки мамлакати қағомондатарин аз ҷиҳати пешрафти иқтисоди дар ҷаҳон ба ҷои дуюм баромад. Құдрати мудофиавии пурқувват ба вучуд оварда, сатҳи зиндагии мардумро баланд бардошт.

Ин баҳусус дар кори боло бардоштани ҳочаги, фарҳанг, маорифи ҳалқ баръало ҳис карда мешавад. То солҳои 30-юм дар Тоҷикистон ягон донишкада ва ҷондидани ҳарони 1940 шумораи донишкадаҳои оли ба 6-то ва миқдори донишҷӯёни онҳо 2300-нафар расонда шуд. (Народное хозяйство СССР в 1922-1962г). Дар ҷумҳури дар давраи Шӯрави ҷандин корхонаҳои саноати соҳта шуда, шаҳрҳо бо иморатҳои замонави бунёд ёфтанд. Ҳамаи ин танҳо бо дасти тоҷикон соҳта нашудаанд. Дар таълим ва тарбияи зиёйёни тоҷик профессорони рус пеш аз ҳама саҳмгузор буданд. Маҳз дар замони Шӯрави нобаробарии амалии ҳалкҳои собиқ мамлакат бартараф карда шуд.

Тоҷикистон аз Иттиҳоди Шӯрави бисёр манфиат бардошт. Сатҳи саноат ва иқтисодиёти ин давраро ба замони пеш аз инқилоби муқоиса кардан мумкин нест. Албатта дар 25 соли охири мавҷудияти ИҶШС ба иқтисодиёти Осиёи Марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон камтарин қисмати маблағгузори чудо карда мешуд. Ин натиҷаи сиёсати

шовинизми бузургдавлатии руси буд, ки тавассути фаъолияти идораи марказии ҳукумати ИҶШС зохир мегардид. Ҳатто дар давраи шаҳспарастии Сталин ҳам барои инкишофи саноати Осиёи Миёна бештар ғамхори зохир карда мешуд. Дар он вакт саноати Осиёи Миёнаро аз нести ба вучуд оварда буданд. Дар солҳои охир қафомонии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Маркази сол то сол шиддат мегирифт.

Масалан, барои инкишофи минтақаи сиёҳзамин аз буҷаи марказ 35 млрд сум ҳарҷ карда шуд, ки ин ба тамоми ҳарочоти ҷумҳурии Осиёи Маркази баробар буд. (Литературная газета.- 1987.- 4март).

Дар натиҷаи чунин сиёсати сармоягузори бекории барзиёд ба вучуд омад. Дар Тоҷикистон бештар аз 200 ҳазор нафар бекорон буданд. (Правда.- 1989.- 16 сент.)

Тамоми ин ба даромади миллии ҷумҳури ва сатҳи талаботи аҳоли бетаъсир намонд. Даромади милли ба сари ҳар каси машгули меҳнат дар Осиёи Маркази аз 83% соли 1970 ба 75% дар соли 1979 ба 66% соли 1989 фаромад. (Социалистические исследования.- 1989.-№1.-С.9).

Нобаробари дар истеҳсолот боиси нобаробарии соҳтори иҷтимоӣ гардид. Масалан, дар Тоҷикистон дар соҳаи саноат 28% аҳолии банд буда, аҳолии шаҳрнишини Тоҷикистон 28% умумии аҳолии ҷумҳуриро ташкил медод. (Социалистические исследования.- 1989.-№3.- С.29). Ин нисбат ба дигар ҷумҳуриҳо нишондиҳандай пастарин буд.

Тарафи дигари сиёсати ҳукумат дар тадриҷан аз байн рафтани забонҳои милли асос ёфта буд. Забонҳои милли ИҶШС дар соҳаҳои коргузори торафт танг карда мешуд. Таълим дар мактабҳо ба забони руси ҷараён меёфт. Ҳангоми доҳилшави ба мактабҳои оли русҳо нисбат ба дигар миллатҳо бартарият пайдо мекарданд. Зоро миллиатҳои файрируслабон русиро хуб аз худ карда наметавонистанд. Аз ин сабаб дар корхонаҳои саноати, ки дар Ҷумҳуриҳои милли соҳта мешуданд, коргарони баландиҳтисос аз хисоби русҳо интихоб карда мешуд.

Тоҷикистон дар Итиҳоди Шӯрави нисбат ба ҷумҳуриҳои

дигар сусттар тараққи мекард. Ин ба сармоягузори вобаста буд. Масалан, аз соли 1976 то соли 1990 ба хар сокини Иттиҳод 9089 сум рост омада бошад, дар Тоҷикистон ҳамаги 3071 сумро ташкил медод. (Народное хозяйство СССР в 1990г.- С.67).

Ҳамин тариқ, сиёсати шовинизми давлати, ба он оварда расонд, ки ҳалқҳои маҳали аз ҷиҳати соҳтори иҷтимоӣ ва сатҳи истеҳсолот қафо мемонданд.

САБАБҲОИ БАРҲАМ ХЎРДАНИ ДАВЛАТИ ШЎРАВИ

Давлати Шўрави аз вақти таъсис (1917) то пошхури (1991) дар асоси қонуни диолектикаи, ки ба инкишофи ҷамъият ҳос аст, арзи вучуд дошт. Барои пош ҳўрдани Иттиҳоди Шўрави сабабҳои зиёди субъективи ва объективи буданд.

Пеш аз ҳама муносабати коргарон ба кор ниҳоят суст шуд. Ин ҳолат дар натиҷаи зарбаи рӯҳи ба мардум ба амал омада буд. Дар натиҷаи сиёҳкориҳо, ки тамоми ҳаёти ҷомеаро фаро гирифта буд, дар байни одамони поквиҷдон боиси рӯҳафтодаги гаштанд.

Бекурбшавии пул, паст гаштани даромади воқеии мардум ба он оварда расонд, ки ҳавасмандии модди ба меҳнат гум шуд. Меҳнат арзиши ҳудро гум кард. Одамони рӯҳияи меҳнатдӯстдошта низ аз қафои дастрас кардани манфиатҳои модди барои рӯзгузарони шуданд.

Вайрон шудани робитаҳои пештараи иқтисоди боиси имконпазир гаштани ташкили меҳнат оварда расонд. Паст шудани эҳтиром нисбат ба ҳокимият ва давлат ба паст шудани тартибот дар ҷомеа омили асосии вайрон шудани давлат буд.

Дар солҳои бозсози қатъи назар аз шиорҳо прогрессии илми-техники дар амал суст шуда буд. Муассисаҳо асосан маблағро ба беҳтар кардани шароити моддии коргарон сарф намуда, барои прогрессии техники маблағ намерасид. Дар натиҷа ақибмонии техники аз давлатҳои мутаракки авҷ гирифт. Техникаи фарсада талаботи коргаронро қаноатманд карда наметавонист.

Дар баробари омилҳои дохили барои пош хӯрдани давлати Шӯрави омили беруни низ вучуд доштанд. Ҳанӯз аз зуҳури худ давлати Шӯрави ба идеология ва сиёсати ҷаҳони капиталисти мӯқобил меистод. Дар мархилаҳои гуногун шакл ва роҳу воситаҳои муборизаи зидди Шӯрави дигар шуда бошанд ҳам, мақсад якҳел монда буд. Дар зарфи 74-соли мавҷудияти давлати Шӯрави ин мубориза ба воситай ҷанг (солҳои 1918- 1920 интервенсияи ҳарби-хориҷии 14 мамлакат, солҳои 1941-1945 ҷанги Бузурги Ватани), сиёсати ҷанги сард (солҳои 50-70-ум), ҷанги рӯҳи (санги идеологи) аз ҷиҳати иқтисоди ҳарби қашшоқ гардид.

Ҳанӯз соли 1910 Президенти он вақта ИМА Д.Тафт гуфта буд: «долларҳо назар ба снарядҳо пурсамартар амал карда метавонанд». (Ширин В. КГБ-ЦРУ. Секретные пружины перестройки.-М, 1997.-С. 65).

Дар ҳақиқат ИМА аз рӯи ин нишондод амал карда ба нияти ниҳоии худ расид. ИМА, пеш аз ҳама, меҳост, ки бо ҳар роҳ иқтисодиёти давлати Шӯравиро ҳароб, маънавиёти шаҳрвандонро пасту заҳролуд гардонда соҳти ҷамъиятиро ба нести барад. Ба ин мақсади ИМА бо тарафдорони худ дар Аврупо сиёсати пароканда намудани давлати Шӯравиро пеш бурда дар ин самт ягон ҷизро дареғ намедошт.

ИМА аз рӯи гуфтаи файласуфи Хитои Қадим Сунн-Ҷзи амал карда фаъолияти худро ба он равона намуд, ки барои дар байни ҳалқҳои Шӯрави низоъ андозад, ба фаъолияти ҳукумат ҳалал расонад, ҳар гуна маълумотҳои заруриро дастрас намуда, ҷавононро ба иғво бармехезонд.

Сиёсатмадорони ИМА на танҳо бо роҳи вайронкори дар иқтисодиёт, балки ҳарида гирифтани мансабдорон, санъаткорон ва кормандони соҳаҳои гуногун, ки ба раванди ҷомеа даҳолат карда метавонистанд, умеди қалон баста аз онҳо истифода бурданд.

Яке аз омилҳои асосии беруни, ки ба пошхӯрии давлати Шӯрави мусоидат намуд, ин дар дохили кишвар тайёр кардани қадрҳо буд, ки онҳо нисбати соҳти Шӯрави хисси бадбинона доштанд. Инчунин, аз ҳодимони давлатие, ки дурандешии сиёси хиради заковати сиёсию дипломатии

надоштанд, мохирона истифода бурда тавонистанд.

Мисоли ин муттаҳидшавии Германия ва сиёсати беандешонаи Горбачев дар Аврупои Шарқӣ мебошад.

Сиёсати ба ҷанг тела додани давлати Шӯрави низ аз мақсадҳои стратегии ИМА мебошад. ИМА барои қасди ҷангӣ ҳуд бар зидди Ветнам тавонистанд аз нуқтаи назари геополитики чунин шароит фароҳам овард, ки давлати Шӯрави артиши ҳудро ба Афғонистон ворид созад. Мақсад аз иқдом ин буд, ки давлати Шӯравиро ҳамчун давлати ҷангҷӯй дар ҷашми ҷаҳониён бандом кунад, аз тарафи дигар иқтисодиёти давлати Шӯравиро дар ин ҷанг сусту ҳароб гардонад. Барои ин Амрико на танҳо қӯшиш намуд, ки ҷанг дар Афғонистон қашол ёбад, балки рӯи рост ба муҷоҳидини афғон ёри дода аз ҳисоби мамлакатҳои дигар коалицияи зидди Шӯравиро ташкил карда буд. Мақсади дигари ниҳони ИМА аз он иборат буд, ки таъсири ин ҷанг ба ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ гузарад. Мисоли равшани он ҷангӣ бе маънни шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд.

Мақсади дигари стратегияи оид ба пароканда намудани Иттиҳоди Шӯрави бевосита дар доҳили давлат ҷанг андохтани ҳалқҳои гуногун буд. Ҷангӣ Озорбайҷону Арманистон дар атрофи масъалаи Қарабоги қӯҳӣ, Гурҷистону Абхазистон, Молдаваю ҷумҳурии назди Днестр, ҷанг дар Чеченистон далели ин гуфтаҳоянд.

Ҳамин тарик иттиҳоди Шӯрави имконияти идора кардани ҷумҳуриҳои иттиҳоқиро аз даст дод. Ҕумҳуриҳо паси ҳам соҳибистиқолии ҳудро эълон намуда, роҳҳои муҳталифи инкишоғро пеш гирифтанд.

ҚАРОР ДАР БОРАИ ПОШҲУРДАНИ ИТТИҲОДИ ШӮРАВИ

Иттиҳоди Шӯрави давлате буд, ки ҳалқҳои гуногуни дорои маданият, дараҷаи иқтисодӣ, аనъанаҳои муҳталиф доштаро дар доираи идеологияи коммунисти муттаҳид намуд. Дар баробари суст шудани таъсири идеологияи хизби шиорҳои милли боло рафт. Аввалин шуда барои ба даст даровардани истиқолият ҷумҳуриҳои назди Балтика Литва,

Латвия ва Эстония муборизаро сар карданд.

Масъалаи ба даст даровардани истиқолият дар анҷумани 1-уми депутатҳои ҳалқии РСФСР (моҳи май-июни соли 1990) мавриди муҳокима қарор гирифт. Дар ин анҷуман депутатҳо ба хулосае омаданд, ки шарти пешрафти иқтисоди ва мадании ҳалқҳои Россия ин ба даст даровардани истиқолияти комил мебошад. Чунин қарор аз тарафи Шӯрои Олии чумхуриҳои Белоруссия ва Украина ҳам қабул карда шуд.

Гарчанде, ки дар асоси қонуни асоси ба чумхуриҳо истиқолияти комил дода шуда бошад ҳам, дар амал иттиҳоди Шӯрави давлати унитари буд.

Барои амалан нигоҳ доштани давлати ягона роҳбарияти Шӯрави моҳи марта соли 1991 райъпурсии умумииттифоқи гузаронд. Дар райъпурси 9-чумхури ба гайр аз се чумхурии назди Балтика, Гурҷистон, Арманистон ва Молдавия иштирок карданд.

Дар натиҷа аз ҷор қисм се қисм барои нигоҳ доштани иттиҳоди Шӯрави райъ доданд. Махсусан дар Осиёи Миёна аксарияти мардум тарафдори давлати ягона раъй доданд.

Ба ин нигоҳ накарда вазъияти мамлакат то рафт тезу тунд мегашт. Моҳи марта соли 1991 шаҳтиёрҳои ҳавзаҳои қалонтарини мамлакат корпартой карда талабҳои сиёси: истеъфои Горбачев, пароканда кардани Шӯрои Оли ва съезди намояндагони ҳалқ ва супоридани ҳокимијат ба ихтиёри Шӯрои Федератсияро ба миён гузоштанд.

Барои мӯътадил гардонидани вазъият роҳбарияти давлат қарор дод, ки шартномаи иттифоқи тайёр карда шавад. Охиҳои моҳи апрели соли 1991 бо иштироки Горбачев ва роҳбарони 9-чумхури дар бораи бастани шартнома гуфтушунид шуда гузашт.

Дар ин вақт як қисми роҳбарони ҳизби, давлати ва ҳарби ба вазъияти ба амал омада муросо кардан нахоста 19-август ба воситаи радио ва телевизион дар бораи аз вазифа озод кардани Горбачев ва ба дasti комитети давлатии ҳолати фавқулода гузаштани ҳокимијат ҳабар доданд. Ба ҳайати комитети давлатии ҳолати фавқулода (ГКЧП) ноиби

президенти ИЧШС Г.Янаев, раиси парлумон Лукянов раиси шўрои вазирони ИЧШС В.Павлов, раиси комитети бехатари В.Крючев ва вазири корҳои дохили Б.Пуго ва дигарон дохил шуданд. Онҳо хостанд, ки бо ёрии қувваи ҳарби фаъолияти ГКЧП –ро чори кунанд, лекин мақсади онҳо амали нагашт.

Рӯзи 19-август Ельцин бо фармонҳои ҳукумати РСФСР фаъолияти ГКЧП-ён табадуллоти давлати маънидод карда, қарорҳои онро ғайриконуни арзёби намуд. Рӯзи 21-август дар сессияи Шўрои Олии РСФСР, амалиёти ГКЧП маҳқум карда шуда, аъзоёни он ба ҳабс гирифта шуданд. Аз ин давра кўшиши истиқлолиятхоҳии чумхуриҳое, ки барои бастани шартномаи нави умумииттифоқи тайёр будани худро изҳор карда буданд, дучанд зиёд гардид.

5-сентябри соли 1991 дар анҷумани намояндагони халқии ИЧШС органи роҳбарикунанда Шўрои Давлатии ИЧШС таъсис дода шуд, ки аз тарафи он барои нигоҳ доштани Иттиҳоди Шўрави кўшиш ба назар мерасид.

Лекин мавчи чудоихоҳи ҳамоно бо суръат давом мекард. 14-ноябр роҳбарони чумхуриҳои Россия, Белоруссия, Озорбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон дар бораи ташкил додани Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ССР) изҳори ақида намуда қарор доданд, ки то охирин соли 1991 Шартномаи нави иттифоқ тайёр карда шавад. 8-декабри соли 1991 роҳбарони Федератсияи Россия, Украина ва Белоруссия (Ельцин, Кравчук ва Шушкевич) дар бораи ташкил додани иттиҳоди давлатҳои мустақил (СНГ) шартномаро имзо карданд. 21 –декабр дар Алмаато роҳбарони Россия, Белоруссия, Украина, Озорбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Тоҷикистон ҷамъ омада, дар бораи пошхӯрдани Иттиҳоди Шўрави Деклоратсия қабул намуданд. Ниҳоят 25-декабр Горбачев дар бораи ҳамчун президенти ИЧШС аз вазифа истеъфо дода ба қарор имзо гузошт.

26-декабр 1991 палатаи Шўрои Оли ИЧШС дар бораи пароканда шудани Иттиҳоди Шўрави Деклоратсия қабул намуд.

Ҳамин тарик Давлати Шўрави, ки 25-октябри соли 1917 дар натиҷаи ғалабаи инқилоби сотсиалисти ташкил ёфта, аз

моҳи декабри соли 1922 Иттиҳоди чамҳои Шӯравии Сотсиалисти (СССР) ном гирифта буд, 26-декабри соли 1991 пароканда гардиш.

ТОЧИКИСТОН ДАВЛАТИ СОҲИБИСТИКЛОЛ

Тоҷикистон бо ҳусусиятҳои ба ҳуд хос дар байни ҷумҳуриҳои давлати Шӯрави фарқ мекард. Бояд иброз дошт, ки дар ҷумҳури ҷараёни барои озоди муборизабаранд вучуд надошт. Дар ҷамъияти сотсиалисти барои пайдоиши ҷунин қувваҳо замина ҳам набуд. Ҷунин ҳаракатҳо танҳо пас аз бозсозии Горбачеви пайдо шудан гирифтанд. Аммо ин қувваҳо барои гузаронидани тағироти қули тайёр набуданд, ҷуноне, ки дар ҷумҳуриҳои назди Балтика, Украина, Гурҷистон, Арманистон дидо мешуд, дар Тоҷикистон ҷунин ашхоси муайян ба назар намерасид.

Дар Осиёи Миёна нисбат ба дигар ҷумҳуриҳо миллати бедортар ва ҳудшиноҳта Ҷумҳурии Ӯзбекистон буд. Роҳбари ҷумҳури Ш.Рашидов дар тӯли солҳои дароз бо сиёсати ҳуд тавонист, ки ба роҳбарияти марказ наздик шуда, иқтидори иқтисодии ҷумҳуриро баланд бардошт.

Тоҷикистон ҷумҳурии аз ҳама ҳомӯш ва гапдаро буд. Ҳар он иқдоме, ки аз марказ гузаронида мешуд, дар Тоҷикистон даррав амали мегашт.

Аз ин сабаб ҳаракатҳои озодандеши дар Тоҷикистон дар зери таъсири равандҳои озодфикарии Россия ва дигар ҷумҳуриҳо ба вучуд омад. Барои ҳамин дар Тоҷикистон бар хилофи ҷумҳуриҳои дигар анъанаҳои демократи вучуд надоштанд.

Аввалин ҳаракатҳои озодандеши дар Тоҷикистон 22-феврали соли 1989 дар мавзӯи мавқеи забони форси тоҷики ва анъанаҳои милли ба вучуд омад. Гирдиҳамомадагони ш.Душанбе талаб менамуданд, ки ба забони тоҷики мақоми давлати дода шавад. Ҷунин ҷамъомадҳо дар дигар шаҳру навоҳии Тоҷикистон низ шуда гузаштанд. Дар натиҳа сесияи Шӯрои Олии Тоҷикистон 22-июли соли 1989 қонуни забонро қабул намуд.

Дар давраи тайёри ба интихоботи Шӯрои Олии ИҶШС

баҳори соли 1989 чомеаро ҳаракати озодихоҳи фаро гирифт. Бори аввал барои гирифтани мандати вакили байни ҷандин нафар номзадҳо мубориза сар шуд. Қувваҳои бо ном демократи дар атрофи номзадии ҳабарнигори мачаллаи «Правда» О-Латифи муттаҳид гаштанд.

Дар айни ҷӯшу ҳурушҳои сиёси дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳури созмонҳои мардуми ташкил ёфтанд.

Чунин созмонҳо дар Ӯротеппа ва Конибодом ба номи «Ваҳдат», дар Қўлоб бо номи «Ошкор» ва дар ш.Душанбе аз моҳи феврали соли 1989 бо номи «Маърифат» созмон дода шуданд.

Моҳи май соли 1989 маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» ташкил ёфт. Ин маҳфил дар шаҳрҳои Норак, Қўлоб, Кофарниҳону Ашт ва дигар ноҳияҳои ҷумҳури филиалҳои худро дошт. Онҳо ҳадафи асосии худро муҳокима ва ҳалли проблемаҳои иқтисодӣ, фарҳанги ва сиёси қарор доданд. Бояд зикр кард, ки аз сабаби паст будани маданияти сиёси рафти муҳокимарониҳо аъзоёни ин маҳфил ба ягон ҳулосаи умуми омада натавонистанд. Аз тарафи дигар дар ин маҳфилҳо ҳангоматалабон ширкат карда баҳсро ба ниқобигири табдил медоданд.

Бояд қайд кард, ки аз сабаби паст будани маданияти сиёси, мавҷуд набудан умумияти иҷтимиоӣ, ҳаёти ягонаи иқтисодӣ, баланд будани ҳиссияти маҳалгарои ва омилҳои дигар тамоми ин созмонҳои ба ном мардуми ва азҳобҳои дигаре, ки баъдтар ташкил ёфтанд ба ҷои беҳбуди дар ҷумҳури мардумро ба қавму қабоил дар асоси маҳалҳо тақсим карданд, ки ин боиси сар задании ҷангиги шаҳрванди гашт.

Замони бозсози дар ҷумҳури ҳизбу чунбишҳо ташкил ёфтанд. Аввалин чунбиш бо номи «Растоҳез» 15-сентябри соли 1989 ташкил ёфт.

Ойиннома ва барномаи «Растоҳез» қабул гардид, ки дар он ба фикри созмондиҳандагони он роҳҳои аз бӯҳрони сиёси ва иқтисоди баромадан нишон дода шуда буд. Чунончи мубориза ба муқобили системаи мавҷуда (бюрократии маъмури, фармондигӣ), консепсияи Мустақилияти иқтисодӣ,

ташкил намудани хазинаи арзҳои чумхури, бонки милли ва ғайра дар назар дошта шуд.

Созмони «Растоҳез» дар интихоботи Шӯрои Олии Тоҷикистон, фаъолона иштирок намуда, барои ҳокимият мубориза мебурд. Лекин чи тавре, ки баъдтар маълум шуд созмони «Растоҳез» дар ҳодисаҳои хунини чумхури ширкат дошт ва дар назди интихобкунандагон мақсадҳои ниҳони он равшан гардид.

12-феврали соли 1990 дар пойтаҳти чумхури дар бинои КМ ҲҚ Тоҷикистон ҷандсад нафар ҷамъ омада, нисбати қабул кардани гурезаҳои армани эътиroz баён карданд. Баъдтар дар рафти гирдиҳамои ба бетартиби ва горату оташзани даст заданд.

Ин аввалин ҳодисаи нохуш дар чумхури буд, ки аз тарафи қувваҳои иртиҷои дастгири ёфт.

Равандҳои дигаргунсози дар дигар чумхуриҳои ба ҳаёти сиёсии Тоҷикистон бе таъсир намонд. Моҳи апрели соли 1990 Шӯрои Оли қонун дар бораи бекор кардани мақоми роҳбарикунандай ҳизби коммунисти дар системаи сиёсии чумхури қабул намуд.

Баъдтар Шӯрои Олии Тоҷикистон ду қонун дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъияти ва воситаҳои аҳбори умуро қабул кард.

Мувоғики онҳо дар чумхури созмону ҳизбҳои сиёсии гуногун дар доираи қонуни асосии чумхури амал карда метавонистанд.

Ҳамчунин шаҳсони алоҳида метавонистанд рӯзномаҳо бароранд ва аз дигар системаҳои аҳбори умум истифода баранд.

Чи тавре, ки маълум аст, Тоҷикистон дар 74-соли мавҷудияти иттиҳоди Шӯрави як қисми таркибии ин давлат буд ва дар чумхури системаи як ҳизби ҷори буд. Дар авали солҳои 90-уми қарни XX дар чумхури даҳо ҳизбҳои сиёси пайдо шуданд.

Дар ташаккули системаи бисёрхизби қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъияти дар Тоҷикистон» ва «Дар бораи ҳизбҳои сиёси» (декабри соли 1990) мусоидат намуд.

Дар чумхури пас аз гузаштани мавчи хизбозиҳо маъракаи ташкил намудани созмонҳои гуногун хусусияти маҳали дошта вусъат ёфт. Ташабускори ташкил шудани чунин созмонҳо асосан онҳое буданд, ки дар вақташ аз мансаб дур шуда буданд. Аз ин рӯ онҳо меҳостанд, ки ба созмонҳои маҳали худ такя карда, ба арсаи сиёсат бароянд. Аввалин шуда созмонҳои ҷамъияти сиёсии «Лаъли Бадаҳшон» ва «Мехри Ҳатлон» ташкил ёфтанд. Дар давоми солҳои 1991-1992 боз созмони «Ҳамдилон»-и сокинони вилояти Ленинободро фаро гирифт. Чунин созмонҳо байни аҳолии водии Қаротегин, Истаравшан, Зарафшон низ ташкил ёфтанд. Ташкил ёфтани ин созмонҳо, ки дар асоси принципи маҳалгарои асос ёфта буд ба вахдати милли мусоидат накарданд. Балки ҷудоиандозию маҳалгароиро ба вучуд оварда, сабабгори ҷанги доҳили шуданд.

Мутаасифона, дар чунин шароити барои ҷумхури ҳассос кормандони давлати ва қувваҳои низоми низ ба ҷои ҳимояи манфиатҳои умуми милли ба ғуруҳҳои маҳали-қавми авлоди тақсим шуда, мардуми қишварро ба ду лангари муқобил ҷудо карданд.

Системаи бисёр ҳизби дар мамлакатҳое ташакул меёбад, ки дар он ҷо шаклҳои гуногуни моликият ва гуногунандеши зиёдтар инкишоф ёфтааст. Зоро ҳислати муҳимтарини ҳизбҳо аз дигар ташкилотҳои оммави дар он аст, ки структураи ташкили дорад ва принципу мақсадҳои ошкоро дар барнома ва оинномаҳояшон аниқ муайян карда шудааст. Яъне ҳизб ин ташкилоти сиёсии ғайри давлатии ғурӯҳи одамон буда, мақсади асосии он мубориза барои ба даст овардани ҳокимиияти сиёси мебошад. Ҳизбҳо барои амали намудани мақсадҳои худ панҷ вазифаро иҷро мекунанд: Иҷтимоӣ, идеологи, сиёси, идоракуни ва электорали (интихобкунанда).

Ҳизбҳо аз ҷиҳати характеристи худ ба ҳизбҳои кадри ва оммави, аз рӯи рафтгар дар ҷомеъа ба демократи, тоталитари, аз рӯи мақом дар системаи сиёси ба ҳизбҳои ҳукмрон, муҳолифин, аз рӯи ақида ва характеристи инкишофи ҷомеъа ба ҳизбҳои эволюциони, ислоҳотчиги, инқилоби, радикали, аз рӯи равия идеология ба ҳизбҳои рост (консервативи,

либерали) ва гап (сотсиалисти, коммунисти ва гайра) тақсим мешаванд.

Нисбати ҳизбҳои дигар ҳизбҳои радикали хусусияти хос доранд. Фарқияти ҳизбҳои радикали дар он аст, ки онҳо гузарондани тағйироти куллиро дар тамоми соҳаҳои ҳайёти ҷамъияти пеш мегиранд. Барои амали гардонидани вазифаҳои дар пеш истода аз тамоми воситаҳо ба монанди сўйқасд, куштор, репрессия, таркиш, сўхтор, гаравгонгирӣ одамон ва гайра истифода мебаранд. Ин ҳизбҳо вазъиятро тезу тунд гардонда бо шиори «касе бо мо нест вай зидди мост» амал мекунанд.

Пайдоиш ва инкишофи ҳизбҳои сиёсии Тоҷикитсон аз солҳои 90-ум сар шуда ду давраро дар бар мегирад:

1) Ин давра баъди Анҷумани Ш-депутатҳои ҳалқии Иттиҳоди Шӯрави (марти соли 1990), ки моддаи 6-уми Конститутсияи Иттиҳоди Шӯрави дар бораи роли пешбарандагии ҳизби коммунистии Иттиҳоди Шӯрави бекор карда шуд, сар мешавад. Дар ин давра аввалин ҳизб, ҳизби демократии Тоҷикистон 10-августи соли 1990 таъсис ёфт, ки онро Вазорати адлияи Ҷумҳурии Шӯравии Тоҷикистон 21-июн ба қайд гирифт. Азбаски дар ҳодисаҳои солҳои ҷанги шаҳрванди шарик будани ҳизби Демократии Тоҷикистон исбот шуд, бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21-июни соли 1993 фаъолияти он қатъ гардид. Моҳи июни соли 1993 дар Афғонистон Иттиҳодияи муттаҳидаи муҳолифин ташкил карда шуд, ки ҳизби демократии Тоҷикистон ва ҳизби наҳзати ислом ба он дохил шуданд.

Ҳизби Наҳзати Ислом 6-октябри соли 1990 ба сифати шӯъбаи ҳизби умумииттифоқии наҳзати Ислом ташкил карда шуд. Баъди ба даст омадани истиқлолияти милли Тоҷикистон вазорати адлияи Тоҷикистон Ҳизби Наҳзати Исломро ҳамчун ташкилоти ҷумҳурияви 4-декабри соли 1991 ба қайд гирифт.

2) Давраи дуюми ҳизбҳои сиёси дар Тоҷикистон аз соли 1993 сар шуд. Моҳи июни соли 1993 Президиуми суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ҳизби Наҳзати Исломро барои вайрон кардани Конститутсия ва қонун дар бораи

Иттиҳодияҳои ҷамъияти манъ кард. Вале 12-августи соли 1999 Президиуми суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин қарорро бекор намуда, ҳизби Наҳзати Ислом аз нав ба фаъолият сар кард.

Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон як қисми таркибии ҳизби Коммунистии Иттиҳоди Шӯрави буд. Азбаски дар Руссия баъди воқеъаҳои августи (ГКЧП) фаъолияти ҳизби коммунисти қатъ гардид. 4-сентябрини 1991 бо қарори пленуми Комитети Марказии ҳизби Коммунистии Тоҷикистон, аз ҳайати ҲҚИЧШ баромада, ҳизби мустақил эълон карда шуд.

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 17-марти соли 1992 ҳизби Коммунистии Тоҷикистонро ба қайд гирифт.

Баъди сессияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳури як қатор ҳизбҳои сиёси ташкил ёфтанд.

Аввали соли 1993 ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон ташкил ёфт. Аз моҳи июли соли 1997 ин ҳизби Ҳалқи Демократии Тоҷикистон ном гирифт. Моҳи ноябрини 1995 ҳизби Адолатҳоҳи Тоҷикистон ташкил ёфт. Моҳи июни соли 1996 бошад, ҳизби Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис карда шуд.

Моҳи декабри соли 1994 дар шаҳри Алма-Ато анчумани фавқуллода ҳизби Демократи баргузор гардид. Дар натиҷаи ихтилофҳои дохили ҳизб, қаноти чапи ҳизб мавқеи ояндаи ҳизбро муайян карда ташкилёбии ҳизбро эълон намуд. Моҳи июли соли 1995 Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон онро ба қайд гирифт.

Соли 1998 (моҳи ноябр) «Дар бораи ҳизбҳои сиёси» қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд, ки дар инкишофи минбаъдаи фаъолияти ҳизбҳо нақши муайян бозид. Мувофиқи ин қонун ҳар як ҳизб ҳуқуқ дорад номзадҳоро дар интихобот ба мақоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон макомоти намояндаги пешбари намояд, дар иттиҳодияҳо иштирок намоянд, дар бораи худ маълумот интишор намуда мақсаду вазифаҳои худро ташвиқу тарғиб намоянд, воситаҳои ахбори оммаро истифода баранд, нашрияи худро созмон диханд, мувофиқи (дар доираи) қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлису гирдиҳамои ва намоишҳо гузаронанд.

Хизбҳои сиёсии Тоҷикстон аз рӯи равияю мақсадҳои барномавии худ ба се гурӯҳ ё равия тақсим мешаванд:

1) Ҳизбҳое, ки бо шиорҳои либераливу демократи баромад мекунанд ва ҷомеаро ба сӯи демократия ва иқтисоди бозоргони ҳидоят мекунанд:

2) Ҳизбҳо ва қувваҳои сиёси, ки тарафдори соҳти исломи мебошанд:

3) Ҳизбҳои тамоюли чап дошта, тарафдори барқарор намудани арзишҳои сотсиалисти мебошанд.

Ҳамаи ҳизбҳо кӯшиш доранд, ки дар интихоботи парламент иштирок намуда, барномаи худро амали созанд.

Дар интихобот ба маҷлиси намояндагон ва маҷлисҳои маҳали, ки соли 2000 баргузор гардианд, аз тарафи ҳизбҳои сиёси кӯшиш карда шуд, ки номзадҳо ба мақомоти намояндаги мувофиқи рӯйхати азҳоби сиёси ва худпешбари карда мешуданд. Чунин тарзи иштироки азҳоби сиёси дар маъракаи интихоботи дар қонунҳои Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи вакilon ба маҷлисҳои маҳали вакilonи ҳалқ қонуни карда шуданд».

Дар интихоботи соли 2005 аз 63 вакили маҷлиси намояндагон 22 нафар аз рӯйхати ҳизбҳои сиёси пешниҳод шуданд. Мувофиқи ҷамъбасти натиҷаи интихобот аз шаш ҳизб, танҳо ҳизбҳои Ҳалқи Демократи, Коммунисти ва Наҳзати Ислом монеаи панҷ фоизаро гузашта тавонистанд. Ҳизби Ҳалқи Демократи 74,9, ҳизби Коммунисти -13,64 ва Ҳизби Наҳзати Ислом-8,9 фоизи овозҳои интихоб қунандагонро соҳиб шуданд.

Ҳизбҳои Демократии Сотсиалисти ва Демократи дар парламент намоянда надоранд.

ТАШКИЛ ЁФТАНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.

Чуноне, ки пештар қайд карда шуд, ташаккул ва инкишофи давлати тоҷикон дар асри XX ҷорӣ давраи таърихири дар бар мегирад. Давраи ҷорӯми он аз қабули қонуни дар бораи соҳибистиклолии ҷумҳури, аз соли 1991 сар мешавад.

Дар ибтидои солҳои 90-ум Иттиҳоди Шӯрави имконияти

идора намудани чумхуриҳои иттифоқиро аз даст дод. Бинобар ин собиқ чумхуриҳои иттифоқи паси ҳам соҳибистиклолии худро эълон намуда, роҳҳои гуногуни инкишофи мустақилоаро пеш гирифтанд. Дар баробари онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар иҷлосияи II-уми Шӯрои Оли «Декларатсия дар бораи соҳибистиклолии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон»-ро қабул намуд. 9-сентябри соли 1991 дар иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Оли ба ин декларатсия тағйироту иловаҳо дохил карда шуда, «Эъломия дар бораи давлати мустақили Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуд.

Мустақилият барои Тоҷикистон дар шароите насиб гардид, ки чумхури ба он омода набуд. Мутахассисони ҳарби, сиёsatшиносони варзида ва дипломатҳои соҳибмаълумот надоштем. Соҳибихтиёри мо дар натиҷаи муборизаи ҳалқҳои дигар, аз ҷумла ҳалқҳои назди Балтика, Озаріҳо, Гурҷиҳо, Українҳо барои истиқлолият ба даст дароварда шуд.

Ҳалқи тоҷик дар шароити ба даст дароварданӣ озоди дорои умумияти иҷтимоӣ чун марз набуд. Қисмҳои гуногуни марзи тоҷикон дар таърихи баъди давлатдории Сомониён ҷузъи давлатҳои бегона (Аморати Бухоро, ҳонигарии Қуқанд, Руссия, Афғонистон) буд. Аз сабаби чунин парокандагии миёни тоҷикон ҳеч гуна умумияти иқтисоди ва этники ва манғиатҳои умумии марзи ба миён намомада буд. Дар Тоҷикистон инчунин ҳаёти ягонаи иқтисоди набуд. Минтақаҳои ҷудогонаи Тоҷикистон дар фасли зимистон бо ҳам алоқа надоштанд. Тарзи зисту зиндагонии навоҳиҳои ҷудогонаи Тоҷикистон (ноҳияҳои кӯҳистон аз ҳамвориҳои ҷумҳури) аз якдигар фарқ мекард. Бесабаб нест, ки ҷангӣ шаҳрванди дар Тоҷикистон шакли муборизаи қавмҳои маҳали гирифт. Дар замони Шӯрави ашрофон, амалдорони ҳар минтақа барои ҳукмрони дар ҷумҳури мубориза мебурданд. Сабаби дар сатҳи пасти тараққиёт қарор доштани Тоҷикистон барои сар задани ҷангӣ шаҳрванди омили асоси буд. Қашшоқи, бекори ва набудани дурнамое барои беҳбудии вазъият, ба оқибатҳои вазнин оварда расонад.

Дар рафти ҷанги шаҳрванди ба гурӯҳи оцизи бунёдгарон шахсоне ҳамроҳ шуданд, ки ғояҳои қозиёт барояшон тамоман аҳамият надошт.

Сабабгори ҷанг онҳое буданд, ки орзӯи ҳукмрон шудан орзу доштанд.

Ба онҳо мутасибоне, ки дар тамоми мамолики мусулмони мавҷуданд, ҳамроҳ шуданд ва ба хулосае омаданд, ки замони ҳукмронии онҳо фаро расид. Акнун бояд аз рӯи шариат зиндаги оғоз намуд.

Дар ин ҷараён тамоми мухолифони соҳти коммунисти муттаҳид шуданд, гарчанд онҳо баъди ғалаба мақсаду тасаввуроти мухталиф доштанд. Онҳоро фақат як чиз вайрон кардани соҳти ҷамъияти сотсиалисти муттаҳид намуд.

Таъсири бевоситай Узбекистон, Эрон, Покистон, Арабистони Сауди ва Афғонистон низ ба ҷанги дохилии Тоҷикистон хеле зиёд буд.

Мавҷуд будани боқимондаҳои қавми-авлоди барои ба ҷанг қашиданӣ минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон сабаб гардид.

Тамоми ин омилҳо сабаб шуданд, ки Чумхурии Тоҷикистон нисбати дигар ҷумҳуриҳо фарқ қунад.

Албатта барои сар шудани ҷанги шаҳрванди дар Тоҷикистон ба ғайр аз омилҳои дар боло нишон дода шуда, инчунин, мавқеи ҷуғрофи - стратеги, геополитики давлатҳои ҳориҷи низ сабаб шуд.

Фарқияти ҷанги дохилии Тоҷикистон боз дар он буд, ки ҷанг ба доираи худ тоҷикони минтақаи қӯҳистони ҷумҳуриро қашид.

Дар натиҷаи қӯшишҳои зиёди ҳукумат, ташкилот ва созмонҳои байналмилали, давлатҳои кафил, ақли солим боло гирифт ва сулҳ дар ҷумҳури барқарор карда шуд.

ТОҶИКИСТОН ДАР РОҲИ ВАҲДАТ ВА БУНЁДКОРИ

Иҳтилофҳои дохили, бесалоҳияти, маҳалгарои ва қӯшишҳои бар сари қудрат омадани сарварони минтақави ба он оварда расонд, ки Тоҷикистон ба ҷанги дохили қашида шуд. Ҷанги шаҳрванди аз соли 1992 то соли 1997 давом карда

ба иқтисодиёт ва маънавиёти ҳалқи тоҷик таъсири калон расонд.

Чандин ҳазор мардум тарки ватан карда, ба хориҷи қишивар гуреза шуданд. Боигарии чумхури тороҷ гардид. Иқтисодиёт ҳароб гашт. Асоситаринаш он буд, ки маънавиёт коста гардида, обрӯи байналхалқии Тоҷикистон паст гардид.

Дар хотима додани ҷангӣ бе маъни пеш аз ҳама саъю талошҳои ҳукумати чумхури ҳело калон буд. Бо ташаббуси Президенти чумхури Э.Раҳмон як силсила тадбирҳо андешида шуданд, ки онҳо барои таъмини сулҳ ва ба Ватан баргаштани гурезагон мусоидат намуданд.

Саҳми ташкилотҳои байналхалқии ҷаҳон, пеш аз ҳама Созмонҳои Миллали Муттаҳид дар таъмини сулҳи байни тоҷикон ҳело назаррас мебошад.

Созмони Миллали Муттаҳид аз як тараф ба аҳолии чумхури қӯмаки башардӯстона расонда бошад, аз тарафи дигар дарбарқарор намудани сулҳ ва гуфтушуниди байни тоҷикон мусоидат намуд.

Саҳми ташкилотҳои дигари байналхалқи, Созмони амният ва ҳамкори дар Европа (САХЕ), Созмони конфронси исломии, иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ) дар барқарор намудани сулҳ ҳело калон аст.

Бо қӯшиши ҳукумати чумхури аз моҳи апрели соли 1994 гуфтушуниди байни тоҷикон оғоз ёфта, ки дар давлати Исломии Афғонистон, Эрон (дар шаҳрҳои Текрон, Машҳад), Покистон, Алма-ато, Ашқобод, Бишкек ва Москва идома ёфт.

Дар натиҷаи ин гуфтушунидҳо 17-сентябр соли 1994 дар Текрон тарафҳо дар бораи бас кардани амалиёти ҷангӣ дар давраи гуфтушунид созиш бастанд.

Дар нигоҳ доштани якпорчаги, ваҳдати милли ва яқдигарфаҳми бо иштирок ва имзо аз тарафи 50 ҳизбу созмонҳо саҳми калон бозид.

Ҳар ду тараф (Ҳукумати чумхури ва Иттиҳодияи Муҳолифони Тоҷик) ба ҳулоса омаданд, ки роҳи ягонаи аз вазъияти ба амал омада баромадан ва нигоҳ доштани мустақилияти Тоҷикистон имзои сулҳ ва ваҳдати милли аст.

23-декабри соли 1996 дар шаҳри Москва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон бо роҳбари Иттиҳодияи мухолифони тоҷик С.Нури воҳӯрда, бо ширкати намояндагони маҳсуси муншии умумии Созмони Миллали Муттаҳид дар бораи ташкил додани «Комиссияи оштии Милли» дар давраи гузариш созишнома имзо намуданд. Ба зиммаи комиссияи Оштии милли чунин вазифаҳо гузошта шуданд:

- Ҳалли маҷмӯи проблемаҳо вобаста ба Оштии Милли;
- Амали гардиданӣ вазифаҳое, ки дар ҷараёни музокироти байни тоҷикон ба даст оварданд;
- Комиссия бояд ба фароҳам сохтани муҳити бовари ва баҳшидани гуноҳҳои ҳамдигар мусоидат намояд;
- Комиссия гуфтушуниди васеъи қувваҳои гуногуни сиёсии мамлакатро барои истиқор ба таҳқими созгори милли дар Тоҷикистон таъмин намояд;
- Комиссия мақомоти муваққати буда, дар давраи гузариш ташкил карда мешавад;
- Комиссия баъди ташкили парламенти нав мақомоти роҳбарикунанда фаъолияти худро қатъ менамояд.

Тамоми чорабиниҳо имконият доданд, ки 27-июни соли 1997 дар шаҳри Москва созишномаи умумии байни Ҳукумат ва Иттиҳодияи мухолифони тоҷик ба имзо расид.

Баъди ин воқеъаи таърихи дар Тоҷикистон тадбирҳои муҳим аз қабили ба соҳтори ҳукумат доҳил кардани намояндагони мухолифин, баргардондани гурезаҳо, таъмин намудани фаъолияти озодонаи тамоми ҳизбҳо ва ҷараёнҳои сиёси андешида шуданд.

Ҳамин тавр, Тоҷикистон бо роҳи таракқиёти бунёдкорона ва созандаги ба бунёди давлати ҳуқуқбунёди дуняви доҳил гардид.

СОХТОРИ СИЁСИИ ДАВЛАТИ ТОҶИКИСТОН

Соҳтори сиёсии давлати Тоҷикистонро Сарқонуни (Конститутсия) он муайян менамояд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6-ноябрини соли 1994 бо роҳи раъйпурсии умумихалқи қабул гардидааст, ки мувофиқи он

Тоҷикистон давлати соҳибихтиёر, демократи, ҳуқуқбунёд, дуняви ва ягона мебошад.

Дар Тоҷикистон шакли идораи президенти амал мекунад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (хукумат) аст.

Президенти кишвар пеш аз ҳама сарвари давлат ва намояндаи он дар арсаи байналмиллали буда, вазоратҳо ва хукуматҳои давлатиро бо ризояти парламент таъсис ва барҳам медиҳад. Сарвазир ва дигар аъзоёни хукуматро таъмин ва озод мекунад ва фармонҳоро барои тасдиқ ба Маҷлиси Оли пешниҳод менамояд.

Президент дастгоҳи иҷроияи Президентро таъсис медиҳад. Раисони вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳоро таъин ва озод мекунад. Бо ризояти Маҷлиси Оли прокурори генерали ва муовинони ўро таъин ва озод мекунанд. Ба тадбики сиёсати ҳориҷи роҳбари мекунад, шаҳрвандонро ба ҷоизаҳои давлати, нишонҳо ва унвонҳои ифтиҳори сарфароз мегардонад, дар бораи вазъи кишвар масъалаҳоеро, ки заруру муҳим мешуморад ба баррасии Маҷлиси Оли пешниҳод менамояд.

Дар асоси сарқонун Президенти сарвари давлат ва хукумат буда, тамоми ҳокимияти иҷрояро бо розигии Маҷлиси Оли таъмин менамояд. Президент Сарфармондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар сурати вайрон кардани Сарқонун, савгандшикани, содир кардани хиёнат ба давлат бо назардошти хулосаи Суди конститутсиони бо тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораяи аъзоёни Маҷлиси Милли даҳолатпазирии Президентро бекор карда метавонад.

Бо кӯшиши зиёди Ҳукумат, қувваҳои солимфикр ва ватанпарвари доҳили, кӯмаку дастгирии қувваҳои байналхалқи ва давлатҳои ҳамсоя 27-июни соли 1997 сулҳ дар Тоҷикистон пойдор гардид.

Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои осоишта барои соҳтмони давлати ҳуқуқбунёд ва демократи дилпурона мубориза бурда истодааст.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Раҳмонов Э. Тоҷикон дар оинаи таърих.- Душанбе, 1996.
2. Раҳмонов Э. Давлати тоҷикон: аз Сомониён то оғози асри XXI.- Душанбе. 1999
3. Раҳмонов Э. Тоҷикистон: ҷаҳор соли истиқлолият ва худшиноси.- Душанбе, 1996.
4. Раҳмонов Э. Тоҷикистон: дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутамадин.- Душанбе, 1996.
5. Асламов М. Пахан шудани идеяҳои ленинизм дар Тоҷикистон.- Душанбе, 1971.
6. Айни С. Таърихи амирони мангитияи Бухоро. Куллиёт. Ч.10.-Душанбе, 1986.
7. Айни С. Таърихи инқилоби Бухоро.- Душанбе, 1987.
8. Бобоҳонов М.Б. Таърихи Русия дар замони сармоядори.- Душанбе, 1996.
9. Ваҳобов Т. Бозсози ва статуси забони тоҷики.- Душанбе, 1990.
10. Фафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Охири асри миёна ва давраи нав. Қисми II.- Душанбе, 1985.
11. Давлатбеков Н.Д., Қабудов Д.К., Додоҳонов М. Давраи феодали ва ташаккули муносибатҳои феодали. (Маводи таълими).- Душанбе, 2006.
12. Дарси хештаншиноси.-Дафтари 1.- Душанбе, 1989; Дафтари 2.-Душанбе, 1991.
13. Доњиш А. Наводир –ул-вақоءъ. Қисми 1-2.- Душанбе, 1988-1989.
14. Доњиш А. Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангитияи Бухоро.- Душанбе, 1992.
15. Каримов Т. Тоҷикистон дар давраи революцияи солҳои 1905-1907.- Душанбе, 1986.
16. Материалҳо оид ба таърихи ҳалқи тоҷик.- Душанбе, 1991.
17. Масов Р. Фарёди курбониён. Нидо аз саҳифаҳои таърих.- Душанбе, 1991.
18. Ленин В.И. Ба рафиқон коммунистони Туркистон. Асаҳро. Ч. 30.
19. Очеркҳои таърихи КПСС.- Душанбе, 1969.
20. Раҷабов З.Ш. Аз таърихи афкори ҷамъияти-сиёсии ҳалқи тоҷик.-Душанбе, 1967.
21. Сечкина Л.П. Фарзандони шарафманди Тоҷикистон. -Душанбе, 1968.
22. Ҳақиқати таъриҳ: Саҳифаҳои ноаёни таърихи

- Парития Коммунистии Тоҷикистон.- Душанбе, 1990.
- 23.Ходизода Р. Аҳмади Доңиш.- Душанбе, 1976.
24. Хотамов Н.Б. Таърихи ҳалқи тоҷик. (Аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924).- Душанбе, 2001.
- 25.Раҳмонов Э. Доклад на семнадцатой сессии верховного Совета Республики Таджикистан.- Душанбе, 1993.
- 26.Раҳмонов Э. Политика мир и созидания.- Душанбе, 2001.
- 27.Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России.- М.: 1931.
28. Акрамов А.,авлиякулов К. В.И.Ленин, Туркоссия и укрепление Советской власти в Средней Азии.-Ташкент, 1991.
29. Аксёнов Ю.С. Послевоенный сталинизм.- М., 1991.
30. Актуальные проблемы истории таджикского народа. Сб.статей.- Душанбе, 1998.
31. Бухарин Н.И. О новой экономической политике и наших задачах.- М., 1998.
32. Гражданские политические движения в Таджикистане. -Душанбе, 1990.
33. Гадоев А. Союз и дружба в делах.-Душанбе, 1990.
34. Ишанов А. Бухарская Народная советская Республика.- Ташкент, 1969.
35. Евлахов А. Кризис КПСС.- М., 1991.
36. Искандаров Б. Из истории Советского строительства в Таджикистане.-Душанбе, 1983.
37. История Россия XX века.- М., 2001
38. История Таджикской ССР.- Душанбе, 1983.
39. Из истории индустриализации в Таджикской ССР.-Душанбе, 1972.
40. История коммунистической организации Средней Азии.-Ташкентт, 1967.
- 41.История таджикского народа. Т.3. кн.1.- М., 1964.
42. Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX начале XX века.-Душанбе-Алма- Ата, 1967.
43. История топорного разделения.- Душанбе, 1991.
44. Набиев Р. Советский Таджикистан.- М., 1982.
45. Раҳимов С.Р. Всё для фронта, всё для победы.- Душанбе, 1990.
46. Хотамов Н.Б. Свержение эмирского режима в Бухаре.-Душанбе, 1997.

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА.....	3
МАЗДАКИЯ.....	13
ВАЗЪИЯТИ ИҚТИСОДИ – ИҼТИМОИИ НОҲИЯҲОИ ҶАНУБИ ШАРҚИ ВА МАРКАЗИИ ТОҼИКИСТОН ТО ИСТИЛОИ АМОРАТИ БУХОРО. ТАҼРИХИ СИЁСИ.	
ЧОЙГИРШАВИИ ХАЛҚИ ТОҼИК.....	29
ИСТИЛОИ НОҲИЯҲОИ ҶАНУБУ ШАРҚИ ВА МАРКАЗИИ ТОҼИКИСТОН АЗ ТАРАФИ АМОРАТИ БУХОРО.....	43
ИҚТИСОДИЁТ ВА ХОЧАГИ ДАР ОХИРИ АСРИ XIX.	
ЗАМИНДОРИ ВА ХОЧАГИИ КИШЛОҚ.....	53
МУБОРИЗАИ ХАЛҚИ ТОҼИК БАР ЗИДДИ СИЁСАТИ МУСТАМЛИКАДОРИ.....	68
ХУЛОСА.....	73
ТАҼРИХИ СИЁСИ, АФКОРИ ҶАМЬИЯТИ ХАЛҚИ ТОҼИК ДАР ОХИРИ АСРИ XVIII-ИБТИДОИ АСРИ XIX.....	75
АФКОРИ ҶАМЬИЯТИИ -СИЁСИИ ХАЛҚИ ТОҼИК ДАР ЗАМОНИ САЛТАНАТИ СУЛОЛАИ МАНФИТИЁН.....	77
ВАЗЪИЯТИ СИЁСИ- ИҼТИМОИИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIX.....	81
ВАЗИ ҶАМЬИЯТИИ СИЁСИИ ТОҼИКОН ДАР ХОНИГАРИИ ҚУҚАНД.....	83
СОХТИ МАҼМУРИ ДАР ОСИЁИ МИЁНА (ОХИРИ АСРИ XVIII АВВАЛИ АСРИ XIX).....	85
ЧУНБИШХОИ ХАЛҚИ (ОХИРИ АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ АСРИ XIX).....	86
АЗ ТАРАФИ РОССИЯ ПОДШОҲИ МУСТАМЛИКА ШУДАНИ ОСИЁИ МИЁНА ВА ТАҼСИРИ ОН БА ҲАЁТИ ҶАМЬИЯТИ-СИЁСИ.....	88
АМАЛИЁТИ ҚУШУНИ ПОДШОҲИ ДАР ОСИЁИ МИЁНА.....	90
ШАРТНОМАИ СОЛИ 1895ЧАМЬБАСТИ СИЁСАТИ МУСТАМЛИКАДОРИ РОССИЯ.....	93
ГЕНЕРАЛ - ГУБЕРНАТОРИ ТУРКИСТОН ҲАМЧУН ТАШКИЛОТИ МУСТАМЛИКАВӢ.....	98
СИЁСАТИ МУСТАМЛИКАВӢ РОССИЯ ДАР ОСИЁИ МИЁНА.....	99
ИҚТИСОДИЁТИ ТУРКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУСТАМЛИКАВӢ (1864-1917).....	102
НАТИЧАҲОИ ИСТИЛОИ ОСИЁИ МИЁНА АЗ ТАРАФИ РОССИЯ.....	104
АМОРАТИ БУХОРО ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX.....	105
АЗ ТАРАФИ АМОРАТИ БУХОРО ЗАПТ ШУДАНИ БУХОРОИ ШАРҚӢ.....	111
СОХТИ ИДОРАИ МАҼМУРИ – СИЁСИ ДАР БУХОРОИ ШАРҚИ ДАР ОХИРИ АСРИ XIX.....	121
МУБОРИЗАИ ХАЛҚИ ТОҼИК БАР ЗИДДИ МУТЛАҚИЯТИ РОССИЯ ВА АМОРАТИ БУХОРО.....	129

МАДАНИЯТИ ХАЛҚИ ТОЧИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX.....	133
ПАЙДОИШИ ЧАРАЁНҲОИ СИЁСИ.	
ТАЪЛИМОТИ МАРКСИСТИ.....	151
ВАЗЪИЯТИ СИЁСИ-ИҶТМОИИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР АРАФАИ ИНҚИЛОБИ (1905-1917).....	158
АМОРАТИ БУХОРО ДАР АРАФАИ ИНҚИЛОБИ СОЛИ 1905-1907....	161
БУХОРОИ ШАРҚИ ВА ПОМИР.....	166
ТАШКИЛ ЁФТАНИ ҲИЗБУ ЧАРАЁНҲОИ СИЁСИ.....	170
ЧАНГИ ЯКУМИ ҶАҲОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА ВАЗЪИ СИЁСИИ ХАЛҚХОИ ОСИЁИ МИЁНА.....	174
ШЎРИШИ СОЛИ 1916	
ВА ВАЗЪИ СИЁСИИ ОСИЁИ МИЁНА.....	175
ВАЗЪИЯТИ ИҶТИСОДИИ САРЗАМИНИ ТОЧИКОН ДАР АРАФАИ ИНҚИЛОБИ БУРЖУАЗИ-ДЕМОКРАТИИ ФЕВРАЛИ.....	179
ИНҚИЛОБИ БУРЖУАЗИ - ДЕМОКРАТИИ ФЕВРАЛИИ СОЛИ 1917 ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҲАЁТИ СИЁСИИ ХАЛҚИ ТОЧИК.....	182
ТАЪСИРИ ИНҚИЛОБИ ФЕВРАЛИ БА АМОРАТИ БУХОРО.....	186
ИНҚИЛОБИ ОКТЯБР ВА ИШТИРОКИ ҲИЗБҲОИ СИЁСИ, ҲАРАКАТҲОИ МАРДУМИ ДАР БАРПО ВА МУСТАҲКАМ НАМУДАНИ ҲОКИМИЯТИ ШЎРАВИ ДАР ТОЧИКИСТОН.....	189
БАРПО ШУДАНИ СОХТИ ШЎРАВИ ДАР ТОЧИКИСТОН.....	196
ВАЗЪИ СИЁСИИ БУХОРО ДАР АРАФАИ ИНҚИЛОБИ СОЛИ 1920.....	200
ҒАЛАБАИ ИНҚИЛОБ ДАР БУХОРО.....	202
ВАЗЪИ СИЁСИИ ТОЧИКИСТОН БАЪДИ ИНҚИЛОБ.....	207
ВАЗЪИЯТИ ҶАМӢЯТИ-СИЁСИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 20-30 ЮМ.....	209
ТАШКИЛ ЁФТАНИ ЧУМҲУРИИ ҲУДМУХТОРИ ШЎРАВИИ ТОЧИКИСТОН.....	214
ҲАЁТИ ҶАМӢЯТИ – СИЁСИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 20- УМ.....	216
ТАШКИЛЁБИИ ҲИЗБИ КОММУНИСТИИ ТОЧИКИСТОН.....	219
СОХТМОНИ КОЛХОЗИ ДАР ТОЧИКИСТОН.....	229
ВАЗЪИ СИЁСИИ ШЎРАВИ ДАР СОЛҲОИ 30-ЮМ ВА ЗУҲУРОТИ ШАҲСПАРАСТИ.....	234
ВАЪЗИЯТИ СИЁСИИ ТОЧИКИСОН ДАР СОЛҲОИ 30 –ЮМ.....	237
ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ ҶАҲОН БУЗУРГИ ВАТАНИ.....	245
ВАЗЪИ СИЁСИИ ҶАҲОН ДАР СОЛҲОИ БАЪДИ ҶАҲОН.....	250
ВАЗЪИ ИҶТИСОДИ ЧУМҲУРИ ДАР СОЛҲОИ 60-80-УМ.....	263
САБАБҲОИ ФАРОРАСИДАНИ ҚАШОҚИ МАҶНАВИ ДАР МАМЛАКАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҲАЁТИ СИЁСИ.....	267
САБАБҲОИ БАРҲАМ ХҮРДАНИ ДАВЛАТИ ШЎРАВИ.....	275
ТОЧИКИСТОН ДАВЛАТИ СОҲИБИСТИКЛОЛ.....	280
ТАШКИЛ ЁФТАНИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН.....	287
ТОЧИКИСТОН ДАР РОҲИ ВАҲДАТ ВА БУНЁДКОРИ.....	289
СОХТОРИ СИЁСИИ ДАВЛАТИ ТОЧИКИСТОН.....	291

Давлатбеков.Н.
Каримов М.Б.

Таърихи афкори чамъиятӣ - сиёсӣ ҳалқи тоҷик

Муҳаррир: Фуломшоев Сулаймоншо

Ба матбаа 28.04.17 супорида шуд. Ба чопаш 10.05.17 имзо шуд.
Формати 60x84 1/16. Қофази оғсети. Ҳуруфи адаби. Чопи оғсет.
Ҷузъи чопии шарти 18,5. Ҷузъи нашрию ҳисоби 18,5.
Адади нашр 300. Супориш №

Дар КВД «Комбинати полиграфии шаҳри Душанбе»
чоп шудааст.